

Маркази миллии қонунгузории
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Национальный центр законодательства
при Президенте Республики Таджикистан

РАҲИМЗОДА МАҲМАД ЗАБИР
(РАҲИМОВ М.З.)

**ФАРҲАНГИ РУСӢ БА ТОҶИКИИ
ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚ**

**РУССКО – ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ**

Душанбе
«Бухоро»
2015

Муқарризон:

Маҳмудзода М.А. академики АИ ҶТ, доктори илми ҳуқуқ, профессор

Саймиддинов Д. узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илми филология, профессор

Шарипов Т. доктори илми ҳуқуқ, профессор, арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон

Бадалов Ш. К. номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсент

Раҳимзода Маҳмад Забир (Раҳимов М.З.)

ФАРҶАНГИ РУСӢ БА ТОҶИКИИ ИСТИЛОҶОТИ ҲУҚУҚ. Душанбе: «Бухоро», 2015, 328 сах.

Луғати мазкур зиёда аз 10 000 калима ва истилоҳоти ҳуқуқӣ ва марбут ба онро дар бар мегирад. Он барои донишҷӯён ва устодони факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, кормандони мақомоти қонунгузор, мақомоти судӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, инчунин ба ҳамаи шахсоне, ки ба он зарурат доранд тавсия карда мешавад.

Фарҳанги русӣ ба тоҷикии истилоҳоти ҳуқуқ бо Кумитаи забон ва истилоҳоти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа карда шудааст.

Рецензенты:

Маҳмудзода М.А. – академик АН РТ, доктор юридических наук, профессор

Саймиддинов Д. – член-корреспондент АН РТ, доктор филологических наук, профессор

Шарипов Т. – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Таджикистана

Бадалов Ш. К. – кандидат юридических наук, дотцент

Раҳимзода Маҳмад Забир (Раҳимов М.З.)

РУССКО – ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ. Душанбе: «Бухоро», 2015, 328 стр.

ПЕШГУФТОР

Истилоҳот ва истилоҳотофарӣ дар забони тоҷикӣ таърихи дурудароз дорад. Дар давраҳои гуногун аз ҷониби луғатшиносон фарҳангу луғатномаҳои зиёде таҳия карда шудаанд, ки ганҷинаи бебаҳои истилоҳоти забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Дар фарҳангу луғатномаҳои эҷодкардашуда муаллифону мураттибон бо дарназардошти тағйироте, ки дар баҳши забоншиносӣ ба вучуд меомаданд, калимаҳои тозаэҷоди замони худро сабт намуда, ба ояндагон мерос мегузоштанд.

Дар замони шӯравӣ низ фарҳангҳои дузабонаи русӣ ба тоҷикӣ ва тоҷикӣ ба русӣ ба нашр расиданд. Аз ҷумла, луғати нимтафсирии тоҷикӣ барои забони адабии тоҷикии С. Айнӣ; Луғати тоҷикӣ – русӣ (зери таҳрири М. Раҳимӣ ва Л.В. Успенская), Масква, 1954; «Фарҳанги забони тоҷикӣ» иборат аз ду ҷилд зери таҳрири М. Шукуров, В.А. Капранов, Р. Ҳошим, Н.А. Маъсумӣ, Масква, 1969; Луғати русӣ – тоҷикӣ/ зери таҳрири М.С. Осимӣ, Масква, 1985 ва ғайраҳо. Дар замони пасошӯравӣ дар баҳши истилоҳоти забони тоҷикӣ тағйироти зиёде ба вучуд омад. Бо дарназардошти ин тағйироту иловаҳо зарурати эҷоди фарҳанг ва луғатҳои нав ба вучуд омад. Аз ҷумла, дар ҳамин давра «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» зери таҳрири Д. Саймиддинов, С. Д. Холматова, С. Каримов, Душанбе, 2006; «Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ» иборат аз 2 ҷилд зери таҳрири С. Назарзода, А. Сангин-ов, С. Каримов, Мирзо Ҳасани Султон, Душанбе, 2008 ва ғайраҳо ба таъсис расиданд. Луғат ва фарҳангҳои зикршуда дар рушди истилоҳотофарӣ заминаи фаровони илмӣ ба вучуд оварданд. Бояд зикр намоем, ки калима ва истилоҳоте, ки имрӯз дар забони адабии тоҷик истифода мешаванд баъзеашон аз забонҳои римӣ, юнонӣ, лотинӣ, арабӣ, туркӣ, русӣ ва бархе аз забонҳои аврупоӣ ворид шудаанд. Мавриди қайд аст, ки аз калима ва истилоҳоте, ки ба забони тоҷикӣ ворид шудаанд қисми зиёдашон ба забони арабӣ ва русӣ мансубанд. Ҳоло бошад бо дарназардошти робитаҳои мустақими байнидавлатҳо чунин калимаву истилоҳот аз забони англисӣ вориди забони тоҷикӣ мешаванд. Дар давоми солҳои дурудароз ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз дигар забонҳо истилоҳоти фаровон ворид гардид. Чунин раванд дар оянда ҳам идома хоҳад ёфт. Аз ин нигоҳ дар марҳилаи кунунии ташаккули забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ яке аз

масъалаҳои муҳимтарин дарёфти муродифи муносиб ва дурусти калима ва истилоҳоти байналмилалӣ, ки ба меъёрҳои суннати забони адабии тоҷик мувофиқат карда тавонанд, ба ҳисоб меравад. Чунки даврони истиқлолият ба рушди забон тақдире ҷиддӣ бахшид. На танҳо истилоҳоти ҳислати умумидоштаи забони адабии тоҷикӣ, балки истилоҳоти соҳаҳои алоҳида, аз ҷумла, ҳуқуқ тақдире ҷиддӣ бахшид. Чунин ҳолат аз мо тақозо менамояд, ки барои қонунҳои соҳаҳои ҳуқуқ ва ниёзмандони калима ва истилоҳоти ҳуқуқӣ фарҳанге таҳия ва пешниҳод намоем, ки ба қадри имкон ба онҳо кумак карда тавонад. Солҳои охир оид ба эҷоди фарҳангу луғатҳои истилоҳоти ҳуқуқӣ кӯшиш ба ҳарч дода мешаванд. Масалан, соли 2006, Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ аз тарафи гурӯҳи муаллифон ва соли 2011 луғати тоҷикӣ – русии истилоҳоти ҳуқуқ аз тарафи Т.С. Шокиров нашр шудаанд. Вале дар ин ҳолат то ба ҳол мушкилоти зиёде ҷой дорад. Аввалан, то ба ҳол стандарти ягонаи истифодабарии истилоҳоти ҳуқуқӣ вучуд надорад. Дуюм, истилоҳотсозӣ ба забони тоҷикӣ дар соҳаҳои ҳуқуқ қандон рушд наёфтааст. Агар истилоҳ мавҷуд бошад ҳам, мазмунан дар бисёр ҳолатҳо ба талабот ҷавобгӯ нест. Сеюм, ба як калимаи тоҷикӣ якчанд истилоҳи ҳуқуқӣ аз дигар забонҳо гирифташуда асоснок карда мешавад. Чорум, бояд зикр намоем, ки мафҳуми ҳуқуқӣ истилоҳи ҳуқуқӣ дар қонунгузории амалкунанда вучуд надорад, аммо дар қонунгузорӣ мафҳумҳои зиёде бо шарҳаш мавриди истифода қарор дода шудаанд.

Тибқи Қонуни ҚТ «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» истилоҳ бояд аз калима ва ибораҳои оммафаҳм иборат бошад. Зарурат ба нишон додани он, ки истилоҳ аз калима ва ибораҳои рехтаи оммафаҳм навишта шуда бошад, он аст, ҳар як вожаи ҳуқуқӣ, инчунин санади меъёрии ҳуқуқӣ на танҳо барои ҳуқуқшиносон, балки барои омма пешбинӣ шудааст, фаҳмо ва салису раван бошад. Қонунгузорӣ бояд ба чунин тарз эҷод карда шавад, ки маҳсули ниҳони он қонун ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, бояд қобили дарк, фаҳмо ва дастрас ба дигар субъектҳо бошад. Дар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ истифодаи калима ва ибораҳои душворфаҳм ройиҷ нест (моддаи 36). Аммо дар асл маҳаки муайянкунандаи истилоҳ ба талаботи мазкур бениҳоят мушкил аст. Ба андешаи мо, маҳаки муайянкунандаи калима ва истилоҳ ба талаботи оммафаҳм буданаш, пеш аз ҳама, аз устувории он бояд сарчашма гирад.

Ҳамзамон, бояд ин мафҳум ва истилоҳ дар санадҳои меъёрӣ бештар истифода гардида, серистеъмол ва қобили қабули умум бошад. Истилоҳи санади меъёрии ҳуқуқӣ бояд як маъноро ифода намуда, мазмуни ягона дошта бошад.

Дар ҳолати зарурӣ барои муайян кардани мафҳум ва истилоҳоте, ки дар қонунгузорӣ истифода мешавад, дар қонунҳо моддаи алоҳидае (қисм, банд), ки моҳияти дақиқи калима, истилоҳ ва мафҳумро ифода менамояд, ҷой дода мешавад. Чунин талабот падидаи муқаррарӣ дар қонунгузори амалкунанда мебошад. Зеро қариб тамоми муносибатҳои ҷамъиятӣ имрӯз бо қонун ба танзим дароварда мешавад. Дар аксари онҳо моддаи алоҳида оид ба мафҳумҳои асосӣ вучуд доранд. Қисме аз онҳо сирф ҳуқуқӣ буда, баъзе аз онҳо хусусияти техникӣ, касбӣ ё умумӣ доранд. Истилоҳоти касбӣ, аз ҷумла ҳуқуқӣ дар санади меъёрии ҳуқуқӣ танҳо бо ҳамон маъное фаҳмида мешавад, ки он дар соҳаи махсуси дахлдор истифода шудааст.

Бояд зикр намоем, ки луғати мазкур кӯшишест оид ба як низом даровардани истилоҳоти ҳуқуқӣ. Чун иқдоми мо кӯшиш аст, эҳтимол то ҷое муваффақ шуда бошем. Аммо шояд аз камбудихо ҳолӣ набошад. Ба қавли Абӯлмаонӣ Абдуқодири Бедил:

*Хатти тақдир аст ҳолӣ аз ғалат,
Аз ғалат ҳолӣ набошад ҳеч хат...*

Бинобар ин ба ҳамаи алоқамандони соҳаҳои илми ҳуқуқ, қонуншиносони амалия, яъне, онҳое, ки қонунро эҷод, татбиқ ва ҳифз мекунанд, шахсоне, ки луғати мазкурро мавриди истифода ва омӯзиш қарор медиҳанд, хоҳишманди ирсали нуқтаи назар дорам. Дар урфият мегӯянд, «Ҷомаи бомаслиҳат кӯтоҳ наояд». Барои пешниҳод ва маслиҳатҳои судмандашон оид ба тақмили он сидқан изҳори минатдорӣ менамоям. Пешниҳодҳои худро ба нишонии шаҳри Душанбе, кӯчаи академик Адҳамов 13, Маркази миллии қонунгузори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бифиристанд, то дар нашрҳои минъбада ба эътибор гирифта шаванд.

А

Абандон	– абандон
Аболиционизм	– бекоркунӣ
Абонемент	– абонемент
Абонент	– муштарӣ
Абонентская задолженность	– қарзи муштарӣ
Аборигены	– таҳҷой, муқимӣ, ватандор, бу- миён
Аборт	– бачапартоӣ, исқоти ҳамл
Абсолютизм	– мутлақият
Абсолютист	– мутлақиятхоҳ, мутлақиятпараст
Абсолютная монархия	– монархияи мутлақ
Абсолютная ответственность	– ҷавобгарии мутлақ
Абсолютная категоричность	– қатъияти мутлақ
Абсолютное значение	– аҳамияти мутлақ
Абсолютная истина	– ҳақиқати мутлақ
Абсолютно	– мутлақо
Абсолютное вето	– ветои мутлақ
Абсолютное право	– ҳуқуқи мутлақ
Абсолютный	– мутлақ
Абсолюция	– озодкунӣ
Абстрактная сделка	– аҳди абстрактӣ (норавшан, ному- айян)
Абсурд	– бемаънӣ, сафсата
Абсурдное утверждение	– тасдиқи бемаънӣ
Абсурдность	– бемаънигӣ, сафсата будан, сафсатаситезӣ
Абсурдный вывод	– хулосаи бемаънӣ
Авалирование	– ба расмиятдарории аввал
Авалист	– авалист
Аваль	– авал
Авальный кредит	– кредити авалӣ
Аванс	– пешмузд, пешпардохт, бунақ
Аванс фрахта	– пешмузди киропулӣ
Авансирование	– пешпардохтнамоӣ
Авансовый отчет	– ҳисоботи авансӣ

Авантюра	– мочаро
Авантюристическая политика	– сиёсати мочарочӯёна
Аварийная гарантия	– кафолати садамавӣ
Аварийная оговорка	– тавзеҳоти садамавӣ
Аварийный взнос	– ҳаққи садама
Авария	– садама, фалокат
Авизо	– авизо, огоҳинома
Ависто	– ависто
Автаркия	– худтаъминкунӣ
Автократ	– ҳокими мутлак
Автократия	– ҳокимияти мутлак
Автономия	– мухторият, худидоракунӣ, худмухторӣ
Автономная область	– вилояти мухтор, вилояти худмухтор
Автономный	– мухтор, худмухтор
Автор	– муаллиф
Автореферат	– автореферат
Автореферат диссертации	– автореферати рисолаи илмӣ, автореферати диссертатсия
Авторитаризм	– авторитаризм
Авторитарность	– ҳукмравой, авторитарӣ
Авторитарный	– авторитарӣ
Авторитарный режим	– реҷаи авторитарӣ
Авторитет	– обрӯӣ
Авторитетность	– баобрӯӣ
Авторский гонорар	– ҳаққи муаллифӣ
Авторский договор	– шартномаи муаллифӣ
Авторский договор заказ	– шартномаи муаллифии фармоишӣ
Авторский лист	– варақи муаллифӣ
Авторский надзор	– назорати муаллифӣ
Авторское вознаграждение	– ҳаққи қалам, мукофотпулии муаллиф
Авторское право	– ҳуқуқи муаллиф
Авторское свидетельство	– шаходатномаи муаллифӣ
Авторство	– муаллифӣ
Авуары	– молу мулк, амвол
Агент	– агент, гумошта
Агент страховой	– агенти бима
Агентские операции	– амалиёти агентӣ

Агентский договор	– шартномаи агентӣ
Агентское соглашение	– созишномаи агентӣ
Агентство	– шуъбаи агентӣ
Агентурные сведения	– маълумоти агентӣ
Агитатор	– ташвиқгар
Агитационная группа	– гурӯҳи ташвиқотӣ, таблиғотӣ
Агитационные материалы	– маводи ташвиқотӣ
Агитационный период	– давраи ташвиқот, таблиғот
Агитация	– ташвиқот
Аграрная экономика	– иқтисодиёти кишоварзӣ
Агрессивная политика	– сиёсати таҷовузкорона
Агрессивное намерение	– ниятҳои таҷовузкорона
Агрессия	– ҳучум, ҳамла
Агрессия косвенная	– ҳамлаи бавосита, ҳамлаи ғайри-мустақим
Агрессия прямая	– ҳамлаи бевосита, ҳамлаи му- стақим, рӯирост
Агрессор	– таҷовузкор
Адаптация	– мутобиқшавӣ, мувофиқкунӣ
Адат	– одат, анъана
Адатское право	– ҳуқуқи одатӣ, ҳуқуқи анъанавӣ, ҳуқуқи урфӣ
Адвокатура	– адвокатура
Адвокат	– адвокат, химоятгар, химоягар
Адвокатская коллегия	– коллегияи адвокатҳо
Аддендум	– илова ба шартнома, аддендум
Адекватное толкование	– тафсири айнан
Административная ответ- ственность	– ҷавобгарии маъмури
Административная ссылка	– бадарғаи маъмури
Административная юрис- дикция	– юрисдиксияи маъмури
Административная юстиция	– адлияи маъмури
Административно-терри- ториальная автономия	– мухторияти маъмурию худудӣ
Административно-терри- ториальная единица	– воҳиди маъмурии худудӣ
Административно-терри- ториальное устройство	– сохтори маъмурии худудӣ
Административное взыска- ние	– ҷазои маъмури, рӯёниши маъмури, ситониши маъмури
Административное выселе-	– кӯчондани маъмури

ние	
Административное задержание	– боздошти маъмурӣ
Административное право	– ҳуқуқи маъмурӣ
Административное правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
Административное установление процентных ставок	– бо тариқи маъмурӣ муқаррар кардани мизони дарсад
Административные операции	– амалиёти маъмурӣ
Административные расходы	– харочоти маъмурӣ
Административные суды	– судҳои маъмурӣ
Административный	– маъмурӣ
Административный акт	– санади маъмурӣ
Административный арест	– ҳабси маъмурӣ
Административный государственный служащий	– хизматчии давлатии маъмурӣ
Административный надзор	– назорати маъмурӣ
Административный округ	– ҳавзаи маъмурӣ
Административный порядок	– тартиби маъмурӣ
Административный проступок	– кирдори маъмурӣ
Административный процесс	– муурофияи маъмурӣ
Административный суд	– суди маъмурӣ
Административный управляющий	– мудири маъмурӣ, маъмур
Административный штраф	– ҷаримаи маъмурӣ
Администрация	– маъмурият
Администрация Президента Республики Таджикистан	– Дастгоҳи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Адрес	– нишонӣ, суроға
Адрес местожительства	– нишонии маҳалли (ҷои) зист, суроғаи маҳалли зист
Адрес юридический	– нишонии ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ
Адресант	– фиристонанда, ирсолкунанда
Адресат	– қабулкунанда
Адюльтер	– хиёнат, хиёнати ҳамсар
Ажио	– баландшавии қурби асъор, филизоти қиматбаҳо
Азартные игры	– қимор, бозиҳои сархушкунанда
Азартный игрок	– қиморбоз

Азиатский банк развития	– Бонки Рушди Осиё
Академическая свобода	– озодии академӣ
Академия	– академия
Аккредитация	– аккредитатсия, ичозати расмии фаъолияти ашхоси ҳуқуқӣ ва физикӣ
Аккредитив	– аккредитив
Аккредитив безотзывный	– аккредитиви бебозхост
Аккредитив денежный	– аккредитиви пулӣ
Аккредитив документированный	– аккредитиви ҳуҷҷатнок
Аккредитив отзывной	– аккредитиви бозхостӣ
Аккредитив открытый	– аккредитиви кушод
Аккредитив резервный	– аккредитиви захиравӣ
Аккредитив товарный	– аккредитиви моли
Аккредитив чистый	– аккредитиви соф
Аккредитование	– аккредитивикунонӣ
Акт	– санад
Акт агрессии	– амали таҷовузқорона
Акт административный	– санади маъмурӣ
Акт коммерческий	– санади тичоратӣ
Акт нормативный правовой	– санади меъёрии ҳуқуқӣ
Акт о передачи имущества	– санади супоридани молумулк
Акт осмотра	– санади азназаргузаронӣ, санади тафтиш
Акт подзаконный	– санади зерқонунӣ
Акт ревизии	– санади тафтиш
Акт судебно–медицинской экспертизы	– санади ташхиси судию тиббӣ
Акт террористический	– амали террористӣ
Акт юридический	– санади ҳуқуқӣ
Актив	– дорой
Активное воздействие	– таъсиррасонии фаъолона
Акты гражданского состояния	– санади ҳолати шаҳрвандӣ
Акцепт последующий	– аксепти минбаъда
Акцепт	– аксепт, қабулшуда
Акцепт банковский	– аксепти бонкӣ
Акцепт неопределенный	– аксепти номуайян
Акцепт отрицательный	– аксепти манфӣ
Акцепт положительный	– аксепти мусбат
Акцепт предварительный	– аксепти пешакӣ

Акцептант	– аксептант, қабулқунанда
Акцептная форма расчетов	– шакли ҳисоббаробарқунии аксептӣ
Акцептный кредит	– кредити аксептӣ
Акцессорная	– ҳуҷҷати замимавӣ ба шартнома ё қарордод
Акцессорное правоотношение	– муносибатҳои ҳуқуқии иловагӣ, замима
Акцессорный	– шартномаи иловагӣ
Акцессорный договор	– шартномаи иловагӣ
Акциз	– аксиз
Акции именные	– саҳмияҳои номӣ
Акции на предъявителя	– саҳмияҳои манзуршаванда
Акции неголосующие	– саҳмияҳои беовоз
Акции обыкновенные	– саҳмияҳои муқаррарӣ
Акции привилегированные	– саҳмияҳои имтиёзнok
Акции простые	– саҳмияҳои одӣ
Акционер	– саҳмдор, саҳом
Акционерная командита	– командити саҳомӣ
Акционерное закрытое общество	– ҷамъияти саҳомии пӯшида
Акционерное общество	– ҷамъияти саҳомӣ
Акционерное открытое общество	– ҷамъияти саҳомии кушода
Акционерный банк	– бонки саҳомӣ
Акционерный капитал	– сармояи акционерӣ
Акционерный регистр	– сабти акционерӣ
Акционеров реестр	– феҳристи саҳомон
Акционирование	– саҳомиқунонӣ
Акция	– саҳмия
Акция золотая	– саҳмияи тиллоӣ
Алиби	– алиби (дар ҷои дигар будани айбдоршаванда ҳамчун далели беғуноҳии ӯ)
Алимент	– алимент
Алкоголизм	– майзадагӣ, майпарастӣ, майхорагӣ
Алкоголик	– майзада, майпараст
Аллонж	– аллонж
Алтернативные выборы	– интиҳоботи алтернативӣ (интиҳобӣ)
Алчность	– ҳарисӣ, тамаъкорӣ
Алчный	– ҳарис, тамаъкор

Альтернатива	– интихобӣ
Альтернативное обяза- тельство	– ухдадориҳои алтернативӣ (инти- хобӣ)
Альтернативное голосование	– овоздиҳии алтернативӣ (инти- хобӣ)
Альтернативный	– аз ду яке интихоб кардан
Аманат	– амонат
Амнистия	– авф, авфи умумӣ
Аморальный	– зиддиахлоқӣ, бемаънигӣ, ба- дахлоқӣ
Амортизация	– истехлок, хӯрдашавӣ
Анализ	– таҳлил, таҷзия, таҳқиқ
Анализ доказательства	– таҳлили далелҳо
Анализ преступления	– таҳлили ҷиноят
Аналитик	– таҳлилгар
Аналогичные преступле- ния	– ҷиноятҳои шабех
Аналогичный	– шабех, монанд
Аналогия	– қиёс
Аналогия закона	– қиёси қонун
Аналогия права	– қиёси ҳуқуқ
Анархизм	– анархизм
Анархист	– анархист
Анархия	– анархия, беҳокимиятӣ, бесару- сомонӣ
Анаша	– нашъа
Англосаксонское право	– ҳуқуқи англосаксонӣ
Андеррайтер	– андеррайтер
Андеррайтинг	– андеррайтинг
Анклав	– ҳудуди дар иҳотаи марзҳо, ҷузву томҳои кишвари бегонабуда
Аннексия	– ғасб
Аннотация	– аннотатсия (мас.мазмунӣ мухта- сари асар, ҳуҷҷат ва ғ.)
Аннулирование записей	– аз эътибор соқит кардани қайдҳо
Аннулирование междуна- родного договора	– бекор кардани шартномаи бай- налмилалӣ
Аннулирование	– бекор кардан, аз эътибор соқит кардан
Аннулированный чек	– чеки безэтибор
Аномалия	– хилофи қоида, ғайримуқаррарӣ, ғайриқоидавӣ

Аномальное явление	– зухуроти ғайримукаррарӣ, зухуроти ғайриодӣ
Аномальный	– ғайримукаррар, ғайрикоидавӣ
Аноним	– беном
Анонимный счет	– суратҳисоби беном
Антигосударственный	– зиддидавлатӣ
Антидемпинговое законодательство	– қонунгузори зиддидемпингӣ
Антиконкурентная практика	– амалияи зиддирақобатӣ
Антиконституционный	– зиддиконститутсионӣ
Антимонопольное законодательство	– қонунгузори зиддиинҳисорӣ
Антимонопольная политика	– сиёсати зиддиинҳисорӣ
Антинародный	– зиддихалқӣ
Антинациональный	– зиддимиллӣ
Антиобщественные действия	– амали зиддичамъиятӣ
Антиобщественный	– зиддичамъиятӣ
Антипартийный	– зиддиҳизбӣ
Антипатичный	– нафратовар, баднамо
Антипатия	– бадбинӣ, нафрат
Антиправительственный	– зиддиҳукуматӣ
Антирасизм	– зиддинаждопарастӣ
Антитеррористический	– зиддитеррористӣ
Антитрестовое законодательство	– қонунгузори зиддитрестӣ
Антрепренер	– соҳибкор
Апартеид	– апартеид
Апатия	– бепарвогӣ, рӯҳафтадагӣ, беҳавсалагӣ
Апатриды	– шахси бешаҳрванд
Апеллировать	– шикоят кардан
Апеллянт	– апеллант (тарафе, ки дар мурофиаи судӣ шикояти апеллятсионӣ медиҳад)
Апелляционная жалоба	– шикояти апеллятсионӣ
Апелляционная инстанция	– мархиллаи апеллятсионӣ
Апелляционный срок	– муҳлати апеллятсионӣ
Апелляционный суд	– суди апеллятсионӣ
Апелляция	– апеллятсия

Аполитичность	– аз сиёсат дур будан
Аппарат	– дастгоҳ
Аппарат государственный	– дастгоҳи давлатӣ
Аппарат правления	– дастгоҳи идоракунӣ
Арбитр	– арбитр, ҳакам
Арбитраж	– арбитраж, ҳакамият
Арбитражная комиссия	– комиссияи арбитражӣ
Арбитражная оговорка	– эзоҳи арбитражӣ, тавзеҳоти ар- битражӣ
Арбитражное примирение	– созиши арбитражӣ
Арбитражное процессу- альное право	– ҳуқуқи муурофиавии арбитражӣ
Арбитражные расходы	– хароҷоти арбитражӣ
Арбитражное решение	– ҳалномаи арбитражӣ
Арбитражное соглашение	– созишномаи арбитражӣ
Арбитражные заседатели	– мушовирҳои арбитраж
Арбитражный комитет	– комитети арбитражӣ
Арбитражный процесс	– муурофияи арбитражӣ
Арбитражный суд	– суди арбитражӣ
Арбитражный управляю- щий	– мудири арбитражӣ
Аренда	– иҷора
Аренда земли	– иҷораи замин
Аренда финансовая	– иҷораи молиявӣ
Арендатор	– иҷорагир
Арендная плата	– иҷорапулӣ
Арендное предприятие	– корхонаи иҷоравӣ
Арендное право	– ҳуқуқи иҷора
Арендный подряд	– пудрати иҷоравӣ
Арендный договор	– шартномаи иҷора
Арендодатель	– иҷорадеҳ
Арест имущества	– ҳабси молумулк
Арест	– ҳабс
Арест административный	– ҳабси маъмурӣ
Арест корреспонденции	– ҳабси мукотибот ё муросилот
Арест на вклад	– ҳабси амонат
Арест счета	– ҳабси суратҳисоб
Арестант	– маҳбус, зиндонӣ
Арестовать	– ҳабс кардан
Армия	– артиш
Артель	– артел
Артельный устав	– оинномаи артел

Архив	– бойгонӣ
Аспирант	– аспирант
Аспирантура	– аспирантура
Ассигнация	– пулҳои қоғазӣ
Ассигнование	– маблағчудокунӣ
Ассортимент	– ассортимент, хел, навъ
Ассоциация водопользователей	– ассотсиатсия истифодабарандагони об
Ассоциация международного права	– ассотсиатсия ҳуқуқи байналмилалӣ
Ассоциация	– ассотсиатсия, иттиҳодия
Атрибут	– хусусият, аломат
Атташе	– атташе
Аттестационная комиссия	– комиссия аттестационӣ
Аттестация	– аттестатсия
Аудиенция	– қабул, қабули расмӣ, пазирой
Аудит	– аудит
Аудитор	– аудитор
Аудиторская деятельность	– фаъолияти аудиторӣ
Аудиторское заключение	– ҳулосаи аудиторӣ
Аудиторская служба	– хадамоти аудиторӣ
Аудиторская фирма	– фирмаи аудиторӣ
Аудиторский отчёт	– ҳисоботи аудиторӣ
Аукцион	– музояда
Аукционные правила	– қоидаҳои аукционӣ, қоидаҳои музоядавӣ
Аукционные товары	– молҳои музоядӣ
Аукционный торг	– савдои музоядӣ
Аукционная цена	– нархи аукционӣ, нархи музоядавӣ
Аутентичное толкование	– тафсири аутентӣ (аслӣ)
Аутентичный	– асл, сахҳ
Аутентичный текст	– матни аслӣ
Афёра	– фиребгарӣ, қаллобӣ
Аффект	– беҳудӣ, ҳаяҷони руҳӣ, девонагӣ
Аффилированная компания	– ширкати бонуфуз
Аффилированное лицо	– шахси бонуфуз

Б

Багаж	– бағоч
Бакалавр	– бакалавр
Баланс	– тавозун, мувозина
Баланс бухгалтерский	– тавозуни муҳосибӣ
Баллотирование	– овоз додан, интиҳоб кардан
Баллотироваться	– номзадии худро ба овоз мондан
Баллатировка	– овоздиҳӣ, овоз додан
Баллатировочный бюл- летень	– варақаи овоздиҳӣ
Банда	– даста
Банда разбойников	– дастаи роҳзанон
Бандит	– роҳзан
Бандитизм	– роҳзанӣ
Бандформирование	– дастаи муташаккил, дастаи соз- мондодашуда
Банк	– бонк
Банк государственный	– бонки давлатӣ
Банк данных	– бонки маълумот
Банк депозитный	– бонки амонатӣ
Банк коммерческий	– бонки тиҷоратӣ
Банк национальный	– бонки миллий
Банк развития	– бонки рушд
Банкир	– соҳиби бонк, бонкдор
Банкноты	– пули қоғазӣ
Банковская гарантия	– кафолати бонкӣ
Банковская деятельность	– фаъолияти бонкӣ
Банковская комиссия	– комиссияи бонкӣ
Банковская ликвидность	– пардохтпазирии бонк
Банковская неплатеже-	– пардохтнопазирии бонкӣ

способность	
Банковская система	– низоми бонкӣ
Банковская ставка	– мизони бонкӣ, меъёри бонкӣ
Банковская тайна	– сирри бонкӣ
Банковские активы	– дороиҳои бонкӣ
Банковские документы	– ҳуҷҷатҳои бонкӣ
Банковские инвестиции	– сармояи бонкӣ
Банковские книги	– китобҳои бонкӣ
Банковские операции	– амалиёти бонкӣ
Банковские правила	– қоидаҳои бонкӣ
Банковские расходы	– хароҷоти бонкӣ
Банковские резервы (ресурсы)	– захираҳои бонкӣ
Банковские сделки	– аҳдҳои бонкӣ
Банковский заем	– қарзи бонкӣ
Банковский кредит	– кредити бонкӣ, қарзи бонк
Банковский надзор	– назорати бонкӣ
Банковский перевод	– интиқоли бонкӣ
Банковский счёт	– суратҳисоби бонкӣ
Банковский чек	– чеки бонкӣ (расиди бонк)
Банковское законодательство	– қонунгузори бонкӣ
Банковское право	– ҳуқуқи бонкӣ
Банковское регулирование	– танзими бонкӣ
Банковские монополии	– инҳисори бонкӣ
Банкрот	– муфлис
Банкротство	– муфлисшавӣ
Батрак	– панҷяккор
Батрачество	– батракӣ, муздурӣ
Бартер	– ивазкунӣ
Бартерная сделка	– аҳди ивазнамӣ
Беглец	– гуреза, фирорӣ
Бегство	– фирор, гурехтан
Беда	– мусибат
Бедственный	– фалокатовар, мусибатнок
Бедствие	– офат, фалокат
Бежать из плена	– аз асирӣ гурехтан, фирор кардан аз асорат
Беженец	– гуреза, фирорӣ
Без видимой причины	– бо сабаби номаълум
Без вмешательства извне	– бе даҳолати беруна

Без исключения	– беистисно
Без надобности	– безарурат
Без оговорок	– бетавзехот, бешарт, беззох
Без отдачи	– бенатича
Без разбора	– бесанчиш
Безапелляционный	– беапеллятсия
Безбрачный	– мучаррад
Безвестное отсутствие	– бедарак ғоибшуда
Безвестность	– бедаракшуда
Безвинный	– бегуноҳ
Без вины виноватый	– гунаҳкори бегуноҳ
Безвластие	– беҳокимиятӣ
Безвозвратная ссуда	– қарзи бебозгашт
Безвозмездный	– ройгон, бемузд, беподош
Безвозмездное изъятие	– ройгон гирифтан
Безвозмездное пользование	– истифодабарии ройгон
Безвозмездное пользование имуществом	– ройгон истифода бурдани молу мулк
Безвыходный	– ноилоҷӣ
Безгласный	– бесадо, хомӯшона, сукут
Без гражданства	– бешаҳравандӣ
Бездокументарные ценные бумаги	– қоғазҳои қиматноки беҳуҷчат
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг	– шакли ғайриҳуҷчати қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ
Бездействие власти	– беамалии ҳокимият
Безделие	– бекорхӯчағӣ, бекоргардӣ, оворагардӣ
Бездетность	– бефарзандӣ, безурётӣ
Бездетный	– бефарзанд, безурёт
Бездоказательность	– бедалелӣ, беасос
Бездоказательное обвинение	– айбдоркунии бедалел
Бездоказательное утверждение	– тасдиқи бедалел
Беззаконие	– беконунӣ
Безнадежный (сомнительный) долг	– қарзи безътимод (шубҳанок)
Безнаказанность	– бечазо мондан
Безнравственный	– бемаънавиятӣ, бадахлоқӣ

Беззаконный	– беконунӣ, ғайриқонунӣ
Беззаконные действия	– амали ғайриқонунӣ
Беззаконность	– беконуниятӣ
Беззащитность	– бепаноҳӣ, беҳимоягӣ
Беззащитный	– бепаноҳ, беҳимоя
Безналичная форма най- ма	– шакли ғайринақдии кироя
Безличие	– бешахсиятӣ, номустақилӣ
Безличность	– бешахсият
Безнадзорный	– беназорат
Безнадзорные животные	– ҳайвоноти беназорат
Безнаказанный	– бечазо мондан
Безнаказанный поступок	– кирдори бечазо
Безналичный расчет	– ҳисоббаробарқунии ғайринақдӣ
Безопасность	– беҳатарӣ, амният
Безопасность товара (работы, услуги)	– беҳатарии мол (кор, хизмат)
Безопасность экологиче- ская	– беҳатарии экологӣ
Безопасные условия тру- да	– шароити беҳатарии меҳнат
Безопасные условия для человека	– шароити беҳатарӣ барои инсон
Безоружный	– бесилоҳ
Безответственный	– бемасъулият
Безответственный посту- пок	– кирдори бемасъулиятона
Безответственный нало- гоплательщик	– андозсупорандаи бемасъулият
Безрасудный акт	– амали беақлона
Безработный	– бекор
Безработица	– бекорӣ
Безработные граждане	– шаҳрвандони бекор
Безродный	– беватан
Безупречная служба	– хизмати бенукс
Бенефициар	– бенефитсиар
Бенефициарный соб- ственник	– молики бенефитсиар, соҳибмулки бенефитсиар
Бесчестить	– беобрӯӣ кардан
Бесчестная	– бешарафӣ, беобрӯӣ
Бесчинства	– бадқирдорӣ, худсарӣ
Бесчужденное состояния	– ҳолати беҳушӣ

Беспокойство	– бекарорӣ, нооромӣ, норохатӣ
Беспризорность	– бепарасторӣ, бесарпарастӣ
Бесприкословное подчинение	– итоати бечунучаро, бечунучаро итоат кардан
Бесприкословное исполнение	– ичрои бечунучаро, бечунучаро ичро кардан
Беспристрастный посредник	– миёнрави беғараз (холис)
Беспричинный	– бесабаб
Беспроцентная ссуда	– қарзи бефоиз, қарзи бебахра
Беспошлинная торговля	– савдои бебоч
Беспошлинный	– бебоч
Бесперывный	– муттасил, пайваста, беист, пай дар пай, мунтазам
Беспошлинный ввоз	– воридоти бебоч
Беспризорный	– беназорат
Беспорное взыскание	– ситониши бебахс
Беспорные выборы	– интихоби бебахс
Беспорный факт	– далели бебахс, бурҳони қотъ
Беспочвенные доказательства	– далелҳои беасос
Бесправие	– беҳуқуқӣ
Бесправное владение	– беҳуқуқӣ доштан, беҳуқуқ соҳибӣ кардан
Бесправное положение	– ҳолати беҳуқуқӣ
Беспредельность	– беинтиҳой, беҳад
Бесплатный	– бепул
Бесперспективный	– беоянда
Беспомощное состояние	– ҳолати очизӣ, ҳолати нотавонӣ
Бесплодие	– бенаслӣ, бефарзандӣ
Беспорядок	– бетартибӣ
Бесследный	– беасар, бепай
Бессовестный	– бевичдон, бешарм, беҳаё
Беспорное производство	– муурофияи бебахс
Беспорная истина	– ҳақиқати баҳснопазир
Беспорные факты	– далелҳои бебахс
Бесследно пропавший	– бедарак гумшуда (ғоибшуда)
Бесследно пропадать	– бедарак шудан, бедарак ғоиб шудан
Беспорный иск	– даъвои бебахс
Бессрочный	– бемуҳлат
Бессрочный вклад	– амонати бемуҳлат
Бессрочный заем	– қарзи бемуҳлат

Бессрочное пользование землей	– истифодаи бемухлати замин
Бессемейный	– беоида, бехонавода
Бессознательный поступок	– кирдори бешуурона
Бестелесный	– бечисм
Бесхозная вещь	– ашѐи бесохиб
Бесхозное имущество	– молу мулки бесохиб
Бесхозяйственность	– бесарусомонї
Бесцельность	– бемаксад
Бесцеремонный	– густох, рафтори густохона
Беременная	– ҳомила, ҳомиладор
Бизнес	– сохибкорї
Бизнесмен	– савдогар, корчаллон
Биологическая смерть	– марги биологї
Бипатризм	– бисѐршаҳрвандї
Биржа	– биржа
Биржа валютная	– биржаи асѐор
Биржа реального товара	– биржаи моли вокеї
Биржа товарная	– биржаи моли
Биржа труда	– биржаи меҳнат
Биржа универсальная	– биржаи универсалї
Биржа фондовая	– биржаи фондї
Биржевая игра	– бозии биржавї
Биржевая котировка	– нархмонии биржавї
Биржевая пошлина	– боци биржавї
Биржевая прибыль	– фоидаи биржавї
Биржевая сделка	– аҳди биржавї
Биржевая спекуляция	– ҳаннотии биржавї
Биржевая торговля	– савдои биржавї
Биржевая цена	– нархи биржавї
Биржевое законодательство	– қонунгузории биржавї
Биржевой налог	– андози биржавї
Биржевой оборот	– муомилоти биржавї
Биржевой брокер	– брокери биржавї, миѐнрави биржавї
Биржевое собрание	– маҷлиси биржавї
Биржевой комитет	– комитети биржавї
Биржевой курс	– қурби биржавї, арзиши биржавї
Биржевой маклер	– маклери биржавї
Биржевой посредник	– миѐнрави биржавї
Биржевой товар	– моли биржавї

Блага нематериальные	– неъматҳои ғайримоддӣ
Благотворитель	– эҳсонкор
Благотворительная деятельность	– фаъолияти эҳсонкорӣ
Благотворительная организация	– ташкилоти эҳсонкорӣ
Благотворительная программа	– барномаи эҳсонкорӣ
Благотворительный фонд	– фонди эҳсонкорӣ
Благотворители	– эҳсонкорон
Благополучатели	– эҳсонгирҳо
Благоразумный	– оқил, боандеша, мулоҳизакор
Благоразумие	– боақлӣ, фарзонағӣ, хирадмандӣ
Благоприятный	– мусоид
Благонамеренный	– хушният, хушбин
Благородный	– хуштинат
Бланкетная норма права	– меъёри бланкетии ҳуқуқ
Бланковая надпись	– навиштаҷоти бланкағӣ
Близкие лица	– шахсон наздик
Близкие родственники	– ҳешовандони наздик
Блокада	– муҳосира
Блуд	– зино
Блудить	– зино кардан, зинокорӣ
Блудный сын	– писари нохалаф
Блюсти	– риоя кардан
Блюсти закон	– қонунро риоя кардан
Блюсти трудовую дисциплину	– интизоми меҳнатро риоя кардан
Блюститель	– ниғаҳбон, ҳомӣ
Блюстители порядка	– ҳомии тартибот
Богатство	– сарват, боигарӣ
Богатый	– давлатманд, сарватманд
Боевые действия	– амалиёти ҷангӣ
Боеприпасы	– лавозимоти ҷангӣ
Бойкот	– бойкот (усули муборизаи сиёсӣ ва иқтисодӣ ба муқобили давлат, ташкилот ё шахси ҷудоғона)
Болезнь	– беморӣ
Больной	– бемор
Большинство	– аксарият
Бонд	– кафолат, гарав
Боязливый	– тарсон

Боязнь	– ваҳм, тарс
Боязливость	– тарсончакӣ, ҳаросонӣ
Бояться	– тарсидан, ҳаросидан, ваҳмидан
Борьба с терроризмом	– мубориза бар зидди терроризм
Брак	– никоҳ, издивоҷ
Бракосочетание	– аҳди никоҳ
Брак фактический	– никоҳи аслий, аҳди никоҳи аслий
Брачное свидетельство	– шаҳодатномаи аҳди никоҳ
Брачный возраст	– синни никоҳӣ
Брачный договор	– шартномаи аҳди никоҳ
Брачный союз	– аҳди никоҳ
Бракованный товар	– моли нуксдор
Браконьер	– кӯрукшикан
Время доказывания	– гаронии исботкунӣ, вазнинии ис- боткунӣ
Время	– гаронӣ
Бродяжничество	– оворагардӣ
Бродящий	– оворагард
Брокер	– брокер, миёнарав
Брокерская деятельность	– фаъолияти брокерӣ
Брокерское представи- тельство	– намояндагии брокерӣ
Брокерское место	– чоӣ брокерӣ
Брошенные вещи	– ашёҳои партофташуда
Бронь	– брон (ҷудо карда мондан)
Бросание жребия	– қуръапартоӣ, қуръакашӣ
Братъ под защиту	– зери ҳимоя гирифтан
Братъ под сомнение	– зери шубҳа гирифтан
Буддизм	– буддой
Буквальное толкование	– тафсири айнан, ҳарф ба ҳарф, тахтуллафзӣ
Букмекер	– букмекер (шахсе, ки ставкаи маблағ хоро аз бозингарон хангоми бозӣ дар тотализатор қабул менамояд)
Бумажные деньги	– пулҳои қоғазӣ
Бумажные носители	– ҳомили қоғазӣ
Бунт	– исён, ошӯб
Бунтарь	– исёнгар, ошӯбгар
Бухгалтер	– муҳосиб
Бухгалтерия	– муҳосибот
Бухгалтерская отчетность	– ҳисоботи муҳосибӣ

Бухгалтерская тайна	– сирри муҳосибӣ
Бухгалтерский баланс	– тавозуни муҳосибӣ
Бухгалтерский учет	– баҳисобгирии муҳосибӣ
Быть под подозрением	– гумонбар шудан
Бытовой заказ	– фармоиши маишӣ
Бытовой прокат	– кирои маишӣ
Бытовые услуги	– хизмати маишӣ
Бюджет	– бучет
Бюджет администрации свободной экономиче- ской зоны	– бучети маъмурияти минтақаи озо- ди иқтисодӣ
Бюджет государственный	– бучети давлатӣ
Бюджетная дисциплина	– интизоми бучетӣ, низоми бучетӣ
Бюджетная инициатива	– ташаббуси бучетӣ
Бюджетная классифика- ция	– таснифи бучетӣ
Бюджетная система	– низоми бучетӣ
Бюджетная ссуда	– қарзи бучетӣ
Бюджетное право	– ҳуқуқи бучетӣ
Бюджетная комиссия	– комиссияи бучетӣ
Бюджетная организация	– ташкилоти бучетӣ
Бюджетное обязательство	– уҳдадории бучетӣ
Бюджетное регулирова- ние	– танзими бучетӣ
Бюджетное учреждение	– муассисаи бучетӣ
Бюджетное финансиرو- вание	– молиякунонии бучетӣ
Бюджетные ассигнования	– маблағгузории бучетӣ
Бюджетные ограничения	– маҳдудияти бучетӣ
Бюджетные счета	– суратҳисоби бучетӣ
Бюджетный год	– соли бучетӣ
Бюджетный дефицит	– касри бучетӣ, камбудии бучет
Бюджетный закон	– қонуни бучет
Бюджетный контроль	– назорати бучетӣ
Бюджетный кредит	– кредити бучетӣ
Бюджетный период	– давраи бучетӣ
Бюджетный процесс	– муурофияи бучетӣ
Бюллетень	– варақаи овоздиҳӣ
Бюро	– бюро, идора
Бюро кредитных историй	– бюрои таърихи қарз
Бюро жалоб	– идораи шикоятҳо
Бюрократ	– расмиятпараст

Бюрократия – расмиятпарастӣ
Бюрократический строй – сохти бюрократӣ

В

Важное лицо – шахси муътабар, шахси обрӯманд
Вакансия – вазифаи холи
Вакантная должность – мансаби холи, вазифаи холи
Вакуф (вақф) – вақф
Вакуфное право – ҳуқуқи вақфӣ
Вакуфные земли – заминҳои вақфӣ
Валовой внутренний продукт (ВВП) – маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД)
Валовой национальный продукт (ВНП) – маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ)
Вальвация – арзёбӣ, арзишгузорӣ
Валовой доход – даромади умумӣ
Валовая продукция – маҳсулоти умумӣ
Валовой расход – хароҷоти умумӣ
Валюта – асьор
Валюта векселя – асьори векселӣ
Валюта денежных обязательств – асьори маблағҳои пулӣ
Валюта кредита – кредити асьор
Валюта платежа – пардохти асьор
Валюта сделки – аҳди асьор
Валютная биржа – биржаи асьор
Валютная блокада – муҳосираи асьорӣ
Валютная интервенция – мудохилаи асьорӣ
Валютная ликвидность – асьори бозоргир, асьори пар-

Валютная лицензия	дохтпазир
Валютная монополия	– ичозатномаи асьорӣ
Валютная оговорка	– инҳисори асьорӣ
	– эзоҳи асьорӣ, тавзеҳоти асьорӣ, шарҳи асьорӣ
Валютная политика	– сиёсати асьорӣ
Валютная система	– низоми асьорӣ
Валютные действия	– амали асьорӣ
Валютное ограничение	– маҳдудияти асьорӣ
Валютное законодательство	– конунгузории асьор
Валютное регулирование	– танзими асьор
Валютные операции	– амалиёти асьорӣ
Валютные отношения	– муносибатҳои асьорӣ
Валютные резервы	– захираҳои асьорӣ
Валютный риск	– таваккали асьорӣ
Валютные фонды предприятия	– фондҳои асьории корхона
Валютные ценности	– арзишҳои асьорӣ
Валютный дефицит	– камчинии асьор
Валютный контракт	– қарордоди асьорӣ
Валютный курс	– қурби асьор
Валютный рынок	– бозори асьор
Валютный счёт	– суратҳисоби асьор
Валютный обмен	– мубодилаи асьор, ивази асьор
Валютный контроль	– назорати асьор
Валютные преступления	– ҷиноятҳои асьорӣ
Валютные ресурсы	– захираҳои асьорӣ
Валютный бюджет	– буҷети асьорӣ
Валюта иностранная	– асьори хориҷӣ
Валюта национальная	– асьори миллӣ
Валютная мировая система	– низоми асьории ҷаҳонӣ
Валютный своп	– свопи асьорӣ
Валютный фонд	– фонди асьор
Валютчик	– тоҷири асьор
Вандализм	– харобкорӣ, вайронкорӣ, вандализм
Варрант	– варрант (шаҳодатномаи ба анбор қабул шудани бор)
Вассалитет	– васалият, тобеият
Ваучер	– ваучер
Вести в заблуждение	– ба гумроҳӣ бурдан, ба иштибоҳ андохтан

Вдовство	– бевагӣ
Вдовый	– бева (занмурда ё шавҳармурда)
Вдовец	– занмурда
Ведомство	– муассиса, идора
Ведомственный арбитраж	– арбитражи муассисавӣ
Ведомственное подчинение	– тобеияти идоравӣ
Важный	– муҳим
Вежливость	– боодобӣ, хушмуомилагӣ
Вежливый	– боодоб, хушмуомила
Везир (Визирь)	– вазир
Векселедатель	– векселдиҳанда
Векселедержатель	– векселнигохдоранда
Вексель	– вексел
Вексель поручительства	– вексели замонатӣ
Вексель товарный	– вексели молӣ
Вексель фиктивный	– вексели қалбакӣ
Вексельная дисциплина	– интизоми векселӣ
Вексельная давность	– мурури вексел, муҳлати вексел
Вексельное право	– ҳуқуқи векселӣ
Венчурный фонд	– фонди венчурӣ
Вердикт	– вердикт, хукмнома
Вербальная нота	– нотаи шифохӣ, нотаи даҳонӣ
Верительная грамота	– эътимоднома
Вертикальное соглашение	– созишномаи амудӣ
Верность документа	– боэътимодии ҳуччат, дурустии ҳуччат
Вероломство	– аҳдшиканӣ, хиёнат
Вероломный	– аҳдшикан
Верховенство закона	– волоияти қонун
Верховный совет	– шӯрои олі
Верховный суд	– суди олі
Верховный суд Республики Таджикистан	– суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Верховенство	– волоият
Вероятность	– эҳтимолият
Вероятно	– эҳтимол
Вероятный	– эҳтимолӣ
Вера	– эътиқод, боварӣ
Вероучение	– таълимоти динӣ
Версия	– ривоят, нақл, ақида, мавқеъ, таҳмин
Верхняя палата	– палатаи болоӣ

Веский довод	– далели асоснок
Ветеринар	– байтор, духтури ҳайвонот
Ветеринарные правила	– қоидаҳои байторӣ
Ветеринарная деятельность	– фаъолияти байторӣ
Ветеринарное свидетельство	– шаҳодатномаи байторӣ
Ветеринарно-санитарная безопасность	– беҳатарии беҳдошти байторӣ
Ветеринарный паспорт	– шиносномаи байторӣ
Ветеринарный сертификат	– гувоҳномаи байторӣ
Вето	– вето, манъ кардан
Вещественное доказательство	– далели шайъӣ
Вещное право	– ҳуқуқи ашёӣ
Вещь	– ашё, шайъ
Вещный иск	– даъвои ашёӣ
Вещи индивидуального пользования	– ашёи истифодаи шахсӣ
Вещи определяемые родовыми признаками	– ашёи бо нишонаи навъ муайяншаванда
Взаимность	– тарафҳо, мутақобил
Взаимное доверие	– эътимоди тарафҳо, эътимоди дутарафа
Взаимный расчёт	– ҳисоби тарафҳо, мутақобила
Взаимопонимание	– ҳамдигарфаҳмӣ
Взаимовыгодное сотрудничество	– ҳамкориҳои муфид, ҳамкориҳои судманд
Взаимоисключающий	– ҳамдигарро истисноқунанда
Взаимоисключающие доводы	– далелҳои ҳамдигарро истисноқунанда
Взаимное страхование	– бимаи тарафҳо, бимаи мутақобила
Взаимодополняемые товары	– молҳои якдигарро пуррақунанда
Взаимозависимые лица	– шахсони баҳамвобаста
Взаимозаменяемые товары	– молҳои баҳамивазшаванда
Взрыв	– тарқиш, тарқидан
Взрывные работы	– қорҳои тарқишотӣ, қорҳои инфичорӣ
Взрывающийся	– тарқанда, мунфачиршаванда
Взрывчатое вещество	– моддаи тарқанда
Взимающий	– ситонанда
Взыскивать	– ситонидан

Взыскание	– ситониш, танбех
Взыскание штрафа	– чарима ситонидан
Взыскание недоимок	– ситонидани бақия
Взыскание алиментов	– ситонидани алимент
Взыскатель	– ситонанда
Взять в плен	– асир гирифтан, бандӣ кардан
Взять на поруки	– ба кафолат гирифтан
Взять под опеку	– ба васоят гирифтан
Взять под контроль	– ба назорат гирифтан
Взять под стражу	– ба ҳабс гирифтан
Взять реванш	– қасос гирифтан
Взятка	– пора, ришва
Взяткодатель	– ришвадиханда, порадиханда
Взяточник	– ришвахӯр, порахӯр
Взятничество	– ришвахӯрӣ, порахӯрӣ
Взяткодатель	– порадеҳ, порадиханда
Вид	– навъ, намуд
Виды государственных органов	– намудҳои мақомотҳои давлатӣ
Вид на жительство	– ҳуччати зист
Виды заработков	– намудҳои музди кор
Виды конституций	– намудҳои конституция
Виды наказаний	– намудҳои ҷазо
Виды норм права	– намудҳои меъёрии ҳуқуқ
Виды правонарушений	– намудҳои ҳуқуқвайронкуни
Виды социальных норм	– намудҳои меъёрҳои иҷтимоӣ
Виды уголовного преследования	– намудҳои таъқиби ҷиноятӣ
Виды ценных бумаг	– намудҳои қоғазҳои қиматнок
Виды юридической ответственности	– намудҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ
Визитная карточка	– варақаи боздид
Виза	– рухсатнома, рухсат, иҷозатнома, раводид
Визирование	– қайд кардан
Визирование паспорта	– шиносномаро аз қайд гузаронидан
Визировать	– аз қайд гузаронидан
Вина	– гуноҳ
Виновный	– гунаҳкор
Виновность	– гунаҳкорӣ
Виноватость	– худро гунаҳкор доништан

Виндикация	– виндикатсия, талаб карда ги-рифтан
Вирус иммунодефицита че-ловека	– вируси норасоии масунияти одам
Вице-консул	– ноиби консул
Вице-президент	– ноиби президент
Выборка	– интихоб
Выгода	– нафъ, даромад, фоида
Высокомерный	– хавобаланд
Вклад	– амонат
Вклад до востребования	– амонати то талабкунӣ, амонати то дархосткунӣ
Вкладчик	– амонатгузор, сахмгузор
Вкладчик капитала	– сармоягузор
Владелец	– доранда, соҳиб
Владелец товара	– дорандаи мол, соҳиби мол
Владелец ценных бумаг	– дорандаи қоғази қиматнок
Владение	– доштан, соҳибӣ
Власть	– ҳокимият
Властолюбие	– мансабпарастӣ
Власть имуще	– ҳокимияти дороҳо
Влияние	– нуфуз, таъсир
Вложение капитала	– сармоягузорӣ
Вменяемый	– мукаллаф
Вменяемость	– мукаллафӣ
Вменяемое состояние	– ҳолати мукаллафӣ
Вмешательство	– даҳолат, мудохила
Вменить в вину	– гунаҳкор кардан
Вменить в обязанность	– ба уҳда гузоштан
Вне закона	– берун аз қонун
Внебрачный	– беникоҳ
Внебрачные дети	– кӯдакони беникоҳ, ғайриникоҳӣ
Внести задаток	– байъона додан
Внебюджетные расходы	– харочоти ғайрибуҷетӣ
Внебюджетные средства	– воситаҳои ғайрибуҷетӣ
Внести уточнение	– аниқ кардан, дақиқ кардан
Внешние сношения	– робитаҳои хориҷӣ
Внешняя безопасность	– амнияти берунӣ, бехатарии бе-рунӣ
Внешняя трудовая миграция	– муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа
Внешнее управление	– идоракунии берунӣ
Внешнее управление иму-	– идоракунии берунаи молу мулк

шеством	
Внешнеторговая деятельность	– фаъолияти савдои беруна
Внешнеторговая политика	– сиёсати савдои беруна
Внешнеторговая сделка	– аҳди савдои беруна
Внешнеторговый банк	– бонки савдои беруна
Внешнеторговый договор	– шартномаи савдои беруна
Внешнеэкономическая деятельность	– фаъолияти иқтисодии беруна
Внешнеэкономическая политика	– сиёсати иқтисодии беруна
Внешнеэкономические связи	– алоқаҳои иқтисодии беруна
Внешние функции государства	– функсияҳои берунаи давлат
Внешний долг	– қарзи беруна
Внешний заем	– қарзи беруна
Внешний рынок	– бозори беруна
Внешний управляющий	– мудири беруна, идоракунандаи беруна
Внешняя задолженность	– қарзи беруна
Внешняя торговля	– савдои беруна
Внеочередной	– ғайринавбатӣ
Вновь открывшиеся обстоятельства	– ҳолатҳои навошкоргардида
Вновь приобрести силу	– аз нав эътибор пайдо кардан
Внутренняя компетенция государства	– ваколати дохилии давлат
Внутренние воды	– обҳои дохилӣ
Внутренние войска	– қӯшунҳои дохилӣ
Внутренние займы	– қарзҳои дохилӣ
Внутренние налоги	– андозҳои дохилӣ
Внутренние функции государства	– функсияҳои дохилии давлат
Внутренний аудит	– аудити дохилӣ
Внутренний государственный долг	– қарзи дохилии давлатӣ
Внутренний контроль	– назорати дохилӣ
Внутренний валютный рынок	– бозори дохилии асъор
Внутренний распорядок	– тартиботи дохилӣ
Внутренняя миграция	– муҳоҷирати дохилӣ
Внутренняя политика	– сиёсати дохилӣ

Внутренняя служба	– хизмати дохилӣ
Внутриконтинентальное государство	– давлати дохили континенталӣ, дохиликитъавӣ
Внушающий страх	– воҳиманок
Во избежание ошибки	– барои пешгири кардани хато
Вовлечение	– чалб кардан
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления	– чалби ноболигон барои содир намудани ҷиноят
Водное законодательство	– конунгузории об
Водное право	– ҳуқуқи об
Водные ресурсы	– захираҳои обӣ
Водный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси оби Ҷумҳурии Тоҷикистон
Водный объект	– объекти об
Водный режим	– речаи об
Водный сбор	– хирочи об, ҳаққи масрафи об
Водный транспорт	– нақлиёти обӣ
Водный фонд	– фонди об
Водоохрана	– муҳофизати об
Водопользование	– истифодаи об
Водопользователь	– истифодабарандаи об
Водопотребитель	– истифодабарандаи об
Военная безопасность	– амнияти ҳарбӣ, бехатарии ҳарбӣ
Военная контрабанда	– қочоқи ҳарбӣ
Военная контрибуция	– товони ҳарбӣ, товони ҷанг
Военная коллегия	– коллегияи ҳарбӣ
Военная прокуратура	– прокуратураи ҳарбӣ
Военная присяга	– савганди ҳарбӣ
Военная служба	– хизмати ҳарбӣ
Военная тайна	– сирри ҳарбӣ
Военная техника	– техникаи ҳарбӣ
Военная юстиция	– адлияи ҳарбӣ
Военное положение	– вазъияти ҷанг, ҳолати ҷанг
Военное право	– ҳуқуқи ҳарбӣ
Военное ведомство	– муассисаи ҳарбӣ
Военное принуждение	– маҷбурияти ҳарбӣ
Военнообязанный	– уҳдадорӣ хизмати ҳарбӣ
Военнопленный	– асири ҳарбӣ
Военные действия	– амалиёти ҷангӣ
Военная повинность	– уҳдадориҳои ҳарбӣ

Военные санкции	– мучозоти ҳарбӣ
Военные преступления	– чинояти ҳарбӣ
Военные преступники	– чинояткорони ҳарбӣ
Военнослужащий	– хизматчии ҳарбӣ
Военный суд	– суди ҳарбӣ
Военный следователь	– муфаттиши ҳарбӣ
Военный советник	– мушовири ҳарбӣ
Военный билет	– билети ҳарбӣ
Военный комиссариат	– комиссариати ҳарбӣ
Военный разведчик	– чосуси ҳарбӣ
Военный шпион	– чосуси ҳарбӣ
Военный трибунал	– трибунали ҳарбӣ
Военный	– низомӣ, ҳарбӣ
Военный корабль	– киштии ҳарбӣ
Военный прокурор	– прокурори ҳарбӣ
Военный преступник	– чинояткори ҳарбӣ
Воля	– ирода
Волеизъявление	– изҳори ирода
Волеизъявление избирателей	– изҳори иродаи интихобкунанда- гон
Волнение	– ҳаяҷон
Волокита	– кашолкорӣ, қоғазпаронӣ
Волокитчик	– кашолакор, қоғазбоз
Возбуждение	– оғоз
Возбуждение уголовного преследования	– оғози таъқиби чиноят
Возбуждение уголовного дела	– оғози парвандаи чиноятӣ
Возвести в закон	– ба ҳукми қонун даровардан
Возвращение высланного	– баргашти бадарғашуда
Воздержатся	– худдорӣ кардан
Воздушное международное сообщение	– роҳи байналхалқии ҳавоӣ
Воздушное законодательство	– қонунгузории фазои ҳавоӣ
Воздушный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси фазои ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Воздушное передвижение	– ҳаракати ҳавоӣ
Воздушное право	– ҳуқуқи фазои ҳавоӣ
Воздушные пираты	– роҳзанони ҳавоӣ
Воздушные границы	– қаламрави ҳавоӣ, ҳарими ҳавоӣ
Возмездие	– сазо, қасос
Возмездный	– музднок
Возможность	– имконият

Возможный	– имконпазир
Возместить растрату	– товони камомадро додан, пӯшондан, чуброн кардан
Возмещение	– рӯёнидан
Возмещение вреда	– рӯёнидани зарар, чуброни зарар
Возмещение расходов	– рӯёнидани харочот
Возмещение убытков	– рӯёнидани зиёнҳо
Возможные последствия	– оқибати имконпазир, оқибатҳои мавриди назар
Возмутитель спокойствия	– вайронкунандаи оромӣ
Вознаграждение	– подош, музд
Вознаграждение за труд	– подоши меҳнат
Возобновление дела	– оғози парванда, аз нав оғоз кардани парванда
Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам	– оғози парванда аз рӯи ҳолатҳои нав ошкоршуда
Возобновление судебного следствия	– оғози тафтиши судӣ
Ввоз	– воридот
Возврат налогов	– баргардондани андозҳо
Возражение	– норозигӣ
Возраст брачный	– синни никоҳӣ
Возрастной ценз	– меъёри синнусолӣ
Возвращаемые грузы	– борҳои баргардондашаванда
Возложение	– ниҳодан, гузоштан, вогузор кардан
Возмутитель	– ошӯбгар
Возбуждённый	– пуризитироб, дар ҳаяҷон
Воинское звание	– унвони ҳарбӣ
Воинская обязанность	– уҳдадории ҳарбӣ
Воинские преступления	– ҷинояти ҳарбӣ
Воинская повинность	– уҳдадории ҳарбӣ
Воинская часть	– қисми ҳарбӣ
Воинская служба	– хизмати ҳарбӣ
Воинский учёт	– қайди ҳарбӣ
Воинский устав	– оинномаи ҳарбӣ
Война	– ҷанг
Воин	– ҷанговар
Воплощение	– таҷассум
Вопреки ожидания	– бар хилофи ҷашмдошт
Вооружённый	– мусаллаҳ

Вооруженный конфликт международного характера	– низоъи харбии дорoi хислати байналмилалӣ
Вооруженное нападение	– ҳамлаи мусаллаҳона
Вооруженное ограбление	– ғорати мусаллаҳона
Вооруженные силы	– қувваҳои мусаллаҳ
Вооруженные силы Организации Объединенных Наций (ООН)	– қувваҳои мусаллаҳи Созмони Милали Муттаҳид (СММ)
Вооруженный отряд	– дастаи мусаллаҳ
Воображение	– хаёл, тасаввурот
Вор	– дузд
Воровство	– дуздӣ
Ворованный	– дуздидашуда
Ворованные вещи	– ашёи дуздӣ
Воровать	– дуздидан, дуздӣ кардан
Воровски	– дузд барин
Воровская шайка	– дастаи дуздон
Вор-рецидивист	– дузд-ретседивист
Восстановление	– барқароркунӣ
Восстановление брака	– барқарор кардани никоҳ
Восстановление в гражданстве	– барқарор кардани шаҳравандӣ, барқарор кардани табаият
Восстановление международного мира	– барқарор кардани сулҳи байналмилалӣ
Восстановление на работу	– ба кор барқарор кардан
Восстановление пропущенного срока	– барқарор кардани муҳлати гузашта
Восстание	– исёнгарӣ
Воспитание	– тарбия
Воспитатель	– тарбиятгар
Воспитанник	– тарбиятгиранда
Воспитательно-трудовая колония (ВТК)	– колонияи тарбияи меҳнатӣ (КТМ)
Воспитательный дом	– тарбиятхона
Востребование	– пасталабкунӣ
Вотум	– изҳор
Вотум доверия	– изҳори боварӣ
Вотум недоверия	– изҳори нобоварӣ
Воюющий	– чангкунанда
Воюющая сторона	– тарафҳои чангкунанда, тарафҳои даргир
Вправе	– ҳақ

Вражда	– душманӣ, адоват, хусумат
Враждебная деятельность	– фаъолияти душманона
Враждебные стороны	– тарафҳои ба ҳам зид
Врать	– дурӯғ гуфтан
Врач	– табиб
Врачебная комиссия	– комиссияи тиббӣ
Врачебная экспертиза	– ташхиси тиббӣ, экспертизаи тиббӣ
Врачебная тайна	– сирри тиббӣ
Врачевание	– табибӣ
Врачевание незаконное	– табибии ғайриқонунӣ
Вред	– зарар
Вред окружающей среде	– зарар ба муҳити зист
Вредное воздействие вод	– таъсири зараровари об
Вредный	– зарарнок, зараровар
Вредное воздействие на человека	– таъсири зарарнок ба инсон
Вредитель	– зиёнкор, зараррасон
Вредительство	– зиёнкорӣ
Вредительский	– зиёнкорона
Вредные условия труда	– шароитҳои зарарноки меҳнатӣ
Временная нетрудоспособность	– муваққатан ғайри қобили меҳнат будан, корношоҷии муваққатӣ
Временная занятость (работа)	– шуғли (кори) муваққатӣ
Временное пребывание	– таваққуфи муваққатӣ
Временное убежище	– паноҳгоҳи муваққатӣ
Временное хранение	– нигоҳдории муваққатӣ
Временные работники	– кормандони муваққатӣ
Временные жильцы	– истиқоматкунандагони муваққатӣ
Временный вывоз	– содироти муваққатӣ
Временный поверенный в делах	– дар қорҳои муваққатӣ ваколатдор
Временный управляющий	– мудири муваққатӣ, идоракунандаи муваққатӣ
Время	– вақт, замон
Время отдыха	– вақти истироҳат
Время открытия наследства	– вақти кушодани мерос
Время совершения преступления	– вақти содир намудани ҷиноят

Время работы	– вақти кор
Время наступления смерти	– замони оғози марг
Время прекращения брака	– вақти қатъ гардидани никоҳ
Враг	– душман
Враждебный	– душманона, бадхоҳона
Временное хранение	– нигоҳдории муваққатӣ
Временное местожительство переселенцев	– маҳалли истиқомати муваққати муҳочирон
Вручение	– супурдан
Все виды риска	– ҳама намуди таваккал
Все свидетели на лицо	– ҳамаи шоҳидҳо ҳозиранд
Всемирный	– умумичаҳонӣ
Всемирный банк	– бонки умумичаҳонӣ
Всенародное голосование	– овоздиҳии умумихалқӣ
Всенародное достояние	– сарвати умумихалқӣ
Всеобщая декларация прав человека	– Эълумияи умумии ҳуқуқи башар
Всенародное обсуждение	– муҳокимаи умумихалқӣ
Всенародный референдум	– райъпурсии умумихалқӣ
Всеобщее избирательное право	– ҳуқуқи интиҳоботи умумӣ
Всеобщее равное и тайное голосование	– овоздиҳии умумии баробар ва пинҳонӣ
Встреча с избирателями	– вохӯрӣ бо интиҳобкунандагон
Встречная вина	– гуноҳи мутақобила
Встречная закупка	– хариди мутақобила
Встречная торговля	– савдои мутақобила
Встречное исполнение обязательств	– иҷрои мутақобилаи уҳдадориҳо
Встречное требование	– талаботи мутақобила
Встречный иск	– даъвои мутақобил
Всеобщая воинская обязанность	– хизмати ҳарбии умумӣ
Всеобщая амнистия	– авфи умум
Всеобщее одобрение	– эътирофи умум
Вскрытие могилы	– кушодани гӯр
Вскрытие трупа	– чок кардани ҳасад, кушодани ҳасад
Вскрыть злоупотребление	– сӯистеъмолро ошкор кардан
Вскрыть подоплёку	– сабаби пинҳониро ошкор кардан
Вселение	– маскун кардан

Всесторонний	– хаматарафа, хамаҷониба
Встать! Суд идёт!	– Аз ҷой бархезед! Суд меояд!
Вступительные взносы	– ҳаққи дохилшавӣ
Вступительный пай	– ҳаққи узвият (дохилшавӣ)
Вступить в законную силу	– эътибори қонунӣ пайдо кардан
Вступление в брак	– никоҳ кардан, хонадоршавӣ
Вступление в силу	– эътибор пайдо кардан
Вступление в законную силу приговора	– эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм
Вступление в силу решения суда	– эътибор пайдо кардани ҳалномаи суд
Вторичный рынок	– бозори дуюминдараҷа
Вторжение	– ба зӯрӣ даромадан, маҷбури ворид шудан
Вторичные водопользователи	– истифодабарандагони дуюминдараҷаи об
Вторичный рынок ценных бумаг	– бозори такрории қоғазҳои қиматнок
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК)	– комиссияи ташхиси тиббию меҳнатӣ (КТТМ)
Вуалировать свои намерения	– ниятҳои худро пардапӯш кардан
Выбор гражданства	– интиҳоби шаҳрвандӣ, интиҳоби табаият
Выборная должность	– мансаби интиҳобӣ
Выборная проверка	– санҷиши интиҳобӣ
Выборное должностное лицо	– шахси мансабдори интиҳобӣ
Выборность судей	– интиҳобӣ будани судяҳо
Выборщик	– интиҳобкунанда
Выборы	– интиҳобот
Выборы альтернативные	– интиҳоботи алтернативӣ
Выборы в Республике Таджикистан	– интиҳобот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Выбрасывание	– исқоти ҳамл, бачапартоӣ
Выбытие	– баромадан, хориҷ шудан
Вывести на чистую воду	– фош кардан
Вывоз капитала	– содироти сармоя
Вывоз культурных ценностей	– содироти сарватҳои фарҳангӣ
Вывозная пошлина	– боҷи содиротӣ
Выговор	– танбеҳ
Выгода	– нафъ, манфиат

Выгодоприобретатель	– нафъбадастоваранда, манфиат бадастоваранда
Выдать тайну	– сирро фош кардан
Выдать себя	– худро ошкор кардан
Выдача преступников (экстрадиция)	– супоридани чинояткорон
Выдача замуж несовершеннолетней	– духтари ноболигро ба шавхар додан
Выдвижение	– пешбарӣ кардан
Выделение	– чудо кардан
Выделение имущества	– чудо кардани молу мулк
Выделение уголовного дела	– чудокунии парвандаи чиноятӣ
Выделение юридического лица	– чудо кардани шахси ҳуқуқӣ
Выделение материалов дела	– чудо кардани маводи парванда
Выдвинуть обвинение	– айбдориро пешниҳод кардан
Выдворение	– берун кардан, хорич кардан
Выездная сессия	– ичлосияи сайёри
Выездное заседание суда	– маҷлиси сайёри суд
Выемка	– ёфта гирифтани, баровардани, гирифтани
Вызвать в суд	– ба суд даъват кардан
Вызов	– даъват
Вызывное производство	– муурофияи даъватӣ
Выигрышный вклад	– амонати бурднок
Выиграть процесс	– муурофияро буридан, дар муурофия пирӯз шудан
Выйти в отставку	– ба истеъфо баромадан
Выйти из повиновения	– аз итоат баромадан
Выкидыш	– бачапартоӣ
Выкрасть	– дуздидан
Выкуп	– бозхарид, бозхаридан
Выкупная сумма	– маблағи фидя
Выкуп ценных бумаг	– хариди қоғазҳои қиматнок
Выкуп страхового полиса	– харидани полиси бима
Вылет	– парвоз
Вымещение	– интиқом гирифтани
Вымогатель	– тамаъҷӯӣ, тамаъкор
Вымогание	– тамаъ кардан, тамаъ ҷустан
Вымогательство	– тамаъҷӯӣ
Вымогательство государственного имущества	– тамаъҷӯии молу мулки давлатӣ
Вымогательство взятки	– тамаи ришва

Выморить	– захр дода куштан
Выморочное имущество	– молу мулки беворис, шахшуда
Вынести приговор	– хукм баровардан
Вынесение судебного решения	– баровардани халномаи суд
Вынудить	– маҷбур кардан
Вынужденный невыход на работу	– аз ноилоҷӣ ба кор набаромадан
Вынужденный прогул	– прогули маҷбури
Вынужденные переселенцы	– муҳоҷирони иҷборӣ
Выплачивать	– пардохтан, додани маблағ
Выплата дивидендов	– пардохти суд, боци суд
Выписка	– иқтибос
Выписка нотариальная	– иқтибоси нотариалӣ
Выполнение обязательств	– иҷрои уҳдадорӣ
Выпуск	– нашр, интишор
Выпуск товаров	– иҷозати баровардани мол
Выпуск эмиссионных ценных бумаг	– барориши қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ
Выпустить на свободу	– ба озодӣ раҳо кардан
Выпустить из тюрьмы	– аз маҳбас озод кардан
Выражение согласия	– изҳори розигӣ
Выручка	– даромад
Высокомерие	– ҳавобаландӣ
Высокопоставленный	– олимартаба, олимансаб
Выселение	– кӯчондан, баровардан
Высшая мера наказания	– чораи ҷазои олии
Высылка	– бадарға
Выслать	– бадарға кардан, равон кардан
Выслуга лет	– хизмати дарозмуддат, хизмати бардавом
Высший	– олии
Высокое чувство гражданского долга	– ҳисси баланди қарзи шаҳрвандӣ
Вынудить	– маҷбур кардан
Вынужденно	– маҷбуран
Вынужденный	– маҷбур, ночор
Выслуга лет	– собиқаи корӣ
Высший арбитражный суд	– Суди Олии арбитражӣ
Выставить кандидатуру	– номзадиро пешниҳод кардан
Выступить	– баромад кардан, суҳанронӣ кардан

Выступить на защиту обвиняемого	– барои Ҳимояи айбдоршаванда баромад кардан
Выступить с протестом	– эътироз баён кардан
Высшая инстанция	– марҳилаи болоӣ
Высылка	– бадарға кардан, фиристодан
Выгрезвитель	– ҳушёрхона
Выходное пособие	– кумакпулӣ
Выходные дни	– рӯзҳои истироҳат
Выявление	– ошкор кардан, маълум кардан
Вышестоящая избирательная комиссия	– комиссияи болоии интиҳоботӣ
Вуаль	– ҳичоб, ниқоб

Г

Гадание	– фол, фолбинӣ
Гадальщик	– фолбин
Гадалка	– фолбинзан
Газовое оружие	– силоҳи газӣ
Гангстер	– роҳзан, ғоратгар
Гангстеризм	– роҳзанӣ, ғоратгарӣ, гатстер
Гарант	– кафил, зомин
Гарантии законности	– кафолати қонунӣ
Гарантии избирательных прав граждан	– кафолати ҳуқуқҳои интиҳоботию шаҳрвандон
Гарантии лиц, увольняемых по инициативе администрации	– кафолати шахсоне, ки бо та-шаббуси маъмурият аз кор озод карда шудаанд
Гарант конституции	– кафили конституция
Гарантии прав и свобод	– кафолати ҳуқуқ ва озодиҳо
Гарантии прав и свобод граждан	– кафолати ҳуқуқ ва уҳдадорихои шаҳрвандон
Гарантии прав кредиторов юридического лица при его реорганизации	– кафолати ҳуқуқҳои кредиторҳои шахси ҳуқуқӣ ҳангоми азнавташ-килкунии он
Гарантии прав ребёнка	– кафолати ҳуқуқҳои кӯдак

Гарантии прав матери	– кафолати ҳуқуқи модар
Гарантии прав работников на охрану труда	– кафолатҳои ҳуқуқи кормандон ба ҳифзи меҳнат
Гарантированность прав и свобод человека	– кафолатнокии ҳуқуқ ва озодии инсон
Гарантированность правового порядка	– кафолатнокии тартиботи ҳуқуқӣ
Гарантированная заработная плата	– музди меҳнати кафолатнок
Гарантированное право	– ҳуқуқи кафолатдодашуда
Гарантированный государством долг	– қарзи аз ҷониби давлат кафолат додашуда
Гарантированный государством заём	– пули қарзи аз ҷониби давлат кафолат додашуда
Гарантия банковская	– кафолати бонкӣ
Гарантия платежа	– кафолати пардохт
Гарантийный договор	– шартномаи кафолат
Гарантийное обязательство	– уҳдадориҳои кафолатӣ
Гарантийное письмо	– мактуби кафолатӣ
Гарантийное страхование	– кафолати бимаваӣ
Гарантийный взнос	– ҳаққи кафолатӣ
Гарантийный кредит	– кредити кафолатнок
Гарантийный срок	– муҳлати кафолат
Гарантийный срок годности	– муҳлати кафолати коршоямӣ
Гарантийный срок хранения	– муҳлати кафолатноки нигоҳдошт
Гарантийный фонд	– фонди кафолат
Гарантированный	– кафолатдор
Гарантировать	– кафолат додан
Гарантии процессуальные	– кафолатҳои муурофиавӣ
Гарантия подписи	– кафолати имзо
Гарантии трудовые	– кафолатҳои меҳнатӣ
Генеральная лицензия	– иҷозатномаи генералӣ (асосӣ)
Генеральное соглашение	– созишномаи генералӣ
Генеральный прокурор	– прокурори генералӣ
Генеральный консул	– консули генералӣ
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН)	– Котиби генералии Созмони Миллали Муттаҳид (СММ)

Гауптвахта	– гауптвахта (хабсхонаи ҳарбиҳо), боздоштгоҳи аскарони хилофкор
Гашиш	– банг, тарёк
Гендер	– гендер
Гендерная политика	– сиёсати гендерӣ
Гендерное равенство	– баробарии гендерӣ
Геноцид	– генотсид, қатли ом бо баҳонаи нажодӣ, миллӣ ва динӣ
Герб	– нишон
Героизм	– қаҳрамонӣ
Гибкая политика	– сиёсати чандирӣ
Гибель	– нобудшавӣ, ҳалокат
Гибельный	– ҳалокатовар
Гипотеза нормы права	– гипотезаи меъёри ҳуқуқ
Гипотеза совершения преступления	– фарзияи содир кардани ҷиноят
Гипотеза	– гипотеза, фарзия
Главарь	– саркарда
Гласно	– ошкоро, сарехан
Гласность	– ошкоро, кушода, рӯирист
Гластность судопроиз- водства	– ошкоро будани мурофияи судӣ
Гластность судебного разбирательства	– ошкоро будани муҳокимаи судӣ
Глава	– боб
Глава государства	– роҳбари давлат
Глава исполнительной власти	– роҳбари ҳокимияти иҷроия
Главенство	– сардорӣ, сарварӣ
Глава органа местного самоуправления	– роҳбари мақомоти ҳудидораи маҳаллӣ
Глава правительства	– роҳбари (сардори) ҳукумат
Главная вещь и принад- лежность	– ашёи асосӣ ва мансубиятдошта (тааллуқдошта)
Глобализация	– ҷаҳонишавӣ
Главный специалист	– сармутахассис
Глумиться	– таҳқир кардан
Глухой	– кар
Глухие	– карҳо
Гнать	– рондан
Гнев	– ғазаб
Гневный	– ғазабнок
Гневно	– дарғазаб

Гнусность	– мурдорӣ
Гнусная клевета	– туҳмати разилона
Гнусный обман	– фиреби разилона
Гнусный человек	– одами қабех
Годовой доход	– даромади солона
Голая истина	– ҳақиқати маҳз
Головорез	– каллабур
Голодовка	– гуруснанишинӣ
Голословно	– беасос, бедалел
Голословное заявление	– изҳороти беасос
Голосовать	– овоз додан
Голосование	– овоздиҳӣ
Голосование на общем собрании акционеров	– овоздиҳӣ дар маҷлиси умумии саҳомон
Голосующая акция	– сахмияи овоздор
Голосовать предложение	– таклифро ба овоз мондан, пешниҳодро ба овоз мондан
Гомосексуализм	– гомосексуализм, ҳамчинсбозӣ, лутӣ
Гонорар авторский	– ҳаққи муаллифӣ
Гонорар	– ҳаққи қалам, подош
Горе	– алам
Горное право	– ҳукуқи кӯҳӣ
Городские земли	– заминҳои шаҳрӣ
Госпожа	– хонум
Господствующее положение на рынке	– мавқеи ҳукмрон дар бозор
Господство	– ҳукмронӣ
Господствующий	– ҳукмфармо
Государство-импортёр	– давлати воридқунанда
Государство выезда	– давлати таркнамуда
Государство трудоустройства	– давлати соҳиби ҷои кор
Государственность	– соҳти давлатӣ, давлатдорӣ, давлатӣ
Государственное учреждение	– муассисаи давлатӣ
Государственная безопасность	– амнияти давлатӣ, бехатарии давлатӣ
Государственная гарантия	– кафолати давлатӣ
Государственная граница	– сарҳади давлатӣ

Государственная монополия	– инхисори давлатӣ, монополияи давлатӣ
Государственная пошлина	– боци давлатӣ
Государственная пенсия	– нафакаи давлатӣ
Государственное предприятие	– корхонаи давлатӣ
Государственная премия	– мукофоти давлатӣ
Государственная регистрация	– бақайдгирии давлатӣ
Государственная регистрация юридических лиц	– бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей	– бақайдгирии давлатии соҳибкорони инфиродӣ
Государственная система аккредитации Республики Таджикистан	– низоми давлатии аккредитатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Государственная система сертификации Республики Таджикистан	– низоми давлатии сертификатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Государственная тайна	– сирри давлатӣ
Государственная территория	– қаламрави давлат, ҳудуди давлат
Государственная цензура	– сензураи давлатӣ
Государственная власть	– ҳокимияти давлатӣ
Государственная собственность	– моликияти давлатӣ
Государственная служба	– хидмати давлатӣ
Государственная служба занятости населения	– хадамоти давлатии шуғли аҳоли
Государственная научно-техническая политика	– сиёсати давлатӣ оид ба илму техника
Государственная аккредитация	– аккредитатсияи давлатӣ
Государственная социальная помощь	– ёрдами иҷтимоии давлатӣ
Государственная молодёжная политика	– сиёсати давлатии ҷавонон
Государственная кадастровая оценка	– баҳои кадастрии давлатӣ
Государственная наблюдение	– шабакаи давлатии назоратӣ

дательная сеть	
Государственная должность	– мансаби давлатӣ
Государственная измена	– хиёнати давлатӣ
Государственное должностное лицо	– шахси мансабдори давлатӣ
Государственное преступление	– ҷинояти давлатӣ
Государственное страхование	– бимаи давлатӣ
Государственное право	– ҳуқуқи давлатӣ
Государственное принуждение	– маҷбурияти давлатӣ
Государственное управление	– идоракунии давлатӣ
Государственное унитарное предприятие	– корхонаи воҳиди давлатӣ
Государственное казёное предприятие	– корхонаи махсуси давлатӣ
Государственный	– давлатӣ
Государственный аппарат	– дастгоҳи давлатӣ
Государственный деятель	– арбоби (ходими) давлатӣ
Государственный долг	– қарзи давлатӣ
Государственный интерес	– манфиати давлатӣ
Государственный кредит	– кредити давлатӣ, қарзи давлатӣ
Государственный орган	– мақомоти давлатӣ
Государственный служащий	– хизматчи давлатӣ
Государственная статистика	– омори давлатӣ
Государственный социальный заказ	– фармоиши иҷтимоии давлатӣ
Государственный социальный заказчик	– фармоишгари иҷтимоии давлатӣ
Государственные социальные стандарты	– стандартҳои иҷтимоии давлатӣ
Государственные социальные нужды	– эҳтиёҷоти иҷтимоии давлатӣ
Государственные средства	– маблағҳои давлатӣ, воситаҳои давлатӣ
Государственные санитарно-эпидемиологические	– қоидаҳо ва меъёрҳои давлатии санитарияу эпидемиологӣ

кие правила и нормативы	
Государственная театральная организация	– ташкилоти театрии давлатӣ
Государственные закупки	– хариди давлатӣ
Государственные награды	– мукофотҳои давлатӣ
Государственные нужды	– эҳтиёҷоти давлатӣ
Государственные органы	– мақомоти давлатӣ
Государственные должности государственной власти	– мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ
Государственные должности государственной службы	– мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ
Государственные ценные бумаги	– қоғазҳои қиматноки давлатӣ
Государственные финансы	– молияи давлатӣ
Государственные целевые фонды	– фонди мақсадноки давлатӣ
Государственный арбитраж	– арбитражи давлатӣ
Государственный архив	– бойгонии давлатӣ
Государственный банк	– бонки давлатӣ
Государственный бюджет	– бучети давлатӣ
Государственный гимн	– суруди миллӣ
Государственный договор	– шартномаи давлатӣ
Государственный долг	– қарзи давлатӣ
Государственный герб	– нишони давлатӣ
Государственный заказ	– супориши давлатӣ
Государственный интерес	– манфиати давлатӣ
Государственный контракт	– қарордоди давлат
Государственный надзор (контроль)	– назорати давлатӣ
Государственный обвинитель	– айбдоркунандаи давлатӣ
Государственный переворот	– табаддулоти давлатӣ
Государственный режим	– речаи давлатӣ
Государственный резерв	– захираи давлатӣ

Государственный сектор экономики	– қисми (бахши) давлатии иктисодиёт
Государственный стандарт	– стандарти давлатӣ
Государственный строй	– сохти давлатӣ
Государственный суверенитет	– истиклолияти давлатӣ
Государственный флаг	– парчами давлатӣ
Государственный язык	– забони давлатӣ
Государство	– давлат
Государство назначения	– давлати таъинотӣ, давлати таъиншуда
Государство происхождения товаров	– давлати истехсолкунандаи мол
Грабёж	– ғоратгарӣ
Грабитель	– ғоратгар
Грабятчий	– ғораткунанда
Гражданин	– шаҳрванд
Гражданство	– шаҳрвандӣ
Гражданство Республики Таджикистан	– шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Гражданственность	– ҳисси шаҳрвандӣ
Гражданский брак	– никоҳи ғайрирасмӣ, никоҳи шаҳрвандӣ
Гражданский иск	– даъвои маданӣ
Гражданский истец	– даъвогари маданӣ
Гражданская неприкосновенность	– дахлнопазирии маданӣ
Гражданская ответственность	– масъулияти маданӣ
Гражданская панихида	– маросими дафн, маросими мотам
Гражданский иммунитет	– масунияти маданӣ
Гражданский кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Гражданский ответчик	– ҷавобгари маданӣ
Гражданское право	– ҳуқуқи маданӣ
Гражданский долг	– қарзи шаҳрвандӣ
Гражданское судопроизводство	– муурофияи судии маданӣ
Гражданский иск в уголовном деле	– даъвои маданӣ дар парвандаи ҷиноятӣ
Гражданский процесс	– муурофияи маданӣ

Гражданский процесс по делам о расторжении брака	– муурофияи маданӣ аз рӯи парвандаҳо оид ба бекор кардани парвандаҳо дар бораи никоҳ
Гражданский оборот	– муомилоти маданӣ
Гражданско-правовой	– ҳуқуқи маданӣ
Гражданский поступок	– кирдори маданӣ
Гражданско-правовая ответственность	– ҷавобгарии ҳуқуқи маданӣ
Гражданское правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии маданӣ
Гражданское процессуальное право	– ҳуқуқи муурофияи маданӣ
Гражданская кассационная коллегия	– коллегияи кассатсионии маданӣ
Гражданско – правовые сделки	– аҳдҳои ҳуқуқи маданӣ
Гражданско – процессуальный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси муурофияви маданияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Гражданское дело	– парвандаи маданӣ
Гражданское законодательство	– қонунгузори маданӣ
Гражданское неповинение	– (саркашии) бегуноҳии шаҳрвандӣ
Гражданское общество	– ҷомеаи шаҳрвандӣ
Гражданство иностранное	– шаҳрвандии хориҷӣ
Грамматическое толкование	– тафсири имлоӣ, грамматикӣ
Грамота	– савод, хату савод
Грамотность	– саводнокӣ
Грамотный	– саводнок
Граница	– сарҳад, худуд
Грант	– кумак, грант, ёрдам
Гранты	– грантҳо, кумакҳо, ёрдамҳо
Гриф секретности	– грифи махфӣ, муҳри махфӣ
Грозящий опасностью	– хатарангез
Грубый	– дағал
Грубость	– дағалӣ
Грубиян	– дағалмиҷоз
Грубо	– дағалона
Грубое нарушение дисциплины	– дағалона вайрон кардани интизом
Груз	– бор

Грузовладелец	– сохиби бор
Грузоотправитель	– борфиристонанда
Грузополучатель	– боргиранда, бор кабулқунанда
Группа	– гурӯҳ
Группа людей	– гурӯҳи одамон
Группа лиц	– гурӯҳи шахсон
Групповое преступление	– чиноятҳои гурӯҳӣ ё дастачамӣ
Групповой брак	– никоҳи гурӯҳӣ
Гуманист	– инсондӯст, башардӯст
Гуманизм	– инсондӯстӣ, башардӯстӣ
Гуманитарная акция	– иқдоми башардӯстона
Гуманитарная операция	– амалиёти башардӯстона
Гуманитарная помощь	– ёрии башардӯстона

Д

Давать показания	– гувоҳӣ додан, баёнот додан
Давление	– фишор
Давность	– мурур, мухлат
Давность исполнения приговора	– мухлати иҷроӣ ҳукм
Давность по исполнению судебного решения	– мухлати иҷроӣ ҳалномаи суд
Давность привлечения к уголовной ответственности	– мухлати ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашидан
Давность приобретательская	– давомнокии мухлати ба даст овардан
Давность уголовного преследования	– мухлати таъқиби ҷиноятӣ
Дактилоскопический след	– нақши (изи) дактилоскопи
Дактилоскопия	– дактилоскопия (усули шинохтани шаҳс аз рӯи изи (нақши) ангуштони даст)
Дальнее родство	– ҳешованди дур
Дальние родственники	– ҳешони дур
Данник	– боҷдеҳ, хирочдиҳанда
Данные	– маълумот
Дань	– боҷ, хироч
Дар	– ҳадя, инъом, тухфа
Дарение	– ҳадя, тухфа
Даритель	– тухфақунанда, ҳадяқунанда
Дарование	– қобилият, истеъдод, маҳорат
Дарственная	– ҳадяшуда, инъомшуда, тухфашуда
Дарственная надпись	– инъомнома, навиштаҷоти инъомӣ
Дата	– сана
Дата платежа	– санаи пардохт
Дать затрещину	– торсақӣ задан
Дать подписку	– забонхат додан
Дача взятки	– порадиҳӣ, додани пора
Дача согласия	– розигӣ додан, ризоят
Двойное налогообложение	– андозбандии дукарата
Движение	– ҳаракат
Движимое имущество	– молу мулки манқул

Движимость	– манкул
Двоебрачие	– дуникохй
Двоевластие	– духокимиятй
Двоежёнство	– дузанагй
Двойное гражданство	– душахрвандй
Двойное подчинение	– тобеияти дутарафа
Двойня	– дугоник
Двоюродный брат	– амакбача, тагобача, аммабача, холабача
Двойкий смысл	– думаънй, думаъногй
Двусмыслица	– духурагй
Двустороннее обязательство	– ухдадории дутарафа, ухдадории тарафайн
Двустороннее соглашение	– созиши дутарафа, созиши тарафайн
Двусторонний международный договор	– шартномаи дутарафаи байналмилалй
Двухпалатная система	– низоми дупалатагй
Двухпартийная система	– низоми духизбй
Де-факто	– хақиқатан, амалан, дар хақиқат
Дебитор	– қарздор, дебитор
Дебиторская задолженность	– қарзи дебиторй
Дебош	– чанчол, хархаша, арбада
Дебошир	– чанчолй, чангара, дағал
Дебоширить	– чанчол кардан
Девальвация	– беқурбшавй
Девственная плева	– пардаи бакорат
Девственность	– бакорат, духтар будан
Дееспособность	– қобилияти амалкунй
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет	– қобилияти амалкунии ноболиғони аз 14 то18 - сола
Дееспособность юридического лица	– қобилияти амалкунии шахси ҳуқуқй
Дееспособность гражданина	– қобилияти амали шахрванд
Дееспособность гражданская	– қобилияти амалкунии маданй
Дееспособность частичная	– қобилияти нопурраи амалкунй
Дееспособность административная	– қобилияти амалкунии маъмурй

Дежурные подразделения	– дастаҳои навбатдор
Дезавуировать	– соқит кардан, аз эътибор соқит кардан
Дезертир	– гуреза, фирорӣ
Дезертирство	– гурехтан, фирор кардан
Дезинформация	– дурӯғ, фиреб, маълумоти дурӯғ
Дезинформировать	– фиреб додан, гумроҳ кардан
Дезинформироваться	– фиреб хӯрдан
Дезорганизатор	– вайронкор
Дезорганизация	– бетартибӣ кардан, вайрон кардан
Действенные меры	– чораҳои амалӣ
Действие в уголовном праве	– амал дар ҳуқуқи ҷиноятӣ
Действие в административном праве	– амал дар ҳуқуқи маъмурӣ
Действие нормативных правовых актов	– амали санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
Действительная сделка	– аҳди эътиборнок
Действительная срочная военная служба	– хизмати ҳақиқии муҳлатноки ҳарбӣ
Действительное положение	– ҳолати ҳақиқӣ
Действительность	– воқеият
Действительный тайный советник	– мушовири махфии ҳақиқӣ
Действия	– амал
Действия в праве	– амал дар ҳуқуқ
Действия закона	– амали қонун
Действовать в соответствии с законом	– мувофиқи қонун амал кардан
Действовать окольными путями	– бо роҳҳои ношоиста амал кардан
Действовать ощупью	– тахминан амал кардан
Действующее вещество пестицида	– моддаи таъсирбахши пеститсид
Действующие законы	– қонунҳои амалкунанда
Действительность сделки	– ҳақиқӣ будани аҳд
Декан	– декан, садри факултет
Декларант	– шахсе, ки молро декларатсия мекунад ё аз номи ӯ мол декларатсия карда мешавад
Декларативная теория признания	– назарияи декларативии эътироф

Декларация о соответствии	– эълomia дар бораи мутобиқат
Декларация прав человека и гражданина	– эълomiaи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа	– эълomiaи ҳуқуқҳои меҳнаткашон ва халқҳои захираш
Декларация	– эълomia, баёния
Декларация налоговая	– эълomiaи андозсупорӣ
Декларация таможенная	– эълomiaи гумрукӣ
Декларирование	– пешниҳод намудани маълумот дар бораи фаъолияти молиявӣ хоҷагӣ аз ҷониби шахс
Декрет о земле	– фармон дар бораи замин
Декрет о мире	– фармон дар бораи сулҳ
Декрет о суде	– фармон дар бораи суд
Декрет	– декрет, фармон
Декретный отпуск	– рухсатии ҳомиладорӣ
Деловая репутация фирмы	– эътибори касбии ташкилотҳои тиҷоратӣ
Делегат	– намоянда
Делегация	– ҳайат
Делегирование нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқи намояндагӣ
Делегированное законодательство	– қонунгузории намояндагӣ
Делегировать	– намояндагӣ қардан
Делегировать представителя	– намоянда фиристодан
Деление	– тақсим, тақсимот, тақсимшавӣ
Делец	– корчалон
Деликт международный	– ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ
Деликт	– ҳуқуқвайронкунии, вайронкунии
Деликтная ответственность	– ҷавобгарии деликтӣ
Деликтные обязательства	– уҳдадории деликтӣ
Деликтоспособность	– ба зимма гирифтани ҷавобгарии ҳуқуқи маданӣ
Делимитация границ	– ишораи ҳатти сарҳад, тибқи қарордоди байналмилалӣ, аз рӯи нақша бо мушаххасоти маҳал
Делимые вещи	– ашёи тақсимшаванда
Делистинг	– делистинг (расмиёти аз ҷониби бир-

	жаи фондӣ хорич намудани қоғазҳои қиматнок аз рӯйхати нархгузорӣ
Дело о банкротстве	– парванда дар бораи муфлисшавӣ
Деловая репутация	– эътибори корӣ
Деловое право	– ҳуқуқи корӣ, ҳуқуқи касбӣ
Деловое сотрудничество	– ҳамкорӣ
Деловые круги	– ҳайатҳои корӣ
Деловые операции	– амалиёти корӣ
Деловые сношения	– ҳамкорӣ қардан
Делопроизводство	– ҳуҷҷатгузорӣ, коргузорӣ
Делькредере	– делкредере, тибқи боварӣ
Демагог	– сафсатагӯ, авомфиреб
Демаркационная линия	– хатти демаркатсионӣ
Демаркация границ	– демаркатсияи сарҳад
Демарш	– изҳорот, баёнот, тақозо
Демилитаризация	– бесилоҳ қардан
Демилитаризация территории	– бесилоҳ қардани ҳудуд (махал)
Демилитаризованная зона	– минтақаи бесилоҳ қардашуда
Демография	– демография
Демократ	– демократ, узви ҳизби демократӣ
Демократизм	– демократизм
Демократические свободы	– озодиҳои демократӣ
Демократия	– демократия
Демократия представительная	– демократияи намоёндагӣ
Демонополизация экономики	– ғайриинҳисоригардонии иқтисодиёт
Демонстрант	– намоишгар
Демонстрация	– намоиш
Демонстрирование	– намоишкорона
Деморализация	– рӯҳафтадагӣ, бадахлоқшавӣ
Демпинг	– демпинг, поёнравии нарх
Денационализация	– ғайримиллигардонӣ
Денежная единица	– воҳиди пулӣ
Денежная оценка	– арзиши пулӣ, баҳои пулӣ
Денежная премия	– мукофоти пулӣ, мукофотпулӣ
Денежная реформа	– ислоҳоти пулӣ
Денежная система	– низоми пулӣ
Денежно-кредитная политика	– сиёсати пулию кредитӣ
Денежно-кредитное ре-	– танзими пулию кредитӣ

гулирование	
Денежное вознаграждение	– мукофоти пулӣ
Денежное обращение	– муомилоти пулӣ
Денежное обязательство	– ухдадории пулӣ
Денежное пособие	– кумакпулӣ
Денежные средства	– воситаҳои пулӣ, маблағҳои пулӣ
Денежные суррогаты	– пулҳои қалбақӣ
Денежные услуги	– хизматрасониҳои пулақӣ
Денежный аккредитив	– аккредитиви пулӣ
Денежный дивиденд	– суди пулӣ
Денежный залог	– гарави пулӣ
Денежный начёт	– подоши пули гирифта
Денежный ордер	– ордери пул
Денежный перевод	– интиқоли пул (маблағ)
Деноминация	– дигаргуншавии курби пул (асъор)
Денонсация междуна- родного договора	– бекор кардани шартномаи бай- налмилалӣ
Денонсация	– бекор кардан
Деньги	– пул
Департамент	– департамент
Депозит	– амонат
Депозитарий	– махфуздоранда
Депозитарная операция	– амалиёти махфуздорӣ
Депозитарная деятельность	– фаъолияти махфуздорӣ
Депозитарная система	– низоми махфуздорӣ
Депозитные деньги	– пули амонатӣ
Депозитор	– депозитдиҳанда, амонатгузор
Депонация	– ба амонат гузоштан
Депортация	– рондашуда, бадарғашуда
Депрессивное состояние	– ҳолати таназзул
Депрессия	– таназзули иқтисодӣ, касодии бозор
Депрессия психогенная	– рӯҳафтадагӣ
Депутат	– вакил, депутат
Депутатская группа	– гурӯҳи вакилӣ
Депутатская неприкос- новенность	– дахлнопазирии вакил
Депутатская этика	– одоби вакилӣ
Депутатский запрос	– дархости вакилӣ
Дервиш	– дарвеш
Держава	– давлат, абаркудрат
Держать в повиновении	– дар итоат нигоҳ доштан
Держатель	– доранда

Держатель акций	– дорандаи сахмияҳо
Дерзкий	– густохона, дағалона
Дерзость	– густохӣ, дағалӣ
Деспот	– бедодгар, худсар, ситамгар
Деспотия	– истибдод
Дестабилизация	– бесуботӣ, нооромӣ
Детектив	– детектив
Дети	– кӯдакон
Дети младшего возраста	– кӯдакони хурдсол
Детоубийство	– фарзандкушӣ
Детская преступность	– чинояткории кӯдакон, чинояткории ноболиғон
Детский труд	– меҳнати кӯдакон
Детское право	– ҳуқуқи кӯдакон
Дефект	– нуксон, айб
Дефектность	– нуксондорӣ
Дефицитное финансирование	– маблағгузории касри буҷа
Дефицит государственного бюджета	– касри буҷети давлатӣ
Дефицит	– камомад, камбуд, каср
Дефляция	– беқурбшавӣ
Дефолт	– муфлис шудан, дефолт
Деформация	– шаклдигаркунӣ, тағйири шакл
Дехканское хозяйство	– хочагии деҳқонӣ
Децентрализация	– ғайримарказӣ кардан
Де-юре	– расман, қонунан
Деятель	– ходим, арбоб
Деятель государствен- ный	– ходими давлатӣ
Деятельность служебная	– фаъолияти хизматӣ
Деятельность совмест- ная	– фаъолияти якҷоя, фаъолияти муштарак
Деятельность	– фаъолият
Деятельность экономи- ческая	– фаъолияти иқтисодӣ
Деятельность адвокатская	– фаъолияти адвокатӣ
Деятельность банковская	– фаъолияти бонкӣ
Деятельность незаконная	– фаъолияти ғайриқонунӣ
Деятельность товарище- ства	– фаъолияти шарикӣ
Деятельность юридиче- ского лица	– фаъолияти шахси ҳуқуқӣ

Деятельность предпринимательская	– фаъолияти соҳибкорӣ
Джамоат	– чамоат
Джентльменское соглашение	– созиши шифохӣ
Джоббер	– чоббер
Диван	– девон
Диверсант	– вайронкор, таҳрибкор
Диверсионный акт	– амали таҳрибкорӣ
Диверсификация	– диверсификатсия
Диверсия	– вайронкорӣ, харобкорӣ, таҳрибкорӣ
Дивиденд	– суд
Дикость	– ваҳшоният
Диктатор	– диктатор
Диктатура	– ҳокимияти диктаторӣ
Дилер	– дилер
Дилерская деятельность	– фаъолияти дилерӣ
Динар	– динор
Дипломат	– дипломат
Дипломатическое право	– ҳуқуқи дипломатӣ
Дипломатическая игра	– бозиҳои дипломатӣ
Дипломатическая неприкосновенность	– дахлнопазирии дипломатӣ
Дипломатическая служба Республики Таджикистан	– хизмати дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дипломатические каналы	– роҳҳои дипломатӣ
Дипломатические отношения	– робитаҳои дипломатӣ, муносибатҳои дипломатӣ
Дипломатические переговоры	– гуфтушунидҳои дипломатӣ
Дипломатические представители	– намояндагони дипломатӣ
Дипломатические ранги	– рутбаҳои дипломатӣ
Дипломатические сношения	– муносибатҳои дипломатӣ
Дипломатический иммунитет	– масунияти дипломатӣ
Дипломатический корпус	– ҳайати дипломатҳо
Дипломатический курьер	– косиди дипломатӣ

Дипсомания	– майзадагӣ
Директива	– директива
Дисконт	– дисконт (1. қайду ҳисоби вексел. 2. фоизе, ки дар вақти қайди вексел нигоҳ дошта мешавад)
Дискредитация	– бадномкунӣ, безътиборкунонӣ, обрӯрезонӣ
Дискредитирование представителя власти	– бадномкунии намояндаи ҳокими- ят
Дискриминационные условия	– шартҳои таъбизӣ
Дискриминация	– таъбиз
Диспозитивные нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқи диспозитивӣ
Диспозитивность	– диспозитӣ
Диспозиция	– диспозитсия
Диссертация	– рисолаи илмӣ, диссертатсия
Диссидент	– муртад
Дисциплина	– интизом
Дисциплина трудовая	– интизومي меҳнатӣ
Дисциплинарная давность	– мурури интизомӣ
Дисциплинарная ответ- ственность	– ҷавобгарии интизомӣ
Дисциплинарное взыска- ние	– танбеҳи интизомӣ
Дисциплинарное воздей- ствие	– таъсирасонии интизомӣ
Дисциплинарный про- ступок	– кирдори интизомӣ
Дисциплинарный баталь- он	– баталиёни интизомӣ
Дисциплинарный устав	– оинномаи интизомӣ
Дисциплинированность	– интизомноқӣ
Дисциплинированный	– интизомнок
Дифференцирование	– фарқ кардан, тафриқа гузоштан, гуногун, мухталиф
Дифференцированная оплата труда	– музди гуногуни меҳнат, музди тафриқавии меҳнат
Длящееся преступление	– ҷиноятҳои давомнок
Дневная норма выработка	– меъёри кори якрӯза
Дневной заработок	– музди кори якрӯза
До истечения срока	– то тамом шудани муҳлат

Добрачная фамилия	– насаби (номи хонаводагии) пешазникоҳӣ
Добро	– некӣ, хубӣ, нағзӣ
Доброволец	– ихтиёрӣ
Добровольное страхование	– бимаи ихтиёрӣ
Добровольное возмещение	– ихтиёран рӯёнидан
Добровольная сдача в плен	– ихтиёран таслим шудан, ихтиёран асир шудан
Добровольное медицинское страхование	– бимаи ихтиёрии тиббӣ
Добровольное общество	– чамъияти ихтиёрӣ
Добровольный	– ихтиёрӣ
Добровольный отказ	– ихтиёран рад кардан
Добровольный отказ от преступления	– ихтиёран даст кашидан аз ҷиноят
Добровольцы	– ихтиёриён
Добросовестность	– бовичдонона, бовичдонӣ
Добросовестный	– бовичдон
Доброта	– некӣ, некӯӣ, некукорӣ
Добрый	– нек, некӯкор, меҳрубон, раҳмдил
Доведение до самоубийства	– ба худкушӣ расонидан
Доведение до состояния опьянения	– ба ҳолати мастӣ расонидан
Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения	– ба ҳолати масти расонидани ноболиғ
Доверенное лицо	– шахси боэтимод
Доверенное имущество	– молу мулки боваркардашуда, молу мулки ба амонат гузошташуда
Доверенность	– ваколатнома
Доверенность специальная	– ваколатномаи махсус
Доверенный	– вакил
Доверие	– бовар, этимод
Доверитель	– вакилқунанда
Доверительная ответственность	– моликияти ба боварӣ асосёфта
Доверительное письмо	– мактуби этимоднок, мактуби махфӣ
Доверительное управление	– идораи ба боварӣ асосёфта

Доверительный фонд	– фонди эътимоднок
Доверительный управляющий	– мудири боэътимод
Доверительный документ	– хуччати ваколоти
Довод	– бурхон, далел
Доводы кассационные	– далелҳои кассатиони
Довольный	– қаноатманд
Довыборы	– интихоботи иловагӣ
Догма	– догма
Догма права	– догмаи ҳуқуқ
Догматизм	– догматизм
Догматический	– қатъӣ, раднашаванда, эътирознопазир
Договор авторский	– шартномаи муаллифӣ
Договор аренды зданий	– шартномаи иҷораи бино
Договор аренды транспортных средств	– шартномаи иҷораи воситаҳои нақлиёт
Договор аренды	– шартномаи иҷора
Договор банковского вклада (депозита)	– шартномаи амонати бонкӣ
Договор банковского счета	– шартномаи суратҳисоби бонкӣ
Договор безвозмездный	– шартномаи бемузд (ройгон)
Договор биржевой	– шартномаи биржавӣ
Договор благотворительный	– шартномаи хайриявӣ
Договор брачный	– шартномаи никоҳ
Договор внешнеэкономический	– шартномаи савдои хориҷӣ
Договор гарантийный	– шартномаи кафолат
Договор дарения	– шартномаи тухфа, шартномаи ҳадя
Договор двухсторонний	– шарномаи дутарафа
Договор долгосрочный	– шартномаи дарозмуддат
Договор займа	– шартномаи қарз
Договор имущественного страхования	– шартномаи бимаи молумулкӣ
Договор консенсуальный	– шартномаи консенсуалӣ
Договор кредитный	– шартномаи кредитӣ
Договор купли-продажи предприятия	– шартномаи хариду фурӯши корхона

Договор купли-продажи	– шартномаи хариду фурӯш
Договор купли-продажи недвижимости	– шартномаи хариду фурӯши молу мулки (амволи) ғайриманқул
Договор личного стра- хования	– шартномаи бимаи шахсӣ
Договор локальный	– шартномаи локалӣ, маҳаллӣ, махдуд
Договор медицинского страхования	– шартномаи бимаи тиббӣ
Договор международный	– шартномаи байналмилалӣ
Договор на строитель- ство	– шартнома дар барои сохтмон
Договор непрерывный	– шартномаи бефосила
Договор о конфиденциаль- ности	– шартномаи махфӣ
Договор о передачи ре- бенка (детей) на воспи- тание в приёмную семью	– шартнома дар бораи додани кӯдак (кӯдакон) барои тарбия дар оилаи пазируфташуда
Договор о совместной деятельности	– шартнома дар бораи фаъолияти якҷоя
Договор о спасении	– шартнома дар бораи начотдихӣ
Договор о залоге	– шартномаи гарав
Договор о негосудар- ственном пенсионном обеспечении	– шартнома дар бораи таъмини нафақаи ғайридавлатӣ
Договор об ипотеке	– шартномаи ипотека
Договор пенсионный	– шартномаи нафақа
Договор перевозки пас- сажира	– шартномаи мусофиркашонӣ
Договор подряда	– шартнома пудрат
Договор поручения	– шартнома супориш
Договор присоединения	– шартномаи ҳамроҳшавӣ
Договор продажи пред- приятия	– шартномаи фурӯши корхона
Договор реальный	– шартномаи реалӣ, шартномаи воқеъӣ
Договор учредительный	– шартномаи таъсисӣ
Договор финансовой аренды (договор лизин- га)	– шартномаи иҷораи молиявӣ (шартнома лизинг)
Договор хранения	– шартномаи нигоҳдорӣ

Договор	– шартнома
Договор на выполнение государственного социального заказа	– шартнома оид ба иҷрои фармоиши иҷтимоии давлатӣ
Договор поставки	– шартномаи расонидан, молсупорӣ, молрасонӣ
Договор публичный	– шартномаи оммавӣ
Договор спасения	– шартномаи начотдиҳӣ
Договор строительного подряда	– шартномаи пудрати сохтмон
Договор энергоснабжения	– шартномаи таъмини барқ
Договорённость	– созиш, аҳду паймон
Договорная подсудность	– тобеияти шартномавии судӣ
Договорная цена	– нархи шартномавӣ
Договорное обязательство	– уҳдадории шартномавӣ
Договорные работы	– корҳои шартномавӣ
Договорный	– шартномавӣ
Договоры международных организаций	– шартномаҳои ташкилотҳои (созмонҳои) байналмилалӣ
Дознаватель	– таҳқиққунанда
Дознание	– таҳқиқ
Дознаться	– таҳқиқ карда донистан
Доискаться	– чустучӯ карда ёфтан
Доказанный	– далелнок, исботшуда
Доказательства	– далел
Доказательства оправдательные	– далелҳои сафедқунанда
Доказательства судебные	– далели исботи судӣ
Доказательства косвенные	– далелҳои бавосита, далелҳои ғайримустақим
Доказательства обвинительные	– далелҳои айбдорқунанда
Доказательства первоначальные	– далелҳои ибтидоӣ
Доказательства письменные	– далели хаттӣ
Доказательства производные	– далелҳои ҳосилавӣ
Доказательства прямые	– далелҳои бевосита, далелҳои мустақим
Доказательственное право	– ҳуқуқи исботқунӣ

Доказать	– исбот кардан, собит кардан
Доказать свою невинность	– бегуноҳии худро исбот кардан
Доказуемое положение	– ҳолати исботшаванда
Доказуемость	– исботпазирӣ, исботшавандагӣ
Доказуемый	– исботшаванда, собитшаванда
Доказывание	– исбот кардан, собит кардан
Доктор	– духтур, дараҷаи илмӣ
Доктор PhD, доктор по профилю	– доктори PhD, доктор аз рӯи ихтисос
Докторант	– докторант
Доктриальное толкование	– тафсири доктриалӣ
Доктрина	– доктрина, таълимот
Доктрина международного права	– доктринаи ҳуқуқи байналмилалӣ
Документ	– ҳуҷҷат
Документ архивный	– ҳуҷҷатҳои бойгонӣ
Документ бухгалтерский	– ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ
Документ о прекращении иска	– ҳуҷҷат оид ба қатъи даъво
Документ о прекращении претензии	– ҳуҷҷат дар бораи қатъи идао
Документ официальный	– ҳуҷҷати расмӣ
Документ учредительный	– ҳуҷҷатҳои таъсисӣ
Документально доказать	– бо ҳуҷҷат исбот кардан
Документальность	– ҳуҷҷатӣ будан
Документальные данные	– маълумотҳои ҳуҷҷатӣ
Документальные первоисточники	– сарманбаъҳои ҳуҷҷатӣ
Документальный	– ҳуҷҷатӣ
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг	– шакли ҳуҷҷатии қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ
Документация	– ҳуҷҷатҳо
Документирование	– ҳуҷҷатнок кардан, ба ҳуҷҷат асоснок кардан
Документы	– ҳуҷҷатҳо, аснод, санадҳо
Документы следствия	– ҳуҷҷатҳои тафтиш
Долг	– вазифа, қарз
Долг безнадежный	– қарзи бефоида (беэтимод)
Долг просроченный	– қарзи ба таъхир гузошташуда
Долг сомнительный	– қарзи шубҳаангез

Долговая расписка	– забонхати қарзӣ
Долговое требование	– талаботи қарзӣ
Долговое обязательство	– уҳдадориҳои қарзӣ
Долгосрочная аренда	– иҷораи дарозмуддат
Долгосрочная ссуда	– қарзи дарозмуддат
Долгосрочный	– дарозмуддат
Долгосрочный контракт	– қарордоди дарозмуддат
Долгосрочный кредит	– кредити дарозмуддат
Долгосрочный вклад	– амонати дарозмуддат
Долевая ответственность	– ҷавобгарии ҳиссагӣ
Долевая собственность	– моликияти ҳиссагӣ
Долевое обязательство	– уҳдадории ҳиссагӣ
Долевое участие	– иштироки ҳиссагӣ
Долевой договор	– шартномаи ҳиссагӣ
Должник	– қарздор
Должностная инструкция	– дастурамали мансабӣ
Должностное лицо	– шахси мансабдор
Должностное преступление	– ҷинояти мансабӣ
Должностной подлог	– сохтакории хизматӣ
Должностной оклад	– маоши вазифавӣ
Должностные обязанности	– уҳдадориҳои мансабӣ
Должность	– вазифа, мансаб
Должность государственная	– вазифаи давлатӣ
Дольщик	– ҳиссагузор
Доля	– ҳисса
Дом жилой	– хонаи истиқоматӣ
Дом ребёнка	– хонаи кӯдак
Дом терпимости	– фоҳишахона
Домашнее имущество	– молу мулки хона
Домен	– домен, асос
Доминирующее положение на рынке	– мавқеи ҳукмронӣ дар бозор
Доминирующий	– ҳукмфармой
Домисель	– тахмини беасос, гумон
Домовая книга	– дафтари хавлӣ
Домовая контора	– идораи хавлӣ
Домовладелец	– соҳиби хона
Домоуправление	– идораи хавлиҳо
Донесение	– хабар додан

Донос	– хабаркашӣ, хабар додан
Доносить	– хабар додан
Допинг	– доруи барангезанда, допинг
Доплата	– иловапулӣ
Дополнение	– илова
Дополнение к договору	– илова ба шартнома
Дополнительная премия	– мукофоти иловагӣ
Дополнительное образование	– таҳсилоти иловагӣ
Дополнительное предварительное следствие	– тафтишоти иловагии пешакӣ
Дополнительное решение	– ҳалномаи иловагӣ
Дополнительные взносы	– ҳаққи иловагӣ
Дополнительные выборы	– интихоботи иловагӣ
Дополнительные данные	– маълумоти иловагӣ
Дополнительные меры наказания	– чораҳои (тадбирҳои) иловагии ҷазо
Дополнительный	– иловагӣ
Дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг	– барориши иловагии қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ
Дополнительный отпуск	– рухсатии иловагӣ
Дополнительный приговор	– ҳукми иловагӣ
Допрашивание	– пурсиш
Допрашивать подсудимого	– пурсиши судшаванда
Допрос	– пурсиш
Допрос обвиняемого	– пурсиши айбдоршаванда
Допрос свидетеля	– пурсиши шоҳид
Допуск	– иҷозат, роҳ додан, рухсат
Допуск к государственной тайне	– иҷозат (рухсат) ба сирри давлатӣ
Допустимость доказательств	– имконпазирии далелҳо
Дорого	– қимат
Дорожный фонд	– фонди роҳ
Досмотр	– азназаргузаронӣ
Досмотреть	– аз назар гузаронидан
Досрочное освобождение	– пеш аз муҳлат озод кардан
Досрочное расторжение	– пеш аз муҳлат бекор кардани

договора	шартнома
Доставка	– расонидан
Доставление	– расонидан, бурда расонидан
Доставление сведения	– расонидани маълумот
Доставщик	– расонанда
Достаточность доводов	– басандагии далелҳо
Достаточные основания	– асосҳои кофӣ
Достаточные причины	– сабабҳои кофӣ
Достигающий	– ноилшаванда
Достигнуть совершеннолетия	– ба балоғат расидан
Достоверность	– эътиборнокӣ
Достоверность документов	– эътиборнокии ҳуҷҷатҳо
Достоверные сведения	– маълумотҳои дақиқ, маълумотҳои боэътимод
Достоинство личности	– эътибори шахсият
Достоинство	– эътибор, шаън, қадру қимат
Достойный	– лоиқ
Достойная смерть	– марги арзанда, марги сазовор
Достояние	– сарват, дорой
Доступ	– даромадан, иҷозат
Доступность	– дастрас будан, фаҳмо будан, дастрасӣ
Досудебная санация	– санатсияи тосудӣ
Досудебное производство	– истехсолоти тосудӣ
Досье	– гузориш
Дотация	– кумаки молиявии беподош, дотатсия
Дохлый	– мурданӣ
Доход	– даромад
Доходность	– даромаднокӣ
Доходы бюджета	– даромадҳои буҷет
Дочернее государственное предприятие	– корхонаи давлатии фаръӣ
Дочернее акционерное общество	– чамъияти саҳомии фаръӣ
Дочернее предприятие	– корхонаи фаръӣ
Дочернее хозяйственное общество	– чамъияти хоҷагии фаръӣ
Драгоценные камни	– сангҳои қиматбаҳо

Драгоценные металлы	– металлҳои киматбаҳо
Драконовские законы	– қонунҳои бедодгарона
Дуализм исполнительной власти	– духелагии ҳокимияти иҷроия
Дуалистическая монархия	– монархияи дуалистӣ
Дуалистическая республика	– ҷумҳурии дуалистӣ
Дубликат	– нусха
Дубликаты документа	– нусхаи хуччатҳо
Дурак	– аблах, аҳмак
Дурной поступок	– бадқирдорӣ, қирдори бад
Духовенство	– рӯҳониён
Духовный	– маънавӣ
Душевная болезнь	– касалиҳои рӯҳӣ
Душевное волнение	– ҳаяҷони рӯҳӣ
Дядя	– амак, тағо

Е

Евразийское экономическое сообщество	– Иттиҳоди Иқтисодии Евроосиё
Еврейское право	– ҳуқуқи яҳудӣ
Евро	– евро
Евровалюта	– асъори евро
Евровалютный рынок	– бозори асъори евро
Еврооблигация	– вомбарги евро
Европарламент	– парлумони аврупоӣ
Европейская валютная система	– низоми асъори аврупоӣ
Европейские сообщества	– ҷомеаи аврупоӣ
Европейский валютный	– фонди аврупоии асъор

фонд	
Европейский суд	– суди аврупой
Европейский суд по правам человека	– суди аврупой оид ба ҳуқуқҳои инсон
Европейское право	– ҳуқуқи аврупой
Европейское экономическое пространство	– фазои иқтисодии аврупой
Единая предпринимательская ставка	– мизони ягонаи соҳибкорӣ
Единение	– якшавӣ, ягонагӣ
Единая налоговая ставка	– андозаи андозбандӣ, ягонагии андоз
Единобрачие	– якникоҳӣ
Единовластие	– яккаҳокимиятӣ
Единовластный	– яккаҳукмрон
Единоновременное вознаграждение	– мукофоти яквақта
Единоновременное пособие	– ёрдампулии яквақта
Единогласие	– ҳамфикрӣ, ҳамрайгӣ
Единодушно	– якдилона
Единодушное решение	– ҳалли якдилона
Единое гражданство	– шаҳрвандии ягона, яккашаҳрвандӣ
Единокровный	– ҳамхун
Единоличные действия судьи	– амали танҳои судя, танҳо амалкунии судя
Единонаследие	– яккамеросӣ, яккаворисӣ
Единоначалие	– яккасардорӣ
Единоутробные братья	– бародарони ҳамбатн
Единство власти	– ягонагии ҳокимият
Единство	– ягонагӣ
Единство государственной власти	– ягонагии ҳокимияти давлатӣ
Единство законности	– ягонагии қонуният
Единство интересов	– ягонагии манфиатҳо, умумияти манфиатҳо
Единство судебной системы	– ягонагии низоми судӣ
Единый избирательный округ	– ҳавзаи ягонаи интихоботӣ
Единый государственный земельный фонд	– фонди ягонаи давлатии замин

Единый идентификационный номер	– рақами ягонаи мушаххас
Единое окно	– равзанаи ягона
Единый платательщик	– пардохткунандаи ягона
Ежегодный	– ҳамасола
Ежедневно	– ҳамарӯза
Естественная монополия	– монополияи табиӣ
Естественная смерть	– марги табиӣ
Естественное право	– ҳуқуқи табиӣ (фитрӣ)
Естественные права человека	– ҳуқуқҳои фитрии инсон

Ж

Жадность	– хирс
Жадный	– ҳарис
Жажда крови	– ташнаи интиқом
Жалоба	– шикоят
Жалобная книга	– китоби шикоятҳо
Жалобщик	– шикоятгар
Жаловаться в суд	– ба суд шикоят кардан
Жалость	– тараҳхум
Желаемое выдавать за действительность	– хоширо ҳамчун воқеият (ҳаққоният) нисбат додан
Желание	– мурод, орзу, хошиш
Железная дорога	– роҳи оҳан
Железнодорожный транспорт	– нақлиёти роҳи оҳан
Жена брата	– янга, бародарзан
Женатый	– зандор, хонадор
Женщина-мать	– зани фарзанддор, модар
Жертва	– қурбонӣ, қурбон
Жертвоприношение	– қурбонӣ кардан, қурбонӣ
Жёсткий приговор	– ҳукми сахт, ҳукми вазнин
Жестокий	– бераҳм, сангдил
Жестоко	– бераҳмона, сангдилона
Жестокость	– бераҳмӣ, сангдилӣ
Живой свидетель	– шоҳиди зинда
Жизнь	– умр, ҳаёт
Жилищное право	– ҳуқуқи манзил

Жилище	– манзил, истиқоматгоҳ
Жилищно-строительный кооператив (ЖСК)	– кооперативи сохтмони манзил (КСМ)
Жилищное хозяйство	– хочагии манзил
Жилищный фонд	– фонди манзил
Жилое строение	– сохтмони истиқоматӣ
Жилое помещение	– манзили истиқоматӣ
Жилой	– истиқоматӣ
Жилплощадь	– масоҳати манзил, (майдони истиқоматӣ) манзилгоҳ
Житель	– истиқоматкунанда, сокин
Жительство	– истиқомат, зист
Жребий	– қуръа
Жулик	– қаллоб, фиребгар, маккор
Жульничество	– қаллобӣ, фиребгарӣ, маккорӣ

3

Забаллотировать	– интиҳоб накардан, ғалтондан
Забастовка	– корпартой
Забастовщик	– корпарто, корпартоянда
Забвение	– фаромӯш
Заблудившийся	– гумроҳшуда
Заблуждение	– гумроҳӣ
Забывчивый	– фаромӯшхотир
Забывчивость	– фаромӯшхотирӣ
Заботливость	– ғамхорӣ
Завоевание	– ишғолкунӣ, забт
Завоеватель	– истилогар, ишғолгар
Заведение дела	– оғози парванда
Заведомо	– ошкоро, дидаю дониста
Заведомо ложная реклама	– рекламаи ошкоро бардурӯғ
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма	– хабари ошкоро бардурӯғ дар бораи амали террористӣ
Заведомо ложное показание	– нишондоди ошкоро бардурӯғ
Заведомо ложный донос	– хабари ошкоро дурӯғ
Заведомо незаконное за-	– дидаю дониста ғайриқонунӣ

держание	дастгир кардан
Заведующий	– мудир
Заверение	– боваркунонӣ
Заверитель	– тасдиккунанда
Заверить подпись	– имзоро тасдик кардан
Заверенная копия	– нусхаи тасдикшуда
Завещание	– васиятнома
Завещание закрытое	– васияти пӯшида
Завещательное возложение	– базиммагузории ворисӣ
Завещатель	– васиятгар, васиятгузор
Завещать	– васият кардан
Завещательное письмо	– мактуби васиятӣ
Завещательное распоряжение	– супориши васиятӣ (тибқи васиятнома)
Завещательный отказ (легат)	– супориши васияткунандаи мерос, легат
Зависимое хозяйственное общество	– чамъият хочагии вобаста
Завод казённый	– заводи махсус (казонӣ)
Завизировать паспорт	– ба шиноснома равонид гузоштан
Зависимость	– тобеият, вобастагӣ
Зависимость материальная	– вобастагии моддӣ
Зависимое положение	– ҳолати вобастагӣ
Зависимость служебная	– вобастагии хизматӣ
Зависть	– ҳасуд, ҳасодат
Завистливый	– ҳасудхӯр (ҳосид)
Завистник	– ҳасудхӯранда
Завистливость	– ҳасудӣ, бахилӣ
Завистливо	– ҳасудона
Завоевательная политика	– сиёсати истилогарона
За выслугу лет	– барои хизмати дарозмуддат (би-сёрсола)
За наличный расчёт	– бо ҳисоби нақдӣ, тариқи нақдӣ
Завуалировать истинный ход событий	– чараёни аслии воқеахоро пардапӯш кардан
Завысить требования	– талаботро зиёд кардан
Завязка событий	– оғози воқеаҳо
Загадка	– муаммо
Загадочность	– асроромез, сарбаста
Загадочное происшествие	– воқеаи асроромез

Загладить свою ошибку	– хатои худро ислоҳ кардан
Заговор	– сӯикасд
Заговорщик	– сӯикасдкунанда
Заготовитель	– маҳсулоттайёркунанда
Заготовительная организация	– ташкилоти маҳсулоттайёркунанда
Заграница	– хорича
Заграничные товары	– молҳои хоричӣ
Заграничный паспорт	– шиносномаи хоричӣ
Загрязнение природной среды	– ифлос кардани мухити атроф
Загрязнение атмосферного воздуха	– ифлос кардани ҳавои атмосфера
Загрязнение вод	– ифлос кардани об
Загрязнение окружающей среды	– ифлос кардани мухити зист
Загрязнение почвы	– ифлос кардани хок
Задание	– супориш
Задаток	– байъона
Задача	– вазифа
Задержание	– дастгиркунӣ, боздоштан
Задержание административное	– дастгиркунии маъмури
Задержание подозреваемого	– дастгир кардани гумонбар
Задержание груза	– боздоштани бор
Задержание незаконное	– дастгиркунии ғайриқонунӣ
Задержание преступника	– дастгир кардани ҷинояткор
Задолженность	– қарз, қарз доштан
Задуть	– бӯғӣ карда куштан
Заём	– қарз
Заём внутренний	– қарзи дохила
Заём государственный	– қарзи давлатӣ
Заём долгосрочный	– қарзи дарозмуддат
Заём краткосрочный	– қарзи кӯтоҳмуддат
Заёмные деньги	– пули қарзӣ
Заёмщик	– қарзгиранда
Заимодавец	– қарздиханда
Заимствование	– қарзгирӣ
Заинтересованная сторона	– тарафи манфиатдор
Заинтересованные круги	– доираҳои манфиатдор

Заинтересованные лица	– шахсони манфиатдор
Заинтересованный	– манфиатдор
Займодержатель	– қарзнигоҳдоранда
Займоспособность	– қобилияти қарзӣ
Заказ	– фармоиш
Заказ государственный	– фармоиши давлатӣ
Заказанный	– фармоишӣ, фармудашуда
Заказная бандероль	– бастаи фармоишӣ
Заказной	– фармуда, супоришӣ
Заказчик	– фармоишгар, супоришдиҳанда
Закят	– закот
Заклад	– гарави додашуда
Закладная	– гаравхат, гаравнома
Закладчик	– гаравдиҳанда, гаравгузор, гарав-мон
Закладывание	– гарав мондан
Застрахованный	– бимашуда
Заклучение обвинительное	– хулосаи айбдорӣ
Заклучение	– хулоса, бастан
Заклучение брака	– бастанӣ никоҳ
Заклучение договора	– бастанӣ шартнома
Заклучение международного договора	– бастанӣ шартномаи байналмилалӣ
Заклучение под стражу	– ҳабс қардан, дар ҳабс будан, дар ҳабс нигоҳ доштан
Заклучение предварительное	– ҳабси пешакӣ
Заклучение сделки	– бастанӣ аҳд
Заклучение суда	– хулосаи суд
Заклучение эксперта	– хулосаи коршинос (эксперт)
Заклучение экспертизы	– хулосаи экспертиза
Заклученный	– маҳбус, зиндонӣ
Заклученный в зиндан	– зиндонӣ, зиндонӣ шудан
Заклучительные слова	– сухани охири
Заклучительный	– хотимаӣ
Заклучительный протокол	– протоколи хулосаӣ
Заковать в кандалы	– ишкел (занҷир) задан
Заковывание	– занҷирбандкунӣ
Закон действует со дня его опубликования	– қонун аз рӯзи нашр амал мекунад

Закон	– қонун
Закон гражданства	– қонуни шаҳрвандӣ
Закон избранный сторонами гражданского правоотношения	– қонуни интихобнамудаи тарафҳои муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ
Закон конституционный	– қонуни конститутсионӣ
Закон местонахождения вещи	– қонуни маҳалли ҷойгиршавии ашё
Законовед	– қонуншинос, ҳуқуқшинос
Законоведение	– қонуншиносӣ, ҳуқуқшиносӣ
Закон места совершения акта	– қонуни ҷои содирнамоии амал
Закон места исполнения договора	– қонуни маҳалли иҷрои шартнома
Закон места причинения вреда	– қонуни маҳалли расонидани зарар
Закон места совершения брака	– қонуни ҷои анҷом додани никоҳ
Закон места совершения договора	– қонуни ҷои анҷом додани шартнома
Закон места совершения правонарушения	– қонуни маҳалли содиршавии ҳуқуқвайронкунӣ
Закон места совершения преступления	– қонуни ҷои содиршавии ҷиноят
Закон модельный	– қонуни намунавӣ
Закон о защите мира	– қонун дар бораи ҳифзи сулҳ
Закон о судоустройстве	– қонун дар бораи сохти судӣ
Закон обратной силы не имеет	– қонун эътибори бозгашт надорад, қонун қувваи бозгашт надорад
Закон страны продавца	– қонуни мамлакати фурӯшанда, қонуни кишварӣ фурӯшанда
Законная неустойка	– ноустуворонаи қонунӣ
Законная сила	– қувваи қонунӣ, эътибори қонунӣ
Законная сила приговора	– қувваи қонунии ҳукм
Законная сила судебного решения	– эътибори қонунии ҳалномаи судӣ
Законное владение	– соҳибияти қонунӣ
Законность	– қонуният
Законный представитель	– намояндаи қонунӣ
Законный режим имущества супругов	– речаи қонунии молу мулки ҳамсарон

Законодательная власть	– ҳокимияти қонунгузор
Законодательная инициатива	– ташаббуси қонунгузорӣ
Законодательная процедура	– расмиёти қонунгузорӣ
Законодательная техника	– техникаи қонунгузорӣ, қоидаи қонунгузорӣ
Законопроект	– лоиҳаи қонун
Законодательное собрание	– маҷлиси қонунгузор
Законодательный процесс	– қараёни қонунгузорӣ
Законодательные акты	– санадҳои қонунгузорӣ
Законодательные органы	– мақомоти қонунгузор
Законодатель	– қонунгузор
Законодательство	– қонунгузорӣ
Законодательство валютное	– қонунгузории асъор
Законодательство гражданское	– қонунгузории маданӣ
Законодательство налоговое	– қонунгузории андоз
Законодательство социальное	– қонунгузории иҷтимоӣ
Законодательство таможенное	– қонунгузории гумрук
Законодательство уголовное	– қонунгузории ҷиноятӣ
Законодательное вето	– ветои қонунӣ
Закономерность	– мувофиқи қонун будан, ба қонун мувофиқ будан
Законнорожденный	– қонунӣ таваллудшуда
Законный	– қонунӣ
Законность конституционная	– қонуниятҳои конститусионӣ
Законное основание	– асоси қонунӣ
Законность приговора	– қонунӣ будани ҳукм
Законность приговора суда	– қонунӣ будани ҳукми суд
Законность решения	– қонунӣ будани ҳалнома
Законность решения суда	– қонунӣ будани ҳалномаи суд
Законное правительство	– ҳукумати қонунӣ

Законное требование	– талаби қонунӣ
Законный брак	– никоҳи қонунӣ
Законный документ	– ҳуҷҷати қонунӣ
Законным образом	– бо таври қонунӣ
Законный наследник	– меросгири қонунӣ, вориси қонунӣ, меросгир тибқи қонун
Законный повод	– асоси қонунӣ, сабаби қонунӣ
Законный представитель	– намояндаи қонунӣ
Законные представители	– намояндагони қонунӣ
Законы войны	– қонунҳои ҷанг
Законы Ману	– қонунҳои Ману
Законы Хамурапи	– қонунҳои Ҳамурапӣ
Закот	– закот
Закрытый	– пӯшида
Закрывать границу	– сарҳадро бастан
Закрывать	– пӯшон(и)дан
Закрывать компания	– компания, ширкат ва ҷамъияти пӯшида
Закрывать корпорация	– корпоратсияи пӯшида
Закрывать подписка	– обунаи пӯшида
Закрытие кредита	– бастании кредит
Закрытие счетов	– бастании суратҳисоб
Закрытое акционерное общество	– ҷамъияти саҳомии пӯшида
Закрытое завещание	– васияти пӯшида
Закрытые торги	– савдои пӯшида
Закрытый международный договор	– шартномаи пӯшидаи байналмилалӣ
Закупочная комиссия	– комиссияи харидорӣ
Залог	– гарав
Залогодержатель	– гаравгир
Заложник	– гаравгон
Залогодатель	– гаравдеҳ
Залог вещей в ломбарде	– гарави ашё дар гаравхона
Залог избирательный	– гарави интихоботӣ
Залог товаров в обороте	– гарави моли дар муомилотбуда
Залоговое обязательство	– уҳдадории гаравӣ
Залоговое право –	ҳуқуқи гарав
Залоговое уведомление	– хабарномаи гаравӣ
Залоговый сертификат	– гувоҳномаи гаравӣ
Заложенное имущество	– молу мулки гаравӣ
Замаскировать свои	– ниятҳои худро пинҳон кардан

намерения	(доштан)
Замена принудительных работ	– ивазкунии корҳои маҷбури
Замаскированные намерения	– ниятҳои пинҳонӣ
Замести следы преступления	– осори ҷиноятро рӯйпӯш кардан
Замена наказания	– иваз кардани ҷазо
Замечание	– сарзаниш
Замечания на протокол судебного заседания	– эрод гирифтани ба протоколи маҷлиси суд
Заменимый	– бадалшаванда, ивазшаванда
Замена	– бадалшавӣ
Заместитель	– муовин, ҷонишин
Замолчать инцидент	– ҷанҷолро рӯйпӯш кардан
Замужняя	– шавҳардида, шавҳардор, хонадор
Замужество	– шавҳардорӣ
Замучить	– азоб додан
Замысел	– ният, мақсад, хадаф
Замыть следы	– изҳоро тоза кардан
Замышлять в тайне	– нияти бад кардан
Занести в протокол	– ба протокол даровардан, ба протокол ворид кардан
Занятость	– шуғл
Занятие	– машғулият, шуғл
Занятие запрещённым промыслом	– ба касбу (хунароҳои) манъшуда машғул шудан
Занятие бродяжничеством	– ба оворагардӣ машғул шудан
Заочно	– ғоибона
Заочное рассмотрение дела	– баррасии ғоибонаи парванда
Заочное решение	– ҳалномаи ғоибона
Заочный приговор	– ҳукми ғоибона
Запас	– захира
Запасной офицер	– офисери эҳтиётӣ
Запасный заседатель	– машваратгари эҳтиётӣ
Запись	– сабт, қайд
Запись актов гражданского состояния (ЗАГС)	– сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ (САҲШ)
Запись акта о браке	– сабти санади никоҳ, қайди санади никоҳ
Запись акта о рождении	– сабти санад дар бораи таваллуд,

Запись акта об усыновлении	қайди санад дар бораи таваллуд – сабти санад дар бораи фарзанд-хонӣ, қайди санад дар бораи фарзандхонӣ
Запись акта о смерти	– қайди санади вафот, сабти санади вафот
Запись третейская	– қайди ҳакамӣ
Заповедать тайну	– сирро бовар кардан
Заповедник	– мамнуъгоҳ
Заподозрить	– гумони бад кардан, гумонбар шудан
Заподозренный	– гумонбаршуда
Запоздалое раскаяние	– пушаймони дершуда
Заполнение анкеты	– варақаро пур кардан
Запрашивание	– пурсиш
Запрещать	– манъ кардан
Запрещение	– манъкунӣ
Запрещённая зона	– минтақаи манъкардашуда
Запрещённые к обращению предметы	– ашёҳои муомилашон манъ кардашуда
Записка	– хатча, қайд
Запрещение	– манъкунӣ, манъ кардан
Запрет	– манъ
Запреты	– мамнуният
Запрещающие нормы	– меъёрҳои манъкунанда
Запрещение ввоза	– манъ кардани воридот
Запрещение вывоза	– манъ кардани содирот
Запрос	– дархост, талаб
Запрос депутатский	– дархости вакилӣ
Запротоколировать	– протокол кардан
Запугивание	– тарсонидан
Запутанность судебного дела	– печидагии (чигилии) парвандаи судӣ
Запутанность дела	– печидагии (чигилии) кор
Запутать следы	– изҳоро чигил (пӯшонидан) кардан
Запутаться в долгах	– ба қарз ғӯтидан
Запятнать своё имя	– худро бадном кардан
Заработать пенсию	– ба нафақа ҳақ пайдо кардан
Заработок	– музди меҳнат
Заработная плата	– музди меҳнат, музди кор
Заражение	– сирояткунӣ
Зарегистрировать	– қайд кардан, сабт кардан

Зарегистрировать делегатов	– вакилонро қайд кардан, вакилонро сабт кардан
Зарегистрированный кандидат	– номзади бақайдгирифташуда
Зарегистрированный залог	– гарави бақайдгирифташуда
Зарегистрированное лицо	– шахси бақайдгирифташуда
Зарезаться	– худкушӣ кардан
Заронить подозрения	– шубҳа ба вучуд овардан
Зарплата добавочная	– музди иловагии меҳнат
Зарплата основная	– маоши асосӣ
Зарплата средняя	– маоши миёнаи меҳнат
Заругать	– дашном додан, сарзаниш кардан
Заручиться поддержкой	– пуштибонӣ пайдо кардан
Заручиться чьим либо согласием	– ризояти касеро гирифтан
Засадить в тюрьму	– ба зиндон шинондан (хобондан)
Засвидетельствовать копию документа	– нусхаи хуччатро тасдиқ кардан
Заседание суда	– маҷлиси суд
Заседатель	– машваратгар
Заседательские обязанности	– уҳдадорихои машваратгар
Засекретить	– махфӣ доштан, махфӣ кардан
Засекретить документ	– махфӣ доштани хуччат
Засекретить работника	– кормандонро ба кори махфӣ мондан
Заселение жилых помещений	– маскун кардани хонаҳои истиқоматӣ
Засилье	– зӯроварӣ
Заслуженное наказание	– ҷазои сазовор, ҳаққонӣ
Заслушать судебный приговор	– ҳукми судро шунидан
Застать врасплох	– дар ғафлат ёфтан
Застать на месте преступления	– дар ҷои ҷиноят дастгир кардан
Застенок	– азобгоҳ, азиятгоҳ, шиканчагоҳ, зиндон
Застичь врасплох	– дар ғафлат ёфтан
Застрахованный	– бимашуда
Застраховать имущество	– молу мулкро бима кардан

Застраховать себя от ответственности	– худро аз чавобгарӣ эмин кардан
Застраховаться	– худбимакунӣ, худэминкунӣ
Застрахованное лицо	– шахси бимакардашуда
Застрелить	– паррондан, тир зада куштан, бо тир куштан
Застрелиться	– худро паррондан
Застройщик	– иморатсоз
Заседание	– маҷлис
Заступиться	– химоя кардан, тарафдорӣ кардан
Заступник	– химоятгар, тарафгир
Затрата	– харҷ
Затребовать дело в порядке надзора	– бо тартиби назоратӣ талаб кардани парванда
Затребовать свидетеля в суд	– шоҳидро ба суд талаб кардан
Затруднение	– душворӣ, мушкилӣ
Захват	– забт, ғасб, истило, ишғол
Захват заложника	– ғасби гаравгон
Захват власти	– ғасби ҳокимият, ба даст овардани ҳокимият
Захват чужих владений	– ғасби мулки бегона, аз худ кардани мулки бегона
Захватническая политика	– сиёсати истилогарона
Захватчик	– истилогар
Зацепка для ссоры	– баҳона барои ҷанҷол
Зачаточность	– дар ҳолати ҷанин будан
Зачет	– баҳисобгирӣ, санчиш
Зачет встречного требования	– баҳисобгирии талаботи мутақобила
Зачёт предварительного требования	– ба ҳисоб гирифтани талаби пешакӣ
Зачинщик	– сабабгор, саркор
Зачинщик драки	– саркори (сардори) занозанӣ, сабабгори ҷанҷол
Зашифрованный	– рамзбандишуда
Защита гражданских прав	– химояи ҳуқуқҳои маданӣ
Защита прав потребителей	– ҳифзи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон
Защита вещного права	– химояи ҳуқуқи ашёӣ
Защита информации	– ҳифзи иттилоот
Защита личных прав	– ҳифзи ҳуқуқҳои шахсӣ

Защита прав человека	– ҳифзи ҳуқуқҳои инсон
Защита права владения	– ҳифзи ҳуқуқи соҳибӣ
Защита права собственности	– ҳифзи ҳуқуқи моликият
Защита	– ҳифз, ҳимоя
Защита чести, достоинства и деловой репутации	– ҳифзи шаън, шараф ва эътибори қорӣ
Защитить подсудимого	– судшавандаро ҳифз кардан
Защитительная речь	– сухани ҳимоякунӣ
Защитная оговорка	– тавзеҳоти ҳимоявӣ
Защитник	– ҳимоятгар
Защищать свои права	– ҳуқуқҳои худро ҳифз (ҳимоя) кардан
Защищающий	– ҳимоякунанда
Заявитель	– аризадиханда
Заявить	– изҳор кардан, арз кардан
Заявить отвод	– изҳори рад кардан
Заявить претензию	– иддао изҳор кардан
Заявка	– дархост
Заявка дилера	– дархости тоҷир (дилер)
Заявка инвестора	– дархости сармоягузор
Заявитель	– аризадиханда
Заявление	– ариза, изҳорот
Заявление застрахованного лица	– аризаи шахси бимакардашуда
Заявление о преступлении	– ариза дар бораи ҷиноят
Заявление о смерти	– хабар додани вафот
Заявление правительства	– изҳороти ҳуқумат
Заявленная ответственность	– изҳоршуда
Заявленный доход	– даромади изҳор кардашуда
Звание	– унвон, рутба
Здание	– бино
Здоровье	– саломатӣ
Здравоохранение	– тандурустӣ
Земельная рента	– рентаи замин
Земельная реформа	– ислоҳоти замин
Земельное законодательство	– қонунгузориҳои замин
Земельное право	– ҳуқуқи замин
Земельный налог	– андозаи замин

Земельный кадастр	– кадастри замин
Земельный фонд	– фонди замин
Земельный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон
Земельный участок	– қитъаи замин
Землевед	– заминшинос, заминсоз
Землевладелец	– соҳиби замин, заминдор
Землевладение	– заминдорӣ
Земледелеие	– кишоварзӣ, зироатчигӣ
Землепользование	– заминистифодабарӣ
Землепользователь	– заминистифодабаранда
Землеустроительные объекты	– объектҳои заминсозӣ
Землеустроительные работы	– корҳои заминсозӣ
Землеустроительный проект	– лоиҳаи заминсозӣ
Землеустройство	– заминсозӣ
Земли водного фонда	– замини фонди об, замини обӣ
Землячество	– ҳамдиёригӣ, ҳамдиёргарӣ
Земли лесного фонда	– замини фонди чангал
Земли общего пользования	– заминҳои истифодабарии умумӣ
Земли сельскохозяйственного назначения	– заминҳои таъиноти кишоварзӣ
Земля	– замин
Зёрна опийного мака	– кӯкнордона (донаи кӯкнор)
Зиндан	– тюрма, темница
Зло	– бадӣ
Злодей	– бадкирдор, нобакор, лаънатӣ
Злодейский	– бадкирдорона, ваҳшиёна
Злодейское убийство	– қатли ваҳшиёна
Злой	– бад, бадқаҳр, хашмгин, ғазабнок
Злонамеренность	– бадандешӣ
Злонамеренный	– бадандеш, бадният
Злонамеренный поступок	– кирдори бадхоҳона
Злословие	– бадгӯӣ, ғайбат
Злостно	– бадқасдона
Злостное банкротство	– муфлисшавии барқасдона
Злостное неповиновение	– қасдан итоат накардан
Злостное уклонение от оказания помощи родителям	– қасдан даст кашидан аз ёрӣ ба падару модар

лям	
Злостный клеветник	– тухматгари ашаддӣ
Злостный преступник	– чинояткори ашаддӣ
Злостный растратчик	– исрофкори ашаддӣ
Злостный умысел	– қасди бад, нияти бад
Злоупотребление	– сӯистифода
Злоупотребление властью	– сӯистифода аз ҳокимият
Злоупотребление гражданским правом	– сӯистифода аз ҳуқуқҳои маданӣ
Злоупотребление должностными полномочиями	– сӯистифода аз ваколатҳои хизматӣ
Злоупотребление служебным положением	– сӯистифода аз мансаби хизматӣ
Злобно	– хашмгинона, бадқаҳрона
Злобность	– бадхашмона, бадқаҳрӣ, ғазабнокӣ
Злой враг	– душмани бадқаҳр
Злонамеренно	– бадқасдона
Злонамеренность	– бадқасдӣ
Злонамеренный	– бадният
Злопамятный	– бадкина, кинаҷӯй
Злоумышленник	– бадният, чинояткор
Злоупотребление полномочиями	– сӯистифода аз ваколат
Злоупотребление опекунскими обязанностями	– сӯистифода аз уҳдадории васигӣ
Злоупотребление доверием	– сӯистифода аз боварӣ
Злоупотребление правом	– сӯистифода аз ҳуқуқ
Злоязычие	– бадзабонӣ
Злоязычный	– бадзабон
Знак	– аломат, тамға
Знак обслуживания	– аломати хизматрасонӣ
Знак соответствия	– аломати мутобиқат
Знаки идентичности	– аломати айният
Знакомиться с обстановкой	– бо вазъият шинос шудан
Знамя	– парчам, ливо, байрақ
Знать	– аъёну ашроф, доништан, огоҳ будан
Знать в лицо	– аз рӯи қиёфа шинохтан
Знахарство	– дуохонӣ

Знахарь	– дуохон
Значение	– маънӣ, аҳамият
Золотая оговорка	– эзоҳи тиллоӣ, тавзеҳи аҳамиятнок
Золотая акция	– саҳмияи тиллоӣ
Золотая валюта	– асъори тиллоӣ
Золотовалютные резервы	– захираҳои асъории тиллоӣ
Золотое банковское правило	– қоидаи тиллоии бонкӣ
Золотое правило инвестиций	– қоидаи тиллоии сармоягузорӣ
Золотой стандарт	– стандарти тиллоӣ
Золотой запас	– захираи тиллоӣ
Зона наблюдения	– минтақаи мушоҳида
Зона проведения контр-террористической операции	– минтақаи гузаронидани амалиёти зидди террористӣ
Зона отчуждения	– минтақаи бегонакунӣ
Зона ответственности	– доираи масъулият
Зоны контакта с клиентами	– минтақаи робита бо муштариён
Зоны свободной торговли	– минтақаҳои озоди савдо
Зоны таможенного контроля	– минтақаҳои назорати гумрукӣ
Зоны экологического бедствия	– минтақаи офати экологӣ
Зрелый возраст	– синни балоғат, синни калонсолӣ

И

Игнорировать факты	– далелҳоро инкор кардан, далелҳоро ба инобат нагирифтан
Игорное заведение	– ташкилоти қиморбозӣ
Игорный притон (дом)	– қиморхона
Игорный бизнес	– бизнеси қимор
Игрок в азартные игры	– бозингар дар бозиҳои сархушкунанда
Идеал	– ормон, мақсади оӣ, идеал
Идеализация	– аз будаиш зиёд карда нишон додан, парастииш

Идентификационный номер	– рақами мушаххас
Идентификация	– ҳаммонанд, баробар, айният
Идентичные товары	– молҳои ба ҳам монанд, якхела
Идеолог	– идеолог, сарвари ғоявӣ
Идеологическая пропаганда	– тарғиботи идеологӣ (мафкуравӣ)
Идеологический	– ғоявӣ, мафкуравӣ
Идеология	– ғоя
Идея	– ғоя, ақида, андеша, фикр
Идти на поводу	– гаправ будан, суханрав будан
Идти по ложному пути	– бо роҳи хато рафтан
Идти на риск	– таваккалан рафтан
Иерархия	– дараҷабандӣ, мартабабандӣ
Иждивенец	– хӯранда, таҳти саробонӣ, таъминотгиранда
Иждивение	– таъминот, саробонӣ
Иждивенство	– хӯрандагӣ, таҳти саробонӣ будан
Из достоверных источников	– аз манбаҳои бозътимод
Избавиться от наказания	– аз ҷазо раҳо ёфтан
Избавиться от опасности	– аз хатар халос шудан
Избавление	– халосшавӣ
Избежание уплаты налогов	– аз андозсупорӣ гурехтан
Избиратель	– интихобкунанда
Избирательная кампания	– маъракаи интихоботӣ
Избирательная система	– низоми интихоботӣ
Избирательное объединение	– иттиҳодияи интихоботӣ
Избирательное право	– ҳуқуқи интихоботӣ
Избирательные блоки	– блоки интихоботӣ
Избирательные квалификации	– таснифи интихоботӣ
Избирательные комиссии	– комиссияи интихоботӣ
Избирательные органы	– мақомоти интихоботӣ
Избирательные права граждан	– ҳуқуқҳои интихоботии шаҳрвандон
Избирательные участки	– қитъаи интихоботӣ, маҳалли интихоботӣ
Избирательный залог	– гарави интихоботӣ

Избирательный кодекс	– кодекси интихоботӣ
Избирательный фонд	– фонди интихоботӣ
Избирательный ценз	– сензи интихоботӣ
Избирательный бюллетен	– варакаи интихоботӣ
Избирательный округ	– ҳавзаи интихоботӣ
Избирательный процесс	– чараёни интихоботӣ
Избирательный ящик	– қуттии интихоботӣ
Избиратель	– интихобкунанда
Избирательная власть	– ҳокимияти интихоботӣ
Избирательная квота	– квотаи интихоботӣ
Избить до полусмерти	– зада нимчон кардан, мурданивор задан
Избрание	– интихоб
Избрание делегата	– интихоби вакил
Избранник	– интихобшуда
Избрать в судьи	– ба вазифаи судья интихоб кардан
Избрание меры пресечения	– интихоби чораҳои пешгирӣ
Извещение	– огохинома
Извинительная причина	– сабаби узрнок
Извинительное обстоятельство	– ҳолати узрнок
Извлечение выгоды	– нафъ гирифтан, даромад гирифтан
Извлечение нетрудовых доходов	– ба даст овардани даромади ғайримехнатӣ
Извлечь новые данные	– маълумоти нав ба даст даровардан
Изволение	– иҷозат, рухсат
Извратить	– таҳриф кардан
Извратить основные положения закона	– муқаррароти асосии қонунро таҳриф кардан
Извращение истины	– таҳрифи ҳақиқат
Извращённость фактов	– ғалат маънидод карда шудани далелҳо
Извращённость нравов	– вайронии ахлоқ
Извращённое толкование	– маънидоди ғалат, тафсири ғалат
Извращённый человек	– одами фосик
Извращение малолетних	– вайронкунии хурдсолон
Изготовитель	– истехсолкунанда
Изгнание	– бадарға кардан, рондан, хорич кардан
Изгнанник	– бадарғашуда, рондашуда
Изгнание плода	– бачапартой

Изготовить заявление	– омода кардани ариза
Изготовление денег	– тайёр кардани пул
Изготовление ценных бумаг	– тайёр кардани қоғазҳои қиматнок
Извинение	– узр, маъзаратҳои
Изготовление самогона	– тайёр кардани машруботи дастӣ (худсохт)
Изготовление взрывчатых веществ и снарядов	– сохтани моддаҳои тарканда ва снарядҳо
Изготовление оружия	– сохтани силоҳ
Издание закона	– нашри қонун
Издание распоряжений	– фармоиш баровардан
Издательские права	– ҳуқуқи нашр
Издательский договор	– шартномаи нашр
Издевательство	– таҳқир
Издеваться	– мазох кардан, таҳқир кардан
Изделие	– маснуот
Издержки	– хароҷот, харҷ, сарф
Издержки судебные	– хароҷоти судӣ
Издольник (издольщик)	– чоряккор
Издольщина	– чорякқорӣ
Излишество	– исрофқорӣ, ифротқорӣ
Излишняя откровенность	– ошқороии барзиёдати
Изложить	– баён, ифода, изҳор, нақл кардан
Измена	– хиёнат
Измена обещанию	– аз қавл гаштан, азқавлгардӣ
Измена Родине	– хиёнат ба Ватан
Изменение гражданства	– тағйири шаҳрвандӣ
Изменение	– тағйир, тағйирот
Изменение иска	– тағйир додани даъво
Изменение обвинения	– тағйир додани айбдорқунӣ
Изменение приговора	– тағйир додани ҳукм
Изменить воинскому долгу	– ба вазифаи ҳарбӣ хиёнат кардан
Изменить меру пресечения	– тағйир додани чораҳои пешгирӣ
Изменник	– хоин, хиёнатқор
Изменческий поступок	– кирдори хоинона
Измышление	– бофта баровардан
Извещение	– огоҳӣ, огоҳнома
Извещённый	– хабардор, огоҳкардашуда
Извиняющийся	– узрҳо
Изгнанный	– бадарғашуда, рондашуда
Издевательское отношение	– муносибати таҳқиромезона

Измученный	– азиятдида
Измышление ложных обвинений	– бофта баровардани айбҳои бар- дурӯғ
Измышлять всякие небывающие лица	– ҳар гуна сафсата бофтан
Изнасилование	– таҷовуз ба номус
Изнасилование в беспомощном состоянии	– таҷовуз ба номус дар ҳолати очизӣ
Изнасилование малолетних	– таҷовуз ба номуси хурдсолон
Износ	– хӯрдашавӣ
Изношенный	– фарсуда, кухна
Изобличение	– фош кардан
Изобличение во лжи	– исбот кардани дурӯғ
Изобличительное письмо	– мактуби фошкунанда
Изобличить в преступлении	– чиноятро фош кардан
Изображение	– тасвир, акс, сурат
Изобретательное право	– ҳуқуқи ихтироъ, ҳуқуқи ихти- роъкорӣ
Изобретение	– ихтироъ
Изолирование	– чудо нигоҳ доштан, чудо кардан, чудо гузоштан
Изолирование от вредных влияний	– аз таъсироти бад чудо кардан
Изолятор	– тавқиғгоҳ
Изолятор следственный	– тавқиғгоҳи тафтишотӣ
Изоляторы временного содержания	– тавқиғгоҳҳои нигоҳдории муваққатӣ
Изоляционная политика	– сиёсати маҳдудиятпарастӣ
Изуверство	– таассуб, хурофотпарастӣ
Изувечить	– маъюб кардан
Изъявление согласия	– изҳори ризоят, изҳори розигӣ
Изъян	– нуқсон, айб, камбудӣ
Изъятие	– гирифтан
Изъятие жилой площади	– гирифтани майдони истиқоматӣ
Изъятие документов	– гирифтани ҳуҷжатҳо
Изъятие оружия	– силохро гирифтан
Изъятие из оборота	– аз муомилот гирифтан
Имам	– имом
Имамат	– имоматӣ
Имя	– ном
Имя гражданина	– номи шаҳрванд

Именное голосование	– овоздихии ном ба ном
Именной указ	– фармони хоса, фармони номӣ
Именная акция	– сахмияи номӣ
Именная вещь	– ашёи номӣ, ашёи хоса
Именная облигация	– вомбарги номӣ
Именная ценная бумага	– қоғази қиматноки номӣ
Иметь право	– ҳуқуқ доштан
Иметь право на образование	– ҳуқуқи таҳсил доштан
Иметь равные права	– ҳуқуқҳои баробар доштан
Иметь судимость	– доғи судӣ доштан
Имитирующий	– монандӣ доштан
Иммиграционные ограничения	– маҳдудияти муҳочиратӣ
Иммигранты	– муҳочирон
Иммиграционная квота	– квотаи муҳочирӣ
Иммигрант	– муҳочир
Иммиграция	– муҳочират
Иммунитет	– масуният
Иммунитет государства	– масунияти давлат
Иммунизировать дипломатических представителей	– таъмини масунияти (амнияти) намояндагони дипломатӣ
Императив	– қатъӣ
Императивная норма права	– меъёри (императивӣ) қатъи хуқуқ
Императивная норма международного права	– меъёри қатъи хуқуқи байналмилалӣ
Императивный мандат	– мандати қатъӣ
Император	– император
Империя	– империя
Импичмент	– нобоварӣ изҳор кардан
Имплементация	– имплементатсия, воридсозӣ, татбиқсозӣ
Импорт	– воридот
Импортёр	– воридгар, воридкунанда
Импортировать	– ворид кардан
Импортная квота	– меъёри воридот, квотаи воридотӣ
Импортные действия	– амали воридотӣ
Импортная лицензия	– иҷозатномаи воридотӣ
Импортная пошлина	– боци воридотӣ
Импортная сделка	– аҳди воридотӣ
Импортное регулирование	– танзими воридотӣ

Импортные товары	– молҳои воридотӣ
Импульсивные действия	– амали беихтиёр
Имущество	– молу мулк
Имущественный	– молумулкӣ
Имущественная ответственность	– ҷавобгарии молумулкӣ
Имущественно-договорные отношения супругов	– муносибатҳои молу мулкии шартномавии ҳамсарон
Имущественное взыскание	– ситониши молумулкӣ
Имущественное положение	– вазъи молумулкӣ
Имущественное состояние	– ҳолати молумулкӣ
Имущественное страхование	– бимаи молумулкӣ
Имущественные порядки	– тартиботи молумулкӣ
Имущественные права	– ҳуқуқҳои молумулкӣ
Имущественные права и обязанности супругов	– ҳуқуқ ва уҳдадорихои молумулкии ҳамсарон
Имущественные преступления	– ҷиноятҳои молумулкӣ
Имеющий причину	– сабабдор
Имущественный найм	– кирои молу мулк
Имущественный ущерб	– хисороти молумулкӣ
Имущественный ценз	– меъёри доштани молу мулк
Имущество личное	– молу мулки шахсӣ
Имущие классы	– синфҳои доро
Имущий	– доро
Инакомыслящий	– дигарандеш
Инвалид	– маъюб
Инвалидность	– маъюбӣ
Инвентаризация	– барӯйхатгирӣ
Инвентарная книга	– дафтари сабти ҷихоз, дафтари барӯйхатгирӣ
Инвентарный номер	– рақами ҷихоз, рақами барӯйхатгирӣ
Инвентарь	– ҷихоз
Инвестирование	– сармоягузорӣ, маблағгузорӣ
Инвестиции	– сармояҳо
Инвестиционная деятельность	– фаъолияти сармоягузорӣ
Инвестиционная политика	– сиёсати сармоягузорӣ
Инвестиционные споры	– баҳсҳои сармоягузорӣ
Инвестиционный акт	– амали сармоягузорӣ, санади сар-

Инвестиционный фонд	моягузорӣ
Инвестиция	– фонди сармоягузорӣ
Инвестор	– сармоя
Инвесторы	– сармоягузор
Индексация доходов населения	– сармоягузoron
Индексация	– индексатсияи даромади аҳоли
Индивидуальное наказание	– индексатсия, намоябандӣ
Индивидуальная самооборона	– чазои фардӣ
Индивидуальная смета	– худмуҳофизатии инфиродӣ
Индивидуальный	– харчномаи инфиродӣ
Индивидум	– инфиродӣ, фардӣ
Инаугурация	– фард
Индивидуальный инвестор	– инаугурация, тахтнишинӣ
Индивидуальный накопительный счет	– сармоягузори инфиродӣ
Индивидуальный накопительный расчетный счет	– суратҳисоби захиравии инфиродӣ
Индивидуально-определенная вещь	– суратҳисоби захиравии инфиродӣ
Индивидуальное занятие	– ашӯи хоса, ашӯи инфиродии муайян
Индивидуальное частное предприятие	– машғулияти инфиродӣ
Индивидуальное жилищное строительство	– корхонаи инфиродии хусусӣ
Индивидуальное налогообложение	– сохтмони манзилҳои шахсӣ (инфиродӣ)
Индивидуальные средства защиты	– андозбандии инфиродӣ (фардӣ, шахсӣ)
Индивидуальные аудиторы	– воситаҳои инфиродии ҳимоя
Индивидуализация наказания	– аудиторҳои инфиродӣ
Индийская конопля	– фардикунони чазо
Иницирующий	– банги ҳиндӣ
Инновация	– таҳрикунанда (ангезанда)
Инновационная деятельность	– навоарӣ, инноватсия
Инновационный потенциал	– фаъолияти навоарӣ
	– иктидори навоарӣ, иктидори ин-

циал	новатсионӣ
Инновационный проект	– лоиҳаи инноватсионӣ, лоиҳаи навоарӣ
Инновационный фонд –	фонди навоарӣ, фонди инноватсионӣ
Индивидуальный предприниматель	– соҳибкори инфиродӣ
Индивидуальный учет	– баҳисобгирии инфиродӣ
Индоссамент	– индоссамент, навиштаҷоти интиқоли
Индоссат	– индоссат
Индоссамент ордерный	– индоссаменти ордерӣ
Инквизиция	– инквизитсия, шиканча, азоб, зулм
Инкорпорация	– инкорпоратсия (гирд овардани қонунҳои ҷорӣ ба ҳеч гуна тағйирот)
Инкотермс	– инкотермс, қоидаҳои байналмилалӣ тафсири истилоҳоти тичоратӣ
Инкриминирование	– таъини ҷазо ба гунаҳгори мушаххас барои ин ё он гуноҳаш
Иностранная валюта	– асъори хориҷӣ
Иностранная инвестиция	– сармоия хориҷӣ
Иностранные граждане	– шаҳрвандони хориҷӣ
Иностранный инвестор	– сармоиягузори хориҷӣ
Иностранная разведка	– разведкаи хориҷӣ, иктишофи хориҷӣ
Иностранное государство	– давлати хориҷӣ
Иностранные лица	– шахсони хориҷӣ
Иностранные товары	– молҳои хориҷӣ
Иностранный контрагент	– ҳамкори байналмилалӣ
Иностранный работник	– қорманди хориҷӣ
Инсайдер	– инсайдер
Инстанция	– мақом, марҳила
Институт	– донишкада, институт, пажӯҳишгоҳ
Институт права	– институти ҳуқуқ
Институт государственной власти в Республике Таджикистан	– Институти ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Институт наследства	– институти мерос
Инструктирование	– дастурдиҳӣ
Инструкция	– дастурамал
Инспекция	– азназаргузаронӣ, нозирӣ, нозирот

Инспекция по исправительным делам	– нозироти корҳои ислоҳӣ
Инструкция должностная	– дастурамали мансабӣ
Инициировать самоубийство	– худкушӣ вонамуд кардан
Интеграция	– ҳамгирой, ҳампайвандӣ, якҷоякунӣ
Интеллигент	– зиёӣ
Интеллектуальный	– зеҳнӣ, ақлӣ
Интеллектуальная собственность	– моликияти зеҳнӣ
Интеллектуальный труд	– меҳнати зеҳнӣ, меҳнати фикрӣ
Интервенция	– мудохила бо роҳи зӯрӣ
Интерес	– манфиат
Интернет	– интернет
Интернирование	– боздошт, боздоштан, ҳабси назоратӣ
Интерпеллировать	– ба ҳукумат савол кардан, аз ҳукумат эзоҳ талаб кардани вакилони парламент
Интерпол	– интерпол
Интерпретация	– шарҳ, тафсир
Интерпретация закона	– шарҳи қонун
Интерпретировать событие	– воқеаро шарҳ додан
Интимность отношений	– муносибатҳои маҳрамона
Интоксикация	– захрдоршавӣ, захролудшавӣ
Интрига	– макр, фитна, найранг, дасиса
Интригант	– маккор, фитнагар, найрангбоз, дасисакор
Интриганство	– маккорӣ, фитнагарӣ, дасисакорӣ
Интродукция	– интродуксия, муқаддима, даромад
Интуитивное чувство	– ҳисси беихтиёрон
Инфляция	– беқурбшавӣ, таваррум
Инфекционные заболевания	– бемориҳои сироятӣ
Информационные ресурсы	– захираҳои иттилоотӣ
Информационные услуги	– хизматрасонии иттилоотӣ
Информационная блокада	– муҳосираи иттилоотӣ
Информационная война	– ҷанги иттилоотӣ
Информационная про-	– маводи иттилоотӣ

дукция	
Информационная технология	– технологияи иттилоотӣ
Информация	– иттилоот
Инцидент	– ҳодиса, воқеа
Инициатива	– ташаббус
Инициатор	– ташаббускор
Инициативный	– ташаббуснок
Инициативность	– ташаббуснокӣ, ташаббускорӣ
Иные лица участвующие в уголовном процессе	– иштирокгарони дигари муурофияи ҷиноятӣ
Инкриминирование	– айбдор кардан, гунаҳкор кардан
Интерес	– манфиат
Информационная безопасность	– амнияти иттилоотӣ, бехатарии иттилоотӣ
Информация с ограниченным доступом	– иттилооти дастрасаш маҳдуд
Информация содержащая коммерческую тайну	– иттилооти дорои сирри тичоратӣ
Информатизация	– иттилоотонӣ
Инфраструктура	– инфрасохтор
Ипотека	– гарави молу мулки ғайриманқул
Ипотечный	– гаравӣ, ипотекӣ
Ипотечный банк	– бонки гаравӣ
Иррациональные явления	– зуҳуроти аз ақл берун
Иск об алиментах	– даъво дар бораи алимент
Искажение	– таҳриф, таҳрифгарӣ
Искажение фактов	– таҳрифи далелҳо
Искать	– ҷустуҷӯ кардан, кофтуков кардан
Искать подходящий случай	– фурсати муносиб кофтан
Иск	– даъво
Искусственно	– сохтакорона, сунъӣ
Исключение	– истисно, хорич кардан
Исключительный	– истисной
Исключение из кооператива	– хорич кардан аз кооператив
Исключительные права	– ҳуқуқҳои истисной
Исключительная мера наказания	– чораи истисноии ҷазо
Исключительная соб-	– моликияти истисноии давлат

ответственность государства	
Исключительный случай	– ходисаи истисноӣ
Исковая давность	– мурури даъво, давомияти даъво
Исковое заявление	– аризаи даъвогӣ
Исковой	– даъвоӣ
Исключение участника из полного товарищества	– хорич кардани иштирокчӣ аз ширкати комил
Искренность	– самимият
Искренний	– самимӣ
Искреннее	– самимона
Искомый вывод	– хулосаи матлуб
Исконное население	– аҳолии таҳҷой
Искупление вины	– омӯрзиши гуноҳ, шустани гуноҳ
Искупить свою вину	– худро сафед кардан, гуноҳи худро шустан
Искусственное обвинение	– айбдоркунии сохта, сунъӣ
Ислам	– ислом
Испачканный	– олуда
Исповедать	– пайравӣ кардан
Исполнитель приступления	– иҷрокунандаи ҷиноят
Исполнитель государственного социального заказа	– иҷрокунандаи фармоиши иҷтимоии давлатӣ
Исполнительная власть	– ҳокимияти иҷроия
Исполнительная дисциплина	– интизоми иҷроия, интизоми иҷроикор
Исполнительные органы	– мақомоти иҷроия
Исполнительный лист	– варақаи иҷро
Исполнительная надпись	– навиштаҷоти иҷро
Исполнительные документы	– ҳуҷҷатҳои иҷро
Исправительное учреждение	– муассисаи ислоҳӣ
Исправительные центры	– марказҳои ислоҳӣ (табъидгоҳҳо)
Исправительно-трудовой кодекс	– кодекси ислоҳи меҳнатӣ
Исполнение	– иҷро
Исполнение обязательств	– иҷрои уҳдадорӣ
Исполнение биржевой сделки	– иҷрои аҳди биржавӣ

Исполнение завещания	– ичрои васият
Исполнение приговора	– ичрои хукм
Исполнение приказа	– ичрои фармон
Исполнитель	– ичрокунанда
Исполнительное производство	– истехсолоти ичро
Исполнительный лист	– варакаи ичро
Исполняющий	– ичрокунанда
Исправительно-трудовая колония	– колонияи ислоҳи меҳнатӣ
Исправительно-трудовая политика	– сиёсати ислоҳи меҳнатӣ
Исправительно-трудовое право	– ҳуқуқи ислоҳи меҳнатӣ
Исправительно-трудовой лагерь	– лагери ислоҳи меҳнатӣ
Исправительно-трудовые учреждения	– муассисаҳои ислоҳи меҳнатӣ
Исправительные меры	– чораҳои ислоҳкунӣ
Исправительные работы	– корҳои ислоҳи
Исправительные работы без лишения свободы	– корҳои ислоҳи бе маҳрум кардан аз озодӣ
Испуганный	– ҳаросон, тарсон
Испытание	– санчиш
Испытательный срок	– муҳлати санчиш
Исследование	– тадқиқот
Истец	– даъвогар
Истечение срока	– гузаштани муҳлат
Источник	– манбаъ, сарчашма
Источник повышенной опасности	– манбаи хатари калондошта
Источник права	– манбаи (сарчашмаи) ҳуқуқ
Источники права	– сарчашмаи ҳуқуқ, манбаи ҳуқуқ
Истребование	– талаб кардан
Истязание	– азоб, азият
Исчисление срока	– ҳисоби муҳлат, муҳлатҳисобкунӣ
Исследование доказательств	– таҳқиқи далелҳо
Истечение срока полномочия	– гузаштани муҳлати ваколат

Истина	– ҳақиқат, ҳақ
Истинная правда	– ҳақиқати соф, айни ҳақиқат
Истинность суждения	– ҳақиқати муҳокимаронӣ
Истинный	– ҳақиқӣ
Истинный свидетель	– шоҳиди барҳақ
Истолкование	– шарҳдиҳӣ, эзоҳдиҳӣ, тафсир кардан
Истолкование закона	– шарҳдиҳии қонун
Исторические формы уголовного процесса	– шаклҳои таърихии муурофияи ҷиноятӣ
Историческое толкование	– тафсири (шарҳи) таърихӣ
История права	– таърихи ҳуқуқ
История судостройства	– таърихи сохти судӣ
Источник дохода	– манбаи даромад
Источник покрытия дефицита бюджета	– манбаи талофии касри буҷет, манбаи пӯшонидани касри буҷет
Источники международного права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ
Источники гражданского права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи маданӣ
Источники конституционного права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи конституционӣ
Источники предпринимательского права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи соҳибқорӣ
Источники трудового права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ
Источники уголовного права	– сарчашмаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ
Истребление имущества	– нобудкунии молу мулк
Истребование	– талаб кардан
Истязатель	– азобдиҳанда, азиятдиҳанда
Истязуемый	– азоббинанда, азияткашанда
Исчезновение	– завол, аз байн рафтани, барҳам хӯрдани
Исходящие документы	– ҳуҷҷатҳои содира
Исчезнуть без следа	– беиз ғайб задан, бенишон ғайб задан
Ищущий	– ҷӯянда

К

Кабала	– хуччати қарз, гуломӣ, асорат
Кабальное соглашение	– созишномаи асоратовар
Кабальная сделка	– аҳди асоратовар
Кабальные условия	– шартҳои асоратовар
Кабальный договор	– шартномаи асоратовар
Кабинет министров	– девони вазирон
Коварный	– дилсиёҳ
Кадастр	– кадастр
Кадастровая зона	– минтақаи кадастрӣ
Кадастровая стоимость земельного участка	– арзиши кадастрии қитъаи замин
Казанская сирота	– мусичаи бегуноҳ
Казарма	– аскархона, сарбоzxона
Казарменное положение	– ҳолати омодабош
Каземат	– зиндон
Казённое имущество	– молу мулки давлат, молу мулки махсус, молу мулки хазина
Казённое предприятие	– корхонаи махсус, корхонаи давлатӣ
Казённые деньги	– пули хазиनावӣ (давлатӣ)
Казённый подход к делу	– муносибати расмиятпарастӣ ба кор
Казий	– қозӣ
Казино	– қиморхона
Казна	– хазина
Казначей	– хазиначӣ, хазинадор
Казначейские билеты	– пулҳои қоғазӣ
Казначейское обязательство	– ухдадорихои хазиनावӣ
Казначейство	– хазинадорӣ
Казуальное толкование	– тафсири казуалӣ
Казуистическое объяснение	– шарҳи казуистикӣ
Казус	– қазия, тасодуф, ҳолат
Казусное дело	– кори мураккаб
Каиново клеймо	– тавқи лаънат
Калачом не заманишь	– ба ҳеч тадбир ба дом андохтан мумкин не
Калечить	– маъюб кардан
Калым	– қалин

Камера	– хучраи алохидаи хабсхона
Камера предварительного заключения	– хучраи хабси пешакӣ, хучраи азназаргузаронии пешакӣ
Канальство	– фиребгарӣ, қаллобӣ
Каналья	– одами қаллоб, фиребгар, найранг-боз
Кандалы	– ишкол, ишкел
Кандидат	– номзад
Кандидатура	– номзадӣ
Каннибал	– хунхор, золим, бераҳм, одамхӯр
Каннибализм	– хунхорӣ, бераҳмӣ, золимӣ, одам-хӯрӣ
Канон	– қоида, қонун
Каноническое право	– ҳуқуқи канонӣ
Канонизировать	– қонунӣ қунонидан, қоидавӣ қунонидан
Караул	– қаровул, ниғаҳбон, посбон, муҳофиз
Караульное помещение	– қаравулхона
Карающий	– ҷазодиханда, сазодиханда
Карцер	– зиндон, қарсер
Капитал	– сармоя
Капитальные вложения	– маблағгузориҳои асосӣ
Капиталист	– сармоядор
Капитуляция	– таслимшавӣ, таслим
Каптаж	– каптаж
Кара	– ҷазо, сазо
Каратель	– ҷазодиханда
Карательные меры	– ҷораҳои ҷазо, ҷораҳои ҷазодихӣ
Карать	– ҷазо додан, сазодихӣ
Караульная служба	– хизмати қаровули
Карманник	– қисабур
Картёжник	– қартабоз, қиморбоз
Картели военные	Картель – ҳуҷҷат, санад – қартелҳои ҳарбӣ (шартномаҳои ивазкунии асирони ҳарбӣ)
Карьера	– манзалат, шухрат
Касса взаимопомощи	– ҳазинаи ёрии байниҳамдигарӣ
Кассационная жалоба	– шикоятҳои қассатсионӣ
Кассационная инстанция	– марҳилаи қассатсионӣ
Кассационный протест	– эътирози қассатсионӣ
Кассационный срок	– муҳлати қассатсионӣ

Кассационное обжалование	– шикояти кассатсионӣ
Кассационное производство	– муурофияи (истеҳсолоти) кассатсионӣ
Кассационный суд	– суди кассатсионӣ
Кассация	– кассатсия (бекор кардани ҳукми суди поёнӣ аз тарафи суди болоӣ)
Кассировать решение суда	– бекор кардани ҳалномаи суд
Касательство	– тааллуқ, тааллуқдорӣ
Каста	– табақа, тоифа
Кастрация	– ахта кардан
Котировка ценных бумаг	– қурби қоғазҳои қиматнок
Каторга	– бадарға
Каторжник	– бадарғашуда
Категория	– дараҷа
Категория административных должностей государственной службы	– категорияҳои мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ
Категорический	– қатъиян
Каузальная сделка	– аҳди сабабӣ
Качество жизни	– сифати ҳаёт
Качество товара	– сифати мол
Качественный	– сифатнок
Качество	– сифат
Каяться	– тавба кардан, пушаймон шудан, афсӯс хӯрдан
Квази	– монанд
Квалификационная комиссия	– комиссияи муайянкунии дараҷаи таҳассус
Квалификационные требования	– талаботи таҳассусӣ
Квалификация	– таҳассус, бандубаст, табақабандӣ
Квалификация преступления	– бандубасти ҷиноят
Квалифицированное преступление	– ҷинояти дорои аломати вазнинкунанда
Квалифицированное большинство	– аксарият аз шумораи умумӣ
Квалифицированный	– ихтисосманд
Квартира	– ҳучра, квартира
Квартирная плата	– пардохти иҷораи хона
Квартиросъёмщик	– иҷоранишин
Квинтэссенция	– моҳияти асосӣ, ҷавҳар

Квитанция	– расид
Кворум	– кворум, ҳадди нисоб
Квота	– ҳисса, квота
Киллер	– одамкуш
Кинжал	– ханчар
Клад драгоценных камней	– ганчи сангҳои қиматбаҳо
Клад	– ганч, ганчина
Клад драгоценных металлов	– ганчи филизоти қиматбаҳо
Клан	– қавм, авлод
Клановая собственность	– моликияти қавмӣ
Кланство	– қавмгароӣ
Класс	– дараҷа, рутба
Классическая школа уголовного права	– мактаби классикии ҳуқуқи ҷино- ятӣ
Классные чины	– рутбаҳои дараҷавӣ
Классификация доказательств	– таснифи далелҳо
Классность	– дараҷанокӣ
Классные интересы	– манфиатҳои синфӣ
Классовая солидарность	– ҳамраъӣи синфӣ
Клеймённый	– тамғадор
Клевета	– тухмат
Клеветник	– тухматгар
Клеветнический	– тухматгарона
Клеветнические измышления	– дурӯғҳои тухматгароёна
Клеветнические приёмы	– усулҳои тухматгарона
Клеймо	– доғ, тамға, муҳр, нишона
Клептомания	– касалии майли дуддӣ, клептомания
Клерикальное государство	– давлати клерикалӣ
Клиент	– мизоч, муштарӣ
Клиринг	– клиринг
Клиринговая система	– низоми клиринг
Клиринговое соглашение	– созиши клирингӣ
Клиринговое учреждение	– муассисаи клирингӣ
Клиническая смерть	– марги клиникӣ
Клятва	– қасам, савганд
Клятвоотступник	– савгандшикан (аҳдшикан, паймоншикан)
Кляузник	– бухтонгар, тухматгар
Кляуза	– бухтон, тухмат

Книга вещественных доказательств	– дафтари далелҳои шайъӣ
Коалиционный договор	– шартномаи эътилофӣ
Коалиционное правительство	– ҳукумати эътилофӣ
Коалиция	– иттиҳод, иттифок, эътилоф
Коварно	– маккорона
Коварный умысел	– нияти ҳилагарона, нияти маккорона, нияти бад
Коварство	– маккорӣ, ҳилагарӣ, дасисакорӣ
Код	– рамз
Кодекс Наполеона	– Кодекси Наполеон
Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях	– Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмури
Кодекс Юстиниана	– Кодекси Юстиниан
Кодекс законов о труде	– кодекси қонунҳо оид ба меҳнат
Кодекс поведения	– кодекси рафтор
Кодекс этики	– кодекси одоб
Кодекс	– кодекс
Кодирование	– бо рамз ифода кардан
Кодификация	– кодификатсия, мурааттабсозӣ
Козни	– дасиса, фитна, ҳилаю найранг
Кокаин	– кокаин, чакидаи кока
Кокаинизм	– кокаинизм (касалии рӯҳӣ, ки аз бисёр истеъмол кардани кокаин пайдо мешавад)
Колебания	– тағйирёбӣ, ноустуворӣ, шубҳа
Количественные ограничения	– маҳдудиятҳои миқдорӣ
Коллегиально	– дастчамъона, машваратӣ
Коллегиальность	– дастчамъӣ
Коллегиальность суда	– дастчамъӣ будани суд
Коллегия	– коллегия, ҳайат
Коллективно	– даст(а) чамъона, коллективона
Коллективность	– даст (а)чамъӣ, коллективӣ
Коллизионная норма	– меъёрҳои коллизионӣ
Коллизионное право	– ҳуқуқи коллизионӣ
Коллизия законов	– ихтилофи (зиддияти) қонунҳо
Коллизия (расхождение)	– ихтилоф, номутобикатӣ, зиддият

Колониализм	– мустамликадорӣ
Колониальный	– мустамликавӣ
Колонизация	– мустамлика кардан
Коллегия адвокатов	– коллегияи адвокатҳо, ҳайати адвокатҳо
Коллектив трудящихся	– коллективи меҳнаткашон
Коллективная иммиграция	– муҳоҷирати коллективона
Коллективное хозяйство	– хоҷагии коллективӣ
Коллективные переговоры	– музокироти коллективона
Коллективный трудовой спор	– баҳси дастҷамъии меҳнатӣ
Коллективный договор	– шартномаи коллективӣ
Коллизия нормативных правовых актов	– ихтилофи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
Колониальная политика	– сиёсати мустамликадорӣ
Колонизатор	– мустамликадор
Колония	– мустамлика, колония
Колхоз	– колхоз
Колхозное право	– ҳуқуқи колхозӣ
Колхозный двор	– хонаводаи колхозӣ
Командировка	– сафари хизматӣ
Командировочные расходы	– сафархарҷӣ
Командная экономика	– иқтисодиёти фармонӣ
Командование воинской части	– ҳайати фармондеҳии қисми ҳарбӣ
Комиссионер	– комиссионер
Комиссия	– комиссия
Комиссия законодательных предложений	– комиссия оид ба пешниҳодҳои конунгузорӣ
Комиссия международно-го права	– комиссияи ҳуқуқи байналмилалӣ
Комиссия по трудовым спорам	– комиссия оид ба баҳсҳои меҳнатӣ
Комиссия по делам несовершеннолетних	– комиссия оид ба қорҳои ноҷӯлигон
Комиссия по трудоустройству	– комиссияи бо қор таъминкунӣ
Комитент	– комитент (шахсе, ки харидан ё фурӯхтани чизеро ба комиссионер месупорад)

Комитет	– комитет, кумита
Комитет государственной безопасности (КГБ)	– Кумитаи давлатии амният (КДА)
Комитет кредиторов	– кумитаи кредиторон, кумитаи қарздохон
Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН)	– комитети Созмони Милали Муттаҳид (СММ) оид ба ҳуқуқи инсон
Комитет генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН)	– Комитети маҷмааи кулли Созмони Милали Муттаҳид (СММ)
Коммандитное товарищество	– ширкати коммандитӣ
Коммерсант	– тоҷир
Коммерциализация	– тичоратикунонӣ
Коммерция	– тичорат
Коммерческая концессия	– консесияи тичоратӣ, имтиёзи тичоратӣ
Коммерческая организация	– ташкилоти тичоратӣ
Коммерческая тайна	– сирри тичоратӣ
Коммерческие документы	– ҳуҷҷатҳои тичоратӣ
Коммерческие операции	– амалиёти тичоратӣ
Коммерческие товары	– молҳои тичоратӣ
Коммерческий акт	– санади тичоратӣ
Коммерческий подкуп	– хариди тичоратӣ
Коммерческий банк	– бонки тичоратӣ
Коммерческий кредит	– кредити тичоратӣ
Коммерческий критерий	– мизони тичоратӣ
Коммерческое представительство	– намояндагии тичоратӣ
Коммунальная собственность	– моликияти коммуналӣ
Коммунизм	– коммунизм
Коммюнике	– баёния, эълумия
Компания	– компания
Компенсационная пошлина	– боци ҷубронӣ
Компенсация морального вреда	– ҷуброни зарари маънавӣ
Компенсация	– ҷуброн

Компетентные кадры	– кадрҳои салоҳиятдор
Командование	– фармондиҳӣ
Командующий	– фармондеҳ
Комментарий	– тафсир, шарҳ
Компетентность	– салоҳиятноки
Компетентный суд	– суди босалоҳият
Компетенция государственного органа	– салоҳияти мақомоти давлатӣ
Компетенция суда	– салоҳияти суд
Компетенция	– салоҳият
Комплекс	– комплекси
Комплектность	– мукаммал
Комплот	– сӯиқасд
Компромисс	– созиш, тавофуқ
Компромиссное предложение	– пешниҳоди созишкорона
Компьютерные преступления	– ҷиноятҳои компютерӣ
Конвенционный штраф	– ҷарима барои нақзи шартнома
Конвенционный приоритет	– баргариӣ конвенсионӣ, афзалияти конвенсионӣ
Конвенция	– конвенсия
Конвергенция	– мутобиқсозӣ
Конверсия	– иваз, бадал, тағйир
Конверсия валюты	– ивази асъор, бадали асъор
Конвертируемая валюта	– асъори қобили табдил
Конвертируемая облигация	– вомбарги қобили табдил
Конвоирование пленных	– асиронро қаравулӣ карда бурдан
Конвой	– дастаи посбонон, қаравулон
Конвойная служба	– хизмати посбонӣ (қаравулӣ)
Конгениальный	– мувофиқ, мутобиқ, муносиб
Конец	– хотима
Конокрад	– аспдузд
Конокрадство	– аспдуздӣ
Консервация	– хобондан
Консорциум	– консорсиум
Консолидация	– таҳким, иттиҳод
Конспиративная организация	– ташкилоти пинҳонӣ
Конспиратор	– пинҳонкор
Конспирация	– пинҳонкунӣ, махфанигоҳдорӣ

Конспирировать	– пинҳон кардан, махфӣ нигоҳ доштан
Констатация	– муқаррар (муайян, қайд) кардан
Констатация очевидного факта	– қайду далели маълум
Конституция	– конститутсия, сарқонун, қонуни асосӣ
Конституционный	– конститутсионӣ
Конституционный строй	– сохти конститусионӣ
Конституционный надзор	– назорати конститутсионӣ
Конструктивное предложение	– таклифи (пешниҳоди) асоснок, таклифи (пешниҳоди) муфид
Консул	– консул (шаҳси мансабдор дар Рими қадим, рутбаи дипломатӣ)
Консульство	– консулгарӣ, идораи консулӣ
Консульское представительство	– намояндагии консулӣ
Консульская служба Республики Таджикистан	– хизмати консулии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Консульский агент	– вакили консулӣ
Консульский патент	– шаҳодатномаи консулӣ
Консульская юрисдикция	– юрисдиксияи консулӣ
Консульская конвенция	– конвенсияи консулӣ
Консульский иммунитет	– имтиёзи (масунияти) консулӣ
Консульское право	– ҳуқуқи консулӣ
Консалтинг	– маслиҳат додан, консалтинг
Консалтинговая компания	– ширкати маслиҳатдиҳанда
Консенсуальная сделка	– аҳди консенсуалӣ
Консенсус	– ризояти умумӣ, созиши умумӣ, тавофуқ
Консигнация	– миёнаравӣ дар моле, ки соҳиби аслиаш нест
Консолидация	– мустаҳкамкунӣ, таҷамӯи нерӯ, тақвиятбахшӣ
Консорциум	– консорсиум
Конспиративность	– хуфиягӣ, махфигӣ
Конспирация	– махфӣ нигоҳдорӣ, пинҳонкунӣ
Консультативные услуги	– хизматрасониҳои машваратӣ
Контакт	– алоқа, робита
Континентальное право	– ҳуқуқи континенталӣ
Контрабанда	– қочоқчигӣ, контрабанда

Контрабандист	– кочокчӣ
Контрабандный товар	– моли кочокчигӣ, моли контрабанда
Контракт	– қарордод, шартнома
Контрактант	– қарордодбанда
Контрактация	– контрактатсия
Контрактная ответственность	– ҷавобгарии қарордодӣ, ҷавобгарии шартномавӣ
Контрафакция	– контрафаксия, ғайриқонунӣ, қалбакӣ, сохтакорӣ (беҳабар ва беиҷозати муаллифи асар нашр ва паҳн кардани таълифоти вай)
Контргарантия	– кафолати ҷавобӣ
Контрибуция	– товони ҷанг
Контроль	– контрол, назорат
Контрольная власть	– ҳокимияти назоратшаванда
Контрольный пакет акций	– бастаи саҳмияҳои назоратӣ
Контрпретензия	– иддаои мутақобил
Контрразведка	– зиддиразведка, зиддичесусӣ
Контрразведывательная деятельность	– фаъолияти зиддиразведкавӣ, фаъолияти зиддичесусӣ
Контрреклама	– рекламаи мутақобил, аксулреклама
Контртеррористическая операция	– амалиёти зиддитеррористӣ
Конгломерат	– омехтагӣ, конгломерат
Конгломерат различных мнений	– омехтаи фикрҳои гуногун
Конгресс	– конгресс, анҷуман
Кондиция	– меъёри лозимӣ, ҳадди ҷавоз
Конфедерация	– конфедератсия, иттифоқ, иттиҳоди давлатҳо
Конфиденциальная информация	– иттилооти махфӣ
Конфиденциальные сведения	– маълумоти махфӣ
Конфиденциальный	– махфӣ, пинҳонӣ, сиррӣ
Конфискация	– мусодира
Конфискация имущества	– мусодираи молу мулк
Конфликт интересов	– бархӯрди манфиатҳо
Конфликт	– низоъ, ихтилоф
Конфликтная комиссия	– комиссияи ҳалли ҷанҷолҳо (низоъҳо)

Конфликтующие стороны	– тарафҳои низоъкунанда, тарафҳои даргир
Конфронтация	– тақобул
Концедент	– конседент
Концентрационный лагерь	– лагери консентрасионӣ
Концепция	– консепсия
Концерн	– концерн (иттиҳодияи якҷанд муассисаҳои тичоратию саноатӣ)
Концессионер	– соҳибимтиёз, консессиядор
Концессионные объекты	– объектҳои консессионӣ
Концессионный договор	– шартномаи консессионӣ
Концессия	– контсессия, иҷозат, гузашт
Консигнация	– консигнатсия
Конъюнктурные изменения	– тағйири вазъи савдо
Конечный	– ниҳой
Конклюдентные действия	– амали конклюдентӣ
Конкубинат	– ҳамзистии зану мард дар доираи қонун, конкубинат
Конкурент	– рақиб
Конкурентность	– рақобатнокӣ
Конкуренция	– рақобат
Конкурс	– озмун
Конкурс гласный	– озмуни ошкоро
Конкурс закрытый	– озмуни пӯшида
Конкурс на получение государственного социального заказа	– озмун барои гирифтани фармоиши иҷтимоии давлатӣ
Конкурс открытый	– озмуни кушода
Конкурс публичный	– озмуни оммавӣ
Конкурсное производство	– истехсолоти озмунӣ
Конкурсные кредиторы	– кредиторҳои озмунӣ
Конкурсный управляющий	– мудири озмунӣ
К оносамент	
Контингент	– ҳайат, контингент
Конфедерация	– конфедератсия, иттифок
Конференция	– конфронс, конференсия
Конфискуемый	– мусодирашаванда
Кончина	– фавт, вафот
Кооперация	– кооператсия
Кооптация	– кооптатсия (ҳайати худро ҷур)

Копия документа	кардани ташкилоти интихобшаванда бе даҳолати мақомоте, ки ҳайати онро интихоб кардааст)
Копия нотариально заверенная	– нусхаи ҳуччат – нусхаи нотариалии тасдиқшуда
Кооператив	– кооператив
Координатор	– ҳамоҳангсоз
Копирование	– нусхабардорӣ
Кордонная линия	– хатти сарҳад
Коренной житель	– сокини маҳаллӣ (таҳҷой)
Кормилец	– сарпараст, рӯзирасон
Кормилец	– сарпараст, сорбон, таъминкунанда
Королевство	– давлати подшоҳӣ, шоҳигарӣ
Король	– подшоҳ, шоҳ
Корона	– тоҷ
Корпоративное право	– ҳуқуқи корпоративӣ
Корпоративный	– корпоративӣ
Корпорация	– корпоратсия, иттиҳодия
Корпорация адвокатов	– иттиҳодияи адвокатҳо
Коррективы	– тасҳеҳот
Корреспонденция	– мукотибот
Коррупционные правонарушения	– ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионӣ
Коррупция	– ришвахӯрӣ, порахӯрӣ, коррупсия
Корыстные мотивы	– сабабҳои (ангезаҳои) ғаразнок
Корыстные цели	– мақсадҳои ғаразнок
Корыстный	– ғаразнок, тамаъкор
Корыстолюбие	– тамаъкорӣ, ғаразхоҳӣ
Корысть	– ғараз
Косвенные выборы	– интихоботи ғайримустақим
Косвенные доказательства	– далелҳои ғайримустақим
Косвенные улики	– далелҳои ғайримустақим
Косвенный умысел	– қасди бавосита (ғайримустақим)
Космополит	– космополит, беватан
Кошунство	– таҳқири ҷои муқаддас, таҳқир, масҳара
Косвенные налоги	– андози ғайримустақим, андозҳои бавосита
Краденные вещи	– ашёи дуздӣ
Кража	– дуздӣ

Кража со взломом	– дуздии шикастадарой, шикаста кушодан
Крайняя причина	– сабаби ниҳой
Крайняя необходимость	– зарурати ниҳой
Крамола	– сӯикасди сиёсӣ, исён, ошӯб
Крамольник	– исёнгар, ошӯбгар
Красная книга	– Китоби сурх
Красная книга Таджикистана	– Китоби сурхи Тоҷикистон
Красный крест	– салиби сурх
Красный полумесяц	– ҳилоли аҳмар
Кратковременная ссуда	– қарзи кӯтоҳмуҳлат, қарзи кутоҳмуддат
Крах	– шикаст, ҳалокат, завол
Кредит	– кредит
Кредитная история	– таърихи кредит, таърихи қарз
Кредитная система образования	– низоми кредитии таълим
Кредитные записи	– қайди кредитӣ
Кредитные операции	– амалиёти кредитӣ, амалиёти қарздиҳӣ
Кредитные организации	– ташкилотҳои қарзӣ
Кредитные союзы	– иттифокҳои кредитӣ, иттифокҳои қарзӣ
Кредитный риск	– таваккали кредитӣ
Кредитование	– кредитикунонӣ
Кредитор	– кредитор
Кредитоспособный	– қобили адои кредит
Кредо политическое	– ақидаи сиёсӣ
Кремация	– мурдасӯзӣ
Крепостное право	– ҳуқуқи крепосной
Крепостные отношения	– муносибати крепосной
Крепостной	– крепостной
Крёстный отец	– падархонди таъмидӣ
Кретинизм	– ноқисулакӣ
Критерий	– меъёр, маҳак
Критерий истины	– меъёри ҳақиқат, маҳаки ҳақиқат
Кривить душой	– дурӯғ гуфтан, бевичдонӣ қардан
Кривляка	– қилиқхунук
Кризис	– бухрон
Кризисное положение	– вазъи (ҳолати) бухронӣ
Криминальный	– қиноятӣ

Криминалист	– криминалист, мутахассиси криминалистика
Криминалистика	– криминалистика
Криминалистическая одорология	– ёфтани гунаҳкор бо ташхиси бӯй, бо сағ ёфтани гунаҳкор
Криминалистическая техника	– техникаи криминалистӣ
Криминология	– криминология
Криптограмма	– хатти рамзӣ
Криптография	– криптография
Критический возраст	– синну соли бухронӣ
Критическая ситуация	– вазъияти хафнок, вазъияти хатарнок
Кровная месть	– интиком (қасоси) хунӣ
Кровопролитие	– хунрезӣ
Круговая порука	– ошнобозӣ, ошнопарастӣ
Крупный чиновник	– амалдори калон
Крупный пакет акций	– бастаи калони сахмияҳо
Крушение	– фалокат, шикаст, садама
Крепкий	– мустаҳкам
Кудесник	– сеҳргар, сохир, афсунгар, фолбин
Кулак	– кулак
Кулачество	– кулакҳо
Культ личности	– шахспарастӣ
Кулачное хозяйство	– хоҷагии кулак
Культурные права человека	– ҳуқуқҳои фарҳангии инсон
Культурные ценности	– арзишҳои фарҳангӣ, сарватҳои фарҳангӣ
Кумовство	– ҳешутаборгарӣ
Кумулятивное голосование	– овоздиҳии кумулятивӣ, (чамъшаванда)
Купец	– савдогар, тоҷир, бозоргон
Купечество	– савдогарон, тоҷирон
Купля - продажа	– хариду фурӯш
Курс	– қурб, арзиш, самт, тараф
Курсант	– курсант, талабаи мактаби ҳарбӣ
Курьер	– қосид, хаткашон, хатбар, номарасон
Кутеж	– мастӣ, майхӯрӣ, айшу ишрат

Л

Лаборатория	– озмоишгоҳ
Лабораторный анализ	– тахлили озмоишӣ
Латентная преступность	– чинояти латентӣ
Лгун	– дурӯғгӯй
Легализация денежных средств	– қонунӣ гардонидани маблағҳои пулӣ
Легализация документов	– қонунигардонии ҳуҷҷатҳо
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем	– қонунигардонии (расмиқунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда
Легализация преступных доходов	– қонунигардонии даромадҳои бо роҳи чиноятқорона ба даст даровардашуда
Легализация	– қонунигардонӣ, расмигардонӣ
Легально	– қонунӣ, расмӣ
Легальность	– расмият
Легат	– легат (супориши васиятқунондаи мерос)
Легитимность	– қонунӣ, ҳуқуқӣ, расмӣ
Легкое наказание	– ҷазои сабук
Лёгкий	– сабук
Легковоспламеняющиеся вещества	– моддаҳои зуддаргиранда
Легкомысленный	– сабукандеш, сабукфикр
Легкомысленный поступок	– кирдори сабукфикрона
Легкомыслие	– сабукфикрӣ
Лесбиянство	– ҷимои зан ба зан, ҳамчинсгарой
Лесонарушение	– вайрон кардани ҷангал, ҷангалвайронқунӣ
Лесть	– хушомад
Летаргия	– хоби сакта
Лечебно-оздоровительные учреждения	– муассисаи табобатию - солимгардонӣ
Лечебное исправительное учреждение	– муассисаи ислоҳотию табобатӣ
Лечебное учреждение	– муассисаҳои муолиҷавӣ
Лженаука	– илми дурӯғ, илми бофта
Лжепредпринимательство	– соҳибқории сохта

Лжесвидетель	– шоҳиди дурӯғгӯй
Лжец	– дурӯғгӯй
Либерализация	– озодсозӣ
Либерализация цен	– озод кардани нархҳо
Либерализм	– либерализм, озодфикрӣ, мусо- лиҳакорӣ
Лизинг внутренний	– иҷораи молиявии дохилӣ, лизин- ги дохилӣ
Лизинг возвратный	– лизинги бозгарданда, иҷораи мо- лиявии бозгарданда
Лизинг	– иҷораи молиявӣ, лизинг
Лизинг международный	– иҷораи молиявии байналмилалӣ, лизинги байналмилалӣ
Лизинговая деятельность	– фаъолияти лизингӣ, фаъолият оид ба иҷораи молиявӣ
Лизинговая сделка	– аҳди лизингӣ, аҳдҳо оид ба иҷораи молиявӣ
Лизингодатель	– иҷорадеҳ
Лизингополучатель	– иҷорагир
Ликвидатор	– барҳамдиҳанда
Ликвидация	– барҳамдиҳӣ
Ликвидационная комиссия	– комиссияи барҳамдиҳӣ
Ликвидация юридических лиц	– барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ
Ликвидность	– бозоргир, пардохтпазир
Ликвидные активы	– дороиҳои бозоргир, дороиҳои пардохтпазир
Ликвидные обязательства	– уҳдадориҳои пардохтпазир
Ликвидный рынок	– бозори фаъол
Лимит	– ҳад, ҳудуд
Лимитировать	– маҳдуд кардан, ҳадро муайян кардан
Лимитировать вывоз то- варов	– ҳадди содироти молро муайян кардан
Лимитный	– маҳдудӣ
Линия государственной границы	– ҳатти сарҳади давлатӣ
Линчевание	– ҷазои ваҳшиёна додан
Липовый документ	– хуччати қалбакӣ
Листинг	– листинг
Лиходейство	– ҷинояткорӣ
Лихоимство	– порахӯрӣ, ришвагирӣ

Лица без гражданства	– шахси бешахрванд, шахси бетабаа
Лица приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций	– шахсони ба ичрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор баробаркардашуда
Лица уполномоченные на выполнение государственных функций	– шахсони ба ичрои вазифаҳои давлатӣ ваколатдор
Лица являющиеся членами либо участниками организаций	– шахсоне, ки аъзо ва ё иштироки ташкилот мебошанд
Лицевой счет	– ҳисоби шахсӣ
Лицензиат	– иҷозатномадор
Лицензионное соглашение	– созишномаи литсензионӣ
Лицензионные требования	– талаботи иҷозатномадиҳӣ
Лицензионный договор	– шартномаи литсензионӣ
Лицензионный сбор	– боҷи иҷозатномавӣ
Лицемер	– риёкор
Лицемерие	– риёкорӣ
Лицемерный	– риёкорона
Лицензирование	– иҷозатномадиҳӣ
Лицензируемый вид деятельности	– намуди фаъолияти қобили иҷозатномадиҳӣ
Лицензирующие органы	– мақомотҳои иҷозатномадиҳанда
Лицензия	– иҷозатнома
Лицеприятно	– рӯбинона
Лицеприятствовать	– рӯбинӣ (рӯихотир, ошнобозӣ) кардан
Лицо (физическое или юридическое лицо)	– шахс (шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ)
Личная неприкосновенность	– дахлнопазирии шахсӣ
Личная ответственность	– масъулияти шахсӣ, ҷавобгарии шахсӣ
Личная охрана	– муҳофизони шахсӣ
Личная причастность	– мансубияти шахсӣ
Личная собственность	– моликияти шахсӣ
Лично	– шахсан
Личное страхование	– бимаи шахсӣ
Личное дело	– парвандаи шахсӣ, кори шахсӣ
Личное имущество	– молу мулки шахсӣ
Личное поручительство	– замонати шахсӣ

Личность	– шахсият
Личные документы	– хуччатҳои шахсӣ
Личные неимущественные права	– ҳуқуқҳои шахсии ғайримолу- мулкӣ
Личные права	– ҳуқуқҳои шахсӣ
Личный	– шахсӣ
Личный досмотр	– азназаргузаронии шахсӣ
Личный интерес	– манфиати шахсӣ
Личный обыск	– кофтукови шахсӣ
Личный сыск	– чустучӯи шахсӣ
Личные права супругов	– ҳуқуқҳои шахсии ҳамсарон
Личные обязанности супругов	– уҳдадориҳои шахсии ҳамсарон
Личные сбережения	– пасандозҳои шахсӣ
Личные счета	– ҳисобҳои шахсӣ
Личные имущественные права	– ҳуқуқҳои молумулкии шахсӣ
Личные неимущественные отношения	– муносибатҳои шахсии ғайримо- лумулкӣ
Личный закон физических лиц	– қонуни шахсии шахсони воқеӣ
Личный закон юридического лица	– қонуни шахсии шахсони ҳуқуқӣ
Личный обыск	– кофтукови шахсӣ
Личный обыск подозреваемого	– кофтукови шахси гумонбар
Личный обыск обвиняемого	– кофтукови шахси гунаҳгор
Личный идентификационный номер	– рақами мушаххаси андозсупор
Лишѐнный	– маҳрум, маҳрумшуда
Лишать наследства	– аз мерос маҳрум кардан
Лишение гражданства	– маҳрумӣ аз шаҳрвандӣ
Лишение прав	– аз ҳуқуқ маҳрум кардан
Лишение права занимать определенные должности	– маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян
Лишение права занимать-ся определенной деятельностью	– марҳум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян
Лишение родительских прав	– аз ҳуқуқи падару модарӣ маҳрум кардан
Лишение свободы	– аз озодӣ маҳрум кардан, маҳрум сохтан аз озодӣ

Лишение специальных прав	– маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои маҳсус
Лишить слова	– аз суҳан маҳрум кардан, суҳан надодан
Лишиться имущества	– аз молу мулк маҳрум шудан
Ловкое канальство	– қаллобии устокорона
Логическое толкование	– тафсири мантиқӣ
Ложь	– дурӯғ, фиреб
Ложное показание	– нишондоди дурӯғ
Ложный донос	– хабари дурӯғ
Ложная тревога	– бонги хатари дурӯғ
Ложное измышление	– фикрронии дурӯғ
Ложное обвинение	– айбдоркунии дурӯғ
Ложное положение	– ҳолати дурӯғ, вазъияти ноҳинҷор
Ложное признание	– иқроршавии дурӯғ
Ложные документы	– ҳуҷҷатҳои сохта, ҳуҷҷатҳои қалбақӣ
Ложные сведения	– маълумоти дурӯғ
Локализация	Лозунг – шиор
Локальная война	– пешгирӣ, маҳдуд кардан
Локальные нормативные акты	– ҷанги маҳдуд (маҳаллӣ)
Локальный	– санадҳои меъёрии дохилӣ (локалӣ)
Локальный договор	– маҳаллӣ, локалӣ, дохилӣ
Ломать	– шартномаи локалӣ (маҳаллӣ)
Ломбард	– шикастан
Ломбардный кредит	– гаравхона, ломбард
Лорд	– кредити ломбардӣ
Лот	– лорд
Лотерея	– лот
Лукавец	– лотерея
Лукавить	– маккор, ҳилагар, фиребгар, қаллоб
Льгота	– маккорӣ, (ҳилагарӣ, фиребгарӣ) кардан
Льготность	– имтиёз
Льстец	– имтиёзноқӣ
Льстиво	– ҳушомадгӯӣ, дурӯя
Людоед	– ҳушомадгӯён
Людоедство	– одамхӯр
	– одамхӯрӣ

М

Магистр	– магистр (унвони илмӣ)
Магистратура	– магистратура
Магия	– сеҳр, чоду, чодугарӣ
Магнат	– сарватманд
Магометанин	– мусулмон, пайрави дини ислом, пайрави Муҳаммад
Магометанское право	– ҳуқуқи мусулмонӣ
Мажоритарная избирательная система	– низоми мажоритарии интихобот, низоми интихоботии аксарият
Мак	– кӯкнор, донаи кӯкнор, як намуди гул
Маклер	– маклер
Малое предприятие	– корхонаи хурд
Маловажное преступление	– ҷинояти камаҳамият
Малоавторитетное заявление	– изҳороти камэътибор
Маловероятный случай	– ҳодисаи эҳтимолияташ кам
Малодушный	– бечуръат, сустирода
Малодушие	– бечуръатӣ, сустиродагӣ
Малолетие	– хурдсолӣ
Малолетние	– хурдсолон
Малолетний	– хурдсол
Малоимущий	– камбизоат
Малоприбыльный	– камфоида, камдаромад
Малосущественная причина	– сабаби начандон муҳим
Малоубедительный довод	– далели начандон қаноатбахш
Малоценные данные	– маълумоти начандон муҳим
Малый бизнес	– бизнеси (сохибқориӣ) хурд
Мандат	– мандат (ваколатнома)
Манифест	– манифест
Манифестация	– рӯнамо, намоишқорӣ, намоиш
Мания	– васваса
Маньяк	– васвосӣ
Мантия	– либоси махсуси судяҳо, (қозиҳо) мавриди муурофия, мантия
Маржа	– маржа

Марионетка	– лӯхтак, бозича
Марионеточное правитель- ство	– хукумати лӯхтакмонанд
Марионеточное государ- ство	– давлати номустакил, давлати лӯхтакмонанд
Мародёр	– ғоратгар, дузд
Мародерство	– дуздӣ, ғоратгарӣ
Маркетинг	– бозоршиносӣ
Маркировка	– нишонгузорӣ, аломатгузорӣ
Маркировщик	– тамғазан
Маскировать	– пинҳон кардан, рӯпӯш кардан
Массовые беспорядки	– бетартибихои оммавӣ
Массовый	– умумӣ, оммавӣ
Масса	– омма
Материал	– мавод
Материальный	– моддӣ
Материальная зависи- мость	– тобеияти моддӣ
Материальная ответ- ственность	– ҷавобгарии моддӣ
Материальная ответ- ственность работника	– ҷавобгарии моддии корманд
Материальная ответ- ственность работодателя	– ҷавобгарии моддии корфармо
Материальная помощь	– ёрии моддӣ
Материальное право	– ҳукуки моддӣ
Материальное преступление	– ҷинояти моддӣ
Материальный ущерб	– хисороти моддӣ
Материальные ценности	– сарватҳои моддӣ
Материнство	– модарӣ
Мать-одиночка	– модари танҳо
Материнская компания	– компанияи асосӣ
Мать жены	– модарарӯс
Мафия	– мафия
Махинация	– ҳила, найранг, макр
Мачеха	– модарандар
Мошенник	– қаллоб
Мошенничество	– қаллобӣ
Мошеннически	– қаллобона
Медаль	– медал
Мздоимство	– порахӯрӣ, ришвахӯрӣ
Медиация	– миёнравӣ, медиатсия

Медитация	– фикри амиқ, ҳолати таваҷҷух
Медицинская организация	– ташкилоти тиббӣ
Медицинский осмотр	– муоинаи тиббӣ
Медицинская экспертиза	– санчиши тиббӣ, экспертизаи тиб- бӣ
Медицинский эксперимент	– озмоиши тиббӣ
Медицинское обслужива- ние	– хизматрасонии тиббӣ
Медицинское освидетель- ствование	– муоинаи (ташхиси) тиббӣ
Медицинское свидетель- ство	– шаҳодати тиббӣ
Медицинское учреждение	– муассисаи тиббӣ
Медицинское страхование	– бимаи тиббӣ
Международная воздуш- ная перевозка	– ҳамлу нақли байналмилалии ҳавоӣ
Международная органи- зация труда (МОТ)	– ташкилоти байналмилалии меҳнат (ТБМ)
Международное право	– ҳуқуқи байналмилалӣ
Международное преступ- ление	– ҷинояти байналмилалӣ
Международный военный трибунал	– трибунали байналмилалии ҳарбӣ
Межведомственные спора ры	– баҳсҳои байниидоравӣ
Межведомственная ко- миссия	– комиссияи байниидоравӣ
Международная безопас- ность	– амнияти байналмилалӣ
Международная валют- ная система	– низоми байналмилалии асёр
Международная опека	– васояти байналмилалӣ
Международная право- субъектность	– субъекти ҳуқуқи байналмилалӣ будан
Международная сделка	– аҳди байналмилалӣ
Международная стан- дартная торговая класси- фикация	– таснифи савдоии стандартии байналмилалӣ
Международная судебная процедура	– расмиёти байналмилалии судӣ
Международная террито- рия	– қаламравӣ байналмилалӣ

Международные правовые акты	– санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Международное публичное право	– ҳуқуқи оммавии байналмилалӣ
Международное частное право	– ҳуқуқи хусусии байнамилалӣ
Международные гарантии	– кафолатҳои байналмилалӣ
Международные организации	– ташкилотҳои байналмилалӣ
Международный стандарт	– стандарти байналмилалӣ
Международный арбитраж	– арбитражи байналмилалӣ
Международный гражданский процесс	– муҳофизати граждани байналмилалӣ
Международный договор	– шартномаи байналмилалӣ
Международный коммерческий арбитраж	– арбитражи байналмилалии тиҷоратӣ
Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН)	– суди байналмилалии Созмони милали муттаҳид (СММ)
Международный терроризм	– терроризми байналмилалӣ
Международный торговый арбитраж	– арбитражи савдои байналмилалӣ
Межправительственные договоры	– шартномаҳои байниҳукуматӣ
Международная торговая палата	– палатаи савдои байналмилалӣ
Международная торговля	– савдои байналмилалӣ
Международная экономическая интеграция	– ҳамгирии иқтисодии байналмилалӣ
Международная правовая ответственность	– ҷавобгарии ҳуқуқии байналмилалӣ
Международное правовое признание	– эътирофи ҳуқуқии байналмилалӣ
Международное воздушное право	– ҳуқуқи фазои ҳавоии байналмилалӣ
Международное гуманитарное право	– ҳуқуқи башардӯстии байналмилалӣ

Международное двойное налогообложение	– андозбандии дукаратаи байналмилалӣ
Международное должностное лицо	– шахси мансабдори байналмилалӣ
Международное железнодорожное сообщение	– алокаи роҳи оҳани байналмилалӣ
Международное космическое право	– ҳукуқи кайҳонии байналмилалӣ
Международное морское право	– ҳукуқи баҳрии байналмилалӣ
Международное налоговое право	– ҳукуқи андози байналмилалӣ
Международное право прав человека	– ҳукуқи байналмилалии ҳукуқи инсон
Международное правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии байналмилалӣ
Международное преступление	– ҷинояти байналмилалӣ
Международное уголовное право	– ҳукуқи ҷиноятии байналмилалӣ
Международное уголовное правосудие	– суди одилонаи ҷинояти байналмилалӣ
Международное экономическое право	– ҳукуқи иқтисоди байналмилалӣ
Международные биржи	– биржаҳои байнамилалӣ
Международные валютные отношения	– муносибатҳои асъории байналмилалӣ
Международные гарантии	– кафолати байналмилалӣ
Международные конвенции	– конвенсияҳои байналмилалӣ
Международные организации	– ташкилотҳои байналмилалӣ
Международные переговоры	– гуфтушуниди байналмилалӣ
Международные правоотношения	– муносибатҳои ҳуқуқии байналмилалӣ
Международные расчеты	– ҳисоббаробаркунии байналмилалӣ
Международные санкции	– муҷозоти байналмилалӣ
	Международные стандарты – стандартҳои байналмилалӣ

Международный валютный фонд (МВФ)	– фонди байналмилалии асбор (ФБА)
Международный военный трибунал	– трибунали байналмилалии харбӣ
Международный гражданский процесс	– муурофияи маданияи байналмилалӣ
Международный деликт	– деликти байналмилалӣ
Международный договор Республики Таджикистан	– шартномаи байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Международный конгресс	– кунгураи байналмилалӣ
Международный Красный Крест (МКК)	– Салиби Сурхи байналмилалӣ (ССБ)
Международный кредит	– кредити байналмилалӣ
Международный обычай	– одатҳои байналмилалӣ
Международный спор	– баҳси байналмилалӣ
Международный трибунал	– трибунали байналмилалӣ
Межнациональное общение	– муоширати байналмилалӣ
Межнациональный конфликт	– низоъҳои байни халқҳо
Межпарламентский союз	– иттифоқи байнипарлумонӣ
Меланхолия	– молихулиё (навъи бемории рӯҳӣ)
Мелкая спекуляция	– майдасавдогарӣ
Мелкий собственник	– соҳибмулки майда
Мелкий чиновник	– амалдори хурд
Мелкое хулиганство	– майдаавбошӣ
Мелкое хищение	– дуздии майда
Мелкособственнический	– майдамоликиятӣ
Меморандум	– ёддошти тафохум
Мена	– иваз, бадал
Менеджер	– менечер
Меньшинство	– ақаллият
Мера	– тадбир, чора
Мера наказания	– чораи ҷазо
Мера предупреждения	– чораи пешгирӣ, тадбири огоҳӣ
Мера пресечения	– чораи пешгирӣ
Мерзавец	– нобакор, разил
Мерило нравственности	– меъёри ахлоқ, меъёри маънавият
Меры безопасности	– чораҳои беҳатарӣ, чораҳои амниятӣ
Меры доверия	– чораҳои боварӣ, чораҳои эътимод

Меры поощрения	– чораҳои ҳавасмандкунӣ
Меры попечения	– чораҳои парасторӣ
Меры предосторожности	– чораҳои эҳтиётӣ, тадбирҳои эҳтиётӣ
Меры пресечения	– чораи пешгирӣ
Местничество	– маҳалгарой, маҳалпарастӣ
Местное самоуправление	– худидоракунии маҳаллӣ
Местное управление	– идоракунии маҳаллӣ
Местные налоги	– андозҳои маҳаллӣ
Место жительства гражданина	– маҳалли зисти шаҳрванд
Место нахождения обособленного подразделения юридического лица	– маҳалли ҷойгиршавии воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ
Место нахождения юридического лица	– маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ
Местожительство	– истиқоматгоҳ, маҳалли зист
Месть	– интиқом, қасос
Мститель	– интиқомгир, қасосгир
Место пребывания	– ҷойи ҳозиршавӣ, маҳалли ҳозиршавӣ, маҳалли қарордошт
Место жертвоприношения	– қурбонгоҳ
Место	– ҷой, маҳал
Место казни	– қатлгоҳ
Место наказания	– ҷои ҷазо
Мстящий	– қасосгиранда
Места лишения свободы	– ҷойи (маҳалли) аз озодӣ маҳрумнамоӣ
Места отбывания наказания	– ҷойи (маҳалли) адои ҷазо
Местная власть	– ҳокимияти маҳаллӣ
Местнические интересы	– манфиатҳои маҳал
Местные сборы	– ғункуниҳои маҳаллӣ, ҷамъоварии маҳаллӣ
Местный бюджет	– бучети маҳаллӣ
Место заключения	– маҳбусгоҳ
Место происхождения	– ҷои воқеа
Место открытия наследства	– ҷои кушодашавии мерос
Месторождение	– ҷои таваллуд
Место совершения пре-	– ҷои содир кардани ҷиноят

ступления	
Метод	– метод
Метод правового регулирования	– методи танзими ҳуқуқӣ
Метрическое свидетельство о рождении	– шаҳодатномаи таваллуд
Метрическая выписка о рождении	– нусхаи шаҳодатномаи таваллуд
Меценат	– ҳомӣ
Меценатство	– ҳомиғӣ, ҳимоят
Меч правосудия	– шамшери адолат
Мечеть	– масҷид
Мешочник	– ҳаннот, фиребгар
Мёртвый	– мурда
Мысль	– фикр
Мыслитель	– мутафаккир
Мысленный образ	– тасвири тасаввурӣ
Мигранты	– муҳоҷирон
Миграция	– муҳоҷират
Миграция рабочей силы	– муҳоҷирати қувваи корӣ
Миграция капитала	– интиқоли сармоя
Мизантропия	– одамбезорӣ, мардумгурезӣ
Милость	– эҳсон, нақӯкорӣ
Милиция	– милитсия
Милиционер	– милитсионер
Министр	– вазир
Министерство	– вазорат
Министерство внутренних дел	– вазорати корҳои дохилӣ
Министерство иностранных дел	– вазорати корҳои хориҷӣ
Министерство финансов	– вазорати молия
Министерство юстиции	– вазорати адлия
Мир	– сулҳ
Миротворивый	– сулҳдӯст
Миротворие	– сулҳдӯстӣ
Мирно	– сулҳдӯстона, созишкорона
Мировое соглашение	– созишномаи мусолиҳа
Митинг	– гирдиҳамоӣ
Микрокредит	– кредити хурд
Микрокредитная депозитная организация	– ташкилоти амонатии кредитии хурд

Микрокредитная организация	– ташкилоти кредитии хурд
Микрокредитный фонд	– фонди кредитии хурд
Микрозайм	– карзи хурд
Миловать	– аз гуноҳ гузаштан, авф кардан
Минимальная прожиточная норма	– меъёри ҳадди ақали зист
Минимальная заработная плата	– музди ақали меҳнат
Министерский портфель	– мартабаи вазир
Министр без портфеля	– вазири бевазифа
Мировая валютная система	– низоми асъори ҷаҳонӣ
Мирное разрешение международных споров	– бо роҳи осоишта ҳал намудани баҳсҳои байналмилалӣ
Мировая сделка	– аҳди хушӣ ба хушӣ
Мировая экономика	– иқтисоди ҷаҳонӣ
Мировое соглашение	– созишномаи оштишавӣ
Мировое сообщество	– ҷомеаи ҷаҳонӣ
Мировой посредник	– миёнарави оштидиҳанда
Мировой рынок	– бозори ҷаҳонӣ
Мировой суд	– суди мусолиҳа
Мировой судья	– судяи мусолиҳа
Мироед	– муфтхӯр, ҳаққимардумхӯр, золим
Мироедство	– муфтхӯрӣ, золимӣ
Миролюбивая политика	– сиёсати сулҳпарварона
Миротворческая деятельность	– фаъолияти сулҳоварӣ
Миротворчество	– сулҳоварӣ, оштидиҳӣ
Миссия	– рисолат
Мистификатор	– фиребгар, қаллоб
Мистификация	– фиребгарӣ, қаллобӣ
Мнение	– фикр, андеша, мулоҳиза
Мнимая сделка	– аҳди сохта
Многобрачие	– бисёрникоҳӣ
Многовластие	– бисёрҳокимиятӣ
Многогражданство	– бисёршаҳравандӣ
Многодетность	– серфарзандӣ
Многодетный	– серфарзанд
Многоженство	– бисёрзанӣ, серзанӣ
Многомужество	– сершавҳарӣ
Многонациональное гос-	– давлати сермиллат

ударство	
Многосемейный	– оилааш калон
Многостепенные выборы	– интихоби бисёрдарачагӣ (бисёр-зинагӣ)
Мнительный	– васвосӣ, ваҳмак, нобовар
Многозначный	– сермаъно
Многомандатный избирательный округ	– ҳавзаи интихобии бисёрмандатӣ
Многоотраслевой	– серсоҳа, бисёрсоҳа
Многопартийность	– бисёрҳизбӣ
Многосторонний договор	– шартномаи бисёртарафа
Многосторонний международный договор	– шартномаи бисёртарафаи байналмилалӣ
Мобилизационный резерв	– захираи сафарбарӣ
Мобилизация	– сафарбаркунӣ
Могильный вор	– дузди гӯрӣ
Модельный закон	– қонуни намунавӣ
Молодая женщина	– ҷавонзан, зани ҷавон
Молодая семья	– оилаи ҷавон
Молодежное общественное объединение	– иттиҳоди ҷамъиятии ҷавонон
Молодёжь	– ҷавонон
Молодой	– ҷавон
Молодые специалисты	– мутахассисони ҷавон
Молчание	Молчаливое согласие – розигии хомӯшона – знак согласия (поговорка) – сукут – аломати ризо (ризоят)
Момент фактического задержания	– лаҳзаи воқеан дастгиркунӣ
Монарх	– монарх
Монархия	– шоҳӣ, мутлақият
Мониторинг	– мушоҳида, мониторинг
Монополизм	– инҳисорӣ, монополизм
Монополистическая деятельность	– фаъолияти инҳисорӣ
Монополистические действия	– амалҳои инҳисорӣ
Монополия	– инҳисор
Монопольная цена	– нархи инҳисорӣ
Монета	– танга
Моногамия	– якникоҳӣ

Монопольно высокая цена	– нархи баланди инҳисорӣ
Монопольно низкая цена	– нархи пасти инҳисорӣ
Монопсония	– бозори моли серфурушандаю камхаридор
Мораль	– маънавият, ахлоқ, хулқ
Моральная ответственность	– ҷавобгарии маънавий
Моральные права автора	– ҳуқуқи маънавии муаллиф
Моральные терзания	– азоби рӯҳӣ
Моральные устои	– қоидаҳои ахлоқ
Моральный вред	– зарари маънавий
Моральный дух	– рӯҳияи маънавий
Моральный облик	– симои маънавий
Мораторий	– моратория (дароз кардани муҳлати иҷрои уҳдадорихо)
Морг	– мурдаҳона
Морское право	– ҳуқуқи баҳрӣ
Морское страхование	– бимаи баҳрӣ
Морской протест	– эътирози баҳрӣ
Морской разбой	– роҳзании баҳрӣ
Морфий	– морфий, ҷавҳари тарёк
Морфилизм	– нашъамандӣ
Морфинист	– нашъаманд, бангӣ
Мотив	– сабаб, ҳадаф, ангеа
Мотив преступления	– сабаби ҷиноят, ангеаи ҷиноят
Мотивированность	– сабабноқӣ
Мотивированный	– сабабноқ, ангезанок
Мотивировать отказ	– ради асосноқ
Мотивировочная часть резолюции	– қисми асосноқии қатънома
Мотивировка	– асосноқкунӣ
Мошенник	– фиребгар, маккор, қаллоб
Мошеннические замашки	– кирдорҳои фиребгарона
Мошеннические проделки	– ҳилаю найранги фиребгарона
Мошенничество	– қаллобӣ
Мститель	– интиқомҷӯй, интиқомгир, ниқор-гир, қасосгир
Мстить	– интиқом, қасос
Мужеложество	– бачабозӣ
Мужеубийство	– шавҳаркушӣ

Мужчина	– мард
Мулла	– мулло
Муссировать	– муболиға кардан
Муссировать слухи	– овозахоро муболиға кардан
Мусульманин	– мусулмон
Мусульманский законовед	– фақеҳ
Мусульмаское право	– ҳуқуқи мусулмонӣ
Муфтий	– муфтӣ
Мучить	– азиятдиҳӣ
Мучение	– азият
Муштра	– таъдиб
Мятеж	– исён
Мятежник	– исёнгар
Мятежно	– исёнгарона

Н

На договорных началах	– дар асоси шартнома
Набег	– ҳучум, тохтутоз
Наблюдатель	– назоратгар, мушоҳидагар
Наблюдательная комиссия	– комиссияи мушоҳидавӣ, комиссияи назоратӣ
Наблюдательность	– мушоҳидакорӣ
Наблюдательный	– мушоҳидакор
Наблюдательный совет	– шӯрои мушоҳидавӣ, шӯрои назоратӣ
Наблюдать за порядком	– тартибро назорат кардан
Наблюдающий	– мушоҳидакунанда
Наблюдение	– мушоҳида
На законном основании	– дар асоси қонун, қонунан
На льготных условиях	– бо шартҳои имтиёзнок
На основании судебного постановления	– дар асоси қарори суд
На основании судебного решения	– дар асоси ҳалномаи суд
На паевых началах	– ба тариқи сахмдорӣ
На паритетных началах	– дар асоси баробарӣ
На праве личной собственности	– дар асоси ҳуқуқи моликияти шах-

На праве частной собственности	сий
На равных правах	– дар асоси хукуки моликияти хусусӣ
Наведение справок	– дар асоси баробархукукӣ, бо хукуки баробар
Навести на ложный след	– чамъоварии маълумот
Навести страх	– гумроҳ кардан
Навлечь на себя подозрение	– ба воҳима андохтан
Наводчик	– худро гумонбар кунондан (кардан), шубҳа ба вучуд овардан
Наводящий вопрос	– тухматгар, бухтонгар
Навредить	– саволи раҳнамо, саволи ёри-диханда
Наглая ложь	– зарар расондан
Наглядное доказательство	– дурӯғи маҳз
Наговор	– далели ошкоро (равшан)
Награбленный	– тухмат
Награда	– торочӣ, ба сирқат рафта, дуздидашуда
Нагрубить	– мукофот
Надбавка	– гапи дурушт задан, зиштгӯӣ кардан
Надебоширить	– илова
Надзиратель	– чанчол бардоштан, авбошӣ кардан
Надзор	– нозир, назоратгар
Надзор административный	– назорат
Надзор прокурорский	– назорати маъмури
Надзор судебный	– назорати прокурорӣ
Назорная инстанция	– назорати судӣ
Назорное производство	– марҳаллаи назоратӣ
Надежный	– истехсолоти назоратӣ
Назорные органы	– боъътимод
Назорный протест	– мақомоти назорат
Надлежащее исполнение	– эътирози назоратӣ
Надомник	– ичрои матлуб, ичрои дахлдор
Надругательство	– хонакор
Надругательство над могиллой	– таҳқиркунӣ
Надсмотрщик	– таҳқири қабр
Надувательство	– назоратгар, назораткунанда, нозир
	– фиребгарӣ, қаллобӣ

Надуманность	– сохта
Наём жилища	– ичораи манзил
Наём	– кироя, ичора
Наём жилого помещения	– ичораи (кирояи) хонаи истиқоматӣ
Наёмная цена	– нархи киро
Наёмник	– муздур, мардикор, зархарид
Наёмничество	– зархаридӣ, мардикорӣ
Наёмные войска	– артиши кироя
Наёмный работник	– корманди кироя
Наёмный труд	– меҳнати кироя
Нажива	– фоида, пули бедардимиён
Наживание капитала	– андӯхтани сармоя
Нажить себе неприятности	– ба сари худ бало овардан
Названный брат (сестра, сын, дочь, родители)	– додархонд (хоҳархонд, писархонд, духтархонд)
Назначенный	– таъиншуда
Названный отец	– падархонд
Назначение наказания	– таъин кардани ҷазо, муқаррар кардани ҷазо
Назначение права	– таъиноти ҳуқуқ
Называть вещи своими именами	– ҳаққи гапро гуфтан
Наименование	– ном
Наименование места происхождения	– номи маҳалли пайдоиш (истеҳсол)
Наймит	– муздур, мардикор, зархарид
Наймодатель	– кироядех, ичорадех
На конец года	– дар охири сол
Наказ	– супориш
Наказ избирателей	– супориши интиҳобкунандагон
Наказ избирателей депутату	– супориши интиҳобкунандагон ба вакил
Наказание	– ҷазо, сазо
Наказать заслушание	– ҷазо барои гапгардонӣ
Наказать за шалость	– барои шӯҳӣ ҷазо додан
Наказать преступника	– ҷинояткорро ҷазо додан
Наказуемость	– сазовори ҷазо будан
Наказуемый поступок	– кирдори сазовори ҷазо
Наказывание	– ҷазодихӣ
Накапливаемые дивиденды	– судҳои ҷамъшаванда

Накладная	– борхат
Накладная железнодорожная	– борхати роҳи оҳан
Наклепать	– тухмат кардан
Накопительная часть трудовой пенсии	– қисми захиравии нафақаи меҳнатӣ
Наличные денежные расчеты	– ҳисоббаробаркунӣ бо пули нақд
Наличный товар	– моли нақд
Налог	– андоз
Налог на добавленную стоимость	– андоз аз арзиши иловашуда
Налог на доходы	– андоз аз даромад
Налог на имущество организаций	– андоз аз молу мулки ташкилот
Налог на прибыль	– андоз аз фоида
Налог с оборота	– андоз аз гардиш, андоз аз муомилот
Налог с продаж	– андоз аз фурӯш
Налоговое обязательство	– ухдадории андозӣ
Налоговое право	– ҳуқуқи андозӣ
Налоговое правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии андозӣ
Налоговые агенты	– агентҳои андоз
Налогообложение	– андозбандӣ
Налогоплательщик	– андозсупоранда, андоздиҳанда
Налогоспособный	– қобили андоздиҳӣ
Налагать арест на имущество	– ҳабс кардани молу мулк
Налоговая декларация	– декларатсияи андоз, эълонияи андоз
Налоговая инспекция	– нозироти андозӣ
Налоговая квота	– квотаи андозӣ
Налоговая оговорка	– тавзеҳоти андозӣ
Налоговая политика	– сиёсати андозӣ
Налоговая система	– низоми андозӣ
Налоговая ставка	– мизони андоз, меъёри андоз
Налоговая юрисдикция	– юрисдиксияи андозӣ
Налоговое законодательство	– қонунгузории андоз
Налоговое право	– ҳуқуқи андоз
Налоговое правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии андозӣ

ние

Налоговые льготы	– имтиёзҳои андоз
Налоговые органы	– мақомоти андоз
Налоговые платежи	– пардохтҳои андоз
Налоговый иммунитет	– масунияти андоз
Налоговый период	– давраи андоз
Налоговый суверенитет	– соҳибихтиёрии андоз
Наложение взыскания	– ҷазодихӣ, воғузории ситониш
Наложение запрещения	– воғузории манъ
Наложение эмбарго	– воғузории эмбарго
Наложённый платеж	– пардохти воғузоршуда
Наложить арест	– ҳабс кардан
Наложить запрет	– манъ кардан
Намеренный поступок	Намерение – ният
Наместник	– кирдори барқасд
Наместничество	– ноиб, ҳоким, воли
Нанесение ущерба	– ҳокимӣ, волигӣ
Нанести оскорбление	– хисоротрасонӣ
Нанести увечье	– ҳақорат кардан, таҳқир кардан
Нанести удар в спину	– маъюб кардан
Нанести урон	– пинҳонӣ зарба задан
Наниматель	– зарар расондан
Нанимательские права	– иҷорагир, кирокунанда
Наносящий вред	– ҳукуки иҷорагир
Нанятый	– зараррасон
Нападающий	– кирой
Нападение	– ҳамлакунанда
Напарник	– ҳучум, ҳамла
Наперекор желаниям	– шарик, шарикдорӣ
Направление в дисципли- нарный батальон	– бар хилофи мақсад
Напраслина	– фиристодан ба баталёни инти- зомӣ
Напрокат	– бухтон
Напряжённость	– ба иҷора, ба киро
Напряжённый	– шиддатнокӣ
Наркоман	– бошиддат, шиддатнок
Наркомания	– нашъаманд, бангӣ, гиёҳманд
Народ	– нашъамандӣ
Народная демократия	– халқ, мардум
Народная инициатива	– демократияи халқӣ
	– ташаббуси халқӣ

Народная конституция	– конститутсияи халқӣ
Народная медицина	– тибби халқӣ
Народное голосование	– овоздиҳии халқӣ
Народное предприятие	– корхонаи халқӣ
Народное представитель- ство	– намояндагии халқӣ
Народность	– халқият, мардумӣ
Народный депутат	– вакили мардумӣ
Народный заседатель	– машваратгари халқӣ
Народный суд	– суди халқӣ
Народный художествен- ный промысел	– ҳунарҳои бадеии халқӣ
Народовластие	– ҳокимияти халқ
Наркотический	– нашъадор
Наркобизнес	– тичорат ба қочоқи тарёк
Наркологическая служба	– хадамоти наркологӣ
Наркологические заболе- вания	– бемориҳои наркологӣ
Наркологические учре- ждения	– муассисаҳои наркологӣ
Наркология	– наркология
Наркоман употребляющий наркотик	– нашъаманде, ки нашъа истифода мекунад
Наркотик	– нашъа
Наркотики	– муҳаддирот, нашъа
Наркотические растения	– гиёҳҳои нашъадор
Наркотические средства	– маводҳои нашъадор, моддаҳои нашъаовар, воситаҳои нашъадор
Наркотическое состояние	– ҳолати мадхушӣ
Нарочитая грубость	– дағалии барқасд
Нарочно	– қасдан
Нарушающий	– вайронкунанда
Нарушение	– вайронкунӣ
Нарушение договора	– вайронкунии шартнома
Нарушение закона	– қонунвайронкунӣ
Нарушение международ- ного договора	– вайронкунии шартномаи бай- налмилалӣ
Нарушение мира	– вайронкунии сулҳ
Нарушение неприкосно- венности частной жизни	– вайронкунии дахлнопазирии ҳа- ёти хусусӣ
Нарушение равноправия граждан	– вайронкунии баробарҳуқуқии шаҳрвандон

Нарушение слова	– паймоншиканӣ
Нарушение таможенных правил	– вайронкунии қоидаҳои гумрук
Нарушивший клятву	– савгандшикан
Нарушитель	– вайронкор, вайронкунанда
Нарушитель границы	– сарҳадшикан, марзшикан
Нарушать дисциплину	– интизомро вайрон кардан
Нарушение законов об отделении религиозных организаций от государства	– вайрон кардани қонунҳои аз давлат ҷудо будани ташкилотҳои динӣ
Нарушение законодательства о выборах	– вайрон кардани қонунгузориҳои интихобот
Нарушение законодательства о труде	– вайрон кардани қонунгузорӣ оид ба меҳнат
Нарушение национального равноправия	– вайрон кардани баробарҳуқуқии миллӣ
Нарушение неприкосновенности жилища граждан	– вайронкунии муофияти иқоматгоҳи шаҳрванд
Нарушение почвы	– вайрон шудани хок
Нарушение правил валютных операций	– вайрон кардани қоидаҳои амалиётҳои асъорӣ
Нарушение правил международных полетов	– вайрон кардани қоидаҳои парвози байналмилалӣ
Нарушение правил торговли	– вайрон кардани қоидаҳои савдо
Нарушение правил торговли спиртными напитками	– вайрон кардани қоидаҳои савдои машруботи спиртдор
Нарушение присяги	– савганд шикастан, савгандшиканӣ
Нарушение расового равноправия	– вайрон кардани баробарҳуқуқии наҷодӣ
Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений	– вайрон кардани сирри мукотибот, гуфтугӯи телефонӣ ва ахбори телеграфӣ
Нарушитель	– вайронкунанда, вайронкор
Нарушитель порядка	– вайронкунандаи тартибот
Наряд	– супоришнома, дастур
Население	– аҳоли
Наследие	– мерос

Наследный	– валиахд
Наследство	– мерос, ирс
Насилие	– зӯрӣ, зӯроварӣ, хушунат
Насилие над личностью	– зӯроварӣ бар шахсият
Насиловать	– таҷовуз кардан
Насильник	– таҷовузкор, зӯриқунанда
Насильственная смерть	– марги маҷбӯрӣ, марги ҷабрӣ
Насильственно отбирать	– ба зӯри гирифттан, бо зӯри кашида гирифттан
Насильственные действия	– амалҳои зӯроварӣ
Насильственные действия в отношении начальника	– содир кардани амали зӯроварӣ нисбати сардор
Насильственные действия сексуального характера	– ҳаракати зӯроварии дорои хусусияти шахвонӣ
Наследник	– меросгир, меросхӯр
Наследники	– меросгирон
Наследование	– меросгирӣ, ворисӣ
Наследование по завещанию	– мерос аз рӯи васият, ворисӣ аз рӯи васият
Наследование по закону	– мерос аз рӯи қонун, ворисӣ аз рӯи қонун
Наследование по праву представления	– меросгирӣ бо ҳуқуқи пешниҳод
Наследователь	– меросхӯр
Наследодатель	– меросгузор, меросдиҳанда
Наследственная трансмиссия	– трансмиссияи ворисӣ
Наследственное имущество	– молу мулки меросӣ
Наследственное право	– ҳуқуқи мерос
Наследственность	– ирсият
Наследственный	– меросӣ
Наставничество	– мураббигӣ
Настаивание	– исрор
Настойчиво	– исроркорона
Настойчивость	– исроркорӣ, истодагарӣ
Настойчивый	– исроркор
На начало года	– дар оғози сол
Наставление	– дастуруламал
Настал час расплаты	– вақти қасос расид
Наступление	– оғозшавӣ
Наступление срока	– фаро расидани муҳлат
Натуральное хозяйство	– хоҷагии натуралӣ

Наука	– илм
Научная деятельность	– фаъолияти илмӣ
Научная организация	– ташкилоти илмӣ, муассисаи илмӣ
Научная экспертиза	– экспертизаи илмӣ, ташхиси илмӣ
Научно-техническая деятельность	– фаъолияти илмию техникӣ
Научное кредо	– чаҳонбинии илмӣ
Научное наследие	– мероси илмӣ
Научное открытие	– кашфиёти илмӣ
Научность доводов	– илмияти далелҳо, асосноккунии илмӣ
Научный работник	– корманди илмӣ, ходими илмӣ
Находиться под следствием	– таҳти тафтиш будан, дар зери тафтиш будан
Находка	– бозёфт
Нацизм	– натсизм
Национализация	– милликунонӣ
Национализм	– миллатгароӣ
Националист	– милатгаро
Национально-территориальная автономия	– мухторияти миллию худудӣ
Национально-государственное устройство	– соҳти давлатдории миллӣ
Национальность	– миллият, миллат
Национальный	– миллӣ
Нация	– миллат
Нацменьшинство	– аққалияти миллӣ
Начало	– оғоз, аввал
Начальник подразделения расследования	– сардори воҳиди тафтишот
Начальное профессиональное образование	– таҳсилоти ибтидоии касбӣ
Начинание	– ифтитоҳ, оғоз
Начисление	– зам кардан, ҳисоб карда илова намудан
Национальная автономия	– мухторияти миллӣ
Национальная безопасность	– амнияти миллӣ, бехатарии миллӣ
Национальная валюта	– асъори миллӣ
Национальная культура	– фарҳанги миллӣ
Национальная обособленность	– ҷудоии миллӣ, мухторияти миллӣ
Национальная ограни-	– маҳдудияти миллӣ

ченность	
Национальная политика	– сиёсати миллӣ
Национальное богатство	– боигарии миллӣ
Национальное государство	– давлати миллӣ
Национальное освобождение	– озодии миллӣ
Национальное порабощение	– асорати миллӣ
Национальное представительство	– намояндагии миллӣ
Национальное равноправие	– баробархукукии миллӣ
Национальное самоопределение	– худмуайянкунии миллӣ
Национальное спасение	– раҳони миллӣ, начоти миллӣ
Национальное угнетение	– зулми миллӣ
Национальные интересы	– манфиатҳои миллӣ
Национальные обычаи	– одатҳои миллӣ
Национальные особенности	– хусусиятҳои миллӣ
Национальный банк	– бонки миллӣ
Национальный вопрос	– масъалаи миллӣ
Национальный доход	– даромади миллӣ
Национальный язык судопроизводства	– забони миллии муурофияи судӣ
Нашествие	– хучум, тохтутоз, ҳамла
Не банковская кредитная организация	– ташкилоти кредитии ғайрибонкӣ
Не замедлить явиться	– бетаъхир ҳозир шудан
Не остаться в долгу	– дар қарз намондан
Не подлежит оглашению	– махфӣ будан
Неимеющий аналогии	– беқиёс
Неимеющий наследников	– беворис
Не признавать вину	– гунохро эътироф накардан
Не спускать глаз	– чашм нақандан
Небезвредный	– то андозае зарарнок, безарар набудан
Небезвыгодный	– беманфиат набудан
Небезгрешный	– то андозае гунаҳкор, бегуноҳ набудан
Небезнадежное положение	– ваъзияти умедбахш, ҳолати

Небезнадежный	умедбахш
Небезопасное положение	– умедбахш, як андоза умедбахш – ваъзияти хатарнок, ҳолати хатарнок
Небезопасный	– бехатар набудан, беҳафв набудан
Небезосновательные доводы	– ваҷҳои асоснок, далелҳои асоснок, беасос набудан
Небезосновательные сомнения	– гумонҳои асоснок
Небезукоризненное поведение	– рафтори нуксондор
Небескорыстный	– боғараз, ғаразнок
Неблаговидный поступок	– рафтори беадабона
Неблагожелательное отношение	– муносибатҳои бадҳоҳона
Неблагонадежность	– шубҳанок, безътимодӣ
Неблагоприятность	– номусоидӣ
Неблагоприятный	– номусоид
Неблагородный	– ноасл, ношоиста
Неблагородство	– ноаслӣ, ноасил, беасл
Небрежно относиться к делу	– ба қор бепарвоёна муносибат қардан
Небрежное хранение оружия	– бепарвоёна нигоҳ доштани силоҳ
Небрежность	– бепарвоӣ, бедикқатӣ
Небрежность преступная	– мусоҳилақорӣ чиноятқорона
Неведение	– ғафлат, ғофилӣ
Невежественное суждение	– мулоҳизаҳои ҷоҳилона
Неверный	– нодуруст
Неверующий	– бедин
Невесомые аргументы	– далелҳои беасос, далелҳои суст
Невидимый	– нонамоён, ноаён
Невиновность	– бегуноҳӣ
Невиновное причинение вреда	– зараррасонӣ бегуноҳ
Невиновный	– бегуноҳ
Невиновность подсудимого	– бегуноҳӣ судшаванда
Невменяемость	– номуқаллафӣ
Невменяемый	– номуқаллаф
Невмешательство	– даҳолат нақардан
Невнимательность	– беаҳмиятӣ
Невоенный	– ғайринизомӣ, ғайриҳарбӣ

Невозможность	– имконнопазирӣ
Невозможный	– номумкин, имконнопазир
Невозможность исполнения	– имконнопазирии ичро, номумкинии ичро
Невыносимость	– токатнопазирӣ
Невыносимый	– токатнопазир
Невольник	– гулом
Невольничество	– гуломӣ
Невольное прегрешение	– гуноҳи беихтиёр
Невольный свидетель	– шоҳиди тасодуфӣ
Невразумительность объяснения	– норавшании баён
Невразумительный ответ	– чавоби норавшан
Невредимый	– бенуксон, безарар
Невыгодная позиция	– мавқеи номувофик
Невыгодная сделка	– аҳди бефоида
Невыполнение государственных повинностей	– ичро накардани вазифаҳои (ухдадорихои) давлатӣ
Невыполнение обязательства	– ичро накардани ухдадорихо
Невыход на работу	– ба кор набаромадан
Негативное обстоятельство	– ҳолати манфӣ, шароити манфӣ
Негативные следы	– изҳои манфӣ, паёмдахои манфӣ
Негативный ответ	– чавоби манфӣ
Негаторный иск	– даъвои негаторӣ
Негласно	– махфӣ, пинҳонӣ
Негласный надзор	– назорати махфӣ, назорати пинҳонӣ
Неголосующие акции	– сахмияҳои беовоз
Негодник	– нобакор
Негодный материал	– маводи нолозим
Негодяй	– разил, нобакор
Недалекие родственники	– хешҳои наздик
Недвижимый	– ғайриманқул
Недвижимое имущество	– молу мулки ғайриманқул
Недееспособность	– ғайри қобили амал
Недействительность брака	– безътибории никоҳ, безътибор будани никоҳ
Недействительность документа	– безътибор будани ҳуҷҷат, безътибории ҳуҷҷат
Недействительный	– безътибор

Недействительность	– безътиборй
Недействительный документ	– хуччати безътибор
Недействительная подпись	– имзои безътибор
Недействительная сделка	– аҳди безътибор
Неделимое имущество	– молу мулки тақсимнашаванда
Неделимая вещь	– ашёи тақсимнашаванда
Неделимый фонд	– фонди тақсимнашаванда
Недисциплинированность	– беинтизомй, бетартибй
Недисциплинированный	– беинтизом, бетартиб
Недоброжелатель	– бадхох, бадандеш
Недоброкачественность	– бадсифат, бесифат
Недобросовестность	– бевичдонй, ноинсофй
Недобросовестная конкуренция	– рақобати бевичдонона
Недобросовестная реклама	– рекламаи бевичдонона
Недобросовестный	– ноинсоф, бевичдон, беинсоф
Недобросовестный приобретатель	– бадастоварандаи бевичдон, бадастдароварандаи беинсоф
Недоброе намерение	– нияти бад
Недоверие	– нобоварй
Недоверчивость	– нобоварй
Недоверчивый человек	– одами нобовар
Недовершенное дело	– кори нотамом, кори ба охир расонда нашуда, парвандаи нотамом
Недовольный	– норозй, норизо
Недовольство	– норозигй
Недодача	– камбуд
Недоедание	– нимгуруснагй
Недозволенный	– нораво, мамнӯъ
Недоимщик	– бақиядор
Недоказательные возражения	– эътирози беасос, эътирози бедалел
Недоказательный	– бедалел, беасос
Недоказуемое положение	– ҳолати исботнопазир
Недоказуемость	– исботнашавандагй, исботнопазирй
Недоказуемый	– исботнопазир
Недонесение	– хабар надодан, хабар нарасондан
Недонесение о государственных преступлениях	– хабар надодан дар бораи чиноятҳои давлатй
Недонесение о преступлениях	– хабар надодан дар бораи чиноят

Недопоставка	– пурра нарасондани мол, нарасонидан
Недопустимость	– норавой
Недопустимый поступок	– кирдори нораво
Недоразумение	– ғалатфахмӣ, нодурустафхмӣ, иштибох
Недосмотр	– бедикқатӣ
Недостаточная причина	– сабаби беасос, сабаби нокифоя
Недостаточность улик	– нокифоягии далелхо
Недостаточные сведения	– маълумоти нокифоя
Недостача	– норасой, камомад
Недостижимый	– дастнорас
Недостоверная реклама	– рекламаи дурӯғ, сохтаю бофта
Недостойные наследники	– меросгирони нолоик
Недоброжелательно	– бадхоҳона
Недоброжелательный	– бадхоҳ
Недоброжелательство	– бадхоҳӣ
Недоброкачественный	– бадсифат, бесифат
Недобросовестность	– бевичдонӣ, беинсофӣ
Недоимка	– бақияпулӣ
Недонесение	– хабар надодан, хабар нарасондан
Недостаток	– камбудӣ, нуксон
Недостоверность	– носахех, нодуруст, бардурӯғ
Недостоверные слухи	– хабарҳои нодуруст
Недостойно	– нобакорона
Недостойный	– нолоик
Недочёт	– камомад, норасой
Недра	– сарватҳои зеризаминӣ
Недропользователи	– истифодабарандагони сарватҳои зеризаминӣ
Неестественная смерть	– марги ғайритабӣ
Нежелательные последствия	– оқибатҳои номатлуб
Неженатый	– муҷаррад, безан
Нежилые помещения	– манзилҳои ғайриистикоматӣ
Незавершенная работа	– кори нотамом
Незавершенное строительство	– сохтмони нотамом
Независимое государство	– давлати мустақил
Независимость	– истиклолият, мустақилиӣ
Независимость судей	– мустақилии судяҳо

Незаинтересованная сторона	– тарафи бегараз
Незаконная банковская деятельность	– фаъолияти бонкии ғайриқонунӣ
Незаконная охота	– шикори ғайриқонунӣ
Незаконная вырубка леса	– ғайриқонунӣ буридани дарахтҳои чангал
Незаконно (бӣ)	– ғайриқонунӣ
Незаконное лишение свободы	– ғайриқонунӣ маҳрум кардан аз озодӣ
Незаконное ношение знаков	– ғайриқонунӣ овехта гаштани нишонҳо
Незаконное обучение каратэ	– ғайриқонунӣ ёд додани каратэ
Незаконное производство аборта	– исқоти ҳамли ғайриқонунӣ
Незаконное врачевание	– табибии ғайриқонунӣ
Незаконное задержание	– ғайриқонунӣ нигоҳ доштан, ғайриқонунӣ дастгир кардан
Незаконное получение кредита	– ғайриқонунӣ гирифтани кредит
Незаконное предпринимательство	– соҳибқорӣи ғайриқонунӣ
Незаконность действия	– ғайриқонунӣ будани амал
Незаконные действия	– амали ғайриқонунӣ
Незаконная продажа	– фурӯши ғайриқонунӣ
Незаконное владение	– соҳибӣи ғайриқонунӣ
Незаконное задержание, привод и допрос	– дастгиркунӣ, овардан ва пурсиши ғайриқонунӣ
Незаконное проживание	– истиқомати ғайриқонунӣ
Незаконное распоряжение	– фармоиши ғайриқонунӣ
Незаконный переход границы	– ғайриқонунӣ гузаштан аз сарҳад
Незаконный промысел	– косибӣи ғайриқонунӣ
Незаконные валютные операции	– амалиёти асъорӣи ғайриқонунӣ
Незаметная потеря	– талафоти ночиз
Незамужнее положение	– бешавҳарӣ
Незанятость	– бекор будан
Незаятанный работник	– корқуни бедоғ
Незаслуженное наказание	– ҷазои ноҳақ, ҷазои носазо
Незаслуженное оскорбление	– таҳқири ноҳақ

Незатаренный	– бeборчома
Незащищённость	– бeмухофизатӣ, бeхифз
Нездоровая обстановка	– вазъяти носолим
Независимость	– мустакилият
Независимость судей –	мустакилии судяхо
Независимый	– мустакил
Незаконная банковская деятельность	– фаъолияти ғайриқонунии бонкӣ
Незаконно	– ғайриқонунӣ
Незаконнорожденный	– ғайриқонунӣ таваллудшуда
Незаконные действия	– амалҳои ғайриқонунӣ
Незначительный ущерб	– хисороти (зиёнӣ) ночиз
Незыблемый закон	– қонуни устувор, қонуни пойдор
Неизбежность	– ноилоҷӣ, ногузирӣ, ночорӣ
Неизбежный	– ноилоҷ, ногузир
Неизбежный конец	– оқибати ногузир
Неизвестно отсутствующий	– бедарак ғоибшуда
Неизвестный	– номаълум
Неизгладимое обезобра- жение лица	– бадафтсозии бeбозгашти рӯй
Неимеющий	– нодор
Неимущественный	– ғайри молумулкӣ
Неимуций	– бeбизоат, нодор
Неискренность	– дурӯягӣ
Неискушенный в политике	– шахси (одами) аз сиёсат бeхабар
Неисполнение	– иҷро накардан
Неисполнение приговора суда	– иҷро накардани ҳукми суд
Неисполнение приказа	– иҷро накардани фармон
Некоммерческая органи- зация	– ташкилоти ғайритиҷоратӣ
Нелегальность	– ғайриқонунӣ
Нематериальные блага	– неъматҳои ғайримоддӣ
Ненавидящий	– бадбин, нафратдор
Ненависть	– бадбинӣ, нафрат
Ненадлежащее исполнение	– иҷрои номатлуб, ба таври дахл- дор иҷро накардан
Напряжённый	– бошиддат, шиддатнок
Ненужность	– нодаркорӣ
Ненужный	– нодаркор
Необдуманно	– бeфикрона, худсарона, бeму-

	лоҳиза
Необдуманность	– худсарӣ, бемулоҳизагӣ
Необеспеченный	– бебизоат, камбағал, бенаво
Необлагаемый доход	– даромади аз андоз озод
Необнаружение вины	– наёфтани гуноҳ
Необоснованно обвинить	– беасос айбдор кардан
Необоснованный вывод	– хулосаи беасос
Необратимый процесс	– раванди бебозгашт, ҷараёни бе- бозгашт
Необходимая оборона	– мудофиаи зарурӣ
Необходимость	– зарурат
Необходимый	– зарурӣ
Неограниченный	– номахдуд
Неожиданно	– ногаҳон
Неожиданный	– ногаҳонӣ
Неопознанный труп	– ҷасади ношинохта
Неопровержимый	– раднопазир
Неопределённость	– номуайяни
Неопределённый	– номуайян
Неорганизованно	– номуташаккилона
Неорганизованный	– номуташаккил, ғайримуташак- килӣ
Неосведомлённость	– ноогоҳӣ
Неосновательное обвинение	– айбдоркунии беасос
Неоспоримый	– бебаҳс, бахнопазир, инкорнопа- зир
Неотчуждаемость	– бегонанашаванда
Непобедимость	– мағлубнопазирӣ, шикастнопа- зирӣ
Непобедимый	– мағлубнопазир, шикастнопазир, мағлубнашаванда
Неполное рабочее время	– вақти кори нопурра
Непосредственная демо- кратия	– демократияи бевосита
Непредотвратимое	– пешгиринашаванда
Непреодолимая сила	– қувваи рафънопазир
Нейтрализация	– бетараф кардан, бетаъсир кардан, безарар гардондан
Нейтралитет	– бетарафӣ
Нейтральная полоса	– минтақаи бетараф
Нейтральные страны	– мамлакатҳои бетараф
Нейтральный наблюдатель	– назоратгари бетараф, мушоҳида-

Неквалифицированные профессии	гари бетараф – касбҳои бетахассус
Непородистый	– бадзод, пастзот
Непрерывность судопроизводства	– пайдарҳамии (бефосилагии) му- рофияи судӣ
Неприемлемый	– номақбул
Неприкосновенность	– дахлнопазирӣ
Непристойно	– кабеҳона
Неприятный	– макрух, нохуб, нохуш, нофорам
Неработоспособный	– корношоям
Неравенство	– нобаробарӣ
Неразбериха	– бесарусомонӣ
Нерегулярность	– номунтазамӣ
Нерегулярный	– номунтазам
Неродной	– ғайр, бегона
Несамостоятельность	– номустақилӣ
Несамостоятельный	– номустақил
Несовершеннолетие	– ноболиғӣ
Несовершеннолетний	– ноболиғ
Несовершенный	– номукаммал
Несоответствие	– номувофиқатӣ
Несоответствующий	– номувофиқ
Несостоятельность	– нодорӣ
Несправедливо	– беадолатона
Несправедливый	– беадолат
Несравнимый	– муқоисанашаванда, беназир
Несчастный	– бадбахт
Несчастный случай	– ҳодисаи нохуш
Несчастье	– нохушӣ, бадбахтӣ
Неквалифицированный рабочий	– коргари бетахассус
Некоммерческая организация	– ташкилоти ғайритиҷоратӣ
Некоммерческое партнерство	– шарикӣи ғайритиҷоратӣ
Некомпетентность	– салоҳият надоштан, бесалоҳиятӣ
Некорректное поведение	– рафтори беадабона, рафтори но- дуруст
Некредитоспособное учреждение	– муассисаи кредитноқобил, ба адои қарз қобил набудани муассиса
Некредитоспособность	– кредитноқобилӣ, ғайри қобили

Нелегальная организация	кредит – ташкилоти ғайрирасмӣ, ташкилоти ғайриқонунӣ
Нелегальное собрание	– маҷлиси ғайрирасмӣ, маҷлиси махфӣ
Нелегальность	– ғайриқонунӣ, ғайрирасмӣ, махфӣ
Нелегальные иммигранты	– муҳоҷирони ғайриқонунӣ, муҳоҷирони ғайрирасмӣ
Немаловажный факт	– далели муҳим, факти муҳим, ҳолати муҳим
Нематериальный	– ғайримоддӣ
Немедленный –	фаврӣ
Немой	– гунг
Ненависть	– нафрат
Ненадлежащая реклама	– рекламаи номатлуб
Ненадлежащая сторона	– тарафи номатлуб
Ненадлежащее использование жилищного фонда	– номатлуб истифода кардани фонди манзил
Ненаказуемость	– сазовори ҷазо набудан
Ненаказуемый поступок	– кирдори ғайри сазовори ҷазо
Ненамеренно	– беғаразона, беихтиёрона, беқасдона
Ненападение	– ҳучум накардан
Ненасилие	– безуроварӣ, бидуни хушунат
Ненормальное положение	– вазъияти номӯътадил, ҳолати номӯътадил
Необязательность присутствия	– ҳатмӣ набудани иштирок
Неограниченная ответственность	– ҷавобгарии номахдуд
Неограниченные полномочия	– ваколатҳои номахдуд
Неоднократность преступления	– ҷинояти (такрорӣ) чандинқарата
Неоказание помощи больному	– нарасонидани ёрӣ ба шахси бемор
Неокончателное решение	– қарори нотамом
Неопасный	– бехатар, бехавф
Неоплатный долг	– қарзи пардохтнашаванда
Неоплатный должник	– қарздори ба адои қарз ноқобил
Неопознанный групп	– ҷасади шинохтанашуда

Неповиновение	– итоат накардан
Неоправданные расходы	– харочоти беҳуда
Неопределенность	– номуайяни
Неопровержимая истина	– хакикати раднопазир
Неопровержимость	– раднопазирӣ
Неопровержимость доводов	– раднопазирии далелҳо
Неосведомленность	– беҳабарӣ, воқиф набудан
Неослабно следить	– доимо назорат кардан, доимо мушоҳида кардан
Неослабный контроль	– назорати доимӣ
Неосмотрительность	– бепарвоӣ
Неосмысленный ответ	– ҷавоби бешууруна, ҷавоби бификрона
Неосновательный иск	– даъвои беасос
Неосновательное обвинение	– айбдоркунии беасос
Неосновательное обогащение	– дорошавии беасос
Неосновательный довод	– далели беасос, ваҷҳи беасос
Неоспоримость	– баҳснопазирӣ
Неоспоримый факт	– факти баҳснопазир, далели баҳснопазир
Неосторожность	– беэҳтиётӣ, ноэҳтиётӣ
Неосторожное убийство	– куштор аз беэҳтиётӣ, куштори тасодуфӣ
Неотложные следственные действия	– амали тафтишотии бетаъхир
Неотчуждаемость прав человека	– бегонанашаванда будани ҳуқуқи инсон
Неосуществимый	– амалинашаванда, иҷронашаванда
Неотвратимый	– ногузир, ҳатмӣ, ноилоҷ
Неотразимые доводы	– далелҳои эътирознопазир
Неотчуждаемость	– бегонанашаванда
Неотчуждаемость имущества	– бегонанашавии молу мулк
Неотчуждаемые доходы	– даромадҳои бегонанашаванда (мусодиранопазир)
Неотъемлемое право	– ҳуқуқи ҷудоинопазир
Неофициальное заявление	– изҳороти ғайрирасмӣ
Неоценимое богатство	– сарватҳои гаронбаҳо, сарватҳои бебаҳо

Неплатежеспособность	– пардохтноқобил, ғайри қобили пардохт
Неплательщик	– қарздор, пардохтнақунанда
Неповинный	– бегуноқ, беайб
Неповиновение власти	– сарқашй қардан аз итоат ба хокимият
Неповиновение	– сарқашй, итоат нақардан
Неподдельный документ	– ҳуҷқати аслй
Неподкупность	– садоқат, вафодорй, устуворй
Неподкупный	– содиқ, бовафо, устувор
Неподследственность	– тафтишнашаванда, тафтишнопазир
Неподсудное дело	– парвандаи тобеияти судй надошта
Неподсудный	– суднопазир
Непознаваемый	– дарқнопазир
Неполная дееспособность	– қобилияти ҳуқуқии ноқурра
Неполноправный	– қомилхуқуқ набудан, ғайриқомилхуқуқ
Неполовозрелый	– ноболиғ
Непоправимая ошибка	– хатои ислоқнопазир
Непоправимо	– ислоқнопазир
Непорочный	– боқира
Непоследовательное суждение	– муқоқимаи бемантиқ
Непосредственное действие конституции	– амали бевоситаи конституция
Непосредственность судебного разбирательства	– баррасии судии бевосита, баррасии судии муस्ताқим
Непосредственность судопроизводства	– бевоситагии (муस्ताқимии) муруфияи суд
Неправомерность притязаний	– талаби даъвои ғайрихуқуқй
Неправомерный	– ғайрихуқуқй
Неправомерные действия	– амали ғайрихуқуқй, амали нодуруст
Неправомочность	– бевақолатй, беҳуқуқй
Неправомочность суда	– бевақолатии суд
Неправомочный	– бевақолат, беҳуқуқ
Неправомочный суд	– суди бевақолат
Неправоспособность	– қобили ҳуқуқ набудан
Неправоспособный	– қобилияти ҳуқуқй надоштан
Неправосудие	– беадолатии суд, беадолатй

Неправосудный приговор	– хукми хилофи конун, хукми беадолатона
Неправота	– ноҳақ будан
Неправый суд	– суди беадолат
Непреднамеренное трансграничное перемещение	– интиқоли байнисарҳадии бегаразона
Непредвиденный случай	– ҳодисаи ногаҳонӣ, ҳодисаи ғайричашмдошт
Непреднамеренный	– бегараз, ғайрикасдона
Непредотвратимый	– бартарафнашаванда, ногузир
Непредумышленный	– бегараз
Непреклонное решение	– қарори қатъӣ
Непрекословно	– бечунучаро
Неприкословное повиновение	– итоати бечунучаро
Непреложный	– тағйирнопазир, бебаҳс
Непреложная истина	– ҳақиқати бебаҳс
Непременное условие	– шарти ҳатмӣ
Непреодолимая сила	– қувваи муковиматнопазир, қувваи рафънопазир, қувваи бартарафнашаванда, нерӯи рафънопазир
Непререкаемый	– эътирознопазир, раднопазир
Непрерывность судопроизводства	– пайдарҳамии муурофияи судӣ, муттасилии муурофияи судӣ, бефосила будани муурофияи судӣ
Непрерывное образование	– таҳсилоти муттасил, таҳсилоти пайдарҳам
Непрерывный трудовой стаж	– собикаи кори бефосила
Непреминение наказания	– татбиқ нақардани ҷазо
Неприкосновенность	– дахлнопазирӣ
Неприкосновенность депутата	– дахлнопазирии вакил
Неприкосновенность жилища	– дахлнопазирии манзил
Неприкосновенность личности	– дахлнопазирии шахсӣ
Неприкосновенность судьи	– дахлнопазирии судья
Неприкосновенность частной жизни	– дахлнопазирии ҳаёти хусусӣ
Неприменение срока давности	– татбиқ нақардани муҳлати мурур

Непримиримость	– оштинопазирӣ
Неприсоединение	– бетарафӣ, ҳамроҳнашавӣ
Неприсутственное время	– вақти аз кор холӣ
Непричастность	– дахл надоштан, шарик набудан
Непричастность к преступлению	– ба ҷиноят шарик набудан, ба ҷиноят дахл надоштан
Неприятное отношение	– муносибати душманона
Непрокредитованные запасы	– захираҳои барояшон кредит доданашуда
Непростительная небрежность	– мусолиҳакорӣи авфнопазир
Неработоспособность	– қобилияти кор надоштан, корношоямӣ
Нерабочее время	– вақти аз кор холӣ, вақти берун аз кор
Неравенство	– нобаробарӣ
Неравноправие	– нобаробархуқуқӣ
Неравноправность	– нобаробархуқуқӣ
Неравноправный	– нобаробархуқуқ
Неравноправный договор	– шартномаи нобаробархуқуқ
Нерадивое отношение к труду	– фориғболӣ нисбат ба кор
Неразгаданная тайна	– сирри пинҳонӣ, сирри ошкорнашуда
Неразгаданность тайны	– ниҳон будани сир
Неразделимость имущества	– тақсимнопазирии молу мулк
Неразделимый	– тақсимнопазир, тақсимнашаванда
Нервнобольной	– бемори асабӣ
Нерезиденты	– ғайрирезидентҳо
Нерентабельное предприятие	– корхонаи бедаромад, корхонаи зарарнок
Нерушимость клятвы	– мустаҳкамӣ қасам, савгандро вайрон накардан
Несение пограничной службы	– ба ҷо овардани хизмати сарҳадӣ
Несменяемость судей	– ивазнашаванда будани судяҳо
Несовершеннолетие	– ноболиғӣ
Несовместимые с законом действия	– амалҳои хилофи қонун

Несомненный факт	– далели бегумон, далели бешубха
Несостоятельность	– нодорӣ
Несостоятельность доводов	– беасосии далелхо, беасосии вачхо
Несостоятельный должник	– қарздори нодор, қарздори нотавон
Несправедливость	– беадолатӣ
Несправедливый приговор	– хукми беадолатона
Нестандартная продукция	– махсулоти ғайристандартӣ
Нести ответственность	– чавобгар будан, чавобгариро ба зимма гирифтан, масъул будан
Несун	– майдадузд
Несущественные изменения	– тағйиротҳои чузъӣ
Несчастный случай	– ходисаи тасодуфӣ
Неточная формулировка	– ифодаи носаҳеҳ, шаклбандии номукаммал
Нетрезвый	– маст, сархуш
Нетрудовой	– ғайримехнатӣ, муфт
Нетрудовые доходы	– даромади муфт
Нетрудоспособные граждане	– шаҳрвандони ғайриқобили мехнат
Нетрудоспособный	– ғайриқобили мехнат
Нетрудящийся	– бекор
Неубедительность	– бедалелӣ, безътимодӣ
Неубедительный довод	– вачҳи безътимод, далели безътимод
Неуважительная причина	– сабаби беасос, сабаби беузр
Неудача	– нокомӣ
Неудобный	– беҳаловат, нороҳат
Неукоснительное соблюдение закона	– риояи бечунучарои қонун
Неустойка (штраф, пеня)	– ноустуворона (ҷарима, пеня)
Неуловимый	– дастгирнашаванда
Неуспешность	– бемуваффақиятӣ, ноком
Неуязвимое доказательство	– далели эроднопазир, далели раднопазир
Нехватка	– камбуд, норасоӣ
Неценовая конкуренция	– рақобати ғайринарҳӣ
Нечестность	– бевичдонӣ, бешарафӣ
Нечистоплотные приемы	– усулҳои зишту разилона
Нечистый на руку	– порахӯр, ришватситон
Нештатный работник	– корманди ғайриштатӣ

Неявка	– хозир нашудан, наомадан
Ни перед чем не остан- виться	– аз чизе рӯй нагардондан, ба ҳар кор (кирдор) тайёр будан
Нигилизм	– нигилизм
Нижестоящая избиратель- ная комиссия	– комиссияи интихоботи поёни
Нижний чин	– рутбаи поёни
Нижняя палата	– палатаи поёни, маҷлиси поёни
Низкооплачиваемый	– каммузд
Низменное побуждение	– майли паст, майли ночиз
Ничтожная причина	– сабаби беаҳамият
Ничтожные сделки	– аҳди беоқибат, аҳди беаҳамият
Ничтожный	– беоқибат, ботил, беаҳамият
Нищенское существование	– зиндагии камбағалона
Нищенство	– гадоӣ, бенавоӣ
Новация	– нав кардани уҳдадорӣ
Новобрачные	– оилаҳои навбунёд, навхонадор- шуда
Ножные кандалы	– завлонаи пой
Номинальные убытки	– зиёни номиналӣ, зиёни нишондо- дашуда
Норма	– меъёр
Норма международного права	– меъёри ҳуқуқи байналмилалӣ
Норма поведения	– меъёри рафтор
Норма права	– меъёри ҳуқуқ
Нормальные отношения	– муносибатҳои муътадил
Наказывание	– ҷазодиҳӣ
Низко	– разилона
Низость	– пастфитратӣ, разилӣ
Норма естественной убыли	– меъёри камшавии табиӣ
Норма представительства	– меъёри намояндагӣ
Нормативная цена земли	– нархи меъёрии замин
Нормативный правовой акт	– санади меъёрии ҳуқуқӣ
Нормативное толкование	– тафсири меъёрӣ
Нормативные документы	– ҳуҷҷатҳои меъёрӣ
Нормативный	– меъёрӣ
Нормативный акт	– санади меъёрӣ
Нострификация	– баробарарзиш кардан
Нота	– эътирознома (нотаи дипломатии як давлат ба давлати дигар)

Нота	– эътирознома
Нотариальная контора	– идораи нотариус
Нотариальная копия	– нусхаи натариали
Нотариальный акт	– санади нотариали
Нотариат	– нотариат
Нотариус	– нотариус
Ноу- хау	– ноу хау
Ночное время	– вақти шабона
Ношение оружия	– гирифта гаштани силох
Нрав	– ахлоқ, маънавият
Нравственная зрелость	– камолоти маънави

О

Обанкротиться	– муфлис шудан
Обвенчать	– никоҳ кардан
Обвинение	– айбдоркунӣ
Обвинение в убийстве	– айбдоркунӣ дар куштор
Обвинитель	– айбдоркунанда, муддаӣ
Обвинительная речь	– нутқи айбдоркунӣ
Обвинительное заключение	– хулосаи айбдоркунӣ, хулосаи айбдорӣ
Обвинить	– айбдор кардан, гунаҳкор кардан
Обвинительный акт	– айбнома, санади айбдоркунӣ
Обвинительный приговор	– ҳукми айбдоркунӣ
Обвиняемый	– айбдоршаванда
Обвиняемая личность	– шахсияти айбдоршаванда
Обвиняться	– айбдор карда шудан
Обвинительный процесс	– муурофияи айбдоркунӣ
Обезглавить	– сар аз тан чудо кардан, сар буридан
Обеднение	– камбағал шудан, бенаво шудан, камбизоат шудан
Обезвредить	– безарар кардан, бехатар кардан
Обезображение лица	– бадшакл кардани рӯй
Обезопасить	– эмингардонӣ, бехатаргардонӣ
Обезземеливание	– безамин кардан, аз замин маҳрум кардан
Обезобразить	– бадбашара кардан, бадшакл кардан

Обезоружить	– бесилоҳ кардан
Обелить	– сафед кардан, ҳақ баровардан
Обеспечение	– таъмин, таъмин кардан, таъминот
Обеспечение доказательств	– таъмини далелҳо
Обеспечение иска	– таъмини даъво
Обеспечение исполнения обязательств	– таъмини иҷрои уҳдадориҳо
Обеспечение кредита	– таъмини кредит
Обеспечение тайны	– таъмини сир, таъмини махфият
Обеспечение безопасности	– таъмини амният, таъмини беҳатарӣ
Обеспечение обязательства банковской гарантии ей	– бо кафолати бонкӣ таъмин намудани уҳдадорӣ
Обеспечение возврата вклада	– таъмини баргардонидани амонат
Обеспечение экологической безопасности	– таъмини амнияти экологӣ, таъмини амнияти муҳити зист
Обижаться	– ранчидан
Обе стороны	– харду тараф, тарафҳо
Обеспечение денег	– таъминоти пул
Обеспечение пенсионное	– таъминоти нафақавӣ
Обеспечение социальное	– таъминоти иҷтимоӣ
Обеспечение страховое	– таъмини бимаваӣ
Обещание дарения	– ҳада ваъда кардан, тухфа ваъда кардан
Обжалование	– шикоят кардан
Обжалование действий прокурора	– аз болои амали прокурор шикоят кардан
Обжалование действий следователя	– аз болои амали муфаттиш шикоят кардан
Обжалование действий судебного исполнителя	– аз болои амали иҷроии суд шикоят кардан
Обжалование неправомерных действий органов ЗАГС-а	– шикоят кардан аз амали ғайриқонунии мақомоти (САҲШ)
Обжалование отказа	– рад кардани шикоят
Обжалование приговора	– шикоят кардан аз болои ҳукм
Обжалование решений	– шикоят кардан аз болои ҳалнома
Обжалование существа дела	– аз болои моҳияти қор шикоят кардан

Обжулить	– фиреб додан, фирефтан
Обида	– ранчиш, хафагӣ
Обидчивость	– зудранчӣ
Обидчивый	– зудранч
Обидчик	– озордех
Обижать	– озурдан
Обиженный	– ранчида
Обладание	– соҳибӣ, доштан
Общегосударственный	– умумидавлатӣ
Общенациональный	– умумимиллӣ
Общепонятный	– ҳамафаҳм, оммафаҳм
Общепринятый	– умумиэътирофшуда
Общечеловеческий	– умумибашарӣ
Обладать полной юридической силой	– эътибори пурраи ҳуқуқӣ доштан, қувваи пурраи ҳуқуқӣ доштан
Облечь полномочиями	– ваколат додан, ваколатдор кардан
Область	– вилоят, соҳа
Облигация	– вомбарг
Облигации беспроцентные	– вомбаргҳои бедарсад, вомбаргҳои бефоиз
Облигации внутреннего займа	– вомбаргҳои қарзҳои дохила
Облигации именные	– вомбаргҳои номӣ
Облигации ипотечные	– вомбаргҳои гаравӣ
Облигации процентные	– вомбаргҳои дарсадӣ
Облигационный сертификат	– гувоҳномаи вомбаргӣ
Облиго	– уҳдадорӣ, қарз
Обличенный полномочиями	– соҳиби ваколат
Обложение	– бастан
Обложение налогом	– андоз бастан
Облик	– киёфа, чеҳра, зоҳир
Обличитель	– фошкунанда, ошкоркунанда, ифшогар
Обман	– дурӯғ, фиреб
Обманывающий	– фиребдиҳанда
Обманщик	– фиребгар
Обманчивость	– назарфиребӣ
Обман потребителей	– фиреби истеъмолкунандагон
Обман покупателей	– фиреби харидорон

Обман заказчиков	– фиреби фармоишгарон
Обманные действия	– амалҳои фиреб
Обманным путем	– бо роҳи фиреб
Обмен	– иваз, бадал, мубодила
Обменные операции	– амалиётҳои ивазнамӣ, амалиётҳои мубодила
Обменные пункты	– нуқтаҳои мубодила
Обмен жилыми помещениями	– иваз кардани хонаҳои истиқоматӣ
Обмен нотами	– ивази нотаҳо
Обмирание	– беҳуш шудан, аз хуш рафтн
Обморочное состояние	– ҳолати мадхушӣ
Обнашивание	– интишор, оммавӣ гардондан
Обнашивание указа	– интишор намудани фармон
Обнаженный нож	– корди бенаём, беғилоф
Обнаружение доказатель-ства	– ошкор кардани далел, ёфтани далелҳо
Обнаружение преступления	– ошкор кардани ҷиноят
Обнаружение преступника	– ошкор намудани ҷинояткор
Обнаружение умысла	– ошкор кардани қасд
Обнищание	– нодор шудан
Обобщенные факты	– ҷамъбасти далелҳо
Обобщественное имуще-ство	– моликияти (молу мулки) ҷамъия-ти гардондашуда
Обобщить наблюдения	– мушоҳидаҳоро ҷамъбаст кардан
Обогащение	– бойшавӣ, дорошавӣ
Обогащение за чужой счёт	– аз ҳисоби дигарон доро шудан
Обогащение неоснова-тельное	– дорошавии беасос
Обойти закон	– сарфи назар кардани қонун, давр задани қонун
Обороняться	– муҳофизат кардан
Оборона необходимая	Оборона – мудофия, дифоъ
Оборонеспособность гос-ударства	– мудофияи зарурӣ
Оборонный заказ	– қобилияти мудофиявии давлат
Оборот	– фармоиши мудофиявӣ
Оборот денежный	– муомилот, гардиш
Оборот капитала	– муомилоти пулӣ
Оборот торговый	– гардиши сармоя, муомилоти сармоя
	– гардиши савдой, муомилоти савдой

Оборот драгоценных металлов	– муомилоти филизоти киматбаҳо
Оборот драгоценных камней	– муомилоти сангҳои киматбаҳо
Оборотоспособность	– қобили гардиш будан, қобили муомилот будан, муомилотпазирӣ
Оборотоспособность объектов гражданских прав	– қобилияти муомилотии объектҳои ҳуқуқи маданӣ
Обоснованное решение	– ҳалномаи асоснок
Обоснованность	– асоснокӣ
Обоснованный	– асоснок
Обоснованный риск	– таваккали асоснок
Обосновать свое мнение	– фикри худро асоснок кардан, ақидаи худро асоснок кардан
Обоюдное согласие	– ризояти тарафайн, ризогии дутарафа
Обоюдовыгодное соглашение	– созиши барои ҳарду тараф фиданок
Обоюдостороннее соглашение	– созиши дутарафа
Образец	– намуна, нусха
Образец подписей	– намунаи имзоҳо
Образец промышленный	– намунаи саноатӣ
Образование	– ташкил, таъсис, таҳсилот, маориф
Образование государства	– таъсиси давлат
Образование юридического лица	– таъсиси шахси ҳуқуқӣ
Образовательное учреждение	– муассисаи таълимӣ
Образовательный ценз	– меъёри маълумот
Обратить приговор в исполнение	– ба иҷро расонидани ҳукм
Обратить на путь истины	– ба роҳи дуруст равона кардан
Обратная сила закона	– қувваи бозгашти қонун, эътибори баръакси қонун
Обратная сила международного договора	– қувваи баръакси шартномаи байналмилалӣ, эътибори акси шартномаи байналмилалӣ
Обратное правило	– қоидаи акс, қоидаи баръакс
Обратное требование	– талаби акс, талаби баръакс
Обратное уведомление	– огоҳкунии бозпас
Обращение	– гардиш, муомила, даъват, муҷрият
Обращение жестокое	– муомилаи бераҳмона, муомилаи

Обращение жестокое с несовершеннолетним	дурушт – муомилаи бераҳмона бо ноболигон
Обращение ценных бумаг	– муомилоти қоғазҳои қиматнок
Обращающийся	– мурочиаткунанда
Обращение вексельное	– муомилоти векселӣ
Обращение взыскания	– ситонидан
Обращение взыскания на долю в общем имуществе	– ситонидан аз ҳисоби сармояхои умум
Обращение взыскания на заложенное имущество	– ситонидан аз ҳисоби молу мулки ба гаравгузошташуда
Обращение взыскания на имущество	– ситонданидан аз ҳисоби молу мулк
Обращение взыскания на имущество супругов	– ситонидани аз ҳисоби молу мулки ҳамсарон
Обращение решения к исполнению	– ба иҷро расонидани ҳалнома
Обрезание	– хатна
Обременение	– гаронӣ
Обременение имущества	– гаронии молумулкӣ
Обречённый	– маҳкумшуда
Обручение	– маросими никоҳ
Обряд	– маросим
Обследование	– муоина, таҳқиқ
Обслуживающие кооперативы	– кооперативҳои хизматрасон
Обстановка совершения преступления	– вазъи содир кардани ҷиноят
Обстоятельства	– ҳолат, вазъ, шароит
Обстоятельства освобождающие от ответственности	– ҳолатҳои аз ҷавобгарӣ озодкунанда
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу	– ҳолатҳои, ки ҳангоми истехсолот аз рӯи парвандаи ҷиноятӣ исботро талаб менамояд
Обсчёт	– аз ҳисоб задан, ҳаққи касеро хӯрдан
Обусловленность	– сабабият, вобастагӣ, боис, мувофиқакардашуда
Обстоятельства отягчающие наказание	– ҳолатҳое, ки ҷазоро вазнин мекунанд
Обстоятельства отягчаю-	– ҳолатҳое, ки ҷавобгариро барои

щие ответственность за административные правонарушения	хуқуқвайронкунии маъмурӣ вазнин мекунанд
Обстоятельства препятствующие заключению брака	– ҳолатҳое, ки ба бастани никоҳ монев мешаванд
Обстоятельства смягчающие наказание	– ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук мекунанд
Обстоятельства смягчающие ответственность	– ҳолатҳое, ки ҷавобгариро сабук мекунанд
Обстоятельства смягчающие ответственность за административные правонарушения	– ҳолатҳое, ки ҷавобгариро барои хуқуқвайронкунии маъмурӣ сабук мекунанд
Обстоятельства форс	- мажорные – ҳолатҳои форс - мажорӣ
Обстоятельства, исключающие преступность деяния	– ҳолатҳое, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунанд
Обстоятельства, исключающие общественную опасность действия	– ҳолатҳое, ки ба ҷамъият хавфнокӣ ҷиноятро истисно мекунад
Обстоятельства, отягчающие вину	– ҳолатҳое, ки гуноҳро вазнин мекунанд
Обсуждение	– муҳокима
Обход закона	– давр задани қонун
Обход налогов	– сарфи назар кардани андоз
Общая норма международного права	– меъёри умумии ҳуқуқи байналмилалӣ
Общеобязательность закона	– умумихатмӣ будани қонун
Общеобязательность нормативного правового акта	– умумихатмӣ будани санади меъёрии ҳуқуқӣ
Общереспубликанский	– умумичумҳуриявӣ
Общество	– ҷамъият
Общая авария	– садамаи умумӣ
Общая собственность	– моликияти умумӣ
Общая собственность супругов	– моликияти умумии ҳамсарон
Общественная безопасность	– бехатарии ҷамъиятӣ, амнияти ҷамъиятӣ
Общественная деятельность	– фаъолияти ҷамъиятӣ
Общественная опасность	– хатарӣ ҷамъиятӣ
Общественная организация	– ташкилоти ҷамъиятӣ
Общественная собствен-	– моликияти ҷамъиятӣ

ность	
Общественное движение	– харакати чамъбиятӣ
Общественное достояние	– сарвати чамъбиятӣ
Общественное мнение	– афкори чамъбиятӣ
Общественное объединение	– иттиҳодияи чамъбиятӣ
Общественное порицание	– сарзаниши чамъбиятӣ
Общественное учреждение	– муассисаи чамъбиятӣ
Общественные и религиозные организации	– ташкилотҳои чамъбиятӣ ва динӣ
Общественный	– чамъбиятӣ
Общественный защитник	– ҳимоятгари чамъбиятӣ
Общественный контроль	– назорати чамъбиятӣ
Общественный обвинитель	– айбдоркунандаи чамъбиятӣ
Общественный правопорядок	– тартиботи ҳукукии чамъбиятӣ
Общество взаимного страхования	– чамъияти мутақобилаи бимаваӣ, чамъияти дутарафаи бимаваӣ
Общество командитное	– чамъияти командитӣ
Общество с дополнительной ответственностью	– чамъияти дорои масъулияти иловагӣ
Общество с неограниченной ответственностью	– чамъияти ҷавобгариаш номаҳдуд
Общество с ограниченной ответственностью	– чамъияти дорои масъулияти маҳдуд
Община	– ҷамоат
Общественный порядок	– тартиботи чамъбиятӣ
Общегосударственные интересы	– манфиатҳои умумидавлатӣ
Общее вето	– манъи умумӣ
Общее имущество	– молу мулки умумӣ
Общие нормы права	– меъёрҳои умумии ҳуқуқ
Общее предупреждение преступления	– пешгирикунии умумии ҷиноят
Общее собрание акционеров	– маҷлиси умумии саҳмдорон
Общежитие	– истиқоматгоҳи умумӣ, хобгоҳи умумӣ
Общеизвестные факты	– далелҳои ба ҳамагон маълум
Общепризнанное достояние	– сарвати умумихалқӣ
Общепризнанное право	– ҳуқуқи умумихалқӣ
Общепризнанный мандат	– мандати умумимиллӣ

Общепасный способ совершения преступления	– тарзи барои умум хатарноки со-дир кардани чиноят
Общественно опасное действие	– амали барои чамбият хавфнок
Общественно полезный труд	– меҳнати барои чомаа фоиданок
Общественное бедствие	– бадбахтии умумӣ, офати умумӣ
Общественное богатство	– боигарии чамбиятӣ, сарвати чамбиятӣ
Общественное воздействие	– таъсири чамбиятӣ
Общественное поручительство	– замонати чамбиятӣ
Общественность	– чамбият
Общественные работы	– корҳои чамбиятӣ
Общественные течения	– равияҳои чамбиятӣ
Общественный договор	– шартномаи чамбиятӣ
Общественный жилищный фонд	– фонди чамбиятии манзил
Общественный работник	– корманди чамбиятӣ
Общественный строй	– соҳти чамбиятӣ
Общественный фонд	– фонди чамбиятӣ
Общие условия	– шартҳои умумӣ
Общий надзор	– назорати умумӣ
Общий объект	– объекти умумӣ
Общий трудовой стаж	– собикаи умумии кор
Общность интересов	– умумияти манфиатҳо
Объединение	– иттиҳодия
Объединение общественное	– иттиҳодияи чамбиятӣ
Объединение производственное	– иттиҳодияи истехсоли
Объединение работодателей	– иттиҳодияи корфармоён
Объединение религиозное	– иттиҳодияи динӣ
Объединение юридических лиц	– иттиҳодияи шахсони ҳуқуқӣ
Объект	– объект
Объект авторского права	– объекти ҳуқуқи муаллифӣ
Объект административного правонарушения	– объекти ҳуқуқвайронкунии маъмури
Объект административно-правовых отношений	– объекти муносибатҳои ҳуқуқи маъмури
Объект аренды	– объекти иҷора
Объект безопасности	– объекти амният, объекти беҳа-

Объект государственного управления	тарӣ – объекти идоракунии давлатӣ
Объект гражданских прав	– объекти ҳуқуқҳои маданӣ
Объект гражданских правоотношений	– объекти муносибатҳои ҳуқуқи маданӣ
Объект гражданских правоотношений имущественный	– объекти муносибатҳои молумулкии маданӣ
Объект исследования	– объекти таҳқиқот
Объект медицинского страхования	– объекти бимаи тиббӣ
Объект международного договора	– объекти шартномаи байналмилалӣ
Объект международного права	– объекти ҳуқуқи байналмилалӣ
Объект налогообложения	– объекти андозбандӣ
Объект непосредственный	– объекти бевосита
Объект правоотношений	– объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ
Объект преступления	– объекти ҷиноят
Объекты гражданских прав	– объектҳои ҳуқуқҳои маданӣ
Объект гражданских правоотношений неимущественный	– объекти муносибатҳои ғайримолумулкии маданӣ
Объект доверительного управления	– объекти идораи ба боварӣ асосёфта
Объект договора найма жилого помещения	– объекти шартномаи кирояи манзили истиқоматӣ
Объект жилищных прав	– объекти ҳуқуқи манзил
Объект налога	– объекти андоз
Объект налогообложения	– объекти андозбандӣ
Объект обязательного медицинского страхования	– объекти бимаи (суғуртаи) тиббии ҳатмӣ
Объект оценки	– объекти баҳогузорӣ
Объект патентного права	– объекти ҳуқуқи патентӣ
Объект права	– объекти ҳуқуқ
Объект правонарушения	– объекти ҳуқуқвайронкунии
Объект правоотношений	– объекти муносибатҳои ҳуқуқӣ
Объект преступления	– объекти ҷиноят
Объект преступления факкультативный	– объекти иловагии ҷиноят
Объект преступления непосредственный	– объекти бевоситаи ҷиноят

Объект преступления общий	– объекти умумии ҷиноят
Объект розничной торговли	– объекти савдои чакана
Объект специального назначения	– объекти таъиноти махсус
Объективная причина	– сабаби айни (объективӣ)
Объективная реальность	– ҳақиқати воқеӣ
Объективное вменение	– гунаҳкоркунии объективӣ
Объективное мнение	– фикри беғараз
Объективное право	– ҳуқуқи объективӣ
Объективность	– воқеият, бетарафӣ, беғаразӣ
Объективность вывода	– беғаразии ҳулоса
Объективный свидетель	– шохиди беғараз
Объект гражданских прав	– объекти ҳуқуқҳои маданӣ
Объективная сторона преступления	– тарафи объективии ҷиноят
Объекты промышленной собственности	– объектҳои моликияти саноатӣ
Объём возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья	– ҳаҷми рӯёнидани зараре, ки ба саломатӣ расонида шудааст
Объём прав кредитора, переходящих к другому лицу	– андозаи ҳуқуқҳои кредитор, ки ба шахси дигар мегузарад
Объём предварительного следствия	– андозаи тафтиши пешакӣ
Объявить вне закона	– хилофи қонун эълон кардан
Объявить мораторий	– моратория эълон кардан
Объявление	– эълон, таваҷҷуҳ
Объявление амнистии	– эълони авф
Объявление войны	– эълони ҷанг
Объявление гражданина умершим	– эълон ғавти шаҳрванд
Объявление приговора	– эълони ҳукм, эълон кардани ҳукм
Объявление умершим	– эълони ғавт
Объяснение	– шарҳ, фаҳмонда додан, баёнот
Объяснение на жалобу	– шарҳи шикоят
Обыск	– кофтуков, ҷустуҷӯ, тафтиш
Обычай	– одат, русум, анъана
Обычай делового оборота	– одати муомилоти корӣ
Обычай торговый	– одати савдо
Обычай правовой	– одати ҳуқуқӣ
Обычай санкционированный	– одати тасдиқкардашуда, одати эътирофкардашуда
Обычное право	– ҳуқуқи одатӣ

Обязанности арендатора по договору аренды	– уҳдадории ичорагир аз рӯи шартномаи ичора
Обязанности сотрудников дипломатической службы	– уҳдадориҳои кормандони хизмати дипломатӣ
Обязанность	– уҳдадорӣ
Обязательно	– ҳатман
Обязательность	– ҳатмият
Обязательный	– ҳатмӣ
Обязательный экземпляр документов	– нусхаи ҳатмии ҳуччатҳо
Обязанности банка по договору банковского вклада	– уҳдадории бонк аз рӯи шартномаи амонати бонкӣ
Обязанности банка по договору банковского счёта	– уҳдадории бонк аз рӯи шартномаи суратҳисоби бонкӣ
Обязанности доверителя по договору поручения	– уҳдадории ваколатдиханда аз рӯи шартномаи супориш
Обязанности заемщика по договору займа	– уҳдадории қарзгиранда аз рӯи шартномаи қарз
Обязанности заказчика по договору подряда	– уҳдадории фармоишгар аз рӯи шартномаи пудрат
Обязанности комиссионера по договору комиссии	– уҳдадории комиссионер аз рӯи шартномаи комиссия
Обязанности комитента по договору комиссии	– уҳдадории комитент аз рӯи шартномаи комиссия
Обязанности наймодателя по договору найма жилого помещения	– уҳдадории кироиядеҳ аз рӯи шартномаи кироия манзили истиқоматӣ
Обязанности нанимателя по договору найма жилого помещения	– уҳдадории кироиягир аз рӯи шартномаи кироия манзили истиқоматӣ
Обязанности работников	– уҳдадории кормандон
Обязанности супругов алиментные	– уҳдадории алиментии ҳамсарон
Обязанности участника полного товарищества	– уҳдадории иштироккунандаи ширкати комил
Обязанность должника возместить убытки	– уҳдадории қарздор оид ба рӯёнидани зиён
Обязанности супругов по взаимному содержанию	– уҳдадориҳои ҳамсарон барои таъминоти якдигар
Обязательная доля в наследстве	– ҳиссаи ҳатмӣ дар мерос

Обязательные платежи	– пардохтҳои ҳатмӣ
Обязанности граждан	– уҳдадориҳои шаҳрвандон
Обязанности родителей	– уҳдадориҳои падару модар
Обязанность солидарная	– уҳдадории муштарак
Обязанность субъективная	– уҳдадории субъективӣ
Обязанность юридическая	– уҳдадории ҳуқуқӣ
Обязательная доля	– ҳиссаи ҳатмӣ
Обязательная юрисдикция	– юрисдиксияи ҳатмӣ
Обязательное голосование	– овоздиҳии ҳатмӣ
Обязательное постановление	– қарори ҳатмӣ
Обязательное страхование	– бимаи ҳатмӣ
Обязательное медицинское страхование	– бимаи ҳатмии тиббӣ
Обязательное распоряжение	– амри ҳатмӣ
Обязательные правила	– қоидаҳои ҳатмӣ
Обязательные работы	– корҳои ҳатмӣ
Обязательство	– уҳдадорӣ
Обязательства алиментные	– уҳдадориҳои алиментӣ
Обязательства внедоговорные	– уҳдадориҳои ғайришартномавӣ
Обязательства вследствие неосновательного обогащения	– уҳдадорӣ, ки аз дорошавии беасос ба миён меоянд
Обязательства вследствие причинения вреда	– уҳдадорӣ дар натиҷаи зараррасонӣ
Обязательства вытекающие вследствие причинения вреда	– уҳдадорӣ, ки дар натиҷаи расонидани зарар ба миён меоянд
Обязательства долевые	– уҳдадориҳои ҳиссагӣ
Обязательства супругов	– уҳдадориҳои ҳамсарон
Обязательство договорное	– уҳдадории шартномавӣ
Обязательство залоговое	– уҳдадории гаравӣ
Обязательство казначейское	– уҳдадории хазинавӣ
Обязательство по договору	– уҳдадорӣ аз рӯи шартнома
Обязательство солидарное	– уҳдадории муштарак
Обязательство условное	– уҳдадории шартӣ
Обязательство чрезмерное	– уҳдадории беандоза
Объединение	– иттиҳодия
Объединённый	– муттаҳидкардашуда

Обязанный	– ухдадор
Обязательные пенсионные накопления	– захираҳои ҳатмии нафақавӣ
Обязательные платежи	– пардохтҳои ҳатмӣ
Обязательный аудит	– аудити ҳатмӣ
Обязательный контроль	– назорати ҳатмӣ
Обязательный пай	– сахми ҳатмӣ, ҳиссаи ҳатмӣ
Обязательный референдум	– райъпурсии ҳатмӣ
Обязательственное право	– ҳуқуқи ухдадорӣ
Овладение	– ба даст даровардан, забт кардан, аз худ кардан
Оглашение документа	– ҳуҷҷатро хонда додан
Оглашение приговора	– эълон кардани ҳукм, хонда додани ҳукм
Оглашение тайны	– ошкор намудани сир
Оглашение	– эълон кардан, хонда додан
Огнестрельное оружие	– силоҳи оташфишон
Оговор	– бухтон, тухмат
Оговорка	– эзоҳ, шарҳ, тавзеҳот
Оговорка аккредитивная	– тавзеҳоти аккредитивӣ, эзоҳи аккредитивӣ
Оговорка налоговая	– тавзеҳоти андоз, эзоҳи андоз
Оговорка патентная	– тавзеҳоти патентӣ
Оговорка страховая	– тавзеҳоти бимавӣ
Оговорка инфляционная	– эзоҳи беқурбшавии пул, тавзеҳоти беқурбшавии пул
Оговорка к международному договору	– тавзеҳот ба шартномаи байналмилалӣ
Оговорка о забастовке	– тавзеҳот оид ба корпартоӣ
Оговорки вексельные	– эзоҳҳои векселӣ, тавзеҳотҳои векселӣ
Ограничение	– маҳдудият, маҳдуд кардан
Ограничение прав	– маҳдудияти ҳуқуқ
Ограничения	– маҳдуд кардан, маҳдудият
Ограниченный	– маҳдуд
Ограбление	– ғорат кардан
Ограбленный	– ғоратшуда
Оградить от нападков	– аз ҳучумҳо эмин гардонидан
Ограничения бюджетные	– маҳдуд кардани бучет
Ограничения валютные	– маҳдудкунии асъорӣ
Ограничения дарения	– маҳдуд кардани тухфа (ҳадя,

Ограничения дееспособности гражданина	бахшиш) – маҳдуд кардани қобилияти амалкунии шаҳрванд
Ограничения законодательные	– маҳдудияти қонунӣ
Ограничения кредитные	– маҳдудияти кредитӣ
Ограничения по военной службе	– маҳдудият дар хизмати ҳарбӣ
Ограничения прав человека	– маҳдуд кардани ҳуқуқи инсон
Ограничения правоспособности	– маҳдуд кардани қобилияти ҳуқуқдорӣ
Ограничения правоспособности юридического лица	– маҳдуд кардани қобилияти ҳуқуқи шахсони ҳуқуқӣ
Ограничения президентского срока	– маҳдуд кардани муҳлати президентӣ
Ограничения родительских прав	– маҳдуд кардани ҳуқуқҳои падару модар
Ограничения свободы	– маҳдуд кардани озодӣ
Ограниченная монархия	– шохигарии маҳдуд
Ограниченная ответственность	– ҷавобгарии маҳдуд
Ограниченное партнерство	– ҳамкориҳои маҳдуд
Ограниченные вещные права	– ҳуқуқҳои маҳдуди ашёӣ
Ограничительная мера	– чораи маҳдудқунанда
Ограничительное толкование	– тафсири маҳдуд
Огульно обвинять	– беасос айбдор кардан
Огульность	– бедалелӣ
Огульный	– беасос, бедалел
Одинокий	– мучаррад, танҳо
Одиночество	– мучаррадӣ, танҳояӣ
Одиночная камера	– ҳуҷраи яккасаи ҳабсхона, камераи яккаса
Однозначность	– ҳаммаъноӣ
Однозначный	– ҳаммаъно
Одномандатные округа	– ҳавзаҳои якмандата
Однопалатная система	– низоми якпалатавӣ
Однопартийная система	– низоми якҳизба
Однопартийность	– яккаҳизбӣ

Однополый	– якчинса
Однородность	– ҳамчинсӣ, монандӣ, якхела будан
Однородные преступления	– чиноятҳои якхела
Однородные товары	– молҳои якхела
Однородный	– якхела, монанд, ҳамчинс
Односторонний	– яктарафа
Односторонний акт	– санади яктарафа
Односторонний договор	– шартномаи яктарафа
Одностороннее решение	– ҳалли яктарафа
Односторонность	– яктарафагӣ
Односторонняя сделка	– аҳди яктарафа
Одобрение	– тасдиқ кардан, розӣ шудан, маъқулдонӣ
Одобрение по умолчанию	– маъқулдонии худ аз худ
Одолжение	– қарздиҳӣ, қарз додан
Одурманывающие вещества	– моддаҳои гарангкунанда
Одурманить	– гаранг кардан
Ознакомление с делом	– шинос шудан бо парванда
Оказать сопротивление	– муқобилат кардан, муқобилият нишон додан
Оказаться в опасности	– дучори хатар гардидан, дар хатар мондан
Оказывать вооруженное сопротивление	– бо силоҳ муқобилат кардан, муқобилати мусаллаҳона
Оклеветанный	– тухматзада, бадномшуда
Оклад	– маош, моҳона
Оккупант	– истилогар, забткунанда
Оккупация	– истило, ишғол, забт
Окружающая среда	– муҳити зист
Оклеветать	– тухмат кардан
Окончание следствия	– хотима ёфтани тафтиш, анҷом ёфтани тафтиш
Окончание предварительного следствия	– хотима ёфтани тафтиши пешакӣ, анҷом ёфтани тафтиши пешакӣ
Окончательная цена	– нархи ниҳой
Окончательный приговор	– ҳукми қатъӣ
Оккупация военная	– ғасби ҳарбӣ
Оконченное преступление	– чинояти баохиррасида
Олигархия	– ҳукмронии мутлак, ҳукмронӣ
Олигополия	– олигополия
Омбудсман	– омбудсман, ваколатдор оид ба

Онкольная сделка	хукуқи инсон – аҳди онколӣ (тоталабкунӣ)
Опасность общественная как признак преступления	– хавфнокии чамъиятӣ ҳамчун аломати ҷиноят
Опасный	– хавфнок, хатарнок
Опасный производственный фактор	– омили хатарноки истехсолӣ
Опасность	– хатар, хавф
Опасные грузы	– борҳои хатарнок
Опасный преступник	– ҷинояткори хавфнок
Опасный элемент	– унсури хатарнок
Оптимист	– хушбин
Оптимизм	– хушбинӣ, хушбинона
Опека	– васоят, васигӣ
Опека психического больного	– васояти шахси гирифтори бемории рӯҳӣ
Опека над детьми	– васояти кӯдакон
Опека над малолетними детьми	– васояти кӯдакони хурдсол
Опека международная	– васояти байналмилалӣ
Опека над несовершеннолетними	– васояти ноболиғон
Опекун в гражданских правоотношениях	– васӣ дар муносибатҳои маданӣ
Опекун	– васӣ
Опекунский совет	– шӯрои васоят
Опекунское право	– хукуқи васоятӣ
Опекунство	– васоят
Опекунствовать	– васигӣ кардан
Оперативная проверочная закупка	– харидории санчишии оперативӣ
Оперативно-розыскная деятельность	– фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Оперативно-розыскные мероприятия	– чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ
Оперативное внедрение	– воридсозии оперативӣ
Оперативное наблюдение	– мушоҳидаи оперативӣ
Оперативное отождествление личности и иных объектов	– ҳаммонандкунии оперативии шахсият ва объектҳои дигар
Оперативное управление	– идораи оперативӣ
Оперативный	– оперативӣ, фаврӣ, таъҷилӣ

Оперативный лизинг	– ичораи молиявии оперативӣ
Оперативный опрос	– пурсиши фаврӣ
Оперативный сбор образцов для сравнительного исследования	– чамъоварии фаврии намунаҳо барои таҳқиқи муқоисавӣ
Оперативный эксперимент	– эксперименти оперативӣ, санчиши оперативӣ
Операции депозитные	– амалиётҳои депозитӣ
Операции переводные	– амалиётҳои интиқоли
Операция	– амалиёт
Операция по борьбе с терроризмом	– амалиёт оид ба мубориза бо терроризм
Операции эмиссионные	– амалиётҳои эмиссионӣ
Операционные расходы	– хароҷотҳои муомилотӣ
Опий	– тарёк, афюн
Опийный мак	– кӯкнор
Описательная часть приговора	– қисми тасвирии ҳукм
Опись	– ба рӯйхат гирифтани, рӯйхат
Опись имущества	– рӯйхати молу мулк
Опиум	– тарёк, афюн
Оплата	– пардохт
Оплата труда	– пардохти меҳнат
Оплата труда за вынужденный невыход на работу	– пардохти меҳнати рӯзҳои аз зарурат ба қор набаромадан
Оплата чека	– пардохти чек
Оплачиваемый отпуск	– рухсатии пулакӣ, рухсатии бо-маош
Опознание	– шинохтани
Опознавательная засечка	– аломатҳои фарқкунӣ, аломатҳои шиносӣ
Опозорить	– беобрӯ (расво, шарманда) қардан
Оппозиционер	– муҳолиф
Оппозиционные настроения	– рӯҳияҳои муҳолиф
Оппозиция	– муҳолифат, муҳолифин
Оппозиция парламентская	– муҳолифини парлумонӣ
Оппонент	– оппонент, муътариз
Оправдание	– сафедкунӣ
Оправданный по суду	– бо роҳи суд сафедшуда
Оправдательный документ	– ҳуҷҷати сафедкунанда

мент	
Оправдательный приговор	– хукми сафедкунанда
Оправдать	– сафед кардан, бегуноҳ донистан
Оправдать доверие	– сазовори боварӣ будан
Оправдать подсудимого	– судшавандаро сафед кардан
Опытный	– таҷрибанок, таҷрибадор
Оправдывающее обстоятельство	– ҳолати сафедкунанда
Оппортунизм	– оппортунизм, созишкор
Определение	– таъинот
Определение о приостановлении дела	– таъинот дар бораи боздоштани парванда
Опорочение	– бадном кардан
Опороченный	– бадном
Опороченный по суду	– ба воситаи суд бадномшуда
Опозоренный	– расвошуда, шармандашуда
Оптация	– оптация
Определение частное	– таъиноти хусусӣ
Определение меры наказания	– муайян кардани чораи чазо
Определение суда	– таъиноти суд
Определение кассационной инстанции	– таъиноти марҳилаи кассатсионӣ
Определение об изменении меры пресечения	– таъинот дар бораи тағйири чораҳои пешгирӣ (эҳтиётӣ)
Определение о предании суду	– таъинот дар бораи ба суд додан
Определение о прекращении дела	– таъинот дар бораи қатъ кардани парванда
Определение о преостановлении дела	– таъинот дар бораи боздоштани парванда
Определение судебное	– таъиноти судӣ
Определительные признаки	– аломатҳои муайянкунанда
Опровержение	– рад кардан, раддия
Опровержение клеветы	– рад кардани тухмат
Опрос	– пурсиш, раъйпурсӣ
Опросный лист	– пурсишнома
Опротестование	– эътироз, мансух кардан
Опротестование векселя	– мансух кардани вексел
Опекурильная	– тарёкхона
Определённый	– муайян
Опротестование пригово-	– аз болои хукми суд эътироз кар-

ра суда	дан
Оптант	– оптант (шахсе, ки ҳақ дорад раияти мамлакати дигар шавад)
Оптимальные условия	– шароити муносиб
Оптовая продажа	– фуруши яклухт
Оптовая торговля	– савдои яклухт
Оптовая цена	– нархи яклухт
Опубликование	– интишор кардан
Опубликование закона	– интишори қонун
Опутать долгами	– ба қарз ғӯтондан
Опутать интригами	– ба доми фитна андохтан
Опцион	– опсион
Опционная сделка	– аҳди опсионӣ
Опционный контракт	– қарордоди опсионӣ
Опытный	– таҷрибадор
Опьянение	– мастшавӣ
Орган	– мақомот, узв, ниҳод,
Орган дознания	– мақомоти таҳқиқи ибтидоӣ
Орган местного самоуправления	– мақомоти худидоракунии маҳаллӣ
Орган следствия	– мақомоти тафтиш
Орган юстиции	– мақомоти адлия
Орган юридического лица	– мақоми шахси ҳуқуқӣ
Организатор	– ташкилотгар, ташкилкунанда
Организаторы преступления	– ташкилкунандағони ҷиноят, ташкилотчиёни ҷиноят
Организация	– ташкилот
Организм	– организм, бадан, тан
Организованная преступная группа	– гурӯҳи ҷинояткорони муташаккил
Организатор преступления	– ташкилкунандаи ҷиноят
Организация Объединенных Наций (ООН)	– Созмони Милали Муттаҳид (СММ)
Организованная группа	– гурӯҳи муташаккил
Организованная преступность	– ҷинояткории муташаккил
Организованно	– муташаккилона
Организованный	– муташаккил
Организованный рынок ценных бумаг	– бозори муташаккили қоғазҳои қиматнок
Организирующий	– ташкилдиханда
Органы	– мақомотҳо

Органы государства	– мақомотҳои давлатӣ
Органы государственного управления	– мақомотҳои идоракунии давлатӣ
Органы государственной безопасности	– мақомотҳои амнияти (бехатарии) давлатӣ
Органы государственной власти	– мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ
Органы законодательные	– мақомотҳои қонунгузор
Органы исполнительной власти	– мақомотҳои ҳокимияти иҷроия
Органы исполнительной власти единоначальные	– мақомотҳои ҳокимияти иҷроияи яккасардорӣ
Органы исполнительной власти коллегиальные	– мақомотҳои ҳокимияти иҷроияи дастачамъӣ
Органы конституционной юстиции	– мақомотҳои адлияи конституционӣ
Органы местного самоуправления	– мақомотҳои ҳудидоракунии маҳаллӣ
Органы местного самоуправления представительные	– мақомотҳои ҳудидоракунии маҳаллии намояндагӣ
Органы опеки и попечительства	– мақомотҳои васоят ва парастор
Органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность	– мақомотҳои амаликунандаи фаъолияти фаврӣ - ҷустуҷӯӣ
Органы правоохранительные	– мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ
Органы предварительного следствия	– мақомотҳои тафтиши пешакӣ
Органы расследования	– мақомотҳои тафтишот
Орден	– орден, нишон
Ордер	– амр, фармон, ордер, варақа
Ордер на арест	– амри ҳабс, ордер барои ҳабс, иҷозати ҳабс
Ордер на жилое помещение	– ордери хонаи истиқоматӣ
Ордерная ценная бумага	– қоғазҳои қиматноки ордери
Ординатор	– ординатор
Орудия преступления	– олоти ҷиноят
Оружие	– силоҳ, аслиҳа
Оружие огнестрельное	– силоҳи оташфишон

Осведомитель	– хабаркаш, хабаррасон
Осведомленность	– бохабарӣ, хабардорӣ, вокиф будан, огоҳ будан
Освидетельствование	– тасдиқ кардан, шохидӣ додан, шаҳодаткунонӣ
Освидетельствование документа	– тасдиқ кардани хуччат
Освободить заключенного	– маҳбусро озод кардан
Освобождение от занимаемой должности	– аз вазифа озод кардан
Освобождение	– озод кардан, озодшавӣ
Освобождение досрочное	– пеш аз муҳлат озод кардан
Освобождение от наказания	– аз ҷазо озод кардан
Освобождение от отбывания наказания	– озод кардан аз адои ҷазо
Освобождение от уголовной ответственности	– озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ
Освобождение от уплаты за долженности по алиментам	– озод кардан аз пардохти қарзи алимент
Освобождение условно-досрочное	– шартан пеш аз муҳлат озод кардан
Освобождённый	– озодшуда
Осиротелые дети	– бачаҳои бепарастормонда
Осквернённый	– палид, ҳаром, касиф, мурдор
Осквернить	– ҳаром кардан
Осквернение	– ҳаромкорӣ
Осквернитель	– ҳаромкунанда
Оскорбить	– таҳқир кардан
Оскорбитель	– таҳқиркунанда, озордиҳанда, дашномдиҳанда
Оскорбить действием	– бо амали хеш таҳқир кардан
Оскорбительный	– таҳқиромез
Оскорбить чье-либо самолюбие	– ба иззати нафси касе расидан
Оскорбление	– дашном, таҳқир
Оскорбление в печати	– дар матбуот таҳқир кардан
Оскорбление военнослужащего	– таҳқир кардани хизматчии ҳарбӣ
Оскорбление действием	– бо кирдор таҳқир кардан
Оскорбление подчиненным начальника	– сардорро таҳқир кардани шахси тобеъ

Оскорбление представителя власти	– таҳқир кардани намояндаи ҳокимият
Оскорбление словами	– дашноми шифохӣ, таҳқир бо суҳан
Оскорблённый	– таҳқиршуда
Оскудение	– камбағалшавӣ, бенавошавӣ
Ослабить наказание	– ҷазоро сабук кардан
Ославить	– бадном кардан
Осложнение	– мураккаб кардан, мушкил кардан, душвор кардан
Ослушание	– гапгардонӣ, саркашӣ
Ослушаться приказания	– ба фармон итоат накардан
Осмотр	– муоина, аз назар гузаронидан
Осмотр следственный	– азназаргузаронии тафтишотӣ
Осмотр вещественных доказательств	– аз назар гузаронидани далелҳои шайъӣ
Осмотр места преступления	– аз назар гузаронидани маҳалли (ҷои) ҷиноят
Осмотр места происшествия	– аз назар гузаронидани ҷои ҳодиса
Осмотр на месте	– дар маҳал аз назар гузаронидан
Осмотр трупа	– аз назар гузаронидани ҷасад
Осмотрительность	– эҳтиёткорӣ, мулоҳизакорӣ, дурандешӣ
Осмотрщик	– назоратгар
Осмысление событий	– дарк кардани ҳодисаҳо
Осмысленно	– бошууроно, даркнамуда
Осмысленный ответ	– ҷавоби бомаънӣ
Осмыслить происшествие	– ҳодисаро фаҳмидан, ходисаро дарк намудан
Основа	– асос, таҳкурсӣ, бунёд, замина
Основания	– асосҳо
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей	– асосҳои ба вучуд омадани ҳуқуқ ва уҳдадорӣҳои маданӣ
Основания возникновения обязательств	– асосҳои ба вучуд омадани уҳдадорӣҳо
Основания для признания завещания недействительным	– асосҳои барои безътибор дони-стани васият
Основания изменения и расторжения договора	– асосҳои тағйир ёфтани ва бекор кардани шартнома
Основания лишения роди-	– асосҳои маҳрум кардан аз ҳуқуқи

тельских прав	падару модарӣ
Основания признания недействительности сделок	– асосҳои безътибор донистани аҳдҳо
Основания освобождения от уголовного наказания	– асосҳои озод кардан аз ҷазои ҷиноятӣ
Основания освобождения от уголовной ответственности	– асосҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ
Основания ответственности за нарушение обязательства	– асосҳои ҷавобгарӣ барои вайрон кардани уҳдадорӣ
Основания ответственности за причинение вреда	– асосҳои ҷавобгарӣ барои зарари расонидашуда
Основания отмены ограничения родительских прав	– асосҳои бекор кардани маҳдудкунии ҳуқуқҳои падарию модарӣ
Основания отмены усыновления	– асосҳои бекор кардани фарзандхонӣ
Основания прекращения алиментных обязательств	– асосҳои қатъгардони уҳдадориҳои алиментӣ
Основания прекращения права собственности	– асосҳои қатъ гардидани ҳуқуқи моликият
Основания прекращения трудового договора (контракта)	– асосҳои қатъ кардани қарордоди (шартномаи) меҳнатӣ
Основной	– асосӣ
Основание для возбуждения уголовного дела	– асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ
Основание иска	– асоси даъво
Основание к обжалованию	– асос барои шикояткунӣ
Основание к отводу	– асос барои радкунӣ
Основание к отмене приговора	– асос барои бекор кардани ҳукм
Основание лишения родительских прав	– асоси маҳрум кардан аз ҳуқуқи падарию модарӣ
Основание уголовной ответственности	– асоси ҷавобгарии ҷиноятӣ
Основание юридической ответственности	– асоси ҷавобгарии ҳуқуқӣ
Основания прекращения гражданства Республики Таджикистан	– асосҳои қатъгардии шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Основания прекращения	– асосҳои қатъ кардани шахсони

юридических лиц	хукуқӣ
Основания приобретения права собственности	– асосҳои бадастдарории хукуқи моликият
Основательность аргументов	– асоснокӣ далелҳо
Основной закон	– қонуни асосӣ, сарқонун
Основной капитал	– сармояи асосӣ
Основные законы	– қонунҳои асосӣ
Основные меры наказания	– чораҳои асосии ҷазо
Основные начала	– мабдаҳои асосӣ, усулҳои асосӣ
Основные положения	– муқаррароти асосӣ
Основные права и обязанности государства	– хуқуқ ва уҳдадорӣҳои асосии давлат
Основные права и обязанности граждан	– хуқуқ ва уҳдадорӣҳои асосии шаҳрвандон
Основные признаки государства	– аломатҳои асосии давлат
Основные принципы международного права	– принсипҳои асосии хукуқи байналмилалӣ
Особенности проведения игр и пари	– хусусиятҳои гузаронидани бозиҳо ва шартҳо
Основные средства	– воситаҳои асосӣ
Основные структурные подразделения системы исполнения уголовного наказания	– воҳидҳои асосии сохтори низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
Основы государственного строя	– асосҳои сохти давлатӣ
Основы гражданского судопроизводства	– асосҳои муурофияи суди маданӣ
Основы судопроизводства	– асосҳои муурофияи судӣ
Основы уголовного судопроизводства	– асосҳои муурофияи суди ҷиноятӣ
Основы законодательства	– асосҳои қонунгузорӣ
Основы конституционного строя	– асосҳои сохти конституционӣ
Основы конституционного строя Республики Таджикистан	– асосҳои сохти конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Основопологающий	– асосӣ, умда
Основываться на догадках	– ба тахмин асос қардан
Особенная часть уголов-	– қисми махсуси кодекси ҷиноятӣ

ного кодекса	
Особо	– махсус
Особо тяжкое преступление	– чинояти махсусан вазнин
Особенность	– махсусият, хусусият
Особенный	– махсус, ғайриодӣ
Оставшийся без крова	– хонавайрон шудан
Особица	– махсус
Особо крупный размер	– андозаи махсусан калон
Особо опасный рецидивист	– ресидивисти махсусан хавфнок
Особо тяжкое последствие	– оқибатҳои махсусан вазнин
Особое мнение	– фикри махсус
Особое определение	– таъиноти махсус
Особое производство	– истехсолоти махсус
Особая комиссия	– комиссияи махсус
Особое мнение судьи	– фикри (мулоҳизаи) махсуси судя
Особый режим кредитования	– речаи махсуси кредитӣ
Особый счет	– суратҳисоби махсус
Осада	– муҳосира
Осознание своего долга	– фаҳмидани қарзи худ
Осознать свою вину	– гуноҳи худро фаҳмидан, гуноҳи худро дарк кардан
Оспаривание	– баҳс кардан
Оспаривание договора займа	– баҳс кардани шартномаи қарз
Оспаривание отцовства и материнства	– баҳс кардани падарию модарӣ, баҳс кардани ҳолати падарӣ ва модарӣ
Оспаривание письменных доказательств	– баҳс кардани далелҳои хаттӣ
Оспаривание страховой стоимости имущества	– баҳс кардани арзиши бимавии молу мулк
Оспариваемая сделка	– аҳди баҳсноқ, аҳди баҳшаванда
Осрамить	– бадном кардан, беобрӯ кардан
Оставаться при особом мнении	– ба фикри махсус мондан
Оставить без последствия	– бенатиҷа мондан
Оставить за собой	– дар ихтиёри худ мондан
Оставаться наследником	– меросгир мондан
Оставить наследство	– мерос мондан, мерос гузоштан
Оставить сиротой	– бепарастор мондан

Оставление в опасности	– дар хатар монондан
Оставление жалобы без движения	– беҳаракат монондани шикоят
Оставление жалобы без последствий	– беоқибат монондани шикоят
Оставление заявления без рассмотрения	– беваррасӣ монондани ариза
Оставление погибающего корабля	– партофта рафтани киштии фарқшаванда
Оставление приговора в силе	– боэътибор монондани ҳукм
Остаться вдовой	– бева мондан
Остаться при своем мнении	– дар фикри худ мондан
Остеречь	– бохабар кардан, огоҳ кунондан, эҳтиёт кардан
Остракизм	– остракизм (табъид, бадарғакуни)
Острастка	– таҳдид
Острые критики	– нештари танқид
Острог	– зиндон
Осторожный	– зиндонӣ, маҳбасӣ
Оседлый	– муқимӣ, бумӣ
Острота положения	– чиддияти вазъият, чиддияти ҳолат
Осудить	– маҳкум кардан
Осудить на длительный срок заключения	– ба ҳабси дарозмуҳлат маҳкум кардан
Осудить поступок	– маҳкум кардани рафтор (кирдор)
Осуждение	– маҳкумкуни
Осуждение преступника	– маҳкум кардани ҷинояткор
Осуждение условное	– маҳкумкунии шартӣ
Осужденность	– маҳкумият
Осужденный	– маҳкумшуда
Осуществление гражданских прав	– амалӣ намудани ҳуқуқҳои маданӣ
Осуществление права	– амалӣ намудани ҳуқуқ
Осуществление правосудия	– амалӣ намудани адолати судӣ
Осуществлять контроль	– назорат кардан
Осыпать бранью	– дашномборон кардан
Отбранить	– дашном додан
Отбросить сомнения	– шубҳаро рад кардан
Отбросить страх	– тарсро дур кардан
Отбросы общества	– партовҳои ҷомеа

Отбывание срока наказания	– тамом кардани мухлати чазо
Отвадить от дурной привычки	– одати бадро тарк кунонидан
Отвергать предложение	– таклифро рад кардан
Отвержение виновности	– рад кардани айбдорӣ
Отверженный	– рондашуда, радди маърака
Отвести беду	– балоро рафъ кардан
Отвести кандидатуру	– номзадро рад кардан
Отвести подозрение	– гумони бадро бартараф кардан
Ответная речь	– нутқи чавобӣ
Отгул	– отгул
Отдать в залог	– гарав мондан
Отдать на поруки	– ба кафолат додан
Ответная сторона	– тарафи чавобдиханда
Ответный визит	– ташрифи чавобӣ
Ответственно заявить	– масъулиятнокона изҳор кардан
Осторожность	– эҳтиёт
Осторожный	– эҳтиёткор
Осмотрительность	– эҳтиёткорӣ
Осмотрительно	– эҳтиёткорона
Осиротевший	– бепарастормонда
Ответственность	– чавобгарӣ, масъулият
Ответственный	– масъул, мутасаддӣ
Ответственный редактор	– муҳаррири масъул
Ответ	– чавоб, посух
Ответный	– чавобӣ
Ответственность перед судом	– чавобгарӣ дар назди суд
Ответственность должностных лиц	– чавобгарии шахсони мансабдор
Ответственность материальная	– чавобгарии моддӣ
Ответственность несовершеннолетних	– чавобгарии ноболиғон
Ответственность солидарная	– чавобгарии муштарак
Ответственность судей	– чавобгарии судяҳо
Ответственность долевая	– чавобгарии ҳиссагӣ
Ответственность административная	– чавобгарии маъмури
Ответственность за административные правонарушения	– чавобгарӣ барои ҳуқуқвайронкунии маъмури

Ответственность гражданская	– чавобгарии маданӣ
Ответственность грузоотправителя	– чавобгарии борфиристонанда
Ответственность дисциплинарная	– чавобгарии интизомӣ
Ответственность за нарушение обязательств	– чавобгарӣ барои вайрон кардани ухдадорӣ
Ответственность за неисполнение денежного обязательства	– чавобгарӣ барои ичро накардани ухдадориҳои пулӣ
Отвельнуть от ответа	– аз чавоб гурехтан
Ответственность государства за деятельность его органов	– чавобгарии давлат барои фаъолияти мақомотҳои худ
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов	– чавобгарӣ барои сари вақт пардохт накардани алимент
Ответственность за поведение отдельных лиц	– чавобгарӣ барои рафтори шахсони алохида
Ответственность за причинение вреда	– чавобгарӣ барои зарари расонидашуда
Ответственность конституционная	– чавобгарии конститусионӣ
Ответственность международных организаций	– чавобгарии ташкилотҳои байналмилалӣ
Ответственность политическая	– чавобгарии сиёсӣ
Ответственность регистратора	– чавобгарии бақайдгиранда
Ответственность страховая	– чавобгарии бимаваӣ
Ответственность субсидиарная	– чавобгарии иловагӣ
Ответственность судьи дисциплинарная	– чавобгарии интизомии судья
Ответственность уголовная	– чавобгарии ҷиноятӣ
Ответственность участников полного товарищества	– чавобгарии иштирокдорони ширкати комил
Ответственность юридического лица	– чавобгарии шахси ҳуқуқӣ
Ответчик	– чавобгар
Отвечать головой	– бо сари худ чавоб додан

Отвлечение внимания	– дикқатро ба тарафи дигар чалб кардан
Отзыв	– бозхост, бозхонд, такриз, баҳо
Отзыв товара	– бозхости мол
Отзыв акцепта	– бозхости аксепт
Отзыв депутата	– бозхости вакил
Отзыв лицензии	– бозхости ичозатнома
Отзыв посла	– бозхонди сафир
Отзыв судьи	– бозхонди судя
Отзывная грамота	– номаи бозхонд
Отставка	– истеъфо
Отвод	– рад кардан
Отвод земли	– чудо кардани замин
Отвод свидетелей	– рад кардани шоҳидон
Отвод судьи	– рад кардани судя
Отворотиться	– рӯ гардондан, рӯ тофттан, сар кашидан
Отгадать мысли	– пай бурдани фикр
Отговорка	– баҳона
Отговорить	– аз коре баргардондан
Отговориться делами	– серкорино баҳона кардан
Отголоски событий	– таъсири ходисаҳо
Отдаленное родство	– хешии дур
Отдача долга	– гардондани (баргардондани) қарз
Отдача на поруки	– ба кафолат додан
Отделать	– задан, лат кардан
Отдел	– шуъба
Отделение	– шуъба
Отделение милиции	– шуъбаи милитсия
Отдых	– дамгирӣ, истироҳат
Отделение религиозных организаций от государства	– чудо кардани ташкилотҳои динӣ аз давлат
Отделить вымысел от истины	– муҳоботро аз ҳақиқат фарқ (чудо) кардан
Отдельное требование	– талаби алоҳида
Отечество	– ватан, меҳан
Отказ	– рад, инкор намудан, раддия, даст кашидан
Отказ от акцепта	– даст кашидан аз аксепт
Отказ от наследства	– даст кашидан аз мерос
Отказ от права собствен-	– даст кашидан аз ҳуқуқи моликият

ности	
Отказ от иска	– даст кашидан аз даъво
Отказ от дачи показания	– даст кашидан аз додани нишондод (баёнот)
Отказ от своих слов	– аз суханони худ баргаштан
Отказополучатель (легалитарий)	– шахси манфиатдори шарти васиятӣ, гирандаи супориши васияткунандаи мерос
Отказать в передаче своего имущества детям	– даст кашидан аз додани молу мулки худ ба фарзандон
Отказ в правосудии	– дасткашӣ аз адолати судӣ
Отказ от гражданства	– даст кашидан аз шахрвандӣ
Отказ от получения завещательного отказа	– даст кашидан аз супориши васияткунандаи мерос
Откинуть сомнения	– шубҳаро дур андохтан
Откладывание слушания дела	– мавқуф гузоштани шунидани парванда
Отклонение от закона	– қонунро вайрон кардан, аз қонун дур шудан
Отклонение от нормы	– аз меъёр дур шудан
Отклонение ходатайства	– рад кардани дархост
Откровенность	– ошкорогӯӣ, ростгӯӣ, самимият
Откровенность признания	– иқрори ошкоро, иқрори самимона, иқрор шудан
Откровенный разговор	– гуфтугӯи самимона
Открытая монополия	– монополияи озод
Открытие	– кушода шудан, маълум кардан
Открытие бюджетных кредитов	– кушодани кредитҳои бучетӣ
Открытие наследства	– кушодани мерос
Открыто признать свою ошибку	– хатои худро рӯи рост эътироф кардан
Открытое акционерное общество	– ҷамъияти саҳомии кушода
Открытое голосование	– овоздиҳии ошкоро, овоздиҳии кушод
Открытое заседание	– маҷлиси кушода
Открытое судебное заседание	– маҷлиси кушоди судӣ
Открытые выборы	– интихоботи кушода
Открытый судебный процесс	– муҳофизати кушоди судӣ

Открыть заговор	– сӯикасдро фош кардан
Откуп	– фидия
Откупить	– харидан
Отлагать	– таъхир кардан
Отлагательство	– таъхир, дер кардан
Отличить	– фарқ кардан, тафовут гузоштан
Отличительная черта	– хислати хос
Отлагательные условия	– шароитҳои таъхирнок
Отложение дела	– мавкуф гузоштани парванда
Отличительные признаки	– нишонаҳои махсус, аломатҳои хос
Отличительный знак	– аломати махсус
Отличить правду от лжи	– ростро аз дурӯғ фарқ кардан
Отложение разбирательства дела	– мавкуф гузоштани мурофияи парванда
Отмена	– бекор кардан
Отмена дарения	– бекор кардани ҳадя (туҳфа)
Отмена меры пресечения	– бекор кардани чораҳои пешгири (эҳтиётӣ)
Отмена приговора	– бекор кардани ҳукм
Отмена части приговора	– қисман бекор кардани ҳукм
Отмена приговора по процессуальным нарушениям	– бекор кардани ҳукм бо сабаби вайронкуниҳои мурофиявӣ
Отмена приговора по явной его несправедливости	– бекор кардани ҳукм бо сабаби ошкоро беадолат будани он
Отмена приговора полностью	– пурра бекор кардани ҳукм
Отмена усыновления	– бекор кардани фарзандхонӣ
Отменительные условия	– шартҳои бекоркунӣ
Отмирание	– завол
Отмщение	– интиқом, ниқор
Отмывание денег	– маблағшӯӣ, қонунигардони маблағ
Относимость доказательств	– дахлдории далелҳо
Относительно	– нисбатан
Относительное понятие	– мафҳуми нисбӣ
Относительность истины	– ҳақиқати нисбӣ
Относительные права	– ҳуқуқҳои нисбӣ
Относительный	– нисбӣ
Отношения	– муносибат
Отношения администра-	– муносибатҳои ҳуқуқӣ -маъмурӣ

тивно-правовые	
Отношения жилищные	– муносибатҳои манзилӣ
Отношения имущественные	– муносибатҳои молумулқӣ
Отношения корреспондентские	– муносибатҳои корреспондентӣ, муросилотӣ
Отношения регулируемые гражданским законодательством	– муносибатҳои, ки конунгузориҳои маданӣ ба танзим мебарорад
Отношения собственности	– муносибатҳои моликият
Отношения трудовые	– муносибатҳои меҳнатӣ
Отношения финансовые	– муносибатҳои молиявӣ
Отнятие	– кашида гирифтани
Отнять возможность	– имконияти надодани
Отображение действительности	– тасвири воқеият
Отобрание	– гирифтани
Отобразить показания	– нишондод (баёнот) гирифтани
Отожествлять	– монанд кардани, шабоҳат додани
Отожествление личности	– монанд кардани шахсият
Отозвать	– бозхондани
Отозвать своих представителей	– намояндагони худро бозхондани
Отомстить	– қасос гирифтани, интиқом гирифтани
Отпечатки пальцев	– изи ангуштон
Отпечаток	– пай, нақш, из
Отпирательство	– инкор, мункири, ба гардан нагирифтани
Отписать имущество детям	– молу мулкро ба бачаҳо васият кардани (мерос гузоштан)
Отписка	– аз сар соқит кардани
Отповедь	– мазаммат, маломат, сарзаниш
Отправить донесение	– хабар фиристодани, маълумотнома фиристодани
Отправление	– ирсол, фиристодани
Отправление правосудия	– амалӣ кардани адолати судӣ
Отправлять культ	– расму русуми динро ба ҷо овардани (ичро кардани)
Отсылочная норма	– меъёри ҳаволавӣ
Отчуждение	– бегона кардани
Отчуждение имущества	– бегона кардани молу мулк

Отягчающие вину обстоятельства	– ҳолатҳои вазнинкунандаи гуноҳ
Отягчающие ответственность обстоятельства	– ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷавобгарӣ
Отпуск	– рухсатӣ
Отпуск без сохранения заработной платы	– рухсатии бемузд
Отпуск дополнительный	– рухсатии иловагӣ
Отпуск по беременности и родам	– рухсатии ҳомилагӣ ва таваллуд
Отпускная цена	– нархи фурӯш
Отпустить цены	– озод кардани нархҳо
Отработка долга	– адои қарз
Отрава	– захр, афюн
Отравитель	– захрандоз
Отравить	– захролуд кардан
Отравить воду	– обро захролуд кардан
Отравить сознание	– захролуд кардани шуур
Отравление	– захрхӯронӣ, захрнӯшонӣ
Отравляющие вещества	– моддаҳои захролудкунанда
Отрасль международного права	– соҳаи ҳуқуқи байналмилалӣ
Отрасль права	– соҳаи ҳуқуқ
Отрезветь	– хушёр шудан
Отретироваться	– ғайб задан
Отречение	– инкор кардан, рад кардан
Отречение от своих убеждений	– аз ақидаҳои худ гаштан
Отрешенность	– дунёбезорӣ
Отрешенный	– дунёбезор, дилмонда
Отрицание	– рад, инкор, рад кардан, мункиршавӣ
Отрицание виновности	– инкори гуноҳ
Отрицательный	– манфӣ
Отрицательный акцепт	– аксепти манфӣ
Отсрочка	– ба таъхир андохтан, дароз кардани муҳлат, мавқуф гузоштан
Отсрочка исполнения приговора	– мавқуф гузоштани иҷрои ҳукм
Отсрочка паспорта	– дароз кардани муҳлати эътибори шиноснома
Отсрочка платежа	– дароз кардани муҳлати пардохт

Отсроченный	– мавкуф
Отвлечение	– нафрат
Отстранение от должности	– аз вазифа холї (сабукдӯш) кардан, аз кор гирифтан
Отставка правительства	– истеъфои ҳукумат
Отстаивать свою позицию	– нуқтаи назари худро ҳимоя кардан
Отстранение опекуна и попечителя	– аз васигї ва парасторї дур кардан
Отстранение от работы	– аз кор холї кардан
Отсылочное нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқии ҳаволақунанда
Отступить от правил	– қоида роиё накардан
Отступное	– гузаштқунї, ҳаққи дасткашї
Отступные деньги	– пулҳои гузаштқардашуда
Отступник	– муртад, хоин, маслакфурӯш
Отступничество	– муртадї, хоинї, маслакфурӯшї
Отсудить	– бо санади суд баргардонидан
Отсудить имущество	– бо санади судї баргардонидани молу мулк
Отсудиться	– ба охир расонидани судбозї, ба анҷом расонидани судбозї
Отсутствие	– ҳозир набудан, ғайб задан
Отсутствие права на иск	– ҳуқуқи даъво надоштан, ба даъво ҳуқуқ надоштан
Отсутствие признаков преступления	– набудани аломатҳои (нишонҳои) ҷиноят
Отсутствие состава преступления	– набудани таркиби ҷиноят
Отсутствующий	– ғоиб
Оттиски следов	– нусхаҳои из (пай)
Отток	– кам шудан, баромада рафтан, кӯчида рафтан
Отторгнуть	– бо зӯрї ҷудо кардан, забт (ғасб) кардан
Отторжение	– забт, ғасб
Оттяжка	– кашоладаҳї, кашолақорї
Оттяжка решения	– ба таъхир андохтани ҳалнома
Отходник	– мардикор
Отходничество	– мардикорї
Отцеубийство	– падаркушї
Отцеубийца	– падаркуш
Отцовство	– падарї

Отчаянность	– ноилочӣ, ночорӣ
Отчаянное положение	– вазъияти душвор, ҳолати душвор
Отчество	– номи падарӣ
Отчим	– падарандар
Отчуждение	– бегонакунӣ
Отчуждать	– бегона кардан
Отчуждение имущества	– бегона кардани молу мулк
Отчуждение частной собственности	– бегона кардани моликияти хусусӣ
Отчужденное имущество	– молумулки бегонакардашуда
Отщепенство	– муртадӣ, маслакфурушӣ
Отягчить	– вазнин (гаронтар, бадтар) кардан
Отягчающие ответственность обстоятельства	– ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷавобгарӣ
Оферта	– пешниҳод, оферта
Официальный	– расмӣ, ҳукуматӣ, давлатӣ
Официальный валютный курс	– курби расмии асъор
Официальный документ	– ҳуҷҷати расмӣ
Официально	– расман
Официальность	– расмият
Официальное лицо	– шахси расмӣ, намояндаи расмӣ
Официальное разъяснение	– шарҳи расмӣ, эзоҳи расмӣ
Официальное издание	– нашри расмӣ
Официальный язык	– забони расмӣ
Официозность	– нимрасмӣ будан, расмият
Официозное сообщение	– хабари нимрасмӣ
Оформить договор	– шартномаро ба расмият даровардан
Оформить документы	– ҳуҷҷатҳоро ба расмият даровардан
Оформление	– ба расмият даровардан
Оффшор	– оффшор
Оффшорные зоны	– минтақаҳои оффшорӣ
Оффшорные компании	– ширкатҳои оффшорӣ
Оффшорная компания	– ширкати оффшорӣ
Оффшорный центр	– маркази оффшорӣ
Охарактеризовать	– тавсиф кардан
Охарактеризовать положение вещей	– ҳақиқати ҳолро тавсиф додан
Охаять	– бад гуфтан, наҳ задан
Охолостить	– ахта кардан

Охота	– шикор
Охотничий	– шикорӣ
Охотничий фонд	– фонди шикорӣ
Охрана водных объектов	– ҳифзи объектҳои об
Охрана почв	– ҳифзи хок
Охрана	– муҳофизат, муҳофиз, ҳифз
Охрана атмосферного воздуха	– муҳофизати ҳавои атмосфера
Охрана имущества	– муҳофизати молу мулк
Охрана границ	– муҳофизати сарҳад
Охрана интересов государства	– муҳофизати манфиатҳои давлат
Охрана материнства	– муҳофизати модарӣ, ҳифзи модарӣ
Охрана правопорядка	– муҳофизати тартиботи ҳуқуқӣ, нигоҳдории тартиботи ҳуқуқӣ
Охрана труда	– муҳофизати меҳнат
Охрана здоровья граждан	– муҳофизати саломатии шаҳрвандон
Охрана окружающей среды	– муҳофизати муҳити зист
Охрана животного мира	– муҳофизати олами ҳайвонот
Охрана прав потребителей	– муҳофизати ҳуқуқи истеъмолкунандагон
Охрана природы	– муҳофизати табиат
Охрана труда женщин	– муҳофизати меҳнати занон
Охрана труда несовершеннолетних	– муҳофизати меҳнати ноболигон
Охрана здоровья несовершеннолетних	– муҳофизати саломатии ноболигон
Охранительные нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқии муҳофизаткунанда
Охранительные меры	– чораҳои муҳофизатӣ
Охраняющий	– муҳофиз
Охранник	– посбон
Охранитель	– муҳофиз
Охранка	– шуъбаи ҳуфия
Охранные документы	– ҳуҷжатҳои муҳофизатӣ
Оценить	– баҳо додан, баҳо мондан
Оценщик	– баҳодиханда, баҳогузор
Оценочная деятельность	– фаъолияти баҳодихӣ (нархгузорӣ)
Оценка имущества	– баҳои молу мулк

Оценка доказательств	– баҳои далелҳо
Оценка рисков	– баҳодиҳии таваккал (хавф)
Оценка конкурентноспособности товара	– баҳои рақобатпазирии мол
Оценка соответствия	– баҳои мутобиқат
Оценочная комиссия	– комиссияи баҳодиҳӣ
Оценочная стоимость	– арзиши баҳо
Оценить положение	– вазъиятро баҳо додан, ҳолатро баҳо додан
Очевидец	– шоҳид, гувоҳ
Очевидный факт	– далели равшан
Очернить	– бадном кардан, сиёҳ кардан
Очковтиратель	– фиребгар, каллоб
Очная ставка	– рӯбарӯкунӣ
Очерёдность наследования	– навбати меросгирӣ
Очерёдность получения жилплощади	– бо навбат гирифтани хона (истикоматгоҳ)
Очерёдность списания денежных средств со счета	– бо навбат аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ
Очерёдность удовлетворения требований взыскателей	– бо навбат қонеъ кардани талаботҳои ситонандагон
Ошельмовать	– обрӯ резондан, бадном кардан
Ошибка	– хато, сахв, иштибоҳ, ғалат
Ошибка в уголовном праве	– сахв дар ҳуқуқи ҷиноятӣ
Ошибка случайная	– сахви тасодуфӣ
Ошибочное представление	– тасаввуроти нодуруст
Ошибочное решение	– қарори ғалат, ҳалномаи ғалат
Оштрафовать	– ҷарима кардан
Ощутить бессилие	– очизиро ҳис кардан

П

Падишах	– подшоҳ
Падёж	– ҳайвонмурӣ, мурумурии ҳайвонот
Падчерица	– духтарандар
Падшие	– шаҳидон, ҳалокшудагон
Паевой взнос	– сахмпулӣ, пайпулӣ, аъзоҳаққӣ
Паевой фонд	– фонди сахмия, фонди аъзоҳаққӣ

Паенакопление	– захираи сахм, сахмзахиракуни
Паевая книжка	– дафтарчаи сахмгузорӣ, дафтарчаи пайпулӣ
Пай	– пай, ҳақ
Пайщик	– хиссадор, ҳақдор
Пакт	– муоҳида, пакт, паймон
Пакты о правах человека	– муоҳида оид ба ҳуқуқи инсон
Пакт о ненападении	– муоҳидаи ҳучум накардан
Палата	– палата, маҷлис
Палата депутатов	– палатаи вакилон, маҷлиси намо- яндагон
Палата лордов	– палатаи лордҳо
Палата предств	ителей – палатаи намояндагон
Палач	– чаллод
Палиативные меры	– чораҳои нимқора
Пандектное право	– ҳуқуқи пандектӣ
Пандекты	– пандектҳо
Панибратство	– чӯрабозӣ
Паника	– воҳима
Паникёр	– воҳимагар, воҳимачӣ, воҳимаандоз
Паникёрство	– воҳимаандозӣ, воҳимагарӣ
Панихида	– маросими дафн
Панство	– рафтори ашрофона
Папиллярные линии и уз- лы	– хат ва нақшҳои папиллярӣ
Папство	– ҳокимияти папа
Парадоксальность	– парадокс, ғайриодӣ
Парадоксальность взгля- дов	– ғайриодӣ будани фикрҳо, бова- рибахш набудани фикрҳо
Парадоксальный случай	– ҳодисаи ғайриодӣ
Паразит	– муфтхӯр
Паразитический образ жизни	– тарзи зиндагии муфтхӯрона
Парафировать	– пешакӣ имзо кардан
Парафировать договор	– шартномаро пешакӣ имзо кардан
Пари	– шарт
Паритет	– баробарӣ
Паритет покупательной способности	– баробарии қобилияти харидорӣ
Паритетное представи- тельство	– намояндагии баробар

Паритетный принцип	– принципи баробарӣ
Партийная система	– низоми ҳизбӣ
Партийный	– ҳизбӣ
Партия	– ҳизб
Партократ	– ҳизбпараст
Партократия	– ҳизбпарастӣ
Партнер	– шарик, ҳамроҳ
Партнерство	– шарикӣ, ҳамроҳӣ
Партнершип	– шарики, ҳарифӣ
Парламент	– парламент, маҷлиси олий
Парламентаризм	– парламентаризм
Парламентский строй	– сохти парламентӣ
Парламентёр	– фиристода
Парламентские полномо- чия	– ваколатҳои парламентӣ
Парламентские каникулы	– таътили парламентӣ
Парламентские комиссии	– комиссияҳои парламентӣ
Парламентские прения (дебаты)	– мунозираи парламентӣ
Парламентские слушания	– муҳокимаи парламентӣ
Парламентские чтения	– хониши парламентӣ
Парламентский иммуни- тет	– масунияти парламентӣ
Парламентское государ- ство	– давлати парламентӣ
Парламентарная респуб- лика	– ҷумҳурии парламентӣ
Парламентская делегация	– ҳайати парламентӣ
Парламентская сессия	– ҷаласаи парламентӣ
Парламентская фракция	– фраксияи парламентӣ
Парламентарий	– аъзо ва узви парламент
Парламентарная монар- хия	– монархияи парламентӣ
Парламентский контроль	– назорати парламентӣ
Парламентское право	– ҳуқуқи парламентӣ
Парламентское расследо- вание	– тафтиши парламентӣ
Паскудный	– разил, мурдор, палид
Паскудное дело	– кори мурдор, кори разил
Паспорт	– шиноснома
Паспортная система	– низоми шиносномавӣ
Пассажир	– мусофир

Пассажиры	– мусофирхо
Пассивность	– бефаъолияти, ғайрифаъолӣ
Пассивное избирательное право	– ҳуқуқи интихоботии ғайрифаъол
Пастбище	– чарогоҳ
Пасынок	– писарандар
Патент	– патент
Патентная пошлина	– боци патентӣ
Патентная оговорка	– тавзеҳоти патентӣ
Патентное право	– ҳуқуқи патентӣ
Патентное средство	– воситаи патентӣ
Патентноспособность	– қобили патентпазирӣ
Патентный поверенный	– намояндаи патентӣ
Патентовладелец	– соҳиби патент, дорандаи патент
Патентообладатель	– дорандаи патент
Патологический случай	– воқеаи ғайритабӣ
Патриархальный	– падаршоҳӣ
Патриархальный строй	– соҳти ҷамъиятии падаршоҳӣ, падарсолорӣ
Патриотизм	– ватандӯстӣ
Патриций	– асилзода, ашроф, патритсий
Патрон	– ҳомӣ, ҳимоятгар
Патронаж	– патронаж, ҳомӣ
Патронат	– патронат, ҳимоятгарӣ, ҳомӣ, сарпараст
Патруль	– дастаи посбонон, патрул
Паупер	– нодор, камбизоат
Педераст	– бачабоз, амрадбоз, ливот(а)
Педерастия	– бачабозӣ
Перлюстрация	– перлюстрация, тафтиши мукотибот
Пенология	– пенология, таълимот дар бораи ҷазо
Пенкосниматель	– муфтхӯр
Пенсия	– нафақа
Пенсионер	– нафақагир, нафақахӯр
Пенсия за выслугу лет	– нафақа барои хизмати дарозмуддат
Пенсионный возраст	– синни нафақагирӣ
Пенсия по возрасту	– нафақа аз рӯи синну сол
Пенсионное обеспечение	– таъминоти нафақа
Пенсионные накопления	– пасандозҳои нафақавӣ

Пенсионный договор	– шартномаи нафақа
Пенсионный взнос	– ҳақи нафақа
Пенсия по инвалидности	– нафақа барои маъҷубӣ
Пенсия по случаю потери кормильца	– нафақа ҳангоми гум кардани саробон
Пенсия по старости	– нафақа ҳангоми пиронсолӣ
Пенсия социальная	– нафақаи иҷтимоӣ
Пенсия трудовая	– нафақаи меҳнатӣ
Пеня	– пеня, деркард
Первичные водопользователи	– истифодабарандагони аввалаи об
Первый секретарь	– котиби яқум
Первобытные нравы	– урфу одатҳои ибтидоӣ
Первоисточник	– манбаи аввалин, сарчашма
Первоначальные доказательства	– далелҳои аввалиндараҷа
Первоначальный иск	– даъвои аввала
Первопричина	– сабаби асосӣ, сабаби аввалин
Перебаллотировать	– аз нав ба овоз мондан
Перебаллотировка	– аз нав ба овозмонӣ
Перебежчик	– фирорӣ, гуреза
Перевод	– интиқол, тарҷума
Переводчик	– тарҷумон
Перевод долга	– гузаронидани қарз (ба шахси дигар гузаронидани қарз), интиқоли қарз
Перевод жилых домов в нежилые	– ба хонаҳои ғайриистикоматӣ гузаронидани хонаҳои истикоматӣ
Перевод на другую работу	– ба кори дигар гузаштан
Перевод на другую работу по инициативе работника	– бо ташаббуси корманд ба кори дигар гузаронидан
Перевозка	– кашонидан, ҳамлу нақл
Перевозка наркотических средств	– кашонидани воситаҳои нашъадор, ҳамлу нақли воситаҳои нашъадор
Перевозка оружия	– кашонидани силоҳ, ҳамлу нақли силоҳ
Перевозка товара	– кашонидани мол, ҳамлу нақли мол
	Перевозчик – боркашонанда, боркаш

Перевыборы	– интихоби такрорӣ
Перегибщик	– ифроткор, качрав
Перегнуть	– аз хад гузаштан
Переголосование	– азнавовоздиҳӣ
Передаточный акт	– санади супоридан
Передача	– додан, супурдан, тахвил
Передача арестанту	– ба маҳбус ғизо овардан
Передача вещи на хранение третьему лицу	– додани ашёҳо барои нигоҳдорӣ ба шахси сеюм
Передача доли	– супоридани ҳисса, додани ҳисса
Передача иска	– супурдани даъво
Передача на поруки	– ба кафилий додан
Передача недвижимости	– додани амволи (молу мулки) ғай-риманкул
Передача прав по чеку	– додани ҳуқуқҳо тибқи чек
Передвижение кредитов	– тағйири кредитҳо
Передел	– азнавтақсимкунӣ
Передел земли	– тақсимоти дубораи замин
Передоверие	– вогузоштан (ваколати худро ба дигар кас додан)
Передоверить	– вогузории ваколат
Передопрос	– дубора пурсидан
Пережиточные явления	– зухуроти боқимондаи кухна
Перезаклад	– азнавгаравмонӣ, гаравмонии дубора
Перезаключение договора	– аз нав бастанӣ шартнома
Переизбрание	– азнавинтихобкунӣ, дубора интихобкунӣ
Переиначивание	– дигаркунӣ, тағйирдиҳӣ
Переискать	– дубора кофтуков (чустучӯ) кардан
Переквалифицировать	– тағйири ихтисос
Перекоры	– чанчол, муноқиша
Перекрёсный допрос	– пурсиши дутарафа
Перекупка	– чаллобӣ, харидафурӯшӣ, гаронфурӯшӣ
Перекупка краденного	– чаллобии чизи дуздашуда
Перекупной товар	– моли чаллобӣ
Перекупщик	– чаллоб, харидафурӯш, гаронфурӯш
Переманить	– аз роҳ зада ба тарафи худ кашидан
Перемена	– табдил

Перемещение	– ҷойивазкунӣ
Перемещение лица	– ҷойивазкунии шахс
Перемещение на другую работу	– ба кори дигар гузаштан
Перемирие	– сулҳи муваққатӣ, муторика
Перемирить	– оштӣ кардан, сулҳ кардан
Переморить	– ҳалок кардан, куштан, нобуд (нест) кардан
Перенаём	– киروي такрорӣ
Перенесение дела в суд	– ба суд гузаронидани парванда
Перенос разбора дела	– ба вақти дигар монондани муҳокимаи парванда
Переосвидетельствование	– шаҳодатдиҳии такрорӣ, муоинаи такрорӣ
Переосмыслить факты	– далелҳоро такроран мулоҳиза (дарк) кардан
Переписка	– нусхабардорӣ, мукотиба
Переписка корреспонденции	– барӯйхатгирии муросилот
Перепись	– барӯйхатгирӣ
Перепись населения	– барӯйхатгирии аҳоли
Переплетение обстоятельств	– печдарпечии вазъият
Перепродажа вещей	– азнавфурӯшии ашёҳо
Переработка	– коркардабароӣ, коркард
Переработанный продукт	– маҳсулоти коркардшуда
Перерасчёты	– ҳисобу китоби такрорӣ, аз нав ҳисоб кардан
Перерожденец	– маслакғумкарда, хоин
Перерыв давности	– танаффуси муҳлати мурур
Переселенец	– муҳочир
Переселение	– муҳочират
Переселять	– кӯчонидан
Пересечение	– убур кардан
Пересечение государственной границы	– убур кардани сарҳади давлатӣ
Пересмотр	– аз нав дида баромадан, аз нав баррасӣ кардан
Пересмотр судебных решений в порядке надзора	– ба тариқи назорат аз нав дида баромадани ҳалномаҳои суд
Пересмотр судебных решений по вновь открыв-	– аз нав дида баромадани ҳалномаҳои суд бо сабаби ошкор гар-

шимся обстоятельствам	дидани ҳолатҳои нав
Пересмотр судебных определений в порядке надзора	– ба тариқи назорат аз нав дида баромадани таъиноти суд
Пересмотр судебных приговоров по вновь открывшимся обстоятельствам	– аз нав дида баромадани ҳукмҳои судӣ бо сабаби ошкор гардидани ҳолатҳои нав
Пересмотр судебных приговоров в порядке надзора	– ба тариқи назорат аз нав дида баромадани ҳукмҳои судӣ
Перестрахование	– аз нав бима (суғурта) қардан
Перестрахователь	– аз нав бимақунанда (суғуртақунанда)
Перестраховочный договор	– шартномаи аз нав бимақунӣ
Перестраховщик	– аз нав бимашаванда (суғурташаванда), масъулиятгӯрез
Переступить закон	– қонунро вайрон қардан
Переступить свои полномочия	– аз доираи ваколати худ баромадан
Пересуд	– муҳофизати дубораи судӣ
Пересылка	– фиристодан, ирсол, рағона қардан
Пересылка легковоспламеняющихся вещей	– фиристодани моддаҳои зудташғиранда
Перетолкование	– тақроран маънидодқунӣ, маънидод қардани тақрорӣ
Переубедить	– боварқунонидан
Переуступка права	– гузашти ҳуқуқ, гузашт қардани ҳуқуқ
Переучёт	– аз нав ба ҳисоб гирифтани
Переучёт векселей	– аз нав ба ҳисоб гирифтани векселҳо
Перехватить	– дастгир қардан
Перехватить письмо	– мактубро ба даст даровардан
Переход прав кредитора к другому лицу	– гузаштани ҳуқуқҳои қардор ба шахси дигар
Переход права собственности	– гузаштани ҳуқуқи моликият
Переход через границу	– аз сарҳад гузаштан

Переходный возраст	– синни гузариш
Переходный период	– давраи гузариш
Перечень	– номгӯй, рӯйхат
Перипетии (перипетия)	– душвориҳо (душворӣ), мураккабиҳо
Персона нон грата	– шахси номақбул
Персонал	– ҳайат
Персональная ответственность	– ҷавобгарии шахсӣ, масъулияти шахсӣ
Персональная пенсия	– нафақаи шахсӣ
Персональная подсудность	– тобеияти инфиродии судӣ
Персональное право	– ҳуқуқи шахсӣ
Перст судьбы	– нишонаи тақдир
Пестун	– мураббӣ, тарбиякунанда
Петиция	– дархост, илтимоснома
Печаль	– ғусса, ҳасрат, надомат
Печальный	– ғуссадор
Печатник	– чопкунанда
Печать	– муҳр
Печать молчания	– муҳри хомӯшӣ
Пикетирование	– посбонӣ кардан
Пират	– роҳзан, ғоратгар
Пиратство	– роҳзанӣ, ғоратгарӣ
Письменные доказательства	– далелҳои хаттӣ
Письменные заметки	– қайдҳои махсус
Письменное обязательство	– уҳдадорӣ хаттӣ
Письменное указание	– дастури хаттӣ
Письменный документ	– ҳуҷҷати хаттӣ
Письменная сделка	– аҳди хаттӣ
Письмо	– мактуб, нома
Письменная клятва	– савганди хаттӣ
Письменное разрешение	– руҳсатномаи хаттӣ, иҷозатномаи хаттӣ
Питать доверие	– бовар доштан
Питать надежду	– умед доштан
Питать ненависть	– нафрат доштан
Плагиаг	– асардуздӣ
Плагиагатор	– асардузд
Плагиагство	– асардуздӣ
План	– нақша, план

План места происшествия	– нақшаи ҷои ҳодиса
План расследования	– нақшаи тафтишот
План земельного участка	– нақшаи қитъаи замин
Планирование семьи	– банақшагирии оила
Плантаторство	– заминдорӣ
Плата	– музд, ҳақ
Платный	– музднок
Платёж	– пардохт
Платёжная система	– низоми пардохт
Платёжная дисциплина	– интизоми пардохт
Платёж с рассрочкой	– пардохти бомуҳлат
Платёжеспособность	– қобилияти пардохт кардан
Платёжеспособный	– қобилияти пардохткунӣ
Платёжное извещение	– огохиномаи пардохтӣ
Платёжное поручение	– супориши пардохтӣ
Платёжное обязательство	– уҳдадории пардохтӣ
Платёжное соглашение	– созишномаи пардохтӣ
Платёжное требование	– талаботи пардохтӣ
Платёжный баланс	– баланси пардохтӣ, мувозинаи пардохтӣ
Платёжный оборот	– гардиши пардохтӣ
Плательщик	– пардохткунанда, пулдиҳанда
Плательщик налога	– пардохткунандаи андоз
Платить в рассрочку	– бо муҳлат пардохтан
Платить долги	– қарзхоро адо кардан
Платить наличными	– пардохтан бо пули нақд
Платная должность	– вазифаи музднок
Плаха	– кундаи сарбури
Плебисцит	– плебистсит, раъйгирии умумӣ (раъйгирии умумӣ барои ҳалли масъалаҳои муҳими мамлакат)
Племенной	– қабилавӣ
Племя	– қабил
Племянник	– додарзода, хоҳарзода, ҷиян
Плен	– асирӣ
Пленарное заседание	– ҷаласаи пленарӣ
Пленник	– асир
Пленум	– пленум
Плод	– самара, натиҷа
Плодотворность	– самаранокӣ
Плоды	– самараҳо
Пломба	– тамға
Пломбировать вагон	– тамғазании вагон, ба дари вагон

Пломбировать товары	тамға задан – тамғазанини мол, ба мол тамға за- дан
Плохое поведение	– рафтори бад
Плохой	– бад
Плут	– қаллоб, фиребгар, маккор
Плутовство	– қаллобӣ, фиребгарӣ
Плюрализм	– гуногунакидағӣ, гуногунандешӣ
Плюралист	– гуногунандеш
Пневматическое оружие	– силоҳи пневматикӣ
По закону	– қонунан, аз рӯи қонун
По истечении срока	– баъд аз тамом шудани муҳлат
По личным мотивам	– бо сабабҳои шахсӣ, бо асосҳои шахсӣ
По легкомыслию	– аз рӯи бемулоҳизағӣ (кӯтоҳандешағӣ)
По наследству	– аз рӯи мерос
По независящим обстоя- тельствам (причинам)	– бинобар ҳолатҳои (сабабҳои) во- бастанабуда
По показаниям очевидцев	– аз рӯи гуфтаҳои (нишондодҳои) шоҳидон
По праву наследования	– аз рӯи ҳуқуқи мерос
По собственному жела- нию	– бо хоҳиши худ
По собственной воле	– бо иродаи худ
Побег	– гурез, фирор
Побег арестованного	– фирори маҳбус, гурехтани маҳбус
Побег из плена	– фирор аз асорат
Побег из ссылки	– фирор аз бадарға
Побег из места ссылки	– гурехтан аз маҳалли бадарға
Победа	– ғалаба, пирӯзӣ
Побои	– зарбу лат, лату кӯб
Побоище	– занозанӣ
Поборы	– пулгириӣ, бочу хироч, андоз
Побочный сын	– писари беникоҳ таваллудшуда
Побеждённый	– мағлубшуда
Побеждаемость	– мағлубшавӣ
Побудительная причина	– сабаби водорқунанда
Побудить	– водор қардан
Повальная смерть	– одаммури
Повальное бегство	– фирори умумӣ
Повальный обыск	– ҷустуҷӯи умумӣ, кофтукови умумӣ

Повелитель	– омир, хукмрон, хоким
Повелительно	– омирона, хукмронона, хокимона
Поведение	– рафтор
Повеление	– амр, фармон, фармоиш, хукм
Повенчать	– ба аҳди никоҳ даровардан
Поверенный	– вакил
Поверенный в делах	– расул, намоянда
Поверить на слово	– ба сухан бовар кардан
Поверье	– хурофот, эътиқод
Поверхностный	– рӯякӣ
Поверхностные следы	– изҳои рӯякӣ
Повесить	– ба дор овехтан, ба дор кашидан
Повестка	– даъватнома, огохинома, хабарнома
Повестка в суд	– огохиномаи суд
Повстанец	– шӯришгар, исёнгар, муҷоҳид
Повивальная бабка	– момодоя
Повинность	– уҳдадорӣ, маҷбурият
Повиноваться приказу	– ба фармон итоат кардан
Повод	– баҳона, ваҷҳ
Поворот исполнения решения	– баргардонидани иҷрои ҳалнома
Повреждение	– осеб, хароб, вайрон шудан
Повреждение имущества	– осеб расондан ба молу мулк, зарар расонидан ба молу мулк, вайрон шудани молу мулк
Повреждение путей сообщения	– осеб расонидан ба роҳҳои алоқа, вайрон шудани роҳҳои алоқа
Повременная оплата	– музди вақтбайъ
Повременная работа	– кори вақтбайъ
Повтор	– такрор
Повторность	– такрорӣ
Повторное преступление	– ҷинояти такрорӣ
Повторность административного правонарушения	– такрори ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ
Повторные выборы	– интихоботи такрорӣ
Повышение квалификации	– такмили таҳассус
Повышение профессиональной квалификации	– такмили таҳассуси касбӣ
Повышенный интерес	– манфиати барзиёдатӣ, ҳавасмандии барзиёдатӣ

Повешение	– ба дор кашидан, ба дор овехтан
Поганый	– ҳаромӣ
Погасить долг	– қарзро адо кардан
Погасить задолженность	– адо кардани қарз
Погашение	– адо кардан, пардохтан
Погашение государственного займа	– пардохти қарзи давлатӣ
Погашение долга	– адои қарз
Погашение судимости	– барҳам додани (хӯрдани) доғи судӣ
Погашенная облигация	– вомбарги пардохткардашуда, вомбарги пардохташуда
Погоня	– таъқиб, таъқиб кардан, думболагирӣ
Пограничная зона	– минтақаи сарҳадӣ
Пограничная полоса	– хатти сарҳадӣ
Пограничная служба	– хизмати сарҳадӣ
Пограничник	– сарҳадбон
Пограничные воды	– обҳои сарҳадӣ
Пограничные войска	– кӯшунҳои сарҳадӣ
Пограничные соглашения	– созишномаҳои сарҳадӣ
Пограничный	– сарҳадӣ
Пограничный знак	– аломати сарҳад
Пограничный режим	– речаи сарҳадӣ
Пограничный столб	– сутуни сарҳадӣ
Погребальный обряд	– маросими дафн
Погребение	– дафн, дафнкунӣ, гӯр кардан
Погром	– ғорат, торумор
Погромщик	– ғоратгар
Под охраной закона	– дар таҳти (зери) ҳимояи қонун
Подарок	– ҳадя, тухфа
Подать	– боҷ, андози сарона
Подать (дать) повод	– имконият додан
Подать в отставку	– истеъфо додан
Подать заявление	– ариза додан
Подать прошение	– додани арзи ҳол, додани дархост
Подать кассацию	– аризаи кассатсионӣ додан
Подвергнуть	– гирифторм кардан, дучор шудан
Подвергнуть допросу	– пурсиш кардан
Подвергнуть истязаниям	– ба азобу уқубат гирифторм кардан
Подвергнуть наказанию	– ҷазо додан, ба ҷазо гирифторм

Подвергнуть приводу	кардан
Поденная оплата	– маҷбуран овардан
Поднадзорный	– музди рӯзбайъ
Податное обложение	– тахти назорат буда
Податной	– чаримаандозӣ, чаримаситонӣ
	– боҷгир, хирочғундор, андозғундор
Подавление	– саркӯбӣ
Подведомственность	– тобеият
Подведомственность судебная	– тобеияти судӣ
Подведомственность военных судов	– тобеияти судҳои ҳарбӣ
Подвластность	– тобеият, фармонбардорӣ
Подговорщик	– иғвогар, таҳриккунанда
Подготовительные действия	– амалҳои тайёри
Подданный	– раият
Подданство	– раиятӣ
Поддельщик	– сохтакор
Подделка	– сохтакорӣ, қалбақӣ, чизи сохта
Подделка подписи	– сохтакории имзо
Поддельватель	– сохтакор
Поддельный	– қалбақӣ
Поддельный документ	– хуччати қалбақӣ
Поддержка	– тарафдорӣ, пуштибонӣ, мададгорӣ, дастгирӣ
Поддержание международного мира и безопасности	– дастгирии сулҳ ва амнияти байналмилалӣ
Поддерживать обвинение	– дастгирии айбдоркунӣ
Поделить наследство	– тақсим кардани мерос
Поджечь	– оташ задан
Поджог	– оташ задан, дардодан
Поджигательные действия	– амалҳои иғвогарона, амалҳои фитнагарона
Подзаконные нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқии зерқонунӣ
Подзаконный акт	– санади зерқонунӣ
Подзащитный	– ҳимояшаванда, дифоъшаванда
Подкидывание детей	– пинҳонӣ партофтани бачаҳо
Подкидыш	– бачаи партовташуда
Подлинник	– нусхаи аслиӣ, нусхаи асосӣ, асл
Подлинность	– аслият, ҳақиқӣ будан

Подколоть документ к делу	– хуччатро ба парванда илҳоқ кардан
Подконвойный	– таҳти назорати посбонбуда
Подконтрольный	– таҳти назоратбуда
Подконтрольная организация	– ташкилоти таҳти назорат
Подкрепить факты	– далелу санадхоро таквият додан
Подкреплённость правопорядка	– мустаҳкамии тартиботи ҳуқуқӣ
Подкуп	– харида гирифтани, ришва додан
Подкуп избирателей	– харидани интихобкунандагон
Подлог	– сохтакорӣ, қаллобӣ, фиреб
Подлог документов	– сохтакорӣ хуччатҳо
Подмена ребенка	– иваз кардани кӯдак, пинҳонӣ иваз кардани кӯдак
Подростки	– наврасон
Подразделения	– воҳидҳо
Подробный	– муфассал
Подряд	– пудрат
Подрядчик	– пудратчӣ
Подрядные работы	– корҳои пудратӣ
Подрядные организации	– ташкилотҳои пудратӣ
Подданный (подданные)	– раият, табаа
Подданство	– табаагӣ, тобеият, раиятӣ, фукароӣ
Подкупить	– бо пора (ришва) харидан
Подлость	– разолат, мурдорӣ, касофат
Подлый	– мурдор, номард, беномус
Подлец	– муттаҳам, разил, нобакор,
Подельщик	– тақаллубкор
Подлинный документ	– хуччати асли, хуччати ҳақиқӣ ё воқеӣ
Подлинная демократия	– демократияи ҳақиқӣ
Подлинность документа	– ҳақиқӣ будани хуччат
Подлог избирательных документов	– сохтакорӣ хуччатҳои интихоботӣ
Подложность доказательства	– далелҳои қалбақӣ
Подложный	– тақаллубӣ, сохта, қалбақӣ
Подложный документ	– хуччати қалбақӣ
Подмандатные территории	– қаламрави зеримандатӣ
Подманить	– фирефтан

Подмахнуть приказ	– фармонро бо шитоб имзо кардан
Подмена	– пинҳонӣ иваз кардан
Подметнуть письмо	– пинҳонӣ (махфӣ) мактуб партофтандан
Поднаем жилого помещения	– кирояи иловагии хонаи истиқоматӣ
Поднаиматель	– кироягири иловагӣ
Подневольный	– тобеъ, мутеъ
Подневольный труд	– мехнати маҷбури
Подноготная	– сирру асрор, махфӣ, пӯшида
Подозреваемый	– гумонбаршаванда, гумонбаршуда
Подозревать	– гумонбар шудан, гумон бурдан
Подозревать в обмане	– дар фиребгарӣ гумонбар кардан
Подозрение	– шубҳа, гумон
Подозрение падает на него	– аз ӯ шубҳа доранд
Подозрительная личность	– шахси шубҳанок
Подозрительность	– шубҳанокӣ, шубҳаангезӣ
Подозрительный	– шубҳаовар, шубҳанок, шубҳаомез, шубҳаангез
Подозрительный элемент	– унсури шубҳанок
Подонки	– разилҳо
Подонки общества	– разилони чомеа
Подопечная территория	– каламрави таҳти назорат
Подопечное лицо	– шахси нигоҳубиншаванда
Подопечный	– нигоҳубиншаванда
Подоплека	– сабаби пинҳонӣ (махфӣ)
Подослать	– пинҳонӣ (махфӣ) фиристодан
Подотрасль	– зерсоҳа
Подотрасль права	– зерсоҳаи ҳуқуқ
Подотчетность	– тобеият, ҳисоботдиҳӣ
Подотчетность органов власти народу	– ҳисоботдиҳанда будани мақомоти давлатӣ ба халқ
Подотчетная сумма	– маблағи ҳисоботӣ
Подотчетное лицо	– шахси ҳисоботдиҳанда
Подходный налог	– андози даромад, андоз аз даромад
Подпасть под чье-то влияние	– ба зери таъсири касе афтидан
Подписка	– обуна, забонхат
Подписка о невыезде	– забонхат дар бораи ба ҷое нарафтандан

Подписка о явке	– забонхат дар бораи ҳозиршавӣ
Подпись	– имзо
Подписание международ- ного договора	– имзои шартномаи байналмилалӣ
Подполье	– пинҳонкорӣ, фаъолияти махфӣ
Подпольный	– пинҳонкорӣ
Подпольщик	– пинҳонкор, махфикор
Подрыв авторитета вла- сти	– беобрӯкунии ҳокимият
Подрыв доверия	– аз боварӣ баромадан
Подрывная деятельность	– фаъолияти харобкорӣ, фаъолияти таҳрибкорӣ
Подсживание	– зараррасонӣ, дасиса, фитна
Подследственный	– таҳти тафтишбуда, тафтишша- ванда
Подследственность	– тафтишӣ, тафтишшавӣ
Подследственный	– тафтишшаванда
Подсобник	– ёрдамчӣ
Подсобное хозяйство	– хоҷагии ёрирасон
Подсознательный	– беихтиёр, бешуур
Подставной	– ғайриҳақиқӣ, сохта
Подставной кандидат	– номзади дурӯғин
Подставной свидетель	– шоҳиди сохта
Подставное лицо	– шахси ба ҷои шахси дигар гузо- шташуда, шахси ғайриҳақиқӣ
Подстрекатель	– иғвогар, фитнагар
Подстрекательство	– иғвогарӣ, фитнагарӣ
Подстрекательский	– иғвоангез
Подсудимый	– судшаванда
Подсудность	– тобеияти судӣ
Подсудный	– қобили муҳокимаи суд
Подсудное дело	– кори судӣ
Подсчет голосов	– ҳисоб кардани овозҳо
Подсылка (подослать)	– пинҳонӣ фиристодан
Подтасовать факты	– далелҳоро таҳриф кардан
Подтасовщик	– таҳрифкунанда, таҳрифкор
Подтверительный	– тасдиқкунанда, собиткунанда
Подтвердительное пись- мо	– мактуби тасдиқкунанда (таъкидӣ)
Подтверждение	– тасдиқ, таъкид, собит кардан
Подушный налог	– андози сарикасӣ
Подушная подать	– хирочи сарикасӣ

Подхалимство	– хушомадгӯӣ
Подходящая работа	– кори мувофик
Подходящий момент	– фурсати мувофик, лаҳзаи муносиб
Подходящие условия	– шартҳои қобили қабул
Подцензурный	– таҳти сензура буда
Подцензурная печать	– матбуоти таҳти сензура буда
Подчинение	– итоаткунӣ, тобеъшавӣ
Подчиненность	– тобеият
Подчинить своим интересам	– ба манфиатҳои худ тобеъ кардан
Подчиняться приказу	– ба фармон итоат кардан
Подшить к делу	– ба парванда дӯхтан
Поединок	– чанги тан ба тан
Пожаловаться	– шикоят кардан
Пожалование	– шикоят, арз
Пожалование гражданства	– ташрифи шаҳрвандӣ
Пожар	– сӯхтор
Пожарный надзор	– назорати зидди сӯхтор
Пожертвование	– садақа, хайрот, хайрия
Пожизненная каторга	– бадарғаи якумра
Пожизненная пенсия	– нафақаи умрбод
Пожизненное лишение свободы	– якумра аз озодӣ маҳрум кардан
Пожизненное пользование	– истифодаи якумра
Пожизненное содержание	– якумра нигоҳ доштан, якумра таъмин кардан
Пожилой	– солхӯрда, миёнсол
Поземельный налог	– андози замин, заминпулӣ
Позитивное право	– ҳуқуқи позитивӣ, ҳуқуқи мусбат
Позиция	– мавқеъ, нуқтаи назар
Позиция адвоката	– мавқеи адвокат
Позор	– шармандагӣ, шармсорӣ
Позорящее наказание	– ҷазои шармандакунанда
Поимка вора	– дастгир кардани дузд
Поиск	– кофтуков, ҷустуҷӯ
Поистине	– ҳақиқатан, воқеан
Поймать на месте преступления	– дар ҷои ҷиноят дастгир кардан
Поймать с поличными	– бо далели шайъӣ даст гирифттан, дар болои ҷиноят ба даст афтондан
Пойти на подкуп	– ба роҳи порадиҳӣ даромадан,

Показание	роҳи ришваро пеш гирифта
Показание заведомо ложное	– баёнот, нишондод, маълумот
Показания обвиняемого	– дидаю дониста додани баёноти бардурӯғ
Показания потерпевшего	– нишондоди айбдоршаванда
Показания свидетеля	– нишондоди чабрдида
Показательный процесс	– нишондоди шоҳид
Показательный суд	– муруфияи кушод
Поклажа	– суди кушод
	– бор, бағоч, моле, ки барои нигоҳдошт супорида мешавад
Поклажедатель	– молгузор
Покаяние	– тавба кардан, тавба, пушаймонӣ
Покаянное письмо	– мактуби тавбаомез
Покаянный	– пушаймон
Покаяться	– тавба кардан, афсӯс хӯрдан, пушаймон шудан
Покинуть на произвол судьбы	– ба тақдир ҳавола кардан, ба ҳоли худ гузоштан
Покинуть Родину	– тарки Ватан кардан
Покой	– осудагӣ
Покойник	– вафотёфта, фавтида
Покойный	– раҳматӣ, мархум
Поколение	– насл
Покончить с собой	– худкушӣ кардан
Покорно	– мутеона
Покорный	– мутеъ
Покража	– дуздӣ, чизҳои дуздӣ
Покровитель	– пуштибон
Покупать в долг	– ба насия харидан
Покупка	– харид
Покупка экспонатов	– харидории нигороҳо
Покупающийся	– сӯиқасдкунанда
Покушение	– сӯиқасд
Покушение на преступление	– сӯиқасд ба ҷиноят
Покушение на убийство	– сӯиқасд ба куштор
Полезная модель	– модели судманд
Полис	– санади бима, ҳуҷҷати бима
Полистная оплата	– музди варақбайъ
Полистный	– варақабайъ
Политизация	– сиёсигардонӣ

Политика	– сиёсат
Политический	– сиёсӣ
Политично	– сиёсатмадорона
Политзаключенный	– зиндони сиёсӣ
Политик	– сиёсатмадор
Политика государства	– сиёсати давлатӣ
Политика невмешательства	– сиёсати даҳолат накардан
Политика права	– сиёсати ҳуқуқ
Политика сдерживания	– сиёсати боздорӣ
Политика цен	– сиёсати нарх
Политикан	– сиёсатбоз
Политиканство	– сиёсатбозӣ
Политическая автономия	– мухторияти сиёсӣ
Политическая активность	– фаъолияти сиёсӣ
Политическая дееспособность	– қобили амали сиёсӣ
Политическая деятельность	– фаъолияти сиёсӣ
Политическая конъюнктура	– вазъи сиёсӣ
Политическая мистификация	– қаллобии сиёсӣ
Политическая независимость	– истиқлолияти сиёсӣ
Политическая ответственность	– ҷавобгарии сиёсӣ
Политическая партия	– ҳизби сиёсӣ
Политическая правоспособность	– қобилияти ҳуқуқии сиёсӣ
Политическая самостоятельность	– мустақилияти сиёсӣ
Политическая система	– низоми сиёсӣ
Политическая система общества	– низоми сиёсии ҷамъият
Политически неблагонадежен	– аз ҷиҳати сиёсӣ безътимод
Политические права	– ҳуқуқҳои сиёсӣ
Политические права и свободы	– ҳуқуқҳо ва озодиҳои сиёсӣ
Политические преступления	– ҷиноятҳои сиёсӣ
Политические репрессии	– ҷазоҳои сиёсӣ
Политические эмигранты	– муҳоҷирони сиёсӣ
Политический государ-	– хизматчи давлатии сиёсӣ

ственный служащий	
Политический деятель	– сиёсатмадор
Политический наблюдатель	– мушоҳидаи сиёсӣ
Политический плюрализм	– гуногунандешии сиёсӣ
Политический режим	– речаи сиёсӣ
Политический риск	– таваккали сиёсӣ
Политическое господство	– ҳукмронии сиёсӣ
Политическое принуждение	– маҷбурияти сиёсӣ
Политическое равенство	– баробарҳукукии сиёсӣ
Политическое убежище	– паногоҳи сиёсӣ
Политическое убийство	– куштори сиёсӣ
Полицейский	– маъмури политсия
Полицейское право	– ҳукуки политсиягӣ
Полиция	– политсия
Полководец	– сарлашкар
Полная гибель	– нобудшавии пурра
Полная дееспособность	– қобилияти амалкунии пурра
Полная материальная ответственность работника	– ҷавобгарии пурраи моддии корманд
Полная свобода	– озодии пурра, озодии комил
Полновесность доказательств	– қотеъ будани далелҳо
Полновесный довод	– далели қотеъ
Полновластие	– ҳукмронии комил
Полновластный	– ҳукмронии мутлақ
Полное партнерство	– шарикии пурра, шарикии комил
Полное признание	– пурра иқрор шудан, иқроршавии пурра
Полное равноправие	– баробарҳукукии пурра, баробарии комил
Полное товарищество	– ширкати комил
Полномочие (полномочия)	– салоҳият (салоҳиятҳо)
Полномочие (полномочия) адвоката	– салоҳияти (салоҳиятҳои) адвокат
Полномочие (полномочия) Верховного суда Республики Таджикистан	– салоҳияти (салоҳиятҳои) суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Полномочие (полномочия) законодательного органа	– салоҳияти (салоҳиятҳои) мақомоти қонунгузор

Полномочие (полномочия) Президента Республики Таджикистан	– салоҳияти (салоҳиятҳои) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Полномочие (полномочия) суда	– салоҳияти (салоҳиятҳои) суд
Полномочие (полномочия) полномочного представителя	– салоҳияти (салоҳиятҳои) намояндаи ваколатдор
Полномочие (полномочия) Правительства Республики Таджикистан	– салоҳияти (салоҳиятҳои) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Полномочие (полномочия) районного суда	– салоҳияти (салоҳиятҳои) суди ноҳиявӣ
Полномочие (полномочия) судов общей юрисдикции	– салоҳияти (салоҳиятҳои) судҳои юрисдиксияи умумӣ
Полномочный	– салоҳиятдор, комилҳуқуқ
Полномочный посол	– сафири мухтор
Полномочный представитель	– намояндаи мухтор
Полноправие	– комилҳуқуқӣ
Полноправность	– комилҳуқуқ будан
Полноправный	– комилҳуқуқ
Полноправный член общества	– узви қомилҳуқуқи ҷомеа
Полнота сведений	– пуррагии маълумот
Полнота следствия	– пуррагии тафтишот
Половая зрелость	– балоғат
Половая свобода	– озодии чинсӣ
Половое сношение	– муносибати чинсӣ, алоқаи чинсӣ
Половой	– чинсӣ, таносулӣ
Половые органы	– узвҳои таносул
Половые преступления	– ҷиноятҳои чинсӣ
Положение	– низомнома, ҳолат, вазъият
Положительное решение	– қарори мусбат, ҳалномаи мусбат
Положительный	– мусбат
Положительный отказ	– радди мусбат
Полоумие	– ноқисулақлӣ
Полпред (полномочный представитель)	– намояндаи мухтор
Полпредство (полномочное представительство)	– намояндагии мухтор
Полубессознательный	– нимхушёр

Полуколонияльная зависимость	– тобеияти ниммустамликавӣ
Полуколония	– ниммустамлика
Пользование	– истифода
Пользователь	– истифодакунанда, истифодабаранда
Пользование земельным участком	– истифодабарии қитъаи замин
Пользоваться льготами	– аз имтиёзҳо истифода кардан
Пользоваться свободой	– аз озодӣ истифода бурдан
Пользователи субсидии	– истифодабарандагони ёри молиявӣ
Получение взятки	– гирифтани пора, гирифтани ришва
Получение незаконного вознаграждения	– гирифтани инъоми ғайриқонунӣ
Получатель	– гиранда, қабулкунанда
Получатель постоянной ренты	– гирандаи рентаи доимӣ
Получение сведений, составляющих коммерческую тайну	– гирифтани маълумотҳои дорой сирри тичоратӣ
Получение кредита	– гирифтани кредит
Получение компенсации	– ҷуброн гирифтан
Получить отступного	– ҳаққи дасткашӣ гирифтан
Получить отказ	– ҷавоби рад гирифтан
Получить право гражданства	– ҳуқуқи шаҳрвандӣ гирифтан
Получить представительство	– ваколат гирифтан, намояндагӣ гирифтан
Помешанный	– девона
Помешательство	– девонагӣ
Помещение	– манзил, бино
Помещение жилое	– манзили истиқоматӣ
Помещик	– мулкдор, бой, заминдор
Помилование	– бахшиш
Помиловать преступника	– бахшиши ҷинояткор
Помощник	– ёрдамчӣ
Помощник председателя суда	– ёрдамчии раиси суд
Помощник прокурора	– ёрдамчии прокурор
Помолвка	– номзад кардан, ноншиканӣ

Помеха	– халал
Понести наказание	– чазо гирифтан
Понести утрату	– хисорот дидан, зиён дидан, зарар дидан, талоф
Понудительные меры	– чораҳои маҷбурӣ, тадбирҳои иҷборӣ
Понуждение женщины к аборту	– занро ба исқоти ҳамл маҷбур кардан
Понуждение женщины к вступлению в половую связь	– маҷбурии зан барои робитаи чинсӣ
Понуждение к действиям сексуального характера	– водор кардан ба амалҳои дорои хусусияти шахвонӣ
Понуждение к исполнению религиозных обрядов	– ба адои маросимҳои динӣ маҷбур кардан
Понятой	– гувоҳ, одами холис
Поощрение	– ҳавасманд кардан, мукофот
Поощрение материнства	– ҳавасмандгардонии модарӣ
Поощрение за трудовую деятельность	– ҳавасмандкунӣ барои фаъолияти меҳнатӣ
Поощрительные надбавки	– изофапулиҳои ҳавасмандгардонӣ
Попасть в кабалу	– ба асорат афтодан, зердаст шудан
Попасть под суд	– ба суд афтодан
Попечение	– парасторӣ
Попечитель	– парастор
Попечительство	– парасторӣ
Попирание закона	– қонунпоймолкунӣ, поймол кардани қонун
Попирать права	– поймол кардани ҳуқуқҳо
Попрошайничество	– гадоӣ, талбандагӣ
Попрошайничать	– гадоӣ кардан
Популисская демагогия	– авомфиребии намоишкорона
Попуститель	– мусоҳилакор
Попустительство	– мусоҳилакорӣ, саҳлангорӣ, бепарвоӣ
Порнографические предметы	– ашӯҳои порнографӣ
Порнография	– порнография
Порода	– чинс, насл, навъ, нажод
Порочное доказательство	– далели нодуруст

Порочность поведения	– бадахлоқӣ
Порабощение	– гуломкунӣ, гулом кардан, асиркунӣ, асир кардан
Поражение	– шикаст, мағлубият
Поражение в правах	– мағлубият дар ҳуқуқҳо
Порицание	– сарзаниш
Портовые сборы	– хирочи бандарӣ
Порука	– кафолат, кафили, замонат, зоминӣ
Порука круговая	– ошнопарастӣ, ошнобозӣ
Поручение	– супориш
Поручитель	– зомин
Поручительное письмо	– замонатнома
Поручительство	– замонат
Порча	– вайроншавӣ, харобшавӣ
Порядок	– тартиб, низом
Порядок взыскания по обязательствам супругов	– тартиби ситонидан тибқи ухдадорихои ҳамсарон
Порядок выборов депутата	– тартиби интихоби вакилон
Порядок заключения брака	– тартиби бастанӣ никоҳ
Порядок заключения государственного контракта	– тартиби бастанӣ қарордоди давлатӣ
Порядок заключения договора	– тартиби бастанӣ шартнома
Порядок заключения коллективного трудового договора	– тартиби бастанӣ шартномаи меҳнатии дастчамӣ
Порядок избрания Президента	– тартиби интихоби Президент
Порядок ликвидации юридического лица	– тартиби барҳам додани шахси ҳуқуқӣ
Порядок лишения родительских прав	– тартиби маҳрум кардан аз ҳуқуқҳои падарию модарӣ
Порядок ограничения родительских прав	– тартиби маҳдуд кардани ҳуқуқҳои падарию модарӣ
Порядок отмены ограничения родительских прав	– тартиби бекор кардани маҳдудияти ҳуқуқҳои падарию модарӣ
Порядок проведения референдума	– тартиби гузаронидани раъйпурсӣ
Порядок отбывания наказания	– тартиби адои ҷазо
Порядок продажи пред-	– тартиби фурӯши корхона тибқи

приятия по договору купли-продажи	шартномаи хариду фурӯш
Порядок производства уголовного дела	– тартиби муруфиаи парвандаи ҷиноятӣ
Порядок прохождения государственной службы	– тартиби гузаштани хизмати давлатӣ
Порядок раздела совместного имущества супругов	– тартиби таксими моликияти якҷояи ҳамсарон
Порядок разрешения трудовых споров	– тартиби ҳалли баҳсҳои меҳнатӣ
Порядок уплаты алиментов	– тартиби пардохти алимент
Порядок усиленного режима несения службы	– тартиби речаи пурзӯри адои хизмат
Посадить на гауптвахту	– ба гаупвахта шинондан
Посадить в карцер	– ба карсер шинондан
Посаженная мать	– модарвакил
Посаженный отец	– падарвакил
Посемейные списки	– рӯйхати ҳар оила
Послание	– паём
Послание Президента Республики Таджикистан	– паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан	
Посланник	– сафир, фиристода
Посланый	– фиристода, расул
Последнее решение	– қарори ниҳоӣ
Последнее слово подсудимого	– сухани охиринаи судшаванда
Последняя инстанция	– марҳилаи ниҳоӣ
Последовательное рассуждение	– муҳокимаи мантиқӣ
Последовательный	– пайдарпай
Последствие	– оқибат, натиҷа
Последствия изменения договора	– оқибати тағйир додани шартнома
Последствия расторжения договора	– оқибати бекор кардани шартнома
Посылать	– фиристодан
Последствия нарушения правил об обязательном страховании	– оқибати вайронкунии қоидаҳои бимаи ҳатмӣ

Последствия недействительности части сделки	– оқибати безътибории қисми аҳдҳо
Последствия неоплаты чека	– оқибати напардохтани чек
Последствия ограничения родительских прав	– оқибати маҳдуд кардан аз ҳуқуқҳои падарию модарӣ
Последствия прекращения договора поручения	– оқибати қатъ гардидани шартномаи супориш
Последствия преступления	– оқибати ҷиноят
Последствия признания брака недействительным	– оқибати безътибор эътироф кардани никоҳ
Последствия расторжения брака	– оқибати бекор кардани никоҳ
Последствия сделки в чужом интересе	– оқибати аҳдҳои ба манфиати беғона
Последствия судимости	– оқибати доғи судӣ
Последующий акцепт	– аксепти минбаъда
Последующий залог	– гарави минбаъда
Послепарламентский референдум	– раъйпурсии баъдипарламентӣ
Пособие	– кумак
Пособие единовременное	– кумаки яквақта
Пособие многодетным матерям	– кумак ба модарони серфарзанд
Пособие на погребение	– кумак барои дафнкунӣ
Пособие одиноким матерям	– кумак ба модарони якка
Пособие по родам	– кумак баъд аз таваллуди кӯдак
Пособие по безработице	– кумак ҳангоми бекорӣ, кумакпулӣ ҳангоми бекорӣ
Пособие по беременности	– кумак ҳангоми ҳомиладор будан
Пособие по временной нетрудоспособности	– кумак ҳангоми муваққатан гум кардани қобилияти меҳнат
Пособие социальное	– кумаки иҷтимоӣ
Пособие по случаю рождения ребенка	– кумак ба муносибати таваллуди кӯдак
Пособие по инвалидности	– кумакпулии маъҷубӣ, ёрдампулии маъҷубӣ
Пособие гражданам, имеющим детей	– нафақа ба шаҳрвандони фарзанддор
Пособник	– ёрдамкунанда, шарик
Пособничество	– ҳамкорӣ, ҳамдастӣ, шарикӣ
Пособник преступления	– шарикӣ ҷиноят, ёрдамчиӣ ҷиноят
Пособник в воровстве	– шарикӣ дар дуздӣ

Посол	– сафир, фиристода
Посольство	– сафоратхона, сафорат
Посольское право	– хукуки сафоратӣ
Посредник	– миёнарав, даллол
Посредничество	– миёнаравӣ, даллолӣ
По содержанию	– мазмунан
Посредничество во взаимоотночестве	– миёнаравӣ дар порахӯрӣ
Последующий залог	– гарави минбаъда
По товарищески	– рафиқона
Поставка	– фиристодан, тахвил
Поставка товаров	– фиристодани молҳо
Поставка товаров для государственных нужд	– фиристонидани молҳо барои эҳтиёҷоти давлатӣ
Поставщик	– фиристонанда, тахвилкунанда
Постановление	– қарор
Постановление Правительства Республики Таджикистан	– қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Постановление следственных органов	– қарори мақомоти тафтишотӣ
Постановление суда	– қарори суд
Постановление прокурора	– қарори прокурор
Постановление приговора	– қарори ҳукм
Постановочный договор	– шартномаи басахнагузорӣ
Постоянная палата международного правосудия	– палатаи доимии судии байналмилалӣ
Постоянная палата третейского суда	– палатаи доимии суди ҳакамӣ
Постоянная рента	– рентаи доимӣ
Постоянное представительство	– намояндагии доимӣ
Постоянный нейтралитет	– бетарафии доимӣ
Пострадавший	– чабрдида
Постулат	– постулат
Поступать осмотрительно	– эҳтиётқорона рафтор қардан
Постфактум	– постфактум, баъд аз вукӯи ходиса (воқеа)
Посул	– ваъда, қавл
Посягатель	– сӯикасдкунанда, таҷовузқор

Посягательство	– сӯикасд, тачовуз
Посягательство на охрану труда	– тачовуз ба вайрон кардани қо-идаҳои ҳифзи меҳнат
Посягнуть на жизнь	– ба ҳаёт қасд кардан, тачовуз ба ҳаёт
Посягнуть на свободу	– ба озодӣ таарруз кардан
Потворство	– чашмпӯшӣ, нодида гирифтани
Потенциальные возможности	– имкониятҳои ибтидоӣ, имкони-ятҳои аввала
Потенциальный противник	– душмани эҳтимоли
Потери	– талафот
Потерпевшая сторона	– тарафи ҷабрида, тарафи зарар-дида
Потерпевший	– ҷабрида
Потерпевший бедствие	– офатзада
Потерпеть за правду	– барои ҳақиқат дучори таъқиб шу-дан
Потеря	– талаф додан, гум кардан
Потеря кормильца	– талафи саробон
Потеря трудоспособности	– гум кардани қобилияти меҳнати
Потрава	– поймол кардан, нобуд кардан
Потребительство	– истеъмолкунӣ
Потребители рекламы	– истеъмолкунандагони реклама
Потребитель	– истеъмолкунанда
Потребительская корзина	– сабади истеъмоли
Потребительская коопера-ция	– кооператсияи матлубот
Потребительское общество	– ҷамъияти истеъмолкунандагон
Потребительское право	– ҳуқуқи истеъмоли
Потребление	– истеъмол
Потребление психотроп-ных веществ	– истеъмоли маводи психотропи
Потребление наркотиче-ских веществ	– истеъмоли маводи муҳаддир
Потребность	– талабот
Потребовать выкуп	– фида талаб кардан
Потребовать ответчика	– ҷавобгарро талаб кардан
Похититель	– дузд
Похититель людей	– одамрабо
Похитить документы	– ҳуччатхоро дуздидан

Похищение	– дуздӣ, рабудан
Похищение имущества	– дуздидани молу мулк
Похищение людей	– одамрабой
Похищение ребенка	– дуздидани кӯдак
Похищение человека	– дуздидани инсон
Походатайствовать	– дархост кардан
Почасовая оплата	– ҳаққи соатбайъ
Почерк	– хат, хусни хат, тарзи навишт
Почерковедение	– хатшиносӣ
Почерковедческая экспертиза	– экспертизаи хат, санчиши хат
Почетное гражданство	– шахрвандии фахрӣ (ифтихорӣ)
Почетное звание	– унвони фахрӣ
Почётный	– фахрӣ
Почетный судья	– судьяи фахрӣ
Почтенный	– бошараф
Пошлина	– боҷ
Пошлина государственная	– боҷи давлатӣ
Пошлина таможенная	– боҷи гумрукӣ
Пошлинный сбор	– ғункунии боҷ
Правда	– ҳақиқат, воқеият
Правдоподобная причина	– сабаби ҳақиқатмонанд, асоси ба ҳақиқат монанд
Правдолюб	– ҳақиқатдӯст
Правитель	– ҳоким
Правящий	– ҳукмрон
Правление	– ҳокимӣ, раёсат
Правительство	– ҳукумат
Правительство Республики Таджикистан	– Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Правление акционерного общества	– раёсати ҷамъияти саҳомӣ
Правительственный	– ҳукуматӣ
Правительственная делегация	– ҳайати ҳукуматӣ
Правительственный кризис	– бухрони ҳукуматӣ
Правительственная коалиция –	ҳукумати коалитсионӣ, ҳукумати эътилофӣ
Права граждан	– ҳуқуқҳои шахрвандон
Права детей	– ҳуқуқҳои кӯдакон
Права адвоката	– ҳуқуқҳои адвокат

Права женщин	– ҳуқуқҳои зан
Права государства	– ҳуқуқҳои давлат
Права родителей	– ҳуқуқҳои падару модар
Права супругов	– ҳуқуқи ҳамсарон
Права заказчика по договору подряда	– ҳуқуқҳои фармоишгар тибқи шартномаи пудратӣ
Права залогодателя	– ҳуқуқҳои гаравдиханда
Права несовершеннолетних родителей	– ҳуқуқҳои падару модарони ноболиғ
Права ребенка	– ҳуқуқҳои кӯдак
Права усыновленного ребенка	– ҳуқуқҳои кӯдаки фарзандхондашуда
Права человека	– ҳуқуқҳои инсон
Права сотрудников дипломатической службы	– ҳуқуқҳои кормандони хизмати дипломатӣ
Правила внутреннего распорядка	– қоидаҳои тартиботи дохилӣ
Правила внутреннего трудового распорядка	– қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнат
Правила конкуренции	– қоидаҳои рақобат
Правила назначения административного наказания	– тартиби таъини ҷазои маъмури
Правила охраны труда	– қоидаҳои ҳифзи меҳнат
Правила подсудности	– қоидаҳои тобеияти судӣ
Правила третейского разбирательства	– қоидаҳои муҳокимаи ҳакамӣ
Правила уличного движения	– қоидаҳои ҳаракат дар роҳ
Правило	– қоида, тартиб
Право	– ҳуқуқ
Право владения	– ҳуқуқи соҳибӣ, ҳуқуқи доштан
Право выбора	– ҳуқуқи интиҳоб
Право голоса	– ҳуқуқи овоздиҳӣ
Право голоса акционера	– ҳуқуқи овоздиҳии саҳом
Право государственной собственности	– ҳуқуқи моликияти давлатӣ
Право на материальное обеспечение	– ҳуқуқи таъминоти моддӣ
Право наследования	– ҳуқуқи меросгирӣ
Право нации на самоопределение	– ҳуқуқи худмуайянкунии миллатҳо

Право неприкосновенности	– ҳуқуқи дахлнопазирӣ
Право объективное	– ҳуқуқи объективӣ
Право отзыва депутата	– ҳуқуқи бозхости вакил
Право отзыва судьи	– ҳуқуқи бозхости судя
Право пожизненного пользования жильём помещением	– ҳуқуқи яқумра истифода бурдани хонаи истиқоматӣ
Право пользования	– ҳуқуқи истифода
Право пользования земельным участком	– ҳуқуқи истифодабарии қитъаи замин
Правообладатель	– соҳибҳуқуқ, дорандаи ҳуқуқ
Право представления	– ҳуқуқи пешниҳод
Право экстерриториальности	– ҳуқуқи маснуият (дахлнопазирӣ)
Правоохранительные органы	– мақомоти ҳифзи ҳуқуқ
Право на защиту	– ҳуқуқ ба ҳимоя
Право на защиту репутации автора	– ҳуқуқ ба ҳимояи эътибори муаллиф
Право авторства	– ҳуқуқи муаллифӣ
Право выбора пенсии	– ҳуқуқи интихоби нафақа
Право выкупа ценной бумаги	– ҳуқуқи хариди қоғази қиматнок
Право выхода на внешний рынок	– ҳуқуқи баромадан ба бозори беруна
Право завещать любое имущество	– ҳуқуқи васият кардани ҳама гуна молу мулк
Право законодательной инициативы	– ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ
Право конверсии	– ҳуқуқи иваз кардан
Право континентальное	– ҳуқуқи континенталӣ
Право лишения наследства по завещанию	– ҳуқуқи маҳрум кардан аз мерос тибқи васиятнома
Право международной торговли	– ҳуқуқи савдои байналмилалӣ
Право международных договоров	– ҳуқуқи шартномаҳои байналмилалӣ
Право международных организаций	– ҳуқуқи ташкилотҳои байналмилалӣ
Право муниципальной собственности	– ҳуқуқи моликияти муниципалӣ

Право коммунальной собственности	– ҳуқуқи моликияти коммуналӣ
Право на бесплатную медицинскую помощь	– ҳуқуқ ба ёрии тиббии ройгон
Право на возмещение вреда	– ҳуқуқ ба рӯёнидани зарар
Право на выбор языка	– ҳуқуқ ба интихоби забон
Право на гражданство	– ҳуқуқ ба шаҳрвандӣ
Право на достоинство	– ҳуқуқ ба манзалат
Право на жизнь	– ҳуқуқ ба ҳаёт
Право на жилище	– ҳуқуқ ба манзил
Право на личную неприкосновенность	– ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ
Право на забастовку	– ҳуқуқ ба корпартоӣ
Право на изменение гражданства	– ҳуқуқ ба ивази шаҳрвандӣ
Право на изобретение	– ҳуқуқ ба ихтироъ
Право на имя	– ҳуқуқ ба ном
Право на иск	– ҳуқуқ ба даъво
Право на неприкосновенность	– ҳуқуқ ба дахлнопазири
Право на неприкосновенность жилища	– ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзил
Право на неприкосновенность частной жизни	– ҳуқуқ ба дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ
Право на образование	– ҳуқуқ ба таҳсил
Право на обращение	– ҳуқуқ ба мурочиат
Право на отдых	– ҳуқуқ ба истироҳат
Право на охрану здоровья	– ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ
Право на пересмотр приговора	– ҳуқуқ ба аз нав дида баромадани ҳукм
Право на правосудие	– ҳуқуқ ба адолати судӣ
Право на самоопределение народов	– ҳуқуқ ба худмуайянкунии халқҳо
Право на свободный труд	– ҳуқуқ ба меҳнати озод
Право на свободу	– ҳуқуқ ба озодӣ
Право на свободу информации	– ҳуқуқ ба озодии маълумот
Право на свободу мысли	– ҳуқуқ ба озодии ақида
Право на свободу слова	– ҳуқуқ ба озодии сухан
Право на свободу совести	– ҳуқуқ ба озодии вичдон

Право на свободу творчества	– хукук ба озодии эҷод
Право на социальное обеспечение	– хукук ба таъминоти иҷтимоӣ
Право на труд	– хукук ба меҳнат
Право на юридическую помощь	– хукук ба ёрии хукуқӣ
Право народов	– хукуқи халқҳо
Право общей собственности	– хукуқи моликияти умумӣ
Право оперативного управления	– хукуқи идоракунии оперативӣ
Право отказа от наследства	– хукуқи рад кардан аз мерос
Право подозреваемого и подсудимого на защиту	– хукуқи гумонбаршаванда ва айбдоршаванда ба ҳимоя
Право подписи	– хукуқи имзо намудан
Право подрячика	– хукуқи пудратчӣ
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком	– хукуқи истифодаи якумраи меросии қитъаи замин
Право покупки	– хукуқи харидорӣ кардан
Право политического убежища	– хукуқи паногоҳи сиёсӣ
Право на политическое убежище	– хукук ба паногоҳи сиёсӣ
Право полного хозяйственного ведения	– хукуқи пешбурди пурраи хочагӣ
Право пользования	– хукуқи истифодабарӣ
Право помилования	– хукуқи бахшиш, хукуқи афв-намоӣ
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком	– хукуқи бемуҳлат(доимӣ) истифода бурдани қитъаи замин
Право потребительское	– хукуқи истеъмолкунанда
Право преимущественное	– хукуқи бартарӣ
Право преимущественной покупки	– хукуқи бартариҳои харид
Право преторское	– хукуқи преторӣ
Право прецедентное	– хукуқи преседентӣ, хукуқи амсолӣ
Право промысловое	– хукуқи косибӣ
Право публичное	– хукуқи оммавӣ

Право собственности	– ҳуқуқи моликият
Право собственности юридических лиц	– ҳуқуқи моликияти шахсони ҳуқуқӣ
Право собственности граждан	– ҳуқуқи моликиятии шаҳрвандон
Право справедливости	– ҳуқуқи адолат
Право субъективное	– ҳуқуқи субъективӣ
Право убежища	– ҳуқуқи паноҳ бурдан
Право хозяйственное	– ҳуқуқи хоҷагӣ
Право распоряжения	– ҳуқуқи ихтиёрдорӣ
Право ребенка на имя, отчество и фамилию	– ҳуқуқи кӯдак ба ном, номи падар ва номи хонаводагӣ
Право регресса	– ҳуқуқи талаби акс, ҳуқуқи талаби баръакс
Право регресса к лицу, причинившему вред	– ҳуқуқи талаби акс ба шахсе, ки зарар расонидааст
Право римское	– ҳуқуқи римӣ
Право семейное	– ҳуқуқи оилавӣ
Право следования	– ҳуқуқи пайгириӣ
Право собственности кооперативов	– ҳуқуқи моликияти кооператив
Право собственности некоммерческих организаций	– ҳуқуқи моликиятии ташкилоти ғайритиҷоратӣ
Право собственности несовершеннолетнего	– ҳуқуқи моликияти ноболиғ
Право собственности юридических лиц	– ҳуқуқи моликиятии шахси ҳуқуқӣ
Право супругов на выбор фамилии	– ҳуқуқи ҳамсарон дар интихоби насаб
Право удержания	– ҳуқуқи нигоҳдорӣ
Право участвовать в управлении делами государства	– ҳуқуқи иштирок дар идоракунии корҳои давлатӣ
Право хозяйственного ведения	– ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ
Право цивильное	– ҳуқуқи сивилӣ
Право частной собственности	– ҳуқуқи моликияти хусусӣ
Право эмиссионное	– ҳуқуқи эмиссионӣ
Правовая защита	– ҳимояи ҳуқуқӣ
Правовая информатика	– информатикаи ҳуқуқӣ

Правовая информация	– иттилооти ҳуқуқӣ
Правовая регламентация	– батартибандозии ҳуқуқӣ, танзими ҳуқуқӣ
Правовая кибернетика	– кибернетикаи ҳуқуқӣ
Правовая культура	– фарҳанги ҳуқуқӣ
Правовая помощь	– ёрии ҳуқуқӣ
Правовая система	– низоми ҳуқуқӣ
Правовая статистика	– омори ҳуқуқӣ
Правовед	– ҳуқуқшинос
Правоведение	– ҳуқуқшиносӣ
Правоверность	– эътиқод доштан
Правовое государство	– давлати ҳуқуқбунёд
Правовое регулирование	– танзими ҳуқуқӣ
Правовое регулирование брачных отношений	– танзими ҳуқуқии муносибатҳои хонаводагӣ
Правовой	– ҳуқуқӣ
Правовой акт	– санади ҳуқуқӣ
Правовой вопрос	– масъалаи ҳуқуқӣ
Правовой идеализм	– идеализми ҳуқуқӣ
Правовой институт	– институти ҳуқуқӣ
Правовой нигилизм	– нигилизми ҳуқуқӣ
Правовой обычай	– одати ҳуқуқӣ
Правовой порядок	– тартиботи ҳуқуқӣ
Правовой режим	– речаи ҳуқуқӣ
Правовой статус судьи	– ҳолати ҳуқуқии судья
Правовой статус человека	– вазъи ҳуқуқии инсон
Правовые акты	– санадҳои ҳуқуқӣ
Правовые нормы	– меъёрҳои ҳуқуқӣ
Правовые отношения	– муносибатҳои ҳуқуқӣ
Правовые состояния	– ҳолатҳои ҳуқуқӣ
Правомерные действия	– амали дуруст, амали ҳуқуқӣ
Правомерное поведение	– рафтори дуруст, рафтори ҳуқуқӣ
Правомерность	– қонунӣ будан, ҳуқуқӣ будан
Правомерность вывода	– ҳулосаи ҳаққонӣ
Правомерность действия	– амали қонунӣ
Правомерный	– ҳаққонӣ, қонунӣ
Правомочие	– ваколати соҳибҳуқуқӣ
Правомочие делегата	– соҳибҳуқуқии вакил
Правомочие собственника	– ваколати молик
Правомочность	– соҳибҳуқуқӣ, қонунӣ, са-

Правомочный	лохият – салоҳиятдор, соҳибҳуқуқ, комил- ҳуқуқ
Правомочное собрание	– маҷлиси салоҳиятдор
Правонарушение	– ҳуқуқвайронкунӣ
Правонарушитель	– ҳуқуқвайронкунанда
Правонарушения, связанные с коррупцией	– ҳуқуқвайронкуниҳои бо кор- рупсия алоқаманд
Правоотношение	– муносибати ҳуқуқӣ
Правопорядок	– тартиботи ҳуқуқӣ
Правопреемство	– ҳуқуққабулкунӣ, гузаштани ҳуқуқ, ҳуқуқгузарӣ
Правопреемство процес- суальное	– ҳуқуққабулкунии муурофиавӣ
Правопреемство госу- дарств	– гузаштани ҳуқуқи (ҳуқуққабулку- нии) давлатҳо
Правопреемство прави- тельств	– ҳуқуққабулкунии ҳукуматҳо
Правопреемство юриди- ческих лиц	– ҳуқуққабулкунии шахсони ҳуқуқӣ
Правопреемник	– вориси ҳуқуқӣ, ҳуқуққабулкунан- да
Правоприменение	– ҳуқуқтатбиқкунӣ
Правоприменительная практика	– таҷрибаи ҳуқуқтатбиқкунӣ
Правотворчество	– ҳуқуқэҷодкунӣ
Правотворческая деятель- ность	– фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ
Правотворческая техника	– техникаи ҳуқуқэҷодкунӣ
Правосознание	– шуури ҳуқуқӣ
Правосознание групповое	– шуури гурӯҳӣ
Правосознание индивиду- альное	– шуури инфиродӣ
Правосознание массовое	– шуури умумӣ
Правоспособность	– қобилияти ҳуқуқдорӣ
Правоспособный	– соҳибҳуқуқ
Правоспособность гражд- данина	– қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд
Правое дело	– кори ҳақ
Правоспособность юри- дического лица	– қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ

Правоспособность гражданская	– кобилияти хукукдории маданӣ
Правосубъективность физического лица	– субъекти хукук будани шахси воқеӣ
Правосубъектность	– қобили субъекти хукук будан
Правосудие	– адолати судӣ
Правосудный приговор	– хукми одилона
Правова	– ҳаққоният
Правый	– ҳақ
Практика	– таҷриба, амалия
Прасол	– чаллоб, чорвочаллоб
Преамбула	– муқаддима, сарсухан, дебоча
Превалировать	– баргарӣ, афзалият доштан
Превентивное заключение	– ҳабси пешакӣ
Превентивные меры	– чораҳои эҳтиётӣ, чораҳои пешгирикунанда
Превентивный	– пешгирикунанда, эҳтиётӣ
Превосходный	– оличаноб
Превратное изображение	– тасвири нодуруст
Превратность	– ноустуворӣ, муҳолифат, тағйироти ногаҳонӣ
Превратность судьбы	– гардиши фалак
Превышение власти	– аз ҳадди ҳокимият баромадан
Превышение служебных полномочий	– аз ҳадди ваколати хизматӣ баромадан
Прогулки арестантов	– сайру гашти маҳбусон
Прогульщик	– коргурез
Превышение должностных полномочий	– аз ҳадди ваколати мансабӣ баромадан
Превышение пределов крайней необходимости	– аз ҳадди зарурати ниҳой баромадан
Превышение пределов необходимой обороны	– аз ҳадди мудофияи зарурӣ баромадан
Прегрешить против совести	– бар хилофи вичдон амал кардан
Предание суду	– ба суд додан, басуддиҳӣ
Преданность	– садоқат
Предатель	– хоин
Предательский поступок	– кирдори хоинона
Предательское убийство	– қотили ғаддор, хоинона куштан
Предательство	– хиёнат
Предать суду	– ба суд додан

Предварительная заявка	– талабномаи пешакӣ
Предварительное заключение	– ҳабси пешакӣ, хулосаи пешакӣ
Предварительное исполнение	– иҷрои пешакӣ
Предварительное расследование	– таҳқиқ ва тафтишоти пешакӣ
Предварительное решение	– ҳалномаи пешакӣ
Предварительное следствие	– тафтишоти пешакӣ
Предварительные операции	– амалиёти пешакӣ
Предварительные условия	– шартҳои пешакӣ
Предварительный вопрос	– саволи пешакӣ
Предварительный договор	– шартномаи пешакӣ
Предвзято судить	– беасос гап задан, беасос сухан гуфтан
Предвзятое мнение	– ақидаи беасос, ақидаи ғаразнок
Предвзятое решение	– қарори беасос
Предвзятость	– ақидаи нодуруст, ғалатфаҳмӣ, ақидаи яктарафа
Предвзятый	– боғараз, беасос, носаҳеҳ
Предвыборная агитация	– ташвиқоти пешазинтихоботӣ
Предвыборная программа	– барномаи пешазинтихоботӣ
Предвыборное собрание	– маҷлиси пеш аз интихобот
Преддоговорные условия	– шароитҳои пешакии шартнома
Пределы действия закона	– ҳадди амали қонун, доираи амали қонун
Пределы действия нормативных правовых актов	– доираи амали санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
Пределы осуществления гражданских прав	– ҳадди амали ҳуқуқҳои маданӣ
Пределы доказывания	– ҳадди исботкунӣ
Пределы полномочия	– ҳадди ваколат
Предельный срок	– муҳлати охирин, муҳлати ниҳой
Предлог	– баҳона
Предложение	– таклиф, пешниҳод
Предложение встречное	– таклифи муқобил
Предмет	– предмет, мавзӯ

Предмет договора	– предмети шартнома
Предмет доказывания	– предмети исботкунӣ
Предмет обсуждения	– предмети муҳокима, мавзӯи муҳокима
Предмет договора найма жилого помещения	– предмети шартномаи кирои хонаи истиқоматӣ
Предмет обязательства	– матлаби уҳдадорӣ
Предмет спора	– предмети баҳс, мавзӯи баҳс
Предмет залога	– предмети гарав
Предмет иска	– предмети даъво
Предмет правового регулирования	– предмети танзими ҳуқуқӣ
Предмет преступления	– предмети ҷиноят
Предмет преступного посяательства	– предмети сӯикасди ҷинояткорона
Предмет семейного права	– предмети ҳуқуқи оилавӣ
Предмет международного права	– предмети ҳуқуқи байналхалқӣ
Предмет личного пользования	– предмети истифодаи шахсӣ
Предметы личного потребления	– предметҳои истеъмоли шахсӣ
Преднамеренно	– қасдан
Преднамеренное банкротство	– муфлисшавии барқасдона
Преднамеренное действие	– амали қасдан, амали ғаразнок
Преднамеренное трансграничное перемещение	– интиқоли байнисарҳадии мақсаднок
Преднамеренное убийство	– куштори барқасдона
Предоплата	– пешпардохт
Предостережение	– пешакӣ хабар додан, пешакӣ огоҳонидан
Предосудительный поступок	– кирдори ношоям
Предотвратить эксцесс	– пешгирии бетартибӣ
Предотвращение бедствия	– баргараф намудани офат
Предотвращение конфликта	– баргараф намудани низоъ
Предохранение следов	– муҳофизати пайҳо
Предписание	– нусха

Предположение	– гумон
Предположительно	– тахминан
Предпосылка	– замина
Предпосылки правоотношений	– заминаҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ
Предприимчивость	– ташаббускорӣ
Предприниматель	– соҳибкор
Предпринимательская деятельность	– фаъолияти соҳибкорӣ
Предпринимательская деятельность граждан	– фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон
Предпринимательское право	– ҳуқуқи соҳибкорӣ
Предпринимательство малое	– соҳибкории хурд
Предпринимательство незаконное	– соҳибкории ғайриқонунӣ
Предпринимательство	– соҳибкорӣ
Предприятие государственное	– корхонаи давлатӣ
Предприятие	– корхона
Предприятие малое	– корхонаи хурд
Предприятие народное	– корхонаи халқӣ
Предприятие унитарное	– корхонаи воҳид
Председатель	– раис
Председатель Правительства Республики Таджикистан	– раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Полномочный представитель Президента Республики Таджикистан	– намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Председатель Верховного суда Республики Таджикистан	– раиси суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Председатель правления	– раиси раёсат
Председатель суда	– раиси суд
Председательствующий	– раисикунанда
Председательствующий судебного заседания	– раисикунандаи маҷлиси судӣ
Представители гражданского истца	– намояндаҳои даъвогари маданӣ
Представители госу-	– намояндаҳои давлатҳо дар Соз-

дарств при Организации объединенных наций (ООН)	мони милалӣ муттаҳид (СММ)
Представители законные	– намояндаҳои қонунӣ
Представители потерпевшего	– намояндаҳои ҷабрдида
Представители работников	– намояндаҳои коргарон
Представители работодателей	– намояндаҳои кордихандаҳо
Представители частного обвинителя	– намояндаи айбдоркунандаи хусусӣ
Представитель	– намоянда, вакил
Представитель законный	– намояндаи қонунӣ
Представитель административной власти	– намояндаи ҳокимияти маъмурӣ
Представитель власти	– намояндаи ҳокимият
Представитель народа	– намояндаи халқ
Представительная власть	– ҳокимияти намояндагӣ
Представительство	– намояндагӣ
Представительство законное	– намояндагии қонунӣ
Представительство коммерческое	– намояндагии тиҷоратӣ
Представительство договорное	– намояндагии шартномавӣ
Представительство юридического лица	– намояндагии шахси ҳуқуқӣ
Представить доводы	– пешниҳоди далелҳо, пешниҳод кардани далелҳо
Представление	– пешниҳод
Представление прокурора	– пешниҳоди прокурор
Представление следователя	– пешниҳоди муфаттиш
Предоставление заведомо ложной информации	– пешниҳоди ошкорои иттилооти бардурӯғ
Предоставление коммерческого кредита	– додани кредити тиҷоратӣ
Предоставление неполной информации	– пешниҳоди иттилооти нопурра
Представить к награде	– ба мукофот пешниҳод кардан
Представление в порядке общего надзора	– пешниҳод ба тариқи назорати умумӣ
Предумышленность пре-	– ҷинояти қасдона

ступления	
Предупреждать	– огоҳонидан, пешакӣ хабардор кардан
Предупреждение	– огоҳӣ, огоҳ кардан, пешгири кардан
Предупреждение правонарушений	– огоҳонидани ҳуқуқвайронкуни, пешгири кардани ҳуқуқвайронкуни
Предупреждение преступления	– огоҳонидани чиноят, пешгири кардани чиноят
Предупреждение причинения вреда	– огоҳонидани зараррасони, пешгири кардани зараррасони
Предустановленный порядок	– тартиботи пешакӣ муқарраршуда
Предъявитель	– манзуркунанда, пешниҳодкунанда
Предъявительский вексель	– вексели манзуршаванда
Предъявительский чек	– чеки манзуршаванда
Предъявить претензию	– пешниҳоди иддао
Предъявить требования	– пешниҳоди талабот
Предъявление счета к уплате	– пешниҳоди ҳисоб барои пардохт
Предъявление для опознания	– пешниҳод барои шинохтан
Предъявление иска	– пешниҳоди даъво
Предъявление обвинения	– пешниҳоди айбдорӣ
Предъявление ордера	– пешниҳод кардани амр (ордер)
Преемник	– ворис, қабулкунанда
Преемственность	– ворисӣ, давомот, муттасилӣ, ирсият, қабулкунӣ
Преемственный порядок наследования имущества	– тартиби ворисии молу мулки меросӣ
Преемство власти	– вориси ҳокимият, давомати ҳокимият
Презентация	– муаррифӣ кардан, тавсия кардан, пешниҳод кардан
Презентация векселя	– муаррифии вексел
Президент	– Президент
Президент Республики Таджикистан	– Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Президентские выборы	– интихоботи президент
Президентская республика	– ҷумҳурии президентӣ
Президентский иммунитет	– масунияти президент

Президиум	– раёсат
Президиум суда	– раёсати суд
Президиум суда общей юрисдикции	– раёсати суди юрисдиксияи умумӣ
Презрение	– таҳқир, нафрат, бадбинӣ
Презумпция	– эҳтимолият
Презумпция вины должника	– эҳтимолияти гуноҳи қарздор
Презумпция невиновности	– эҳтимолияти бегуноҳӣ
Презумпция отцовства	– эҳтимолияти падарӣ
Преимущество	– афзалият, бартарӣ
Преимущественное право	– ҳуқуқи афзалиятнок, ҳуқуқи бартарӣ
Преимущественное право покупки	– ҳуқуқи бартариӣ харид
Прейскурант	– нархнома
Прекращение	– қатъ, қатъ кардан
Прекращение огня	– оташбас
Прекращение брака	– қатъи никоҳ
Прекращение доверенности	– қатъи ваколатнома
Прекращение залога	– қатъгардии гарав
Прекращение дела	– қатъи парванда
Прекращение поручительства	– қатъгардии зоминӣ
Прекращение попечительства	– қатъи парасторӣ
Прекращение права	– қатъгардии ҳуқуқ
Прекращение юридического лица	– қатъи шахси ҳуқуқӣ
Прекращение производства	– қатъи муурофияи парванда
Прекращение алиментных обязательств	– қатъи уҳдадорихоӣ алиментӣ
Прекращение банковской гарантии	– қатъи кафолати бонкӣ
Прекращение действия нормативного правового акта	– қатъи амали санади меъёриӣ ҳуқуқӣ
Прекращение дипломатических отношений	– қатъгардии муносибатҳои дипломатӣ

Прекращение междуна- родного договора	– қатъгардии шартномаи байнал- милалӣ
Прекращение обязательств	– қатъи ухдадориҳо
Прекращение обяза- тельств по воле сторон	– қатъи ухдадориҳо бо иродаи та- рафҳо
Прекращение обязатель- ства исполнением	– қатъи ухдадорӣ бо иҷро шудани он
Прекращение обязатель- ства ликвидацией юриди- ческого лица	– қатъи ухдадорӣ бо барҳам дода- ни шахси ҳуқуқӣ
Прекращение обязатель- ства на основании акта государственного органа	– қатъи ухдадорӣ дар асоси санади мақомоти давлатӣ
Прекращение обязатель- ства невозможностью ис- полнения	– қатъи ухдадорӣ ҳангоми имкон- нопазирии иҷрои он
Прекращение обязатель- ства новацией	– қатъи ухдадорӣ бо сабаби нав шудани он
Прекращение обязатель- ства смертью гражданина	– қатъи ухдадорӣ бо сабаби фавти шаҳрванд
Прекращение полномо- чий судьи	– қатъи ваколоти судья
Прекращение права соб- ственности	– қатъи ҳуқуқи моликият
Прекращение сервитута	– қатъи сервитут
Прекурсор	– прекурсор
Прелиминарии	– гуфтушуниди пешакӣ
Прелиминарный договор	– шартномаи пешакӣ
Прелюбодей	– зинокор
Прелюбодействовать	– зино (зинокорӣ) кардан
Прелюбодейяние	– зино, зинокорӣ
Премиальная оплата труда	– мукофотпулӣ бар музди меҳнат
Премиальные деньги	– мукофотпулӣ
Премирование	– мукофот додан, мукофотонидан
Премия	– мукофот, чоиза
Премьер	– министр – сарвазир, нахуствазир
Прения	– музокира, мубоҳиса
Прения сторон	– музокираи тарафҳо
Преобразование	– табдил додан
Преобразование юриди- ческого лица	– табдил додани шахси ҳуқуқӣ
Пререкания о подсудно-	– мунозира дар бораи тобеяти

сти	судӣ
Препятствие	– мамониат, монеа
Препятствия к вступлению в брак	– монеъ шудан ба бастани аҳди никоҳ монеаҳо барои хонадоршавӣ
Прерогатива	– ҳуқуқи истисноӣ
Прерогатива власти	– ҳуқуқи мустасноӣ ҳокимият
Пресечение	– пешгирӣ
Пресекательные сроки –	муҳлатҳои пешгирикунанда
Преследование	– таъқиб, дунболагирӣ
Преследующий	– таъқибкунанда
Преследователь	– таъқибкунанда, дунболагир
Преследовать по закону	– аз рӯи қонун таъқиб кардан
Преследовать по суду	– таъқиби судӣ
Преступная деятельность	– фаъолияти ҷинояткорона
Преступные формирования	– гурӯҳу дастаҳои ҷинояткор
Пресс - атташе	– пресс- аташа
Пресс-релиз	– пресс-релиз баёния, баёнияти матбуотӣ
Престарелый	– куҳансол
Престолонаследник	– валиаҳд, вориси тахт
Престолонаследие	– валиаҳдӣ, варосати тахт
Преступить закон	– қонунро вайрон кардан
Преступление	– ҷиноят
Преступление совершенное группой лиц	– ҷинояте, ки гурӯҳи шахсон содир намудааст
Преступление совершенное группой лиц по предварительному сговору	– ҷинояте, ки гурӯҳи шахсон бо маслиҳати пешакӣ содир намудаанд
Преступление совершенное организованной группой	– ҷинояте, ки гурӯҳи муташаккил содир намудаанд
Преступление совершенное по неосторожности	– ҷинояте, ки аз бевъҷҳиётӣ содир карда шудааст
Преступление совершенное преступным сообществом (преступной организацией)	– ҷинояте, ки аз тарафи гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ (ташкilotи ҷиноятӣ) содир карда шудааст
Преступление совершенное умышленно	– ҷинояти қасдан содиршуда
Преступление в состоянии	– ҷиноят дар ҳолати мастӣ

опьянения

Преступление квалифицированное

Преступление международного характера

Преступление политическое

Преступление простое

Преступление против частной собственности граждан

Преступления банковские

Преступления длящиеся

Преступления в сфере внешнеэкономических деятельности

Преступления в сфере налоговых платежей

Преступления в сфере предпринимательской деятельности

Преступления в сфере таможенных платежей

Преступления в сфере экономики

Преступления должностные

Преступления имущественные

Преступления особо тяжкие

Преступления продолжаемые

Преступления тяжкие

Преступления экологические

Преступления экономические

Преступления против достоинства

Преступления против чести

– чинояти дорои аломати вазнинкунанда, бандубасти чиноят

– чинояти хусусияти байналмиладидошта

– чинояти сиёсӣ

– чинояти одӣ

– чинояти зидди моликияти хусусии шахрвандон

– чиноятҳои бонкӣ

– чиноятҳои давомнок

– чиноятҳо дар соҳаи фаъолияти иқтисоди беруна

– чиноятҳо дар соҳаи пардохти андозҳо

– чиноятҳо дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ

– чиноятҳо дар соҳаи пардохтҳои гумрукӣ

– чиноятҳо дар соҳаи иқтисод

– чиноятҳои мансабӣ

– чиноятҳои молумулкӣ

– чиноятҳои махсусан вазнин

– чиноятҳои давомдор

– чиноятҳои вазнин

– чиноятҳои экологӣ

– чиноятҳои иқтисодӣ

– чиноятҳои муқобили шараф

– чиноятҳои муқобили қадр

Преступления против военной службы	– чиноятҳои муқобили хизмати ҳарбӣ
Преступления против государственной власти	– чиноятҳои муқобили ҳокимияти давлатӣ
Преступления против жизни	– чиноятҳо ба муқобили ҳаёт
Преступления против здоровья	– чиноятҳои муқобили саломатӣ
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина	– чиноятҳои муқобили ҳуқуқҳо ва озодиҳои конституционии инсон ва шаҳрванд
Преступления против личности	– чиноятҳои муқобили шахсият
Преступления против мира	– чиноятҳои муқобили сулҳ
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства	– чиноятҳои муқобили асосҳои соҳти конституционӣ ва беҳатарӣ
Преступления против порядка управления	– чиноятҳои муқобили тартиби идоракунӣ
Преступления против правосудия	– чиноятҳои муқобили адолати судӣ
Преступления против свободы	– чиноятҳои муқобили озодӣ
Преступления против человечности	– чиноятҳои муқобили инсоният
Преступления средней тяжести	– чиноятҳои дараҷашон миёна
Преступления террористического характера	– чиноятҳои дорои хусусияти террористӣ
Преступная жизнь	– ҳаёти чинояткорона
Преступная небрежность	– бепарвоии чинояткорона
Преступная неосторожность	– бехиётии чиноӣ
Преступная организация	– ташкилоти чиноӣ
Преступная расточительность	– исрофкориҳои чинояткорона
Преступная самонадеянность	– худбоварии чиноятпазир
Преступная связь	– робитаи (алокаи) чиноятӣ
Преступная среда	– муҳити чинояткорӣ
Преступник	– чинояткор

Преступное бездействие	– беамалии чиноятӣ, беҳаракатии чиноятӣ
Преступное деяние	– кирдори чиноятӣ
Преступное сообщество (преступная организация)	– иттиҳоди чиноятӣ
Преступность	– чинояткорӣ
Преступность бытовая	– чинояткории маишӣ
Преступность групповая	– чинояткории гурӯҳӣ
Преступность организованная	– чинояткории муташаккил
Преступность профессиональная	– чинояткории касбӣ
Преступность рецидивная	– чинояткории ресидивӣ
Преступность транснациональная	– чинояткории фаромиллӣ
Преступность экономическая	– чиноятҳои иқтисодӣ
Преступные действия	– амалҳои чинояткорона, ҳаракатҳои чинояткорона
Преступные элементы	– унсурҳои чиноят
Преступный доход	– даромади чинояткорона
Преступный мир	– олами чинояткор
Преступный	– чиноятӣ
Претендент	– довталаб, даъвогар, талабгор, муддаӣ
Претендовать	– даъво кардан, талаб кардан, талабгор шудан
Претендующий	– хошишманд, талабгор
Претензия	– иддао
Претензионный порядок урегулирования споров	– тартиби ҳалли баҳсҳои иддаоӣ
Претензия территориальная	– иддаои ҳудудӣ
Претор	– претор
Преторское право	– ҳуқуқи преторӣ
Префект	– префект
Префектура	– префектура
Преференции	– имтиёз, сабуқӣ
Прецедент	– тимсол, амсол, намуна, мисол
Прецедент в праве	– амсол дар ҳуқуқ
Прецедент судебный	– амсоли судӣ, преседенти судӣ
Прецедент юридический	– амсоли ҳуқуқӣ, преседенти амсо-

	ли хукукӣ
Прецедентное право	– хукуки преседентӣ
Преюдициальный вопрос	– масъалаи преюдисиалӣ
При закрытых дверях	– пушти дарҳои пӯшида
Прибавить	– илова кардан
Прибавка	– илова, изофа
Прибавка к зарплате	– илова ба музди кор
Прибегнуть к силе	– зӯриро ба кор бурдан
Прибегнуть к ухищрениям	– хилаву найрангро ба кор бурдан
Прибежище	– паноҳгоҳ
Прибыль	– фоида
Приватизационный чек (ваучер)	– чеки хусусигардонӣ
Приватизация	– хусусигардонӣ
Приватизация жилья	– хусусигардонии манзил
Приватизированный	– хусусишуда
Приватный	– хусусӣ
Приведение к присяге	– баргузор кардани маросими савганд
Приведение приговора в исполнение	– ба иҷро расонидани ҳукм
Привести веские мотивы	– асосҳои қатъӣ овардан, овардани далелҳои асоснок
Привилегированная акция	– саҳмияи имтиёзнок
Привилегированная ставка	– меъёри имтиёзнок
Привилегированность	– имтиёзнокӣ
Привилегированный	– имтиёзнок
Привилегированный дивиденд	– суди имтиёзнок
Привилегия	– имтиёз, афзалият
Привычный преступник	– гунаҳкори таомулӣ
Привлечение	– ҷалб намудан, кашидан
Привлечение в качестве обвиняемого	– ба сифати айбдор кашидан, ба сифати айбдор ҷалб намудан
Привлечение к суду	– ба суд кашидан
Привлечь к ответу	– ба ҷавобгарӣ кашидан
Привод	– маҷбуран овардан
Привод приговоренного	– овардани маҳкумшуда
Приводить доводы	– далел овардан
Пригвоздить к позорному	– тавқи лаънат овехтан

столбу	
Приглашаемый	– даъватшаванда
Приговор	– ҳукм
Приговор вступивший в законную силу	– ҳукме, ки эътибори конунӣ пайдо кардааст
Приговор обвинительный	– ҳукми айбдоркунӣ
Приговор оправдательный	– ҳукми сафедкунанда
Приговор суда	– ҳукми суд
Приговоренный	– маҳкумшуда, маҳкум
Приговорить к растрелу	– ба паррондан ҳукм кардан
Приговорить к смертной казни	– ба чазои қатл ҳукм кардан
Приговорить к ссылке	– ба бадарға ҳукм кардан
Приготовление к преступлению	– тайёри ба чиноят
Приграничная трудовая миграция	– муҳоҷирати меҳнатии назди-сарҳадӣ
Пригрозить судом	– аз суд тарсондан
Придание	– маҳр
Придирчивый	– айббин, айбҷӯй
Придуманый конфликт	– низои сунъӣ, низои фикркардашуда
Приемлемый	– мақбул, қобили қабул
Приём на работу	– ба кор қабул кардан
Прием в гражданство	– ба шаҳрвандӣ қабул кардан
Приёмная мать	– модархонд
Приёмная дочь	– духтархонд
Приёмный отец	– падархонд
Приёмный сын	– писархонд
Приёмная семья	– оилаи қабулшуда
Признак	– аломат, нишона
Признаки государства	– нишонаҳои давлат
Признаки ограничения конкуренции	– аломатҳои маҳдуд кардани рақобат
Признаки права	– аломатҳои ҳуқуқ, нишонаҳои ҳуқуқ
Признаки правонарушения	– аломатҳои ҳуқуқвайронкунӣ
Признаки правосудия	– аломатҳои адолати судӣ
Признаки уголовного наказания	– аломатҳои чазои чиноятӣ

Признаки хищения	– аломатҳои тасарруф, аломатҳои дуздӣ
Признаки юридического лица	– аломатҳои шахси ҳуқуқӣ
Признаки юридической ответственности	– аломатҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ
Признаки преступления	– аломатҳои ҷиноят
Признание	– эътироф, иқроршавӣ
Признание гражданства	– эътирофи шаҳрвандӣ
Признание де факто	– эътироф, қобили қабул, эътирофи воқеӣ
Признание де юре	– эътирофи қонунӣ, расмӣ
Признание гражданина недееспособным	– ғайри қобили амал эътироф кардани шаҳрванд
Признание гражданина ограниченно дееспособным	– қобилияти маҳдуди амал эътироф кардани шаҳрванд
Признание имущества бесхозным	– бесоҳиб эътироф кардани молу мулк
Признание иска	– эътирофи даъво
Признание лица утратившим правом пользования жильем помещением	– аз ҳуқуқи истифодаи хонаи истиқоматӣ маҳрум донистани шахс
Признание сторон	– иқроршавии тарафҳо
Признание правительства	– эътирофи ҳокимият
Признать нейтралитет	– бетарафиро эътироф кардан
Признать доводы абонента	– далелҳои муштариро эътироф кардан
Призрачная опасность	– хатари хаёлӣ
Презрение	– нафрат
Призывной возраст	– синну соли даъватӣ
Признанный виновным	– гунаҳгор эътироф кардан
Признательный	– миннатдор
Признательность	– миннатдорӣ
Признание международно-правовое	– эътирофи ҳуқуқи байналмилалӣ
Приказ	– фармон
Приказывать	– фармудан
Приказ арбитража	– фармони арбитраж
Прикладные научные ис-	– таҳқиқоти илмии амалӣ

следования	
Прикарманивание	– ба киса (чайб) задан, дузидан, аз они худ кардан
Прикосновенность	– тааллуқ доштан, дахл доштан
Прикрыть обман	– фиребро пӯшонидан
Прикрытие	– паноҳ
Приложение	– замима
Применение	– татбиқ
Применение законов иностранных государств	– татбиқи қонунҳои давлатҳои хориҷӣ
Применение наказания	– татбиқи ҷазо
Применение иностранного права	– татбиқи ҳуқуқи хориҷӣ
Применение меры пресечения	– татбиқи чораи пешгирӣ
Применение силы	– татбиқи қувва, татбиқ кардани қувва
Применение физической силы	– татбиқи қувваи ҷисмонӣ
Применить насилие	– зӯриро татбиқ кардан
Применить строгие меры	– чораҳои қатъӣ дидан, чораҳои қатъиро татбиқ кардан
Примечание	– эзоҳ
Применение исковой давности	– татбиқи муҳлати даъво
Применение норм права	– татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ
Применение права	– татбиқи ҳуқуқ
Примирение	– оштишавӣ
Примирение с потерпевшим	– бо ҷабрдида ошті кардан
Примирительная процедура	– маросими оштидиҳӣ (оштишавӣ)
Принадлежащий	– тааллуқдор, мутааллиқ
Принадлежность	– тааллуқдорӣ, дахлдорӣ, мансубият
Приниженный	– хорузоршуда, таҳқиршуда
Принудительно	– иҷборан, зӯран, маҷбуран
Принудительное взимание сборов	– маҷбуран ситонидани боҷҳо
Принудительное лечение	– муолиҷаи маҷбурӣ
Принудительное отчуждение	– бегонакунии маҷбурӣ
Принудительное разделение хозяйствующих субъектов	– тақсими маҷбурии субъектҳои хоҷагӣ

Принудительные меры	– чораҳои маҷбури
Принудительные меры воспитательного характера	– чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тарбиявӣ
Принудительные меры медицинского характера	– чораҳои маҷбурии дорои хислати тиббӣ
Принудительные работы	– корҳои маҷбури
Принудительный	– иҷборӣ, маҷбури
Принудительный труд	– меҳнати маҷбури
Принуждение	– маҷбури, зӯри
Принуждение административное	– маҷбурияти маъмури
Принуждение государственное	– маҷбурияти давлатӣ
Принуждение к даче показаний	– ба додани нишондод маҷбур кардан
Принуждение к соавторству	– маҷбуркунӣ ба ҳаммуаллифӣ
Принуждение психическое	– маҷбурияти рӯҳӣ
Принуждение физическое	– маҷбурияти ҷисмонӣ
Принуждение представителя власти	– маҷбур кардани намояндаи ҳокимият
Принц	– шоҳзода, подшоҳзода
Принцип	– принцип, асос, бунёд
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав	– принципи бемамониати баамалбарории ҳуқуқҳои маданӣ
Принцип взаимности	– принципи тарафҳо, принципи мутақобила
Принцип вины	– принципи гуноҳ
Принцип вины в уголовном праве	– принципи гуноҳ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ
Принцип восстановления нарушенных прав	– принципи барқарор намудани ҳуқуқҳои вайроншуда
Принцип всеобщего уважения прав человека	– принципи эҳтироми умумии ҳуқуқҳои инсон
Принцип гуманизма	– принципи инсондӯстӣ, принципи башардӯстӣ
Принцип гуманизма в праве	– принципи инсондӯстӣ дар ҳуқуқ
Принцип двойного гражданства	– принципи душаҳравандӣ

Принцип демократизма в праве	– принсипи демократизм дар ҳуқуқ
Принцип добросовестного выполнения международных обязательств	– принсипи иҷрои бовиҷдононаи (софдилонаи) уҳдадорихои байналмилалӣ
Принцип единогласия	– принсипи якдилона
Принцип единоначалия	– принсипи яккасардорӣ
Принцип законности	– принсипи қонуният
Принцип законности в праве	– принсипи қонуният дар ҳуқуқ
Принцип иерархичности	– принсипи иерархӣ
Принцип индивидуализации	– принсипи фардиқунонӣ
Принцип международного права	– принсипи ҳуқуқҳои байналмилалӣ
Принцип мирного разрешения международных споров	– принсипи ба таври осоишта ҳал кардани баҳсҳои байналмилалӣ
Принцип надлежащего исполнения обязательства	– принсипи ба таври дахлдор иҷро кардани уҳдадорӣ, принсипи бо таври матлуб иҷро кардани уҳдадорӣ
Принцип народного суверенитета	– принсипи соҳибистиклолии халқӣ
Принцип невмешательства	– принсипи даҳолат накардан
Принцип невмешательства в частные дела	– принсипи даҳолат накардан ба қорҳои шахсӣ
Принцип независимости судей при осуществлении правосудия	– принсипи мустақилияти судяҳо ҳангоми баамалбарории адолати судӣ
Принцип ненападения	– принсипи ҳучум накардан
Принцип неприкосновенности собственности	– принсипи дахлнопазирии молиқият
Принцип неприменения силы	– принсипи татбиқ накардани қувва
Принцип неотвратимости	– принсипи ноғузирӣ
Принцип обоснованности	– принсипи асоснокӣ
Принцип осуществления правосудия только судом	– принсипи адолати судиро танҳо аз ҷониби суд ба амал баровардан
Принцип открытости	– принсипи ошқоро
Принцип первенства	– принсипи аввалият
Принцип презумции невиновности	– принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ
Принцип признания че-	– принсипи эътирофи арзиши олӣ

ловека, его прав и свобод высшей ценностью	доштани инсон ва ҳуқуқу озодиҳои он
Принцип равенства всех граждан перед законом	– принсипи баробарии ҳамаи шаҳрвандон дар назди қонун
Принцип разделения власти	– принсипи тақсимоти ҳокимият
Принцип самоопределения народов	– принсипи худмуайянқунии халқҳо
Принцип свободы договора	– принсипи озодии шартнома
Принцип свободы завещания	– принсипи озодии васият
Принцип сотрудничества между государствами	– принсипи ҳамкориҳои байни давлатҳо
Принцип социальной справедливости в праве	– принсипи адолати иҷтимоӣ дар ҳуқуқ
Принцип справедливости в праве	– принсипи адолат дар ҳуқуқ
Принцип суверенного равенства государств	– принсипи баробарии соҳибистиклолии давлатҳо
Принцип территориальной целостности государств	– принсипи ягонагии ҳудудии давлат
Принцип уважения государственного суверенитета	– принсипи эҳтироми соҳибихтиёрии давлат
Принцип целесообразности в праве	– принсипи мақсаднокӣ дар ҳуқуқ
Принцип эффективного гражданства	– принсипи самаранокии шаҳрвандӣ
Принцип юридической ответственности только за виновные действия в праве	– принсипи ҷавобгарии ҳуқуқӣ танҳо барои амали гунаҳкорона дар ҳуқуқ
Принципал	– принсипал
Принципат	– принсипат
Принципы административного управления	– принсипҳои идорақунии маъмурӣ
Принципы административного права	– принсипҳои ҳуқуқи маъмурӣ
Принципы гражданского права	– принсипҳои ҳуқуқи маданӣ
Принципы исполнения обязательств	– принсипҳои иҷрои уҳдадорихо

Принципы конституционного строя	– принсипҳои сохти конститутсионӣ
Принципы права	– принсипҳои ҳуқуқ
Принципы правосудия	– принсипҳои адолати судӣ
Принципы трудового права	– принсипҳои ҳуқуқи меҳнатӣ
Принципы уголовного права	– принсипҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ
Принятие международного договора	– қабули шартномаи байналмилалӣ
Принятие наследства	– қабули мерос
Принятие	– қабул
Принять гражданство	– шаҳрвандиро қабул кардан
Принять к исполнению	– барои иҷро қабул кардан
Принять к сведению	– ба маълумот гирифтан
Принять ответственность	– қабул кардани ҷавобгарӣ
Принятие товара по договору	– қабули мол аз рӯи шартнома
Приобретатель	– бадастдароваранда
Приобретательная давность	– давомнокии ба даст овардан
Приобретение права собственности	– бадастдарории ҳуқуқи моликият, бадастдарории ҳуқуқи моликият
Приобретение	– бадастдарорӣ, қабул, бадастдарорӣ
Приобретение гражданства	– бадастдарории шаҳрвандӣ, қабули шаҳрвандӣ
Приобретение оружия	– бадастдарории силоҳ
Приобретение права	– бадастдарории ҳуқуқ
Приобретение наследства	– бадастдарории мерос
Приоритет	– бартарӣ, афзалият
Приоритет требований	– бартари талабот
Приоритет товарного знака	– афзалияти тамғаи молӣ
Приоритетный	– бартариатнок, афзалиятнок
Приостановление срока исковой давности	– боздоштани муҳлати мурури даъво
Приостановление	– боздоштан
Приостановление давности	– боздоштани муҳлати даъво
Приостановление исполнения	– боздоштани иҷро

Приостановление дела	– боздоштани парванда
Приостановление исполнения решения	– боздоштани ичрои ҳалнома
Приостановление исполнения приговора	– боздоштани ичрои ҳукм
Приостановление производства	– боздоштани мурофия
Приостановление производства по уголовному делу	– боздоштани мурофия аз рӯи парвандаи ҷиноятӣ
Приостановление действия международного договора	– боздоштани амали шартномаи байналмилалӣ
Приписка	– изофанависӣ
Приписное свидетельство	– шаҳодатномаи қайд
Природный объект	– объекти табиӣ
Природный комплекс	– комплекси табиӣ
Природопользователь	– истифодабарандаи табиат
Приращение наследственных долей	– афзоиш ёфтани ҳиссаҳои меросӣ
Присвоение	– азониҳудкунӣ, аз они худ кардан
Присвоение авторства	– аз худ кардани муаллифият
Присвоение власти	– аз они худ кардани ҳокимият
Присвоение власти должностного лица	– аз они худ кардани ҳокимияти шахси мансабдор
Присвоение или растрата	– азониҳудкунӣ ё исрофкорӣ
Присвоение имущества	– аз они худ кардани молу мулк
Присвоение полномочий должностного лица	– азониҳудкунии ваколоти шахси мансабдор
Присвоение фамилии, отчества и имени	– азониҳудкунии номи хонаводагӣ, номи падар ва ном
Присвоить	– аз они худ кардан
Присвоить чужое имущество	– молу мулки бегонаро аз худ кардан
Присоединение	– ҳамроҳшавӣ
Присоединение к договору	– ҳамроҳшавӣ ба шартнома
Присоединение к международному договору	– ҳамроҳшавӣ ба шартномаи байналмилалӣ
Присоединение юридического лица	– ҳамроҳшавии шахси ҳуқуқӣ
Приспособленческая политика	– сиёсати мутобиқона, сиёсати созгорона

Пристав судебный	– пристави судӣ
Пристав	– пристав
Пристрастность	– ғаразнокӣ, таассуб
Присуждение	– додан, мукофонидан
Присутствие	– хузур, ҳозир будан, иштирок
Присяга	– қасам, савганд
Присяга военная	– қасами ҳарбӣ, савганди низомӣ
Присяжные заседатели	– машваратгарҳои қасамӣ, ҳайати машваратӣ
Присяжный	– қасамӣ, савганд ёдкарда
Притворная сделка	– аҳдҳои қалбакӣ
Притворный	– сохта, қалбакӣ
Притон	– фасодхона
Притязание	– талаб
Притязание на наследство	– талаби мерос
Притеснение	– ситам
Притеснитель	– ситамгар
Причастность	– дахл доштан, алоқадорӣ, шарикӣ, иштирокдорӣ
Причастный	– дахлдор, алоқадор, иштироккунанда, шарик
Причина	– сабаб
Причинный	– сабабӣ
Причинение вреда	– зараррасонӣ
Причинивший вред	– зараррасон
Причинение имущественного ущерба	– расонидани хисороти молу-мулкӣ, ба молу мулк хисорот расонидан
Причинение смерти по неосторожности	– аз безҳаётӣ ба марг расонидан
Причинная связь	– робитаи сабабӣ
Причинить страдание	– азоб додан
Причинить убытки	– зиён расондан
Причины преступности	– сабабҳои ҷинояткорӣ
Приусадебный участок	– қитъаи наздиҳавлигии замин
Пробел в праве	– нуқсон дар ҳуқуқ
Пробелы в законодательстве	– нуқсонҳо дар қонунгузорӣ
Проект	– лоиҳа
Производители фонограмм	– таҳиягарони фонограмма
Производственный кооператив	– кооперативи истеҳсолӣ

Происхождение детей	– пайдоиши кӯдакон, аслу насаби кӯдакон
Проконсул	– проконсул
Прокламация	– изҳороти расмӣ, баёния, эълomia
Проклятый	– окшуда, рондашуда
Проливы международные	– гулӯгоҳҳои байналмилалӣ
Промышленная ответственность	– моликияти саноатӣ
Промышленные права	– ҳуқуқҳои саноатӣ
Промышленный образец	– намунаи саноатӣ
Промышленный шпионаж	– ҷосусии саноатӣ
Провальная политика	– сиёсати нобарор
Провальность	– беамалӣ, нобарорӣ
Проведение пари	– гузаронидани шартҳо
Проведение в жизнь законов	– ба ҳаёт татбиқ кардани қонунҳо
Проведение игр	– гузаронидани бозиҳо
Проверка	– тафтиш
Проверка исполнения	– тафтиши иҷро
Проверка показаний на месте	– тафтиши нишондод дар ҷои ҳодиса
Проверяющий	– тафтишкунанда
Провизорные меры	– ҷораҳои муваққатӣ
Провинция	– музофот
Провозглашение приговора	– эълон кардани ҳукм
Провокатор	– иғвогар
Провокация	– иғво
Провокационный	– иғвогарона
Провокация взятки	– иғвои порагирӣ
Провоцировать	– иғво ангехтан, фитна ангехтан
Прогноз	– пешгӯӣ
Прогноз криминологический	– пешгӯии криминологӣ
Программа	– барнома
Прогрессивная оплата труда	– афзудани музди меҳнат
Прогресс	– пешрафт, тараққӣ, рушд
Прогрессивное налогообложение	– андозбандии прогрессивӣ
Прогрессивные налоги	– андозҳои прогрессивӣ
Прогул	– дермонӣ, наомадан

Продавец	– фурушанда
Продажа	– фурухтан
Продажа недвижимости	– фуруши молу мулки ғайриманкул
Продажа предприятия	– фуруши корхона
Продажность	– худфуруш будан, зархарид будан, хоинӣ, дуруяғӣ
Проникновение в жилище незаконное	– ғайриқонунӣ ба манзил ворид шудан
Продвижение товара	– равона кардани мол
Проделки	– кори ношоям
Продиктовать	– амр кардан, хукм кардан
Продление срока	– дароз кардани муҳлат, тамдиди муҳлат
Продналог	– андози озуқа
Продовольственная безопасность	– амнияти озуқаворӣ
Продолжаемое преступление	– ҷинояти бардавом
Продукция	– маҳсулот
Проживание	– истиқомат, иқомат
Проживание без паспорта	– истиқомат бе шиноснома
Прожиточный минимум	– ҳадди ақал
Прозрачный	– ошкоро
Произвести вызов наследника	– меросгирро даъват кардан, меросхӯрро овардан
Произвести дознание	– тадқиқ кардан, тадқиқ гузаронидан
Произвести обыск	– кофтуков кардан
Производитель	– истехсолкунанда
Производить дележ	– тақсим кардан
Производить следствие	– тафтиш кардан
Производственная деятельность	– фаъолияти истехсолӣ
Производственная марка	– аломати истехсолӣ, нишонаи истехсолӣ
Производственный брак	– нуқсони истехсолӣ
Производство	– истехсолот
Производство товара	– истехсоли мол
Произвол	– худсарӣ
Произвольные распоряжения	– фармоишҳои худсарона
Происшествие	– воқеа, ҳодиса
Прокат	– киро

Прокуратура	– прокуратура
Прокуратура генеральная	– прократураи генералӣ
Прокуратура Республики Таджикистан	– прократураи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Прокурис	– идора кардан
Пророк	– пайгамбар
Прокурор	– прокурор, додситон
Прокурорский	– прокурорӣ, додситонӣ
Прокурорский надзор	– назорати прокурорӣ
Пролонгация	– дароз кардани, тамдид
Пролонгация векселя	– дароз кардани векселҳо, тамдиди векселҳо
Пролонгация международного договора	– дароз кардани муҳлати шартномаи байналмилалӣ
Промотание имущества	– барбод додани молу мулк
Промульгация	– промулгатсия, эълони оммавӣ
Промысел	– касб, ҳунар
Пропорциональная избирательная система	– низоми интихоботи мутаносиб
Пропорциональная система выборов	– низоми интихоби мутаносиб
Пропорциональное налогообложение	– андозбандии мутаносиб, давра ба давра
Пропаганда	– ташвиқот, таблиғот
Пропагандист	– тарғибгар, таблиғгар
Пропагандистский	– тарғиботӣ, ташвиқотӣ, таблиғотӣ
Пропаганда войны	– ташвиқоти ҷанг, таблиғоти ҷанг
Пропажа документов	– гум шудани ҳуҷҷатҳо
Прописка	– бақайдгирӣ, қайд, сабт кардан
Прописная истина	– ҳақиқати маълум
Пропуск	– гузорнома, рухсатнома
Просить пощады	– баҳшиш пурсидан
Проследить преступника	– аз паи ҷинояткор афтидан, назорат бурдан аз болои ҷинояткор
Прослушивание и запись телефонных переговоров	– гӯш кардани гуфтугӯҳои телефонӣ ва сабти онҳо
Просмотр	– азнавгузаронӣ
Просрочка	– муҳлатгузаронӣ
Просрочка должника	– муҳлатгузаронии қарздор
Просрочка платежа	– гузаронидани муҳлати пардохт
Простой	– одӣ, сода, осон
Простая кража	– дуздии одӣ

Простая сделка	– аҳди одӣ
Проститутка	– фоҳиша, танфурӯш
Проституция	– фоҳишагӣ, танфурӯшӣ
Простое соучастие	– шарики одӣ
Простое товарищество	– ширкати одӣ
Простой вексель	– вексели одӣ
Проступок дисциплинарный	– кирдори интизомӣ
Проступок	– кирдор
Проступок административный	– кирдори маъмурий
Просьба	– хоҳиш, илтимос
Просящий	– хоҳишкунанда, илтимоскунанда
Протеже	– ҳомӣ, пуштибондор
Протектор	– ҳомӣ, ҳимоятгар
Протекторат	– ҳомигӣ
Протекционизм	– протексионизм
Протекция	– ҳимоят, ҳимоятгарӣ, тарафгирӣ
Протест	– эътироз
Протест в порядке надзора	– эътироз бо тартиби назорат
Протест в порядке общего надзора	– эътироз бо тартиби назорати умумӣ
Протест кассационный	– эътирози кассатсионӣ
Протест прокурора	– эътирози прокурор
Протест частный	– эътирози хусусӣ
Протестовать	– эътироз кардан
Противные стороны	– тарафҳои муқобил
Противный закону	– муҳолифи қонун
Противозаконный	– зиддиқонунӣ
Противозаконная сделка	– аҳди зиддиқонунӣ
Противозаконные действия	– амалҳои ғайриқонунӣ
Противозаконность	– ғайриқонунӣ будан
Противозаконный приговор	– ҳукми ғайриқонунӣ
Противоположное мнение	– фикри муқобил
Противопоказание	– баёноти акс, баёноти зид
Противоправно	– зидди ҳуқуқ
Противоправность	– зидди ҳуқуқ будан
Противоправность поведения	– рафтори зиддиҳуқуқӣ

Противоправный	– ғайриқонунӣ, зиддихуқуқӣ
Противоречивый	– зиддиятнок, муҳолиф, мутақобил
Противоречие	– ихтилоф, муҳолифат
Противоречивые показания свидетелей	– нишондоди муҳолифи шохидон
Противоречить действительности	– хилофи ҳақиқат будан, муҳолифи ҳақиқат будан
Противопоставление	– зид гузоштан, муқобили яқдигар гузоштан
Противоположный	– муқобил
Противодействие	– муқовимат
Противодействующий	– муқовиматкунанда
Противостояние	– муқобилат, бархӯрд
Протокол	– протокол
Протокол административный	– протоколи маъмури
Протокол дипломатический	– протоколи дипломатӣ
Протокольная форма досудебная	– шакли протоколи тосудӣ
Подготовка материалов	– тайёр кардани мавод
Протокол разногласий	– протоколи муҳолифат
Протокол допроса	– протоколи бозпурсӣ
Протокольное решение	– қарори протоколӣ
Протокольный визит	– мулоқоти ташрифотӣ, ташрифи протоколӣ
Протокол обыска	– протоколи кофтгуков
Протокол осмотра	– протоколи азназаргузаронӣ
Протокол судебного заседания	– протоколи маҷлиси судӣ
Протокольное постановление	– қарори протоколӣ
Протокольный отдел	– шуъбаи протоколӣ
Прочитать	– огоҳӣ додан, ҷазо додан
Профанация	– таҳқир, таҳриф
Профицит бюджета	– барзиёдати бучет
Профанировать	– таҳқир кардан
Профессия	– касб
Профессиональная армия	– артиши касбӣ
Профессиональная пенсия	– нафақаи касбӣ
Профессиональная преступность	– ҷиноятҳои касбӣ

Профессиональная тайна	– сирри касбӣ
Профессиональная переподготовка	– бозомӯзии касбӣ
Профессиональная подготовка	– тайёрии касбӣ
Профессиональное заболевание	– бемории касбӣ
Профессиональная вредность	– зарарнокии касбӣ
Профессиональные участники рынка ценных бумаг	– иштирокдорони касбии бозори қоғазҳои қиматнок
Профессиональный хранитель	– муҳофизи касбӣ, нигохдорандаи касбӣ
Профессиональный ценз	– маҳдудияти касбӣ
Профессиональный союз	– иттифоқи касаба
Профилактика преступности	– чораҳои пешгирикунандаи ҷинояткорӣ
Профит	– фоида
Профицит	– салдои мусбати буҷет
Профсоюзный орган	– мақомоти иттифоқи касаба
Процедура	– ҷараён, тартиб, раванд, расмиёт
Процедура банкротства	– ҷараёни муфлисшавӣ
Процедура взыскания алиментов	– тартиби рӯёнидани алимент
Процент	– фоиз, дарсад
Процентная ставка	– мизони дарсад, меъёри дарсад
Процесс	– мурофия, ҷараён, раванд
Процесс административный	– мурофияи маъмурӣ
Процесс гражданский	– мурофияи маданӣ
Процесс законодательный	– ҷараёни қонунгузорӣ
Процесс избирательный	– ҷараёни интихоботӣ
Процесс конституционный	– мурофияи конститусионӣ
Процесс уголовный	– мурофияи ҷиноятӣ
Процессуальная деятельность	– фаъолияти мурофиявӣ
Процессуальная стадия	– марҳилаи мурофиявӣ
Процессуальное действия	– амали мурофиявӣ
Процессуальное положение	– вазъи мурофиявӣ, ҳолати мурофиявӣ

Процессуальное право	– хукуқи муурофиавӣ
Процессуальное право- преемство	– хукукқабулкунии муурофиавӣ
Процессуальное решение	– халномаи муурофиавӣ
Процессуальное соуча- стие	– ҳамиштирокии муурофиавӣ
Процессуальные гарантии	– кафолатҳои муурофиавӣ
Процессуальные издерж- ки	– харочотҳои муурофиавӣ
Процессуальные нарушения:	– вайронкуниҳои муурофиавӣ
Процессуальные нормы	– меъёрҳои муурофиавӣ
Процессуальные отношени:	– муносибатҳои муурофиавӣ
Процессуальные права иностранных граждан	– хукукҳои муурофиавии шаҳрвандони хориҷӣ
Процессуальные сроки	– муҳлатҳои муурофиавӣ
Процессуальные формы	– шаклҳои муурофиавӣ
Процессуальный	– муурофиавӣ
Процессуальный кодекс	– кодекси муурофиавӣ
Процессуальный срок	– муҳлати муурофиавӣ
Прочтение обвинитель- ного заключения	– хондани хулосаи айбдорӣ
Прощение	– баҳшиш, узр
Прощение долга	– баҳшидани қарз, гузашти қарз
Проявление	– ошқор қардан, зоҳир қардан
Проявлять осторожность	– эҳтиётқорӣ зоҳир қардан
Пруденциальный	– оқилона, мулоҳизакорона, хи- радмандона
Прямая агрессия	– таҷовузи бевосита
Прямое голосование	– овоздиҳии бевосита, овоздиҳии мустикам
Прямое действие консти- туции	– амали бевоситаи конститутсия
Прямое избирательное право	– хукуқи мустиками итиҳоботӣ, хукуқи бевоситаи интиҳоботӣ
Прямое правление	– идоракунии бевосита
Прямое смешанное сооб- щение	– алокаи омехтаи мустикам (бевоси- та), ҳамлу накли мустиками омехта
Прямой	– бевосита, мустикам
Прямой договор	– шартномаи бевосита
Прямой импорт	– воридоти бевосита, воридоти му- стикам
Прямой налог	– андози бевосита, андози му-

Прямой умысел	стақим
Прямой экспорт	– қасди бевосита
Прямые выборы	– содироти бевосита
	– интихоботи бевосита, интихоботи мустақим
Прямые доказательства	– далелҳои бевосита
Прямые убытки	– зиёни бевосита
Прямые улики	– далелҳои бевосита
Прямые хозяйственные связи	– алоқаҳои бевоситаи хоҷагӣ
Псевдоним	– таҳаллус
Психиатр	– равонпизишк, духтури касалиҳои рӯҳӣ
Психиатрическая помощь	– ёрии равонпизишкӣ
Психиатрия	– равонпизишкӣ
Психическая болезнь	– бемории равонӣ, бемории рӯҳӣ
Психические недостатки	– нуқсонҳои равонӣ, нуқсонҳои рӯҳӣ
Психическое насилие	– зулми равонӣ
Психолог	– равоншинос, психолог, олими психология, рӯҳшинос
Психологическая школа	– мактаби ҳуқуқии равоншиносӣ,
права	мактаби ҳуқуқии рӯҳшиносӣ
Психология	– психология, равоншиносӣ
Психическое состояние	– вазъияти равонӣ, ҳолати равонӣ
Психология криминальная	– равоншиносии ҷиноятӣ
Психология правовая	– равоншиносии ҳуқуқӣ, психологияи ҳуқуқӣ
Психология судебная	– равоншиносии судӣ, психологияи судӣ
Психология юридическая	– равоншиносии ҳуқуқӣ
Психопатия	– девонагӣ
Психотропные вещества	– маводҳои психотропӣ
Психотропные средства	– воситаҳо ё доруҳои психотропӣ
Публика	– тамошобинон, шунавандагон
Публикация	– нашр, чоп
Публичная власть	– ҳокимияти оммавӣ
Публичная корпорация	– корпоратсияи оммавӣ
Публичное обещание	– ба таври оммавӣ эълон кардани
награды	мукофот
Публичная оферта	– офертаи оммавӣ, пешниҳоди оммавӣ
Публичная собственность	– моликияти оммавӣ

Публичная эмиссия ценных бумаг	– эмиссияи оммавии қоғазҳои қиматнок
Публично	– оммавӣ
Публичное право	– ҳуқуқи оммавӣ
Публичность	– оммавӣ, чамъиятӣ
Публичность судопроизводства	– истехсолоти судии оммавӣ
Публичные выступления	– баромади оммавӣ
Публичные обвинения	– айбдоркунии оммавӣ
Публичные торги	– савдои оммавӣ
Публичный договор	– шартномаи оммавӣ
Публичный дом	– фоҳишахона
Публичный конкурс	– конкурси оммавӣ
Публичный порядок	– тартиботи умумӣ
Публичный процесс	– раванди умумӣ, чараёнӣ умумӣ
Публичный	– умумӣ, оммавӣ, ошкор
Пугать	– тарсондан
Пугаться	– тарсидан
Пункт	– нукта, маҳал, ҷой, банд
Пункт обмена валют	– нуктаи мубодилаи асъор
Пустая оговорка	– эзоҳи холи, тавзеҳоти холи
Пытка	– шиканча
Пытать	– шиканча додан, азоб додан
Пьяный	– маст, сархуш
Пьянство	– мастигарӣ, арақхӯрӣ
Пьяница	– шаробзада, майзада
Пятно кровавое	– доғи хун

Р

Работа	– кор
Работник	– корманд
Работники	– кормандон
Работодатель	– корфармо
Работать задаром	– муфт кор кардан
Работать по найму	– бо кироя кор кардан
Работоспособность	– коршоямӣ, қобилияти кор кардан доштан
Работоспособный	– коршоям

Работы в опасных условиях труда	– корҳо дар шароитҳои хатарноки меҳнат
Работы во вредных условиях труда	– корҳо дар шароитҳои зараровари меҳнат
Рабочая сила	– кувваи корӣ
Рабочая неделя	– ҳафтаи корӣ
Рабочее время	– вақти корӣ
Рабочее место	– ҷои корӣ
Рабочие	– коргарон
Раб	– ғулом, банда
Рабовладелец	– ғуломдор
Рабовладение	– ғуломдорӣ
Работорговец	– ғуломфурӯш
Работорговля	– ғуломфурӯшӣ
Рабочие дни	– рӯзҳои корӣ
Рабочий день	– рӯзи корӣ
Рабский	– ғуломона, бандаворона, итоаткорона
Рабство	– ғуломӣ, бандагӣ
Равенство	– баробарӣ
Равенство в правах	– баробарӣ дар ҳуқуқҳо
Равенство граждан перед законом	– баробарии шаҳрвандон дар назди қонун
Равноыгодность	– судмандии баробар
Равнодействующая сила	– кувваи баробартаъсиркунанда
Равное гражданство	– шаҳрвандии баробар
Равное избирательное право	– ҳуқуқи интихоботии баробар
Равное налогообложение	– андозбандии баробар
Равное представительство	– намояндагии баробар
Равноправие	– баробарҳуқуқӣ
Равноправие граждан	– баробарҳуқуқии шаҳрвандон
Равноправность национальностей	– баробарҳуқуқии миллатҳо
Равноценный	– ҳамарзиш, баробарарзиш
Равные возможности	– имкониятҳои баробар
Равные выборы	– интихоботи баробар
Радиационная авария	– садамаи радиатсионӣ
Радиационная безопасность населения	– беҳатарии радиатсионии аҳоли
Радиационный контроль	– назорати радиатсионӣ
Радикальные меры	– чораҳои қатъӣ, тадбирҳои қатъӣ

Разбазаривание	– исрофкорӣ, барбоддихӣ
Разбазаривание средств	– исрофи маблағ
Разбирательство	– муурофия, муҳокима
Равивающиеся страны	– мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ
Разбой	– роҳзанӣ
Разбой с целью завладения имуществом	– роҳзанӣ бо мақсади тасарруфи молу мулк, роҳзанӣ бо мақсади азхудкунии молу мулк
Разбойник	– роҳзан
Разбойный приказ	– фармони роҳзанона
Разведённый с женой	– занталоқ, аз зан чудошуда
Разведённая	– талоқгирифта
Разведка	– разведка, таҳқиқ, тадқиқ, кашф
Разведчик	– қошиф
Развитие	– рушд, инкишоф, пешрафт, тараққиёт
Развод	– талоқдихӣ
Разврат	– фоҳишагӣ, фасод, бадахлоқӣ
Развратитель	– фосиқ
Развратно	– фосиқона, бадахлоқона
Развратное поведение	– рафтори бадахлоқона
Развратные действия	– амалҳои бадахлоқона
Развратный	– фосиқ, бадахлоқ
Развращение малолетних	– амали бадахлоқкунии хурдсолон, фасодкунии хурдсолон, бадахлоқкунии хурдсолон
Разглашение государственной тайны	– ошкор кардани сирри давлатӣ, фош кардани сирри давлатӣ
Разглашение данных предварительного следствия	– ошкор кардани маълумотҳои тафтиши пешакӣ
Разглашение данных дознания	– ошкор кардани маълумотҳои таҳқиқ
Разглашение коммерческой тайны	– ошкор кардани сирри тичоратӣ
Разглашение ложных слухов	– паҳнкунии овозаҳои дурӯғ
Разглашение тайны	– ошкор кардани сир
Разгон	– пароканда кардан
Разгосударствление	– ғайридавлатигардонӣ
Разгосударствление экономики	– ғайридавлатигардонии иқтисодиёт
Разгром	– торумор, шикаст
Разграбление	– торочкунӣ, ғоратгарӣ

Раздвоенность мнения	– фикрҳои мухталиф, фикрҳои духӯра
Раздел имущества	– тақсими молумулк
Раздел наследства	– тақсими мерос
Разделение государственной власти	– таҷзияи ҳокимияти давлатӣ
Разделение	– тақсимшавӣ, тақсимкунӣ, таҷзия
Разделение труда	– тақсимои меҳнат
Разделяй и властвуй	– тафриқа андозу ҳукмронӣ кун
Разлука	– фирок, ҷудой
Размещённая акция	– саҳмияи паҳнкардашуда
Размещение ценных бумаг	– паҳнкунии қоғазҳои қиматнок
Размышление	– мулоҳиза
Разница	– фарқ, тафовут
Разногласие	– ихтилоф, зиддият
Разногласие в показаниях свидетелей	– муҳолифати нишондоди шоҳидон
Разнородные явления	– зухуроти гуногун
Разный	– мухталиф
Разоблачение	– фош кардан
Разоблачить предателя	– хоинро фош кардан
Разобшенность	– ҷудой, парокандагӣ
Разовая сделка	– аҳди якдафъагӣ, аҳди яккарата
Разорение	– харобкунӣ, вайронкунӣ
Разоритель	– харобкор, вайронкор
Разоружение	– бесилоҳкунӣ
Разработка законопроекта	– таҳияи лоиҳаи қонун
Разработчик	– таҳиякунанда
Разрешение	– рухсат, иҷозат
Разрешение жилищных споров	– ҳал кардани баҳсҳои манзилӣ
Разрешение на работу	– иҷозат ба кор
Разрешение ходатайства	– ҳал кардани дархост
Разрушение	– харобӣ, харобкунӣ
Разрушенный	– хароб, харобшуда
Разрушитель	– харобкор
Разрушительный	– харобиовар
Разглашающий	– фошкунанда
Разлука	– ҳичрон, ҷудой
Разрешённый	– иҷозатдодашуда

Разрешительная система	– низоми ичозатдиҳӣ
Разрешительный орган	– мақоми ичозатдиҳанда
Разрешительный документ	– рухсатнома
Разрушение хозяйства	– вайроншавии хочагӣ
Разрыв дипломатических отношений	– катъ кардани муносибатҳои дипломатӣ
Разряд	– дараҷа
Разукрепление	– хурдкунӣ
Разум	– хирад, ақл
Разумность доводов	– оқилона будани далелҳо
Разумные доводы	– далелҳои оқилона
Разумный	– хирадманд, оқил
Разъединение уголовных дел	– чудо кардани парвандаҳои ҷиноятӣ
Разъяснение	– шарҳ
Разъяснение обязанностей	– шарҳи уҳдадорихо
Разъяснение прав	– шарҳи ҳуқуқҳо
Разъяснить	– фаҳмондан, баён кардан
Розыскивание	– кофтуков, ҷустуҷӯ
Розыскивание преступника	– кофтукови ҷинояткор
Район	– ноҳия
Районный суд	– суди ноҳиявӣ
Рамочное соглашение	– созишномаи заминавӣ, ... қолабӣ
Рамочный договор	– шартномаи заминавӣ
Рана	– ҷароҳат, захм
Ранг	– рутба, мартаба, дараҷа
Ранение	– захмдоршавӣ
Раненый	– захмдор, маҷруҳ
Результат обучения	– натиҷаи омӯзиш
Результативный	– натиҷанок
Рапорт	– рапорт, арз, хабар, гузориш
Раса	– наҷод, ирқ
Расизм	– наҷодпарастӣ
Расист	– наҷодпараст
Раскаивающийся	– пушаймоншуда
Раскаяние	– пушаймонӣ
Раскаяться в своей неправоте	– аз ноҳақ будани худ пушаймоншудан
Раскаяться в своих поступках	– аз кирдори худ пушаймоншудан
Раскол	– ихтилоф, муҳолифат

Раскольник	– мухолифатандоз
Раскрепошение	– аз зулму асорат озод шудан
Раскрепошение женщин	– аз зулму асорат озодшавии занҳо
Раскрытие	– ошкор кардан
Раскрытие преступления	– ошкоркунии чиноят
Раскрыть карты	– нияту мақсади худро ошкор кардан
Раскрыть хищение	– дуздиро фош кардан, тасарруфро ошкор кардан
Расовая вражда	– душмании нажодӣ
Расовая дискриминация	– табъизи нажодӣ, поймолкунии ҳуқуқи нажодӣ
Расовая политика	– сиёсати нажодӣ
Расписка	– забонхат, дастхат
Расписка в получении денег	– забонхат барои гирифтани пул
Расплата	– ҳисоб баробар кардан, кассосгирӣ, кассос
Расплатиться за преступление	– барои чиноят ҷазо дидан
Расплатиться с долгами	– қарзҳоро адо кардан
Распознать намерения	– пай бурдани ният
Распорядитель	– тақсимкунанда, ихтиёрдор
Распространённый	– паҳншуда
Распространитель	– паҳнкунанда
Распутник	– фоҳишабоз
Растоптаный	– поймолшуда
Расход	– харочот, харҷ
Распоряжение	– фармоиш
Расправа	– ҷазодихӣ, ҷазо
Распределение	– тақсимот
Распродажа имущества	– арзонфурӯшии молу мулк
Распространение ложных слухов	– паҳн кардани овозаҳои дурӯғ
Распространение порнографии	– паҳн кардани порнография
Распространение сведений, порочащих честь и достоинство граждан и организаций	– паҳн намудани маълумоте, ки обрӯю эътибори шахс ё ташкилотро паст мекунад
Распространительное толкование закона	– тафсири васеи қонун

Распространитель	– пахнкунанда
Распространительное толкование	– тафсири васеъ
Распускание слухов	– пахнкунии овозаҳо
Распутник	– бадахлок, фосик
Распутный	– бадрафторӣ бадахлок, фосик
Распутство	– бадахлокӣ, фосикӣ
Растерянный	– гаранг, саргаранг
Расторгнуть брак	– аҳди никоҳро бекор кардан
Расторжение брака	– бекор кардани аҳди никоҳ
Расторжение брака по взаимному согласию супругов	– бекор кардани аҳди никоҳ бо ризояти ҳамсарон
Расторжение договора	– бекор кардани шартнома
Расторжение торговой сделки	– бекор кардани аҳди тичоратӣ (савдоӣ)
Расточитель	– исрофкор, талафкор, масрафкунанда
Расточительно	– исрофкорона
Расточительность	– исрофкорӣ, исроф
Расточительство	– исрофкорӣ, талафкорӣ
Расточить имущество	– молумулкро исроф кардан
Растраниживание	– исрофкунӣ, барбоддихӣ, нобудкунӣ
Растрата	– камомад, талаф
Растроенность	– парешонхотирӣ
Расхититель	– дуздикунанда, тасарруфкунанда, тасарруф
Расхищение	– дуздидан, тасарруф кардан
Расовый	– нажодӣ
Рассекретить	– ошкор кардан, фош кардан
Рассерженный	– хашмнок, ғазабнок
Рассечение	– чок кардан
Рассечение трупа	– чоки часад
Рассеянность	– парешонӣ
Расследование	– тафтиш, таҳқиқ
Расследование дела	– тафтиши парванда
Расследовать дело	– парвандаро тафтиш кардан
Рассматривать	– дида баромадан, баррасӣ кардан
Рассрочка штрафа	– таъхири чарима
Расстрел	– паррондан
Рассудительность	– дурандешӣ, хирадмандӣ

Рассудительный	– дурандеш, андешаманд, бомулоҳиза, хирадманд
Растроенный	– парешонхотир, парешонфикр
Расхищение имущества	– дуздии молу мулк
Расхлябанность	– бесомонӣ, бетартибӣ, беинтизомӣ
Расход	– харҷ, харочот
Расходная книга	– дафтари харочот
Расходные обязательства	– уҳдадориҳои харҷӣ
Расценка	– нархгузорӣ, нархмонӣ
Расчёт	– ҳисоббаробаркунӣ
Расчётная дисциплина	– интизоми ҳисоббаробаркунӣ
Расчётный баланс	– тавозуни ҳисобӣ
Расчётный счёт	– суратҳисоби ҳисоббаробаркунӣ
Расчётный чек	– чеки ҳисобӣ
Расчленённый труп	– часади пора-пора кардашуда, часади таксим кардашуда, часади ба қисмҳо ҷудошуда
Распатанный	– шалақ
Расшифровка	– рамзхонӣ
Расшифровка секретных документов	– кушодани рамзи ҳуҷҷатҳои махфӣ
Расстрелять	– парронда шавад
Расстройство сознания	– вайрон шудани шуур
Ратификационная грамота	– тасдиқнома
Ратификация международного договора	– тасдиқи шартномаи байналмилалӣ, тасвиби шартномаи байналмилалӣ
Ратификация	– тасдиқ, тасвиб
Ратификация договора	– тасдиқи шартнома, тасвиби шартнома
Ратифицирование	– тасдиқ кардашуда
Рвач	– қаллоб
Реабилитация	– сафедкунӣ, барқароркунӣ
Реабилитация жертв политических репрессий	– сафедкунии қурбониёни сиёсӣ
Реакционер	– иртиҷоъпараст
Реакция	– иртиҷоъ, аксуламал, воқуниш
Реакционный	– иртиҷоӣ
Реализация залога	– фурӯши гарав
Реализация норм права	– амаликунии меъёри ҳуқуқ
Реалистическая политика	– сиёсати дурандешона

Реальные налоги	– андозҳои воқеӣ
Реальная действительность	– воқеияти ҳақиқӣ
Реальная заработная плата	– музди воқеии меҳнат, музди ҳақиқии меҳнат
Реальная сделка	– аҳди реалӣ
Реальность	– ҳақиқат, воқеият
Реальный товар	– моли реалӣ, ашёи воқеӣ
Ревизионизм	– ревизионизм, азнавдидабароӣ
Ревизионная комиссия	– комиссияи тафтишотӣ
Ревизионный комитет	– комитети (кумитаи) тафтишотӣ
Ревизия	– тафтиш, санчиш
Ревизия международного договора	– тафтиши шартномаи байналмилалӣ
Ревизор	– ревизор, тафтишгар
Реванш	– қассос, интиқом
Реваншист	– никорталаб, интиқомталаб
Ревнивый	– бадрашк
Ревностный	– рашкдор
Ревность	– рашк
Революция	– инқилоб
Революционная законность	– қонуниятҳои инқилобӣ
Революционное правительство	– ҳукумати инқилобӣ
Революционный порядок	– тартиботи инқилобӣ
Регион	– минтақа
Региональное представительство	– намояндагии минтақавӣ
Региональное соглашение	– созишномаи минтақавӣ
Регистр	– рӯйхат, дафтари қайд
Регистратор	– рӯйхатгир, барӯйхатгиранда
Регистрационный лист	– варақаи қайд
Регистрация	– бақайдгирӣ
Регистрация избирателей	– бақайдгирии интихобкунандагон
Регистрация международных договоров	– бақайдгирии шартномаҳои байналмилалӣ
Регистрация товарного знака	– бақайдгирии тамғаи молӣ
Регистрировать брак	– бақайдгирии никоҳ
Регламент	– дастур

Регламентация	– танзим кардан, ба тартиб андохтан
Регрессный иск	– даъвои акс
Регресс	– акс, баракс таназзул, ақибравӣ, пастравӣ
Регрессивные меры	– чораҳои ҷавобӣ, чораҳои акс
Регрессивные требования	– талабҳои ҷавобӣ
Регрессивный иск	– даъвои акс, даъвои ҷавобӣ
Регрессивный	– таназзул, таназзулкунанда
Регулирование	– батартибандозӣ, танзим
Регулярный	– мунтазам, доимӣ
Регулирующий орган	– мақоми танзимкунанда
Регулятивные нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқи танзимкунанда
Реестр	– феҳрист
Реестр государственных должностей	– феҳристи мансабҳои давлатӣ
Реестр государственных служащих	– феҳристи хизматчиёни давлатӣ
Редкий	– нодир, камёб
Режим	– реча, тартибот
Режим безопасности	– речаи беҳатарӣ
Резиденция консула	– консулхона, қароргоҳи консул
Резкость	– тундмиҷозӣ, тезӣ, дуруштӣ
Резидент	– резидент
Резиденция	– дарбор, қароргоҳ
Резервный фонд	– фонди захиравӣ
Реинвестирование	– сармоягузори такрорӣ
Резня	– кушокушӣ, куштор
Резолюция	– қатънома, резолютсия
Резонность	– асоснокӣ, далелнокӣ
Результат	– натиҷа
Резюме	– хулоса
Рейд	– тафтиши ногаҳонӣ, рейд
Рейтинг	– рейтинг, обрӯ, шухрат
Реквизит	– реквизит, унсур, мушаххасот
Реквизиция	– реквизицсия
Рекомендация	– тавсия, тавсиянома
Рекреация	– дамгирӣ, истироҳат, танаффус
Реклама	– реклама
Рекламация	– эътироз
Рекламная компания	– компанияи рекламавӣ

Рекломадатель	– рекламадиҳанда
Рекламопроизводитель	– истехсолкунандаи реклама
Рекламораспространитель	– паҳнкунандаи реклама
Религиозные организации	– ташкилотҳои динӣ
Религиозные обряды	– расму оинҳои динӣ
Религиозные объединения	– иттиҳодияҳои динӣ
Религиозные предрассудки	– таваҳҳумоти динӣ, таассуботи динӣ, хурофоти динӣ
Религиозный	– диндор, динӣ
Религия	– дин
Ремесленник	– косиб, хунарманд
Ремесло	– касб, хунар
Ренегат	– муртад, маслакғумкарда, маслак-фурӯш
Рента	– рента
Рентабельность	– даромадноқӣ
Реорганизационные процедуры	– тартиби азнавташкилдиҳӣ
Реорганизация	– азнавташкилкунӣ
Реорганизация внешнего долга	– азнавдидабароии қарзҳои беруна
Реорганизация юридического лица	– азнавташкилкунии шахси ҳуқуқӣ
Репарация	– барқароркунӣ, барқарорсозӣ
Репатриант	– репатриант, бозгаштан
Репатриация	– репатриатсия
Реплика	– лукмапартоӣ, лукма, эътирози ҷавобӣ
Репрезентант	– вакил, намоянда
Репрезентация	– ваколат, намояндагӣ
Репрессивный	– ҷазоӣ
Репрессировать	– ҷазо додан, сарқӯб кардан
Репрессия	– сарқӯбкунӣ
Репродуктивное право	– ҳуқуқи репродуктивӣ
Репродуктивный возраст	– синну соли репродуктивӣ
Репутация	– ном, шуҳрат
Республика	– ҷумҳурӣ
Республиканец	– ҷумҳурихоҳ
Республиканский	– ҷумҳуриявӣ
Реставрация	– таъмир, реставратсия, барқароркунӣ

Реставрация труппа	– аз нав барқаррор кардани ҳасад
Реституция	– реститутсия, ба ҳолати аввала баргардонидан
Ресурс	– захира, боигарӣ
Реторсия	– реторсия
Референдум	– раъйпурсӣ
Референция	– тавсифнома
Рефинансирование	– бозтамвил
Реформа	– ислоҳот
Реформатор	– ислоҳотгар
Реформизм	– ислоҳотгарӣ
Рецидив	– такроршавӣ, такрорёбӣ, ретседив
Рецидив преступления	– ретсидиви ҷиноят, такроршавии ҷиноят
Рецидивист	– ретсидивист
Рецензент	– муқарриз
Рецензия	– тақриз, баҳо
Рецепция	– ресепсия, қабул кардан, ворисӣ
Решающий	– ҳалқунанда
Решающий голос	– овози ҳалқунанда
Решение	– ҳалнома
Решение суда	– ҳалномаи суд
Решительно	– қатъиян
Резкспорт	– реэкспорт, гашта содиротшуда
Реэмигрант	– бозгашта муҳочиршуда, гашта муҳочиршуда
Реэмиграция	– гашта муҳочиршавӣ
Риск	– таваккал
Риск случайной гибели	– таваккали тасодуфан нобудшавӣ
Риск случайной гибели имущества	– таваккали тасодуфан нобуд шудани молу мулк
Рискованный	– таваккалӣ
Ритуал	– расму русум, маросим
Ритуальный	– маросимӣ
Ровесник	– ҳамсол
Род	– наҷод, хел, навъ
Родители	– падару модар, волидайн
Родительский комитет	– кумитаи падару модарон
Родня	– хеш, наздикон
Родственники	– хешовандон
Родство	– хешовандӣ
Рождение	– таваллуд

Розничная продажа	– чаканафурӯшӣ
Розничная торговля	– савдои чакана
Розничная цена	– нархи чакана
Розыск	– кофтуков, чувстучӯ
Роспуск парламента	– пароканда кардани парлумон
Ростовщик	– судхӯр, фоидахӯр
Ростовщичество	– судхӯрӣ, фоидахӯрӣ
Ротация	– ротатсия, нав кардан
Роялти	– роялтӣ, подош
Рубеж	– хад, худуд
Ругательство	– дашном, суханҳои қабех
Ругать	– дашном додан
Ружьё	– милтиқ, камон
Руководитель	– роҳбар, роҳнамо
Руководство	– роҳбарият, роҳбарӣ
Руководящий	– роҳбарикунанда
Рукопись	– дастнавис, дастхат
Рукоприкладство	– латкунӣ, шаттазанӣ, кӯбиш
Ручательство	– кафолат, замонат
Ручные кандалы	– кишани даст
Рыдание	– фиғон
Рынок	– бозор
Рынок товаров	– бозори мол
Рынок реального товара	– бозори моли воқеӣ
Рынок сырья	– бозори ашё
Рынок труда	– бозори меҳнат
Рынок финансовых услуг	– бозори хизматҳои молиявӣ
Рынок ценных бумаг	– бозори қоғази қиматнок
Рыночная стоимость	– арзиши бозорӣ
Рыночная экономика	– иқтисоди бозорӣ
Рэкет	– рэкет

С

Саботаж	– коршиканӣ
Саботажник	– коршикан
Саботирование	– коршиканӣ кардан
Садизм	– хирси азобдиҳӣ ва азиятрасонӣ, садизм (касалии шаҳвонӣ)
Садист	– садист

Самобичевание	– худазабдиҳӣ, худқинқунӣ
Самовластие	– худсарӣ, худҳоқимӣ
Самовнушение	– худталқинқунӣ
Самоволие	– худсарӣ
Самовольная отлучка	– худсарона ғоиб шудан, худсарона баромада рафтан
Самовольная постройка	– сохтмони худсарона
Самовольно	– худсарона
Самовольное возвращение высланного (сосланного)	– худсарона бозгаштани бадарғашуда
Самовольное оставление воинской части	– қисми ҳарбиرو худсарона монда рафтан
Самовольный уход	– беичозат рафтан, берухсат рафтан
Самовыражение	– хештангароӣ
Самовыражение личности	– хештангароии шахсият
Самодержавие	– мутлақият, истибдод
Самодетельность	– худфаъолиятӣ, ташаббус
Самозащита	– худҳимоя, худмуҳофизатқунӣ
Самозащита гражданских прав	– худмуҳофизатии ҳуқуқҳои маданӣ
Самозванец	– худҳоҳ
Самоистребление	– худқушӣ, худнобудқунӣ
Самоистязание	– худазабдиҳӣ
Самоконтроль	– худназоратқунӣ
Самокритика	– худтанқидқунӣ
Самолечение	– худтабобатқунӣ
Самонадеянность	– худписандӣ, худнамоӣ
Самообвинение	– худгунаҳгорқунӣ
Самообличение	– худфошқунӣ
Самообложение	– худандоз
Самообман	– худфиребӣ
Самообогащение	– худбойқунӣ
Самообольщение	– худфиребӣ
Самооборона	– худмудофиакунӣ
Самооговор	– худтуҳматқунӣ
Самооговор душевнобольных	– худтуҳматқунии касалҳои рӯҳӣ
Самоограничение	– худмахдудқунӣ
Самоокупаемость	– худтаъминқунӣ
Самооправдание	– худсафедқунӣ

Самоопределение	– худмуайянкунӣ
Самоотвод	– худрадкунӣ
Самоотравление	– худзахролудкунӣ
Самопожертвование	– худкурбонкунӣ, худфидокунӣ
Самопознание	– худшиносӣ, хештаншиносӣ
Саморазоблачение	– худфошкунӣ
Самораспуститься	– ихтиёран пароканда шудан
Самостоятельно	– мустакилан, мустакилона
Самостоятельность	– мустакилият
Самовнушение	– худталқинкунӣ
Самовольно	– худсарона
Самовоспитание	– худтарбиякунӣ
Самодовольный	– худписанд
Самодовольство	– худписандӣ
Самоистребление	– худталафкунӣ
Самокритика	– худтанқидкунӣ
Самолюбие	– худпарастӣ
Самообличение	– худфошкунӣ
Самообман	– худфиребӣ
Самооправдание	– худсафедкунӣ
Самопроверка	– худтафтишкунӣ
Саморегулирование	– худтанзимкунӣ
Саморегулированная ор- ганизация	– ташкилоти худтанзимшаванда
Самосовершенствование	– худтакмилдихӣ
Самосожжение	– худсӯзонӣ, худсӯзӣ
Самосознание	– худогоҳӣ
Самосохранение	– худнигоҳдорӣ
Самостоятельность	– мустакилият
Самостоятельный	– мустақил
Самострахование	– худбиманамой
Самострел	– худмачрухкунӣ
Самосуд	– худмахкумкунӣ
Самоубийство	– худкушӣ
Самоуважение	– худэхтиромкунӣ
Самоуверенно	– худбоварона
Самоуверенность	– худбоварӣ
Самоуверенный	– худбовар
Самоуправство	– худсарӣ
Самоутверждение	– худсобиткунӣ, худтасдиқкунӣ
Самофинансирование	– худмаблағгузорӣ
Самоцель	– мақсади ягона, ҳадафи ягона

Самочинство	– худсарӣ
Санация	– санатсия
Санитарные правила	– қоидаҳои санитарӣ
Санитарный надзор	– назорати санитарӣ
Санкционировать решение суда	– ҳалномаи судро тасдиқ кардан
Санкция нормы права	– муҷозоти меъёри ҳуқуқ
Санкция прокурора	– иҷозати прокурор, руҳсати прокурор
Санкция	– муҷозот, иҷозат
Соперник	– рақиб
Сберегательный банк	– бонки амонатгузорӣ
Сберегательный вклад	– пасандози амонатӣ
Сбережение	– пасандоз, амонат
Сбивчивость показаний	– бесарунугии баёнот, бесарунугии нишондод
Сбор	– хироч
Сборник законов	– маҷмӯаи қонунҳо
Сборщик	– хирочғундор, хироччамъқунанда
Сбыт товаров	– фурӯши молҳо
Сбыт фальшивой монеты	– ба муомилот баровардани пули қалбакӣ
Свара	– ҷанҷол, низоъ
Сват	– хостгор
Сватовство	– хостгорӣ
Сведения	– маълумот
Сведения о судимостях кандидата	– маълумот дар бораи доғи судӣ доштани номзад
Сведения порочащие честь и достоинство	– маълумот дар бораи паст задани шаъну шараф
Сведущее лицо	– шахси воқиф
Свекровь	– модаршӯ(ӣ), хушдоман
Свергнуть	– сарнагун кардан
Сверхприбыль	– фоидаи зиёдатӣ
Сверхсрочный	– зиёда аз муҳлат
Свобода действий	– озодии амал
Свободная зона	– минтақаи озод
Свёкор	– падаршӯӣ, хусур
Свержение	– сарнагунсозӣ
Сверхсрочная служба	– хизмати зиёда аз муҳлат
Сверхурочная работа	– кори зиёда аз вақти кор
Светское государство	– давлати дунявӣ

Светское общество	– чомеаи дунёвӣ
Свидание	– мулоқот, вохӯрӣ
Свидетель	– шоҳид
Свидетель защиты	– шоҳиди тарафи химоя
Свидетель обвинения	– шоҳиди тарафи айбдоркунанда
Свидетельское показание	– нишондоди шоҳид
Свидетельство	– шаҳодат, шаҳодатнома
Свидетельство о рождении	– шаҳодатномаи таваллуд
Свидетельство о расторжении брака	– шаҳодатнома дар бораи бекоркунии никоҳ
Свидетельствование	– шаҳодатдиҳӣ
Свидетельствовать	– гувоҳӣ додан, шаҳодат додан
Свидетельствовать верность документа	– тасдиқ кардани дурустии ҳуҷҷат
Свобода вероисповедания	– озодии эътиқоди динӣ
Свобода	– озодӣ
Свобода личности	– озодии шахсият
Свобода манифестации	– озодии роҳпаймоӣ
Свободомыслие	– озодификрӣ
Свободомыслящий	– озодфикр
Свобода оценки доказательств	– озодии баҳои далелҳо
Свобода печати	– озодии матбуот
Свобода передвижения	– озодии рафтӯмад
Свобода предпринимательства	– озодии соҳибкорӣ
Свобода совести	– озодии вичдон
Свободные выборы	– интихоботи озод
Свободный	– озод
Свободолюбивый	– озодихоҳ
Свобода слова	– озодии сухан
Свобода собрания	– озодии маҷлис
Свобода творчества	– озодии эҷодиёт
Свобода труда	– озодии меҳнат
Свободный рынок	– бозори озод
Свободный товар	– моли озод
Свод законов	– маҷмӯи қонунҳо
Сводная сестра	– хоҳарандар
Сводничать	– даллагӣ кардан
Сводничество	– даллагӣ
Своевластие	– худсарӣ кардан

Своеволие	– худсарӣ
Своевольный поступок	– рафтори худсарона
Своекорыстие	– тамаъ, хирс
Своекорыстные цели	– ниятҳои тамаъкорона
Своенравие	– худсарӣ, худраъӣ
Свойства	– таборӣ
Свойственники	– таборон
Свойство	– хислат, сифат, хусусият, хосият
Своровать	– дузидан
Свояк	– боҷа
Связь	– робита, алоқа
Святотатство	– таҳқири муқаддасот
Святотатствовать	– муқаддасотро таҳқир кардан
Священный	– муқаддас
Сговор	– маслиҳат, забоняккунӣ
Сдавать в аренду	– ба иҷора додан
Сделать намеренно	– қасдан кардан
Сделка	– аҳд
Сделка на срок	– аҳди бомуҳлат
Сделка опцион	– аҳди опсионӣ, аҳд бо муқофот
Сдельная оплата труда	– музди корбайъ
Сдельная система заработной платы	– низоми музди кори корбайъ
Сдельщик	– корманди корбайъ
Сдельщина	– корбайъ
Себестоимость	– арзиши асли
Сегментация рынка	– ҷобачогузории мол дар бозор
Сезонные работники	– корманди мавсимӣ
Секвестр	– секвестр (ҳабси муваққатӣ ё ни- гоҳдорӣ муваққатӣ)
Секрет	– сир, роз, асрор
Секретариат	– котибот
Секретарь посольства	– котиби сафорат, котиби сафорат- хона
Секретарь суда	– котиби суд
Секретарь судебного за- седания	– котиби маҷлиси судӣ
Секретный	– махфӣ, пинҳонӣ
Сексолог	– шаҳватшинос
Сексология	– шаҳватшиносӣ
Сексуализм	– шаҳват, ҷимӯъ, нафси шаҳвонӣ
Сексуальность	– шаҳватпарастӣ

Сексуальные извращения	– иштибохи тахрифшудаи шаҳвонӣ
Сексуальный	– шаҳватпараст
Сексуальный маньяк	– шаҳватзада
Секта	– мазҳаб, тариқат
Сельскохозяйственная продукция	– маҳсулоти кишоварзӣ
Сельскохозяйственная артель	– артели кишоварзӣ
Сельскохозяйственный налог	– андози кишоварзӣ
Семейная жизнь	– хонадорӣ
Семейная иммиграция	– муҳочирати хонавода
Семейная склока	– хархашаи хонаводагӣ
Семейное право	– ҳукуки хонадорӣ
Семейные отношения	– муносибатҳои хонаводагӣ
Семейный	– хонадор, хонадорӣ
Семейный Кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси (хонаводаи) Ҷумҳурии Тоҷикистон
Семья	– хонавода
Семейный бюджет	– буҷети хонавода
Семена мака	– кӯкнордона
Сенат	– сенат
Сенатор	– сенатор, узви сенат
Сенсация	– хангома
Сепаратизм	– чудоихоҳӣ, сепаратизм
Сервис	– хизматрасонӣ, хизмат
Сервитут	– сервитут
Сердитый	– бадхашм
Сертификат	– сертификат, гувоҳнома
Сертификат качества	– сертификати сифат
Сертификат соответствия	– сертификати мутобиқат
Сертификация продукции	– сертификатсиякунонии маҳсулот
Сертификация	– сертификатсия, сертификатонӣ (тасдиқ кардан)
Сессия	– иҷлосия
Сестра	– хоҳар
Сестринский	– хоҳарӣ
Сесть на скамью подсудимых	– ба курсии айбдорӣ нишастан
Сжатый	– фишурда
Сигнальное огнестрельное оружие	– силоҳи оташфишони сигналдиҳӣ

Сидеть на гауптвахте	– дар гауптвахта махбус будан
Сила	– нерӯ, кувва
Силовые структуры	– сохторҳои кудратӣ
Силы немедленного реагирования	– нерӯҳои (кувваҳои) аксуламали фаврӣ
Силы общего назначения	– кувваҳои таъиноти умумӣ
Силы сдерживания	– нерӯҳои муковиматдиҳанда, кувваҳои муковиматкунанда
Сильнодействующие вещества	– моддаҳои пуртаъсир, ... зӯртаъсир
Сильное доказательство	– далели қотех
Сильный	– пурзӯр, тавоно
Символ	– рамз
Символика	– рамзҳо
Символический	– рамзӣ
Симулянт	– ҳаннот
Синдикат	– синдикат
Синдром	– аломат
Синод	– шӯрои олии калисо
Сионизм	– сионизм
Сионист	– сионист
Сирота	– ятим, сағира
Сиротство	– ятимӣ
Система	– низом
Система государственных социальных стандартов	– низоми стандартҳои иҷтимоии давлатӣ
Система гражданско-правовых отношений	– низоми муносибатҳои ҳуқуқии маданӣ
Система дипломатической службы	– низоми хизмати дипломатӣ
Система доказательственного права	– низоми далелҳои ҳуқуқ
Система единого плательщика	– низоми пардохти яғона
Система исполнения уголовного наказания	– низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
Система международного права	– низоми ҳуқуқи байналмилалӣ
Система наказаний	– низоми ҷазо
Система права	– низоми ҳуқуқ
Система предварительного следствия	– низоми тафтишоти пешакӣ

Система сдержек и противовесов	– низоми худдорӣ ва муковимат
Система социального партнерства	– низоми шарикии иҷтимоӣ
Система судебной власти Республики Таджикистан	– низоми ҳокимияти судии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Система уголовного процесса	– низоми муурофияи ҷиноятӣ
Систематизация нормативных правовых актов	– мурааттабсозии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ
Систематизация права	– мурааттабсозии ҳуқуқ
Систематическое нарушение трудовой дисциплины	– мунтазам вайрон кардани интизоми меҳнат
Систематическое осуществление монополистической деятельности	– мунтазам амалӣ намудани фаъолияти инҳисорӣ
Систематическое толкование	– шарҳи мурааттаб
Ситуация	– вазъият
Сифилис	– сифилис, сӯзок
Сиюминутные потребности	– эҳтиёҷоти ҳозира
Скамья подсудимых	– курсии айбдорон, курсии айбдоршавандаҳо
Скандал	– чанчол, ғавғо
Скандалист	– чанчолӣ, чангара
Скидка	– тахфиф
Складочный капитал	– сармояи шарикӣ
Складское свидетельство	– борномаи анбор
Склока	– хархаша
Склонение к потреблению наркотических средств	– ба истеъмоли воситаҳои нашъадор моил будан, ... моил кардан
Склонность	– майл, ҳавас, рағбат
Скорбь	– сӯғворӣ
Скот	– чорво
Скотокрадство	– чорводузӣ
Скрепить документ печатью	– ҳуҷҷатро бо муҳр тасдиқ кардан
Скромно	– хоксорона
Скромность	– боҳаёӣ, хоксорӣ, фурутанӣ
Скромный	– боҳаё
Скрытая реклама	– рекламаи махфӣ
Скрытые коллизии	– бархӯрди махфӣ

Скрытность	– махфият, махфӣ будан
Скрытый	– пинҳонӣ, махфӣ
Скрытый налог	– андози пинҳонӣ, андози махфӣ
Скудоумие	– камакӣ, ноқисулакӣ
Скупка	– харид, харидан
Скупость	– бухл, кина, зихнагӣ, мумсикӣ
Скупой	– мумсик, зихна
Слабо	– очизона, сушт
Слабость	– очизӣ, сусти
Слабоумие	– ноқисулакӣ
Слабый	– очиз, заиф
След	– из, пай
Следить	– пайгирӣ кардан
Следователь	– муфаттиш
Следователь по военным делам	– муфаттиш оид ба корҳои ҳарбӣ
Следователь по особо важным делам	– муфаттиш оид ба корҳои махсус муҳим
Следопыт	– изгир, изчин, пайшинос
Следственная комиссия	– комиссияи тафтишот
Следственное поручение	– супориши тафтишотӣ
Следственные действия	– амалҳои тафтишотӣ
Следственные дела	– парвандаҳои тафтишӣ
Следственные органы	– мақомотҳои тафтишӣ
Следственный изолятор	– тавқиғоҳи тафтишотӣ
Следственный комитет	– комитети тафтишотӣ
Следственный материал	– маводҳои тафтишотӣ
Следственный осмотр	– азназаргузарони тафтишотӣ
Следственный чемодан	– ҷомадони тафтишотӣ
Следственный эксперимент	– санчиши тафтишотӣ, эксперименти тафтишотӣ
Следствие	– тафтиш
Следы взлома	– осори шикастадарой, аломатҳои шикастадарой
Следы крови	– доғҳои хун
Следы пальцев	– изҳои ангуштон
Следы побоев	– осори зарбу лат
Следы преступления	– осори ҷиноят
Слежка	– таъқиб, поидан
Слезоточивое вещество	– моддаи ашқовар
Слепки следов	– қолабҳои изҳо (пайҳо)
Слепой	– кӯр, нобино

Сличение подписей (почерков)	– мукоисаи имзоҳо (тарзҳои навишт)
Сличить копию с оригиналом	– нусхаро бо аслаш мукоиса кардан, мукоиса кардани нусха бо асл
Слияние предприятий	– якшавии корхонаҳо
Слияние юридических лиц	– якшавии шахсҳои (шахсонии) ҳуқуқӣ
Словесное заявление	– аризаи шифоҳӣ
Словесное наследие	– мероси шифоҳӣ
Словесное ходатайство	– илтмоси шифоҳӣ
Сложение наказаний	– замкунии ҷазо
Сложение полномочия	– воғузоштани салоҳият
Сложная вещь	– ашёи мураккаб
Сложный	– мураккаб, мушқил, душвор
Слой	– табақа, қабат
Слуга	– хизматгор
Служанка	– каниз, хизматгорзан
Служащие	– хизматчӣ
Служба	– хизмат
Служба в системе исполнения уголовного наказания	– хизмат дар низоми иҷрои ҷазои ҷиноятӣ
Служба занятости	– хадамоти шуғл
Служебная аттестация	– аттестатсияи хизматӣ
Служебная командировка	– сафари хизматӣ
Служебная тайна	– сирри хизматӣ
Служебное жилое помещение	– хонаи истиқоматии хизматӣ
Служебное преступление	– ҷинояти хизматӣ
Служебное произведение	– асари хизматӣ
Служебное распоряжение	– амри хизматӣ
Служебные полномочия	– ваколатҳои хизматӣ
Служебный	– хизматӣ
Служебный подлог	– сохтакорӣи хизматӣ
Служитель правосудия	– хизматгори адолат
Случай	– тасодуф, воқеа
Случайно	– тасодуфан, ногаҳон
Случайный	– тасодуфӣ, ногаҳонӣ
Слушание дела	– шунидани парванда
Сманить	– фирефтан
Смежные права	– ҳуқуқи омехта, ҳуқуқи ҳамҷавор, ҳуқуқи вобаста

Смелость	– часурӣ, нотарсӣ, далерӣ
Смелый	– часур, нотарс, далер
Смена правительства	– иваз шудани ҳукумат
Смертная казнь	– ҷазои қатл, ҳукми қатл
Смертная казнь через повешение	– ҷазои қатл бо роҳи овехтан
Смертник	– маҳкум ба қатл
Смертность	– миқдори ғавт
Смертный	– муранда
Смертоносный	– марговар
Смертоубийственный	– кушанда, қотил
Смертоубийство	– кушокушӣ, кушиш
Смерть	– марг, ғавт
Смерть мозга	– марги мағзи сар
Смета	– харҷнома
Смешанная избирательная система	– низоми интихоботии омехта
Смешанный процесс	– муурофияи омехта
Смирительная рубашка	– куртаи дафъи ҷунун
Смотр	– муоина, азназаргузаронӣ
Смыть позорное клеймо	– доғи шармандагиро тоза кардан, шустани доғи шармандагӣ
Смыть с себя позор	– худро сафед кардан
Смягчающие вину обстоятельства	– ҳолатҳои сабуққунандаи гуноҳ
Смягчающие обстоятельства	– ҳолатҳои сабуққунанда
Смягчающие ответственность обстоятельства	– ҳолатҳои сабуққунандаи ҷавобгарӣ
Смягчение наказания	– сабук кардани ҷазо
Смягчение наказания ниже низшего предела	– ба ҳадди камтар аз кам сабук кардани ҷазо
Смягчение приговора	– сабук кардани ҳукм
Смягчение тяжести наказания	– вазнинии ҷазоро сабук кардан, сабук кардани вазнинии ҷазо
Снизить в должности	– ба мансаби паст фурувардан
Снос дома	– вайрон кардани хона
Сношение	– ҳамкорӣ, алоқа, робита
Снюхаться	– забон як кардан
Снятие допроса	– бардоштани пурсиш
Снятие запрета	– бардоштани манъ
Снятие показаний со свидетелей –	бардоштани нишондод аз шоҳидон

Снятие судимости	– бардоштани доғи судӣ
Снять допрос с подсудимог	– бардоштани пурсиш аз судшаванда
Снять кандидатуру	– номзади ро гирифтан
Соавтор	– ҳаммуаллиф
Соавторство	– ҳаммуаллифӣ
Соблазнить	– фирефтан, фиреб додан
Соблюдать дисциплину	– интизомро риоя кардан
Соблюдать закон	– қонунро риоя кардан
Соблюдать нейтралитет	– бетарафи ро риоя кардан
Соблюдение	– риоя, риоя кардан
Соблюдение порядка	– тартибро риоя кардан
Собрание	– маҷлис, ҷаласа
Собрание акционеров	– маҷлиси саҳомон
Собрание граждан	– маҷлиси шаҳрвандон
Собственник	– молик, соҳибмулк
Собственноручная запись показаний	– бо дасти худ навиштани нишондодҳо
Собственноручная подпись	– имзои бо дасти худ гузошташуда
Собственноручно подписаться	– бо дасти худ имзо кардан
Собственность	– моликият
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства	– моликияти хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)
Событие	– ҳодиса, воқеа,
Сообщение	– иттилоъ, хабар
Собрание законодательства Республики Таджикистан	– маҷмӯи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон
Событие преступления	– ҳодисаи ҷиноят
Событие преступное	– ҳодисаи ҷиноятӣ
Совать взятку	– ришва додан
Совершать обман	– фиреб додан
Совершать предательство	– хоинӣ кардан, хиёнат кардан
Совершение преступления	– содир кардани ҷиноят, ҷиноят содир кардан
Совершение преступления по неосторожности	– содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ
Совершеннолетие	– ба балоғатрасида, болиғ
Совершенствование	– такмил, такмилдиҳӣ

Совершить растрату	– камомад кардан
Совершить убийство	– одам куштан
Совесть	– вичдон
Совет безопасности Республики Таджикистан	– Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Совет директоров	– шӯрои директорон
Совет Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан	– шӯрои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Совет министров	– шӯрои вазирон
Совет народных депутатов	– шӯрои вакилони халқ
Совет старейшин	– шӯрои куҳансолон
Совет учредителей	– шӯрои муассисон
Советник	– мушовир
Советник государственной службы	– мушовири хизмати давлатӣ
Советник Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан	– мушовири Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Советник посольства	– мушовири сафорат
Советский	– шӯравӣ
Совещание судей	– машварати судяҳо
Совещательная комната	– хонаи машваратӣ
Совещательный	– машваратӣ
Совещательный орган	– мақоми машваратӣ
Современный	– ҳозиразамон, муосир
Совещательные функции	– функсияҳои машваратӣ
Совещательный голос	– овози машваратӣ
Совещаться	– машварат кардан
Совладелец	– шарик, ҳаммолик
Совладение	– шарикӣ
Совместительство	– дар як вақт дар якчанд ҷой кор кардан
Совместная деятельность	– фаъолияти якҷоя
Совместное предпринимательство	– соҳибкории якҷоя, соҳибкории муштарак
Совместная собственность	– моликияти якҷоя
Совместная собственность супругов	– моликияти якҷояи ҳамсарон
Совместно	– якҷоя, ҳамроҳ, муштарак

Совместное предприятие	– корхонаи муштарақ, корхонаи якҷоя
Совместное финансирование	– молиякунонии якҷоя, маблағгузори муштарақона
Совокупность	– маҷмӯъ, ҷамъ
Совокупность преступлений	– маҷмӯи ҷиноятҳо
Совокупность приговоров	– маҷмӯи ҳукмҳо
Совпадение	– рост омадан, мувофиқ омадан, мутобиқат
Совращение	– гумроҳкунӣ
Согласие	– розигӣ, ризоят
Согласие потерпевшего	– розигии ҷабрдида
Согласие сторон	– розигии тарафҳо
Согласительная комиссия	– комиссияи созиш
Согласование	– мувофиқкунонӣ
Согласованность	– мувофиқат, мутобиқат
Соглашатель	– муросочӣ, муросокор, созишкор
Соглашательная политика	– сиёсати муросокорона
Соглашение	– созиш
Соглашение о разделе продукции	– созишнома дар бораи тақсими маҳсулот
Соглашение о социальном партнерстве	– созишнома дар бораи шарикӣ иҷтимоӣ
Соглашение об уплате алиментов	– созишнома дар бораи пардохти алиментҳо
Согрешение	– гуноҳкунӣ
Содействие	– ёрӣ, мадад, мусоидат
Содействие совершению преступления	– мусоидат дар содир кардани ҷиноят, мусоидаткуни ба содиршавии ҷиноят
Содержание	– мазмун, мундариҷа, нигоҳ доштан
Содержание исков	– мазмуни даъво
Содержание притонов	Содержание под стражей – дар ҳабс нигоҳ доштан – нигоҳ доштани фоҳишахонаҳо, фасодхона
Содержание притонов для потребления наркотических средств	– нигоҳ доштани кӯкнорхонаҳо ба-рои истеъмоли воситаҳои нашъадор

Содержать в тайне	– махфӣ нигоҳ доштан
Содержащий тайну	– сирдор, асроромез
Содеянное	– содиршуда
Содейть	– содир кардан
Содружество наций	– иттиҳоди миллатҳо
Содружество независимых государств (СНГ)	– Иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ)
Соединение	– якҷоякунӣ
Соединение наказаний	– замкунии ҷазоҳо, яккардани ҷазоҳо
Соединение уголовных дел	– якҷоя кардани парвандаҳои ҷиноятӣ
Соединение исков	– якҷоякунии даъвоҳо
Сожитель	– ҳамхона, ҳамманзил
Сожительство	– ҳамхонагӣ
Создание	– таъсис додан, ташкилкунӣ
Создание условий для совершения преступления	– мухайё кардани шароит барои содир кардани ҷиноят
Создание юридического лица	– таъсиси шахси ҳуқуқӣ
Сознавать свою вину	– гуноҳи худро эътироф кардан, ба гуноҳи худ иқрор шудан
Сознание правоты	– эътирофи ҳақ
Сознательное предательство	– хиёнати бошуурона, хиёнати барқасдона
Сознательная ложь	– дурӯғи барқасдона
Сознательность	– шуурнокӣ, бофаҳмӣ
Сознательный	– барқасдона
Сознательный поступок	– кирдори барқасдона
Сознаться	– иқрор шудан
Соискатель	– унвонҷӯ
Сокращённое рабочее время	– вақти кории кӯтоҳкардашуда
Сокращение	– ихтисор
Сокращение штатов	– ихтисори воҳидҳои корӣ, кам кардани воҳидҳои корӣ
Сокрытие	– пинҳонкунӣ, пинҳон кардан
Сокрытие имущества	– пинҳон кардани молу мулк
Сокрытие краденного	– пинҳон кардани чизҳои дуздашуда
Сокрытие преступления	– пинҳонкунии ҷиноят

Соккрытие следов преступления	– пинхонкунии осори (аломатҳои) чиноят
Солгать	– дурӯғ гуфтан
Солидарная ответственность	– чавобгарии муштарак, чавобгарии якҷоя
Солидарное обязательство	– ухдадории муштарак, ухдадории якҷоя
Солидарность	– ҳамраъӣ, ҳамфикрӣ, муштаракӣ, якҷоягӣ
Солидарные ответчики	– чавобгарони муштарак, чавобгарони якҷоя
Солидарные требования	– талаботҳои муштарак, талаботҳои якҷоя
Сомнение	– шубҳа, гумон
Сомнительная личность	– шахси шубҳанок
Сомнительность решения	– шубҳанок будани ҳалнома
Сомнительные данные	– маълумотҳои шубҳанок
Сомнительный	– шубҳанок
Сонаследник	– ҳамворис
Сонное состояние	– ҳолати хоб, ҳолати хоболудӣ
Сообщать	– хабар додан
Сообщение	– хабар, маълумот
Сообщение о преступлении	– хабар дар бораи чиноят
Собрание	– иҷлосия, маҷлис
Сообщество	– иттиҳод, тӯда, гурӯҳ
Сообщник	– шарик
Сообщничество	– шарикӣ
Сооплата	– ҳампардохт
Сооружение	– иншоот
Соответствие наказания содеянному	– мувофиқати ҷазо ва кирдор
Соответчик	– ҳамчавобгар
Соотечественник	– ҳамдиёр
Соперник	– рақиб, ҳариф
Сопоставить показания свидетелей	– баёнотҳои шоҳидонро ба ҳамдигар муқоиса кардан
Сопредседатель	– ҳамраис
Сопредседательство	– ҳамраисӣ
Сопричастность	– шарик будан
Сопричастность к краже	– шарик будан дар дуздӣ
Сопротивление	– муқобилат, зиддият

Сопrotивление предста- вителю власти	– муқобилият ба намояндаи ҳоки- мият
Сорт	– навъ
Сословие	– табақа, тоифа
Сословное представи- тельство	– намояндагии табақавӣ
Состав	– ҳайат, таркиб
Состав персонала систе- мы исполнения уголовно- го наказания	– ҳайати кормандони низоми ичрои ҷазои ҷиноятӣ
Состав преступления	– таркиби ҷиноят
Состав суда	– ҳайати суд
Состояние	– вазъият, ҳолат
Состояние глубокого шо- ка	– ҳолати садамоти сахт
Состояние ликвидов	– ҳолати дороиҳои бозоргир
Сотрудники дипломати- ческой службы	– кормандони хизмати дипломатӣ
Сотрудничество	– ҳамкорӣ
Состоятельный	– молдор, бой, давлатманд, сарватманд
Состоять в браке	– дар никоҳ будан
Сострахование	– бима кардан
Состязание	– мубоҳиса
Состязание сторон	– мубоҳисаи тарафҳо
Состязательность	– мубоҳиса, мусобика
Состязательный	– мубоҳисавӣ
Соучастие	– шарикӣ, ҳамиштирокӣ
Соучастие в преступлении	– ҳамиштирокӣ дар ҷиноят
Соучастник	– шарик, ҳамиштирокчӣ
Соучастники преступления	– шарикон дар ҷиноят, ҳамишти- рокдорони ҷиноят
Сохранение имущества	– нигоҳдории молу мулк, нигоҳ доштани молу мулк
Сохранность документов	– нигоҳдории ҳуҷҷатҳо, таъмини амнияти ҳуҷҷатҳо
Социализация	– иҷтимоикунонӣ
Социальное государство	– давлати иҷтимоӣ
Социальная группа	– гурӯҳи иҷтимоӣ
Социальная пенсия	– нафақаи иҷтимоӣ
Социальная помощь	– кумаки иҷтимоӣ

Социальная солидарность	– хамраъи иҷтимоӣ
Социальное законода- тельство	– қонунгузории иҷтимоӣ
Социальное назначение государства	– таъиноти иҷтимоии давлат
Социальное неравенство	– нобаробарии иҷтимоӣ
Социальное обеспечение	– таъминоти иҷтимоӣ
Социальное партнерство	– шарикии иҷтимоӣ
Социальное положение	– ҳолати иҷтимоӣ, вазъи иҷтимоӣ
Социальное происхождение	– баромади иҷтимоӣ
Социальный заказ	– фармоиши иҷтимоӣ
Социальные нормы	– меъёрҳои иҷтимоӣ
Социальные обязательства	– уҳдадорихои иҷтимоӣ
Социальные права чело- века	– ҳуқуқҳои иҷтимоии инсон
Социальные службы	– хадамотҳои иҷтимоӣ
Социальные услуги	– хизматҳои иҷтимоӣ
Социальный	– иҷтимоӣ
Сожаление	– таассуф
Социализм	– сотсиализм
Социалистический	– сотсиалистӣ
Социальное обслужива- ние	– хизматрасонии иҷтимоӣ
Социально-опасный пре- ступник	– қинояткори барои ҷомеа хавфнок
Социально-трудовые от- ношения	– муносибатҳои иҷтимоию меҳнатӣ
Сочетание	– мувофиқат
Сочетание интересов	– мувофиқати манфиатҳо
Союз	– иттифок, иттиҳод
Союзный договор	– шартномаи иттифоқӣ
Спасатель	– наҷотдиҳанда
Спасение	– наҷот додан, халос кардан, наҷотдиҳӣ
Спекулянт	– ҳаннот
Спекулятивно	– ҳаннотона
Спекуляция	– ҳаннотӣ
Специализация	– ихтисос, тахассус
Специалист	– мутахассис, коршинос
Специальность	– тахассус, ихтисос
Специальное разрешение	– иҷозати махсус

Специальные суды	– судҳои махсус
Специальные условия прохождения службы	– шароитҳои махсуси адои хизмат
Специальный	– махсус
Специальный счет	– суратҳисоби махсус
Специальный трудовой стаж	– собиқаи махсуси меҳнатӣ
Спешка	– саросемагӣ
Сплетник	– ғайбатгӯӣ, хабаркаш
Сплетничество	– ғайбатгӯӣ, хабаркашӣ
Сплочённость	– ҳамбастагӣ, муттаҳидӣ
Спокойствие	– осоиш, осоиштагӣ
Спор	– мунозира, баҳс
Способ	– тарз, усул
Спецификация	– спетсификатсия (хуччати молир- солкунӣ)
Специфические признаки права	– аломатҳои махсуси ҳуқуқ
Спикер	– раиси парлумон, раиси маҷлис
Списание	– аз ҳисоб баровардан
Спиртные напитки	– нушокиҳои машруботӣ
Список	– рӯйхат
Спонсор	– мададгор, сарпараст
Спор	– баҳс
Спор о наследстве	– баҳс оид ба мерос
Спорное дело	– парвандаи баҳсноқ
Спор о подлоге	– баҳс дар бораи сохтакорӣ
СПОТ	– СПОТ, пардохти фаврии маблағ
Спокойно	– оромона, ором
Справедливый	– одил
Справедливо	– одилона
Справедливость	– адолат
Справедливость приговора	– одилона будани ҳукм
Спровоцировать	– барангехтан, ангехтан, иғво, фитна
Справка	– маълумотнома
Спрашивать	– пурсидан
Спрос	– талабот, тақозо
Сравнительная реклама	– рекламаи муқоисавӣ
Сравнительное правоведе- ние	– ҳуқуқшиносии муқоисавӣ
Срок	– муҳлат
Срок годности	– муҳлати коршоямӣ

Срок исковой давности	– мухлати мурури даъво
Срок наказания	– мухлати ҷазо
Срок действия междуна- родного договора	– мухлати амали шартномаи бай- налмилалӣ
Срок поставки	– мухлати фиристонидан, мухлати расонидан
Срочная ссуда	– қарзи мухлатнок
Срочная сделка	– аҳди мухлатнок
Срочный вклад	– амонати мухлатнок
Срочный кредит	– кредити мухлатнок
Срочно	– таъчилӣ, фаврӣ
Средство	– восита, васила
Средний класс	– синфи миёна
Средство массовой ин- формации	– воситаи ахбори омма
Сравнение	– муқоиса
Сравнимый	– муқоисашаванда
Сражающийся	– муҳориб
Сражение	– муҳориба
Ссуда	– қарз, вом, истифодаи ройгон
Ссудодатель	– қарздех, қарздиҳанда
Ссудополучатель	– қарзгиранда
Ссудодержатель	– қарзнигоҳдоранда
Ссылка	– бадарға
Ссылнопоселенец	– бадарғашуда
Ссора	– низоъ, ҷанг, хархаша
Стандарт	– стандарт
Стандартизация	– стандартонӣ
Стабильность закона	– устувории қонун
Ставить на голосование	– ба овоз мондан
Ставленник	– дастнишонда
Стадия развития преступ- ной деятельности	– давраи инкишофи фаъолияти ҷиноятӣ
Стадия процесса	– марҳилаи мурофия
Стадия совершения пре- ступления	– давраи содир қардани ҷиноят
Стыд	– шарм
Стаж	– собиқа
Стаж работы	– собиқаи қор
Стаж государственной службы	– собиқаи хизмати давлатӣ
Стажёр	– таҷрибаомӯз, қоромӯз

Стажировка	– таҷрибаомӯзӣ, коромӯзӣ
Старший следователь	– сармуфаттиш
Статистика	– омор
Стать жертвой интриги	– қурбони макр шудан
Стать неработоспособным	– корношоям шудан
Статус	– вазъ, мақом
Статус судьи	– мақоми судя
Статус депутата	– мақоми вакил
Статья	– модда, мақола
Стачка	– корпартой
Статочник	– корпарто
Старость	– пирӣ
Стечение обстоятельств	– ба вукӯъ пайвастанӣ ҳолат (шароит)
Степень	– дараҷа, мақом
Стимул	– ҳавасмандӣ
Стимулирование	– ҳавасмандкунонӣ
Стипендия	– идрорпулӣ
Стихийная сила	– қувваи табиӣ
Стихийное бедствие	– офати табиӣ
Страсть	– шавқ, рағбат, хоҳиш
Страдание	– азият
Страдалец	– азобдида
Строгое взыскание	– танбеҳи қатъӣ
Строго наказать	– ҷазои қатъӣ додан
Столкновение	– садама, ба ҳамдигар бархӯрдан
Сторож	– посбон, ниғаҳбон
Сторона	– тараф, самт, ҷониб
Стороны	– тарафҳо
Сторонник	– тарафдор
Стороны социального партнерства	– тарафҳои шарикӣ ва иҷтимоӣ
Стороны третейского разбирательства	– тарафҳои муҳокимаи ҳақамӣ
Сторона защиты	– тарафи ҳимоя
Сторона обвинения	– тарафи айбдоркунанда
Стороны трудового договора (контракта)	– тарафҳои шартномаи меҳнатӣ (қарордод)
Страна происхождения товара	– мамлақати барориши мол, кишвари истеҳсолкунанда
Стратегия избирательной	– стратегияи маъракаи интихоботӣ

компания	
Страх	– воҳима, тарс, бим
Страхование	– бима, бимакунӣ
Страхование имущества	– бимакунии молу мулк, бимаи молу мулк
Страхование коммерческого риска	– бимакунонии таваккали тичоратӣ
Страхование ответственности	– бимакунонии ҷавобгарӣ
Страхователь	– бимакунанда
Страховая компания	– ташкилоти бимавай
Страховая ответственность	– ҷавобгарии бимавай
Страховая премия	– мукофоти бимавай
Страховая сумма	– маблағи бимавай
Страховое возмещение	– ҷуброни бимавай
Страховое обеспечение	– таъминоти бимавай
Страховой агент	– агенти бимавай
Страховой акт	– санади бимавай
Страховой взнос	– ҳаққи бимавай
Страховой полис	– полиси бимавай
Страховой риск	– бимаи таваккалӣ
Страховой случай	– ходисаи бима
Страховой стаж	– собиқаи бима
Страховой ущерб	– хисороти бимавай
Страховщик	– шахси бимакунанда
Структура	– сохтор, таркиб
Структура нормы права	– таркиби меъёри ҳуқуқ
Структурное подразделение	– бахши таркибӣ, қисми таркибӣ, воҳиди сохторӣ
Стяжательство	– молпарастӣ, пулпарастӣ
Субаренда	– иҷораи иловагӣ
Субарендатор	– иҷорагири иловагӣ
Субвенция	– мусоидати молиявӣ, субвенсия
Субзайм	– қарзи иловагӣ
Сублизинг	– иҷораи молиявии иловагӣ
Субподряд	– пудрати иловагӣ
Субподрядчик	– пудратчи иловагӣ
Субсидиарная ответственность	– ҷавобгарии иловагӣ
Субсидиарный	– иловагӣ

Субсидировать	– ёрї додан
Субсидия	– кумаки молиявї
Субституция	– таъвиз
Субсчет	– суратҳисоби иловагї
Субъект	– субъект
Субъект безопасности	– субъекти амният, субъекти беҳатарї
Субъект международного договора	– субъекти шартномаи байналмилалї
Субъект международного права	– субъекти ҳуқуқи байналмилалї
Субъект права	– субъекти ҳуқуқ
Субъект преступления	– субъекти ҷиноят
Субъективизм	– субъективизм
Субъективная сторона преступления	– тарафи субъективии ҷиноят
Субъективное право	– ҳуқуқи субъективї
Субъекты коррупционных правонарушений	– субъектҳои ҳуқуқвайронкуниҳои коррупсионї
Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией	– субъектҳои ҳуқуқвайронкунї, ки бо коррупсия алоқаманданд
Субъекты правотворчества	– субъектҳои ҳуқуқэҷодкунї
Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом	– субъектҳои бар зидди терроризм муборизабаранда
Суверенитет	– соҳибихтиёрї
Суверенная республика	– ҷумҳурии соҳибихтиёр
Суверенное государство	– давлати соҳибихтиёр
Суверенное право	– ҳуқуқи соҳибихтиёрї
Суверенный	– соҳибихтиёр
Суд	– суд
Суд божий	– суди худованд
Суд верховный	– суди олі
Суд военный	– суди харбї
Суд второй инстанции	– суди марҳилаи дуум
Суд дисциплинарный	– суди интизомї
Суд кассационной инстанции	– суди марҳилаи кассатсионї
Суд конституционный	– суди конститутсионї
Суд надзорной инстанции	– суди марҳилаи назоратї
Суд первой инстанции	– суди марҳилаи якум

Суд присяжных	– суди қасамиён
Суд третейский	– суди ҳакамӣ
Суд удалился на совеща- ние	– суд барои машварат баромад
Суд экономический	– суди иқтисодӣ
Судебная баллистика	– баллистикаи судӣ
Судебная власть	– ҳокимияти судӣ
Судебная власть в Рес- публике Таджикистан	– ҳокимияти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Судебная защита	– хифзи судӣ
Судебная инстанция	– марҳилаи судӣ
Судебная коллегия	– коллегияи судӣ
Судебная палата	– палатаи судӣ
Судебная повестка	– даъватномаи судӣ, огохиномаи судӣ
Судебная реформа	– ислохоти судӣ
Судебная система	– низоми судӣ
Судья	– судя
Судебная медицина	– тибби судӣ
Судебная пошлина	– боци судӣ
Судебная практика	– таҷрибаи судӣ
Судебная психиатрия	– психиатрияи судӣ
Судебная статистика	– омори судӣ
Судебная фотография	– аккосии судӣ, суратгирии судӣ
Судебная экспертиза	– экспертизаи судӣ
Судебно-бухгалтерская экспертиза	– экспертизаи судию муҳосибӣ
Судебное дело	– парвандаи судӣ
Судебное делопроизвод- ство	– коргузории судӣ
Судебное заседание	– маҷлиси судӣ
Судебное определение	– таъиноти судӣ
Судебное поручение	– супориши судӣ
Судебное постановление	– қарори судӣ
Судебное представитель- ство	– намояндаи судӣ
Судебное разбиратель- ство	– муҳокимаи судӣ
Судебное решение	– ҳалномаи судӣ
Судебное следствие	– тафтишоти судӣ
Судебно-медицинская экспертиза	– экспертизаи судию тиббӣ

Судебно-медицинское свидетельство	– шаҳодати судию тиббӣ
Судебные вызовы	– даъватномаҳои судӣ
Судебные извещения	– огоҳиномаи судӣ
Судебные издержки	– харочотҳои судӣ
Судебные поручения	– супоришҳои судӣ
Судебные прения	– музокираҳои судӣ
Судебные расходы	– харочотҳои судӣ
Судебные установления	– муқарраркунии судӣ
Судебные штрафы	– ҷаримаҳои судӣ
Судебный исполнитель	– иҷроҷии суд
Судебный надзор	– назорати судӣ
Судебный прецедент	– амсоли судӣ, преседенти судӣ
Судебный приказ	– фармони судӣ
Судебный приговор	– ҳукми суд
Судебный пристав	– приставаи суд
Судебный процесс	– муҳофизати судӣ
Судебный эксперт	– коршиноси суд
Судейская коллегия	– ҳайати судӣ, коллегияи судӣ
Судейский	– судӣ
Судейский иммунитет	– масунияти судӣ
Судимость	– доғи судӣ
Судить	– суд кардан
Судить за разбой	– барои роҳзанӣ суд кардан
Судить преступника	– ҷинояткорро суд кардан
Судопроизводство	– истеҳсолоти судӣ
Судоустройство	– сохтори суд
Суды городские	– судҳои шаҳр
Суды районные	– судҳои ноҳияҳо
Суды областные	– судҳои вилоятҳо
Судьба	– сарнавишт, тақдир
Судьбоносный	– сарнавиштсоз, тақдирсоз
Суждение	– фикр, мулоҳиза, ақида
Султан	– султон
Султанский	– султонӣ
Сумасшествие	– девонагӣ
Суматоха	– талотум
Сумбурное состояние	– ҳолати бенизомӣ
Супруг	– шавҳар
Супруга	– зан
Супруги	– ҳамсарон
Супружеская измена	– хиёнати ҳамсарӣ
Супружеская пара	– ҷуфти ҳамсарон

Супружество	– ҳамсарӣ
Суровый приговор	– хукми сахт
Суррогатный	– бадали, сунъӣ
Суеверие	– хурофот
Суеверный	– хурофотпараст
Суровая правда	– ҳақиқати талх
Суточный заработок	– музди якшабонарӯзӣ
Суть	– моҳият
Суть дела	– моҳияти кор
Сутяжник	– судбоз
Сутяжничать	– судбозӣ кардан
Сутяжничество	– судбозӣ
Существенная поправка	– ислохи муҳим
Существенное нарушение договора	– чиддӣ вайрон кардани шартнома
Существенное отличие	– фарқи муҳим, фарқияти чиддӣ
Существенные условия договора	– шартҳои муҳими шартнома
Существенные условия труда	– шартҳои муҳими меҳнат
Сфабриковать	– сохтан
Сфабриковать донос	– гузориши сохта, гузориши бофта
Сфера	– доира, соҳа
Сфера деятельности	– соҳаи фаъолият
Сфера интересов	– доираи манфиатҳо
Сфера услуг	– соҳаи хизматҳо
Схема места преступления	– нақшаи ҷои ҷиноят
Сходный	– шабеҳ, монанд
Сходство	– шабоҳат, монандӣ
Счастливый	– хушбахт
Счёт	– суратҳисоб
Счёт бухгалтерского учёта	– суратҳисоби муҳосибӣ
Счётная комиссия	– комиссияи ҳисоб
Съезд учредителей	– анҷумани муассисон
Сыск	– чустучӯ, кофтуков
Сыскать	– чустучӯ кардан, кофтуков кардан
Сыскная полиция	– полиси чустучӯкунанда
Сыскное отделение	– шуъбаи кофтуков
Ссылка	– бадарға, ҳавола
Сыщик	– кофтуковкунанда

Т

Табель о рангах	– фехрасти рутбаҳо
Тайм-чартер	– тайм-чартер
Тайна	– сир, роз
Тайна вкладов	– сирри амонатҳо
Тайна переписки	– сирри мукоотибот
Тайна связи	– сирри алоқа
Тайна судебного совещания	– сирри маҷлиси судӣ
Тайна страхования –	сирри бима
Тайное голосование	– овоздиҳии пинҳонӣ
Тайное общество	– ҷамъияти пинҳонӣ
Тайник	– пинҳонгоҳ, ҷои пинҳонӣ
Тайный	– махфӣ, пинҳонӣ,
Тайный сговор	– созиши пинҳонӣ
Тайный договор	– шартномаи пинҳонӣ
Тайный советник	– мушовири пинҳонӣ
Тайнопись	– хатти рамзӣ, рамзнависӣ
Тайные выборы	– интихоботи пинҳонӣ
Таможенный досмотр	– азназаргузаронии гумрукӣ
Таможенный досмотрщик	– нозири гумрук
Таможенная декларация	– эълomiaи гумрукӣ
Таможенная политика	– сиёсати гумрукӣ
Таможенная пошлина	– боци гумрукӣ
Таможенная процедура	– расмиёти гумрукӣ
Таможенная система	– низоми гумрукӣ
Таможенное дело	– кори гумрукӣ
Таможенное обследование	– тафтиши гумрукӣ
Таможенное законодательство Республики Таджикистан	– конунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таможенное право	– ҳуқуқи гумрукӣ
Таможенные льготы	– имтиёзҳои гумрукӣ
Таможенные операции	– амалиётҳои гумрукӣ
Таможенные платежи	– пардохтҳои гумрукӣ
Таможенные правонарушения	– ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ
Таможенные преступления	– ҷиноятҳои гумрукӣ

Таможенный брокер	– брокери гумрукӣ
Таможенный сбор	– хирочи гумрукӣ
Таможенный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таможенный осмотр	– азназаргузаронии гумрукӣ
Таможенный контроль	– назорати гумрукӣ
Таможенный режим	– речаи гумрукӣ
Таможенный союз	– иттифоқи гумрукӣ
Таможенный тариф	– тарифи гумрукӣ, нархи гумрукӣ
Таможенник	– корманди гумрук, гумрукчӣ
Таможня	– гумрукхона
Таможенный	– гумрукӣ
Тариф	– тариф, нарх
Тарифная ставка	– мизони таърифа, мизони нарх
Тариф страховых взносов	– таърифаи ҳаққи бима, нархи ҳаққи бима
Татуировка	– холкӯбӣ, вашм
Творивший	– офаридагор
Творить	– офаридан, эҷод кардан, сохтан
Творец	– офаридагор, парвардигор, эҷодкор
Творить беззаконие	– беқонунӣ ба миён овардан, ғайриқонунӣ кардан, хилофи қонун кардан
Твердая валюта	– асъори устувор
Твердая сделка	– аҳди устувор, аҳди қатъӣ
Твердая цена	– нархи устувор, нархи қатъӣ
Твердое намерение	– азми қатъӣ, нияти қатъӣ
Текущность	– азкорравӣ, зудивазшавӣ
Текущность кадров	– азкорравии кадрҳо, зудивазшавии кадрҳо
Текущий счет	– ҳисоби чорӣ
Тело	– чусса, ҷисм, тан, часад
Телесное наказание	– ҷазои ҷисмонӣ
Телесное повреждение	– зарари ҷисмонӣ, осеби ҷисмонӣ
Тендер	– тендер
Тендерная документация	– ҳуҷҷатҳои тендерӣ
Тендерное предложение	– пешниҳоди тендерӣ
Тенденциозно	– ғаразона, бо ғараз
Тенденциозное освещение событий	– шарҳи ғаразнокӣ воқеа
Теневая сторона	– тарафи пинҳонӣ

Теневая экономика	– иқтисодиёти пинҳонӣ
Теория	– назария
Теория государства и права	– назарияи давлат ва ҳуқуқ
Теория происхождения государства и права	– назарияи бавучудоии давлат ва ҳуқуқ
Теория насилия	– назарияи зурӣ, назарияи зӯрварӣ
Теория разделения властей	– назарияи тақсимоти ҳокимият
Термин	– истилоҳ
Территориальное верховенство	– волоияти марзӣ, волоияти ҳудудӣ
Территориальная подсудимость	– тобеияти ҳудудии судӣ
Территориальная неприкосновенность страны	– дахлнопазирии ҳудудии давлат
Территориальная целостность	– тамомияти ҳудудӣ
Территориальное соглашение	– созишномаи ҳудудӣ
Территориальные границы	– ҳудудҳои сарҳадӣ
Территориальные воды	– обҳои ҳудудӣ
Территориальный спор	– баҳси ҳудудӣ, баҳси марзӣ
Территория	– қаламрав, ҳудуд, марз
Террор	– террор
Терроризм	– терроризм
Террорист	– террорист
Террористический	– террористӣ
Террористический акт	– амали террористӣ
Террористическая акция	– амали террористӣ
Террористическая группа	– гурӯҳи террористӣ
Террористическая организация	– ташкилоти террористӣ
Терпеливо	– пуртоқатона, босаброна, бо-тахаммул
Терпеливость	– пуртоқатӣ, тоқатоварӣ, босабрӣ
Терпеливый	– тоқатовар, тахаммулпазир
Терпение	– сабр, тоқат
Терять силу за давностью	– гум кардани эътибор бинобар гузаштани муҳлат
Техника безопасности	– техникаи бехатарӣ
Техническая экспертиза	– санчиши техникий ҳуҷҷат

документа	
Технические документы	– хуччатҳои техникӣ
Технические правила	– қоидаҳои техникӣ
Технические средства	– воситаҳои техникӣ
Технический регламент	– дастури техникӣ
Техническое совершенствование	– такмили техникӣ
Техническое нормирование	– ба меъёрдарории техникӣ
Техническое регулирование	– танзими техникӣ
Технократия	– технократия
Технологический норматив	– меъёри технологӣ
Течение срока давности	– чараёни мурури муҳлат
Типовой договор (контракт)	– шартномаи (қарордоди) намунавӣ
Типовой устав	– оинномаи намунавӣ
Тирания	– зулм
Титул	– унвон, титул
Титул собственности	– титули моликият
Титульное владение	– соҳибии титулӣ
Титульное лицо	– шахси унвондор
Титульные списки	– рӯйхатҳои титулӣ
Товар	– мол
Товарищеский суд	– суди рафиқона
Товарищество	– ширкат
Товарный знак	– тамғаи мол
Товары	– молҳо
Топтание	– поймолкунӣ, поймолсозӣ
Товарищество на вере	– ширкати ба боварӣ асосёфта
Товарищество с дополнительной ответственностью	– ширкати дорои масъулияти иловагӣ
Товарищество с неограниченной ответственностью	– ширкати дорои масъулияти номаҳдуд
Товарищество с ограниченной ответственностью	– ширкати дорои ҷавобгарии маҳдуд
Товарищество собственников жилья	– ширкати соҳибмулкони манзил
Товарищ	– рафиқ, шарик

Товарная биржа	– биржаи молӣ
Товарный кредит	– кредити молӣ
Товарный рынок	– бозори моли
Товарный чек	– чеки моли
Товарооборот	– гардиши мол
Товароотправитель	– молфиристонанда
Товарополучатель	– молқабулқунанда
Товарораспорядитель	– ихтиёрдорикунандаи мол
Товарораспорядительный документ	– ҳуччати ихтиёрдории мол
Тожественное преступление	– чинояти мушобех, чинояти шабех
Токсикология	– токсикология, захршиносӣ
Токсикомания	– захрмандӣ
Толкование закона	– тафсири қонун
Толкование международного договора	– тафсири шартномаи байналмилалӣ
Толкование норм права	– тафсири меъёрҳои ҳуқуқ
Толкование	– тафсир
Толкователь	– тафсирқунанда, муфассир
Торги	– савдо
Торговая марка	– аломати савдо
Торговая палата	– палатаи савдо
Торговая система	– низоми савдо
Торговая биржа	– биржаи савдо
Торговая фирма	– фирмаи савдо
Торговля детьми	– савдои кӯдакон, хариду фурӯши кӯдакон
Торговля женщинами	– савдои занон, хариду фурӯши занон
Торговля людьми	– савдои одамон, хариду фурӯши одамон
Торговля невольниками	– хариду фурӯши ғуломон, савдои ғуломон
Торговля оружием	– савдои силоҳ, хариду фурӯши силоҳ
Торговое посредничество	– миёнравӣ дар савдо
Торговое право	– ҳуқуқи савдо
Торговое представительство	– намояндагии тичоратӣ
Торговое соглашение	– созишномаи тичоратӣ
Торговое товарищество	– ширкати савдо

Торгово-посреднические операции	– амалиётҳои миёнравии савдоӣ
Торговые договоры и соглашения	– шартномаҳо ва созишномаҳои савдо
Торговый дом	– хонаи савдо
Торговый капитал	– сармояи савдо
Торговый контроль	– назорати савдо
Торговый оборот	– муомилоти савдо
Торговый обычай	– одати савдо
Торговый посредник	– миёнрави тичоратӣ
Торговый представитель	– намояндаи савдо
Торжество	– чашн, тантана, хурсандӣ
Торпедировать	– халал расондан, вайрон кардан
Тотализатор	– тотализатор
Тоталитаризм	– тоталитаризм
Тоталитарное государство	– давлати тоталитарӣ
Тоталитарный режим	– речаи тоталитарӣ
Тотальный	– умумӣ, кулӣ, саросарӣ
Точный подсчет	– ҳисоби саҳеҳ
Трагедия	– фоҷиа, фалокат, бадбахтӣ
Трагический	– фоҷиавӣ, фалокатовар
Традиция	– анъана, расм, урф
Трактовать законы	– қонунҳоро шарҳ додан
Траур	– мотам, азо, азодорӣ
Трансграничное перемещение	– аз сарҳадгузаронӣ, ҷойивазкунии сарҳадӣ
Транснациональная компания	– компанияи форомиллӣ
Транснациональная корпорация	– корпоратсияи форомиллӣ
Транснациональная финансово-промышленная группа	– гурӯҳи молиявӣ саноатӣи форомиллӣ
Трансплантация	– трансплантатсия, пайванд
Трансплантированный	– пайвандӣ
Транспортные преступления	– ҷиноятҳои нақлиётӣ
Транспорт	– нақлиёт
Транспортное средство	– воситаи нақлиёт
Транспортно-экспедиторское обслуживание	– хизматрасонии нақлиётӣю сайёҳӣ

Транзит	– транзит
Транзитный груз	– бори транзитӣ
Трансформация	– тағйир, табдил, дигаргунӣ
Трансмиссия	– трансмиссия
Трансферт	– трансферт
Трасология	– трасология
Трассант	– трассант
Трассат	– трассат
Траст	– траст, эътимод, боварӣ
Траст компания	– ширкати боварӣ
Тратта	– тратта
Трафарет	– қолиб
Трест	– трест
Третейская запись	– қайди ҳакамӣ
Третейская оговорка	– эзоҳи ҳакамӣ, тавзеҳоти ҳакамӣ
Третейский суд	– суди ҳакамӣ
Третейский судья	– судяи ҳакамӣ
Третейское разбирательство	– муҳокимаи ҳакамӣ, баррасии ҳакамӣ
Третейское соглашение	– созишномаи ҳакамӣ
Требование	– талаб, талабот
Требующий	– талабгор
Третейское разбирательство международных споров	– баррасии ҳакамии баҳсҳои байналмилалӣ
Третейское решение	– ҳалномаи ҳакамӣ
Третье государство	– давлати сеюм
Третье лицо	– шахси сеюм
Трехстепенные выборы	– интиҳоботи седараҷағӣ
Трехстороннее соглашение	– созишномаи сетаарафа
Трибунал	– трибунал, суди харбӣ
Труд	– меҳнат, кор
Труд несовершеннолетних	– меҳнати ноболиғон
Трудовая (профессиональная) реабилитация	– барқарорсозии фаъолияти меҳнатӣ (касбӣ)
Трудовая дисциплина	– интизоми меҳнат
Трудовая книжка	– дафтараҷаи меҳнатӣ
Трудовая колония	– колонияи меҳнатӣ
Трудовая мобилизация	– сафарбарии меҳнатӣ
Трудовая пенсия	– нафақаи меҳнатӣ

Трудовая повинность	– уҳдадории меҳнатӣ
Трудовое воспитание	– тарбияи меҳнатӣ
Трудовое законодательство	– қонунгузории меҳнатӣ
Трудовое посредничество	– миёнаравии меҳнатӣ
Трудовое право	– ҳуқуқи меҳнатӣ
Трудовое соглашение	– созишномаи меҳнатӣ
Трудовой договор (контракт)	– шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ
Трудовой кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Трудовой коллектив	– коллективи меҳнатӣ
Трудовой спор	– баҳси меҳнатӣ
Трудовой стаж	– собиқаи корӣ
Трудовые воспитательные колонии	– колонияҳои тарбияи меҳнатӣ
Трудящийся мигрант	– коргари муҳочир, муҳочираи меҳнатӣ
Трудовые доходы	– даромадҳои меҳнатӣ
Трудовые конфликты	– низоъҳои меҳнатӣ
Трудовые резервы	– захираҳои меҳнатӣ
Трудовые сбережения	– амонатҳои меҳнатӣ, пасандозҳои меҳнатӣ
Трудовые споры	– баҳсҳои меҳнатӣ
Трудовой день	– рӯзи меҳнат
Трудоспособное население	– аҳолии қобили меҳнат
Трудоспособность	– қобилияти меҳнатӣ
Трудоустройство	– бо кор таъминкунӣ
Труп	– часад, мурда, майит
Трупное окоченение	– шахшавии часад
Трупные пятна	– доғҳои часад
Трус	– тарсончак
Трусливый	– тарсончак
Трусость	– тарсончакӣ
Туберкулез	– бемории сил
Тунейдец	– муфтхӯр, ҳаромхӯр
Тунейдство	– тайёрхӯрӣ, муфтхӯрӣ
Тур	– саёҳат (тур)
Турагентская деятельность	– фаъолияти агентии туризм

Туризм	– сайёҳӣ, туризм
Туризм внутренний	– туризми дохилӣ, сайёҳии дохилӣ
Туризм социальный	– туризми иҷтимоӣ, сайёҳии иҷтимоӣ
Турист	– сайёҳ
Туристская деятельность	– фаъолияти сайёҳӣ
Туристская индустрия	– саноати туристӣ
Туристская путевка	– роҳхати туристӣ
Туристский продукт	– маҳсулоти туристӣ
Туроператорская деятельность	– фаъолияти танзими туризм
Тусклый	– хира
Тюремная камера	– ҳуҷраи ҳабсхона
Тюремный надзиратель	– назоратгари ҳабсхона
Тюрьма	– зиндон, маҳбас
Тюремщик	– зиндонбон
Тюрьма плачет по нём	– ҷояш зиндон
Тягчайшее преступление	– ҷинояти вазнинтарин
Тяжба	– даъво, муурофия, судбозӣ
Тяжелая болезнь	– касалии вазнин
Тяжелое наказание	– ҷазои вазнин
Тяжкий	– вазнин
Тяжкое преступление	– ҷинояти вазнин
Тяжкое телесное повреждение	– зарари вазнини ҷисмонӣ, осеби вазнини ҷисмонӣ

У

Убедительный аргумент	– асоси эътимоднок
Убедительная мотивировка	– асосноккунии боварибахш
Убедительные доводы	– далелҳои эътимоднок
Убедительные доказательства	– далелҳои эътимоднок, далелҳои боварибахш
Убедительные факты	– далелҳо боварибахш
Убедиться в истинности происшествия	– ба дуруст будани ҳодиса бовар кардан
Убеждать	– бовар кунонидан
Убеждение	– ақида, эътиқод, боварӣ
Убежище	– паноҳгоҳ

Убивать	– куштан, қатл кардан
Убийство из корыстной цели	– куштан (одамкушӣ) бо мақсади ғарзнок
Убийство из ревности	– одамкушӣ аз рашк
Убийство	– қатл, куштор, одамкушӣ
Убийство квалифицированное	– одамкушӣ бо аломатҳои вазнин-кунанда
Убийца	– кушанда, қотил, одамкуш
Убийство при превышении пределов необходимой обороны	– куштор дар ҳолати аз ҳадди му-дофияи зарурӣ баромадан
Убитый	– кушташуда, қатл кардашуда
Убить	– куштан, қатл кардан
Убытки	– зиёнҳо
Убыток	– зиён
Уважение	– эҳтиром, ҳурмат, иззат
Уважительный	– узрнок
Уважительная причина	– сабаби узрнок
Уведомитель	– хабардиҳанда, огоҳкунанда
Уведомление	– огоҳинома
Увеличение искового требования	– зиёд кардани талаботи даъво
Увеличение наказания	– зиёд кардани ҷазо
Увечье	– маъюбӣ
Увольнение	– озод кардан
Увольнение с работы	– аз кор озод кардан
Увольнение со службы	– аз хизмат озод кардан
Увольнительная	– рухсатнома
Уголовный	– ҷиноятӣ, ҷиноӣ
Уголовное право	– ҳуқуқи ҷиноятӣ
Уголовная ответственность	– ҷавобгарии ҷиноятӣ
Уголовная ответственность несовершеннолетних	– ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон
Уголовная политика	– сиёсати ҷиноятӣ
Уголовная психология	– психологияи ҷиноятӣ
Уголовная социология	– сотсиологияи ҷиноят
Уголовная статистика	– омори ҷиноятӣ
Уголовник	– ҷинояткор
Уголовное дело	– парвандаи ҷиноятӣ, кори ҷиноятӣ
Уголовное законодательство Республики Таджики-	– қонунгузори ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон

кистан	
Уголовное наказание	– ҷазои ҷиноятӣ
Уголовное преследование	– таъқиботи ҷиноятӣ
Уголовное судопроизводство	– муурофияи судии ҷиноятӣ
Уголовно наказуемое деяние	– кирдори сазои ҷазои ҷиноятӣ
Уголовно – процессуальный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси муурофиявии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Уголовно исполнительное право	– ҳуқуқи иҷроии ҷазои ҷиноятӣ
Уголовный закон	– қонуни ҷиноятӣ
Уголовный кодекс Республики Таджикистан	– Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Уголовный преступник	– ҷинояткор
Уголовный процесс	– муурофияи ҷиноятӣ
Уголовный розыск	– кофтукови ҷиноятӣ
Уголовщина	– ҷинояткорон
Угон	– рабудан, хай карда бурдан
Угон автомобиля	– рабудани автомобил, хай карда бурдани автомобил
Угон воздушного судна	– рабудани ҳавопаймо
Угон скота	– рабудани чорво, дуздида бурдани чорво
Угнетательский	– золимона, ситамгарона
Угнетение	– зулм кардан, ситам кардан
Угнетающий	– зулмкунанда, ситамкунанда
Угнетённый	– мазлум, зулмдида
Угнетённость	– мазлумӣ, мазлумият
Угнетатель	– ситамгар, золим
Угнетаемый	– мазлум
Угроза	– таҳдид
Угроза применения силы	– таҳдиди татбиқи қувва
Угроза безопасности	– таҳдид ба амният, таҳдид ба беҳатарӣ
Угрожающий	– таҳдидкунанда
Удавить	– буғӣ карда куштан
Удавление	– буғӣ кардан
Удавиться	– худро овехта куштан
Ударить	– задан, зарба расондан
Удержание	– нигоҳ доштан

Удовлетворение	– каноат, қаноатмандӣ
Удовлетворённый	– каноатманд, розӣ
Удовлетворить иск	– қонёғардонии даъво
Удостоверить	– тасдиқ кардан
Удочерение	– духтархонд кардан
Удостоверение	– шаҳодатнома
Удивление	– таачҷуб, ҳайрат
Удивительный	– ҳайратангез
Удивлённый	– ҳайронгардида
Удушение	– буғи кардан
Ужас	– даҳшат, воҳима
Ужасный	– даҳшатнок, воҳиманок
Ужасающий	– даҳшатангез, мудҳиш
Узаконить	– қонунӣ кардан
Узник	– маҳбус, бандӣ, зиндонӣ
Узор папилярных линий	– изи хатҳои барҷастаи пӯст
Узурпация	– ғасб кардан
Узурпировать власть	– ҳокимиятро ғасб кардан
Узуфрукт	– узуфрукт
Уйти в отставку	– истеъфо рафтан
Указ	– фармон
Указ президента	– фармони президент
Указание	– дастур, нишондод
Уклонение	– саркашӣ
Уклонение от уплаты налогов	– саркашӣ аз пардохти андозҳо
Уклонение от военной службы	– саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ
Уклонение от явки	– саркашӣ аз ҳозиршавӣ
Уклонение от суда и следствия	– саркашӣ аз суд ва тафтишот
Украсть	– дуздидан
Укрепление законности	– мустаҳкам кардани қонуният
Укрепление	– мустаҳкамкунӣ
Укрывание	– рӯйпӯшкунӣ, пинҳонкунӣ
Укрыватель	– пинҳонкунанда
Укрывательство	– пинҳонкунӣ
Укрывательство преступления	– пинҳонкунии ҷиноят
Улика	– далел
Уличить во лжи	– фош кардани дурӯғ
Уличить	– ошкор кардан, фош кардан, иф-

Уличная преступность	шо кардан
Уловка	– чинояти кӯчагӣ
Ультиматум	– ҳила
Ультимативный	– талаби қатъӣ
Ультимативное требова- ние	– қатъӣ, бечунучаро, ногузир
Умирать	– мурдан, фавтидан
Умереть своей смертью	– бо ачали худ мурдан
Умный	– оқил, доно
Умно	– оқилона
Умственный	– ақлӣ, фикрӣ, зеҳнӣ
Умственный труд	– меҳнати фикрӣ
Умысел	– қасд
Умышленно	– қасдан, дидаву дониста
Умышленное искажение действительного положе- ния вещей	– қасдан нодуруст нишон додани ҳолати ҳақиқии чизҳо
Умышленное банкротство	– муфлисшавии бадқасдона
Умышленное преступление	– қасдан чиноят кардан
Умышленное совершение преступления	– қасдан содир намудани чиноят
Умышленное убийство	– қасдан куштани одам, куштори қасдан
Умышленное убийство матерью своего новорож- дѐнного ребѐнка	– кӯдаки навзоди худро қасдан куштани модар
Умышленное уничтоже- ние или повреждение гос- ударственного имущества	– қасдан нобуд кардан ё зарар ра- сонидан ба молу мулки давлатӣ
Умышленное искажение фактов	– қасдан таҳриф кардани далелҳо
Умышленное легкое те- лесное повреждение	– қасдан расонидани зарари сабуки чисмонӣ
Умышленное менее тяж- кое телесное повреждение	– қасдан расонидани зарари каме вазнини чисмонӣ
Умышленное тяжкое те- лесное повреждение	– қасдан расонидани зарари вазни- ни чисмонӣ
Унаследовать	– мерос гирифтан
Университет	– донишгоҳ, университет
Униженный	– таҳқиргардида
Униженное положение	– ҳолати таҳқиршуда

Унитарный	– воҳид, ягона
Унитарное государство	– давлати ягона
Унитарное государственное предприятие	– корхонаи воҳиди давлатӣ
Уничтожение	– нест кардан, нобуд кардан
Уничтоженный	– несткардашуда
Уничтожение имущества	– нест кардани молу мулк
Уничтожение товара –	нобуд кардани мол
Унификация законов	– якхелакунии қонунҳо, ба як шакл овардани қонунҳо
Упасть	– афтидан, ғалтидан
Уплата	– пардохт
Уплатить	– пардохтан
Уплата долга	– пардохти қарз
Упокойник	– марҳум, раҳматӣ
Уполномоченный	– вакил, намоянда, ваколатдор
Уполномоченное должностное лицо работодателя	– намояндаи ваколатдори шахси корфармо
Уполномочиваться	– ваколатдоркардашуда
Уполномочить	– ваколатдор кардан
Уполномоченные государственные органы обеспечения безопасности	– мақомотҳои давлатии ваколатдори таъмини амният
Уполномоченный	– ваколатдор
Уполномоченный прокурор	– прокурори ваколатдор
Уполномоченный государственный орган	– мақомоти ваколатдори давлатӣ
Уполномоченный орган	– мақомоти ваколатдор
Уполномоченный по правам человека	– ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон
Уполномоченный представитель	– намояндаи ваколатдор
Уполномочивающие нормы права	– меъёрҳои ҳуқуқии ваколатдоркунанда
Упоминание	– ба ёд овардан, хотирнишон кардан, ёдоварӣ
Упорный	– сарсахт, яқрав
Упорство	– сарсахтӣ, яқравӣ
Упорядочение	– банизомаварӣ, батартибоварӣ
Упорядочиваться	– ба тартиб даровардан

Упорядочить	– ба низом овардан
Управитель	– идоракунанда
Управление	– идора
Управление государством	– идораи давлат
Управление имуществом	– идораи молу мулк
Управленческие расходы	– харочотҳои идоравӣ
Управленческий	– идоравӣ
Управлять	– идора кардан
Управляющий	– идоракунанда
Упазднение	– бархамдихӣ
Упазднить	– бархам додан
Упрёк	– маломат, сарзаниш
Упрекающий	– маломатгар, сарзанишкунанда
Упрямство	– якравӣ, пофишорӣ
Упрямый человек	– одами якрав
Упрямый	– якрав, саркаш
Упущение	– сахв, хато
Упущенная выгода	– нафъи аздастрафта, манфиати аз дастрафта
Уравниловка	– фаркнакунонӣ
Урбанизация	– шахришавӣ
Урегулирование	– банизомдарорӣ, батартибдарорӣ
Урегулирование международных отношений	– танзими муносибатҳои байналмилалӣ
Урегулировать	– танзим кардан, ба танзим даровардан
Урод	– бадафт, нуксдор
Уродливость	– маслуқӣ
Уродовать	– маслуқ кардан
Урон	– талафот, зарар
Уровень	– савия, дараҷа, сатҳ
Уровень жизни	– сатҳи зиндагӣ
Усиление	– таквият, пурзӯр кардан
Усилить контроль	– назоратро пурзӯр кардан
Усиленный	– пурқувват кардашуда
Условия труда	– шароити меҳнат
Условия патентоспособности	– шартҳои патентпазирӣ
Условия действительности международных договоров	– шартҳои эътиборнокии шартномаҳои байналмилалӣ
Условия заключения брака	– шартҳои бастанӣ никоҳ
Условия договора (контракта)	– шартҳои шартнома (қарордод)

Условия поставки	– шартҳои расонидан, шартҳои фирисонидан, шартҳои маҳсулот-супорӣ
Условия торговли	– шартҳои савдо
Условие	– шарт, шароит
Условно	– шартан
Условно досрочное освобождение от отбывания наказания	– шартан пеш аз мухлат аз адои ҷазо озод кардан
Условный	– шартӣ
Условное осуждение	– маҳкумкунии шартӣ
Условное осуждение к лишению свободы	– шартан маҳкум кардан ба маҳрумӣ аз озодӣ
Условное наказание	– ҷазои шартӣ
Условность приговора	– шартӣ будани ҳукм
Условная сделка	– аҳди шартӣ
Услуга	– хизмат, хизматрасонӣ
Услуги	– хизматҳо
Усобица	– низоъ
Усовершенствованность	– мукаммалӣ
Усовершенствованный	– мукаммалшуда, мукаммал, комил, такмилшуда
Усовершенствовать	– мукаммал кардан
Усомниться	– шубҳа кардан
Усомниться в подлинности происшествия	– ба ҳақиқӣ будани воқеа шубҳа кардан
Успех	– муваффақият, пешрафт, барор, комёбӣ
Успокаивающий	– таскиндиҳанда, тасаллодиҳанда
Успокоение	– таскин, хотирчамъӣ, таскиндиҳӣ
Устав	– оиннома
Устав организации объединенных наций (ООН)	– оинномаи созмони милали муттаҳид (СММ)
Уставной капитал	– сармояи оинномавӣ
Уставные предписания	– нишондодҳои оинномавӣ
Уставные требования	– талаботҳои оинномавӣ
Уставный фонд	– фонди оинномавӣ
Усталый	– хаста, мондашуда
Установить факт	– далелро муқаррар кардан
Установился новый порядок	– тартиботи нав барқарор шуд
Установление	– барпо кардан, барқарор кардан,

Установление фактов, имеющих юридическое значение	муқаррар қардан – муқаррар қардани далелҳои до- рои аҳамияти ҳуқуқӣ
Установленный	– муқарраршуда
Устная сделка	– аҳди шифоҳӣ
Устность судопроизводства	– мувофиқи шифоҳӣ
Устный	– шифоҳӣ
Устойчивая валюта	– асъори устувор
Устойчивый	– устувор, пойдор
Устранение	– бартарафкунӣ
Устранить	– бартараф қардан
Устройство	– сохт, сохтор, таркиб
Убеждение	– ақида, эътиқод, эътимод, боварӣ, ихлос
Устранить препятствия	– монеахоро бартараф қардан
Устрашить	– тарсондан
Уступка	– гузашт қардан
Уступка требования	– гузашти талабот
Усугубить вину	– гуноҳро вазнин қардан
Усыновитель	– фарзандхондқунанда
Усыновить	– писархондан, фарзандхонӣ
Усыновление	– писархонд қардан, фарзандхон қардан
Усыновление детей	– фарзандхондии кӯдакон
Усыновлять	– ба писарӣ қабул қардан, фарзанд- хонӣ
Усыновляться	– писархонд шудан
Утвердительный ответ	– ҷавоби мусбат, ҷавоби тасдиққу- нанда
Утвердить	– тасдиқ қардан
Утверждающий	– тасдиққунанда
Утверждение	– тасдиқ қардан
Утверждение международно-го договора	– тасдиқи қардани шартномаи бай- налмилалӣ
Утратить	– гум қардан, аз даст додан
Утеснение	– ситам, ҷабр
Утеснитель	– ситамгар, золим
Утеснить	– фишор додан
Утечка информации	– ихроҷи иттилоот
Утопить	– ғарқ қардан

Уточнить	– аниқ кардан, дақиқ кардан, маълум кардан
Утрата гражданства	– гум кардани шаҳрвандӣ, аз даст додани шаҳрвандӣ
Утрата документов	– гум курдани хуччатҳо
Утрата имущества	– гум кардани молу мулк
Утрата трудоспособности	– гум кардани қобилияти меҳнатӣ
Ухитриться	– ҳила кор фармудан
Ухищрение	– ҳилаву найранг
Ухищренность	– ҳилагарӣ, найрангбозӣ, маккорӣ
Ухудшить	– бадтар кардан
Уличный	– кӯчагӣ, дайду
Уловка	– ҳила
Уценить	– арзон кардан
Участие	– иштирок
Участие адвоката в процессе	– иштироки адвокат дар муурофия
Участие прокурора в процессе	– иштироки прокурор дар муурофия
Участник	– иштирокчӣ
Участник референдума	– иштирокчии раъйпурсӣ
Участник гражданского процесса	– иштирокчиёни муурофияи маданӣ
Участник гражданско–правовых отношений	– иштирокчии муносибатҳои ҳукуки маданӣ
Участники трудовых правоотношений	– иштирокчиёни муносибатҳои ҳукуки меҳнатӣ
Участники уголовного судопроизводства	– иштирокчиёни муурофияи суди ҷиноятӣ
Участники сделки	– иштирокчиёни аҳд
Участники процесса	– иштирокчиёни муурофия
Участники судебного разбирательства	– иштирокчиёни баррасии судӣ
Участники уголовного процесса	– иштирокчиёни муурофияи ҷиноятӣ
Участники гражданского процесса	– иштирокчиёни муурофияи маданӣ
Участок	– қитъа
Учёный совет	– шӯрои илмӣ
Учредители	– муассисон
Учредитель	– муассис
Учредительный	– таъсисӣ

Учредительный договор	– шартномаи таъсисӣ
Учредить	– таъсис кардан
Учредительное собрание	– маҷлиси муассисон
Учредительные документы юридического лица	– ҳуҷҷатҳои таъсисии шахси ҳуқуқӣ
Учреждение	– муассиса
Ушиб	– лат хӯрдан, зарб хӯрдан,
Ушибить	– зада маиб кардан
Ущемление прав	– маҳдуд кардани ҳуқуқҳо
Ущемлять права	– ҳуқуқи касеро маҳдуд кардан, ҳуқуқҳоро маҳдуд кардан
Ущерб	– хисорот, зиёни воқеӣ
Уязвимость государства	– сустии давлат
Уязвление	– захмзанӣ, озордиҳӣ, таҳқир
Уязвлённый	– захм задашуда, озорёфта

Ф

Фабрика	– фабрика, корхона
Фабула	– мундариҷа
Фабула дела	– мундариҷаи парванда
Фаворитизм	– ошнобозӣ, чӯрабозӣ
Факт	– далел, воқеият, факт
Факт юридический	– факти ҳуқуқӣ
Фактическое владение	– соҳибии воқеӣ
Фактический	– воқеӣ, ҳақиқӣ
Фактический брак	– никоҳи воқеӣ
Фактический материал	– маводи мавҷуда
Фактическое доказательство	– далели ҳақиқӣ
Фактическое положение дел	– ҳолати воқеии кор
Фактор	– омил, сабаб
Фактор риска	– омили таваккал
Факторинг	– факторинг
Факторинговые операции	– амалиёти факторингӣ
Факультативный	– иловагӣ
Фальсификат	– қалбакӣ
Фальсификатор	– сохтакор, қалбакикор
Фальсификация	– сохтакорӣ

Фальсификация результатов выборов	– сохтакории натиҷаҳои интихобот
Фальсифицировать	– қалбақӣ қардан, сохтакорӣ қардан
Фальшивый	– қалбақӣ, бардурӯғ
Фальшивая монета	– пули қалбақӣ
Фальшивомонетчик	– қалбақисозии пул
Фальшивые документы	– ҳуҷҷатҳои бардурӯғ, ҳуҷҷатҳои қалбақӣ
Фальшь	– тақаллуб, дурӯягӣ, сохтагӣ
Фаза	– давра
Факсимиле	– факсимиле, айнан, нусхаи бадал
Фамилия	– насаб
Фамильярничить	– бетақаллуфӣ (ғустохӣ) қардан
Фамильярный	– бетақаллуф
Фамильярность	– бетақаллуфӣ
Фанаберия	– қалониғарӣ, ҳавобаландӣ
Фанатизм	– таассуб
Фанатик	– мутаассиб
Фанатично	– таассубқорона
Фанатичность	– мутаассибӣ
Фантазёр	– ҳаёландеш, ҳаёлпараст
Фантазирование	– ҳаёлбофӣ
Фантазия	– ҳаёл
Фантазёрский	– ҳаёлпарастона
Фанфарон	– худсито, лоғғӯй
Фараон	– фиръавн
Фарисейский	– риёқорона
Фарисейство	– риёқорӣ
Фашизм	– фашизм
Фашист	– фашист
Федерализм	– федаарализм
Федеральный	– федеаралӣ
Федеративный	– федеаративӣ
Федеративное государство	– давлати федеаративӣ
Федеративное устройство	– сохти федеаративӣ
Федерация	– федеаратсия
Феноменально	– фавқулода, беназир
Феода́л	– феода́л
Феодализм	– феодализм
Фермер	– фермер
Фермерский	– фермерӣ
Фермерское хозяйство	– хоҷагии фермерӣ

Физиономия	– киёфа, чехра
Физические недостатки	– нуқсонҳои ҷисмонӣ
Физический труд	– меҳнати ҷисмонӣ, кори ҷисмонӣ
Физическое лицо	– шахси воқеӣ
Физическое состояние	– ҳолати ҷисмонӣ
Физическая защита	– ҳимояи ҷисмонӣ
Фиксатор	– қайдгир, сабткунанда
Фиксация	– қайдкунӣ
Фиксирование события	– қайд кардани ҳодисаҳо
Фиктивность	– бардурӯғ будан
Фиктивный	– бардурӯғ, қалбакӣ
Фиктивность данных	– қалбакӣ будани маълумотҳо
Фиктивный брак	– никоҳи қалбакӣ
Фиктивные права	– ҳуқуқҳои қалбакӣ
Фиктивный развод	– талоқи қалбакӣ, ҷудошавии қалбакӣ
Фиктивное банкротство	– муфлисшавии қалбакӣ, муфлисшавии сохта
Филиал	– филиал
Филёр	– хуфия, ҷосус
Филькина грамота	– ҳуччати қалбакӣ
Философия	– фалсафа
Философия права	– фалсафаи ҳуқуқ
Финансирование	– молиякунонӣ, маблағҷудокунӣ, маблағдиҳӣ
Финансовая дисциплина	– интизоми молиявӣ
Финансовая компания	– компанияи молиявӣ
Финансовое право	– ҳуқуқи молиявӣ
Финансовое управление	– идоракунии молиявӣ
Финансовая организация	– ташкилоти молиявӣ
Финансовая политика	– сиёсати молиявӣ
Финансовая система Республики Таджикистан	– низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Финансово-промышленная группа	– гурӯҳи молиявию саноатӣ
Финансовый год	– соли молиявӣ
Финансовый кризис	– бӯҳрони молиявӣ
Финансовый контроль	– назорати молиявӣ
Финансовый лизинг	– лизинги молиявӣ
Финансовые услуги	– хизматрасониҳои молиявӣ
Финансы	– молия
Фирма	– фирма (хамагуна ташкилоти

Фирменное наименование	тичоратӣ)
Фирменный	– номи фирмавӣ
Фитосанитарные правила	– фирмавӣ
Фитосанитарный сертификат	– коидаҳои фитосанитарӣ
Фитосанитарная сертификация	– гувоҳномаи фитосанитарӣ
Фонд	– сертификатсияи фитосанитарӣ
Фонд обязательного страхования вкладов	– фонд, захира, хазина
Фондовая биржа	– фонди бимаи ҳатмии амонатҳо
Форвардная сделка	– биржаи фондӣ
Форма	– аҳди форвардӣ
Форма государства	– шакл
Форма государственного устройства	– шакли давлат
Форма правления	– шакли соҳти давлатдорӣ
Формы права	– шакли идоракунӣ
Формализм	– шаклҳои ҳуқуқ
Формалист	– зохирпарастӣ, расмиятпарастӣ
Формальный	– зохирпараст, расмиятчӣ
Формирование	– расмӣ, зохирӣ
Формировать правительство	– ба шакли муайян даровардан, ташкил кардан
Форфейтинг	– ҳайати ҳуқуматро ташкил кардан, ташкил кардани ҳуқумат
Форфейтинговые операции	– форфейтинг
Фразёр	– амалиёти форфейтингӣ
Фразёрство	– лофзан
Франчайзинг	– суҳанпардозии хушкӯҳолӣ, гап-фурӯшӣ
Фракция	– франчайзинг
Фрахт	– фраксия, гурӯҳ
Фрахтовать	– киропулӣ, кироя
Фрахтование	– киро кардан
Фрахтователь	– кироя кардан
Фрахтовщик	– кироякунанда
Фумигация	– кироякор
Функция	– фумигатсия, тамйиз
Функции государства	– функсия
	– функсияҳои давлат

Фьючерс	– фючерс
Фьючерсная биржа	– биржаи фючерсї
Фьючерсный рынок	– бозори фючерсї

X

Халатное отношение к делу	– муносибати хунукназарона ба корлу
Халатность	– хунукназарї
Халтура	– ҳаромкорї, ҳатулкорї
Халтурная работа	– ҳаромкорї
Халтурщик	– ҳаромкор
Характеристика	– тавсифнома
Хитрый	– ҳилагар, фиребгар
Хитрость	– ҳилагарї, фиребгарї, маккорї
Хитрая политика	– сиёсати маккорона
Хищение	– тасарруф
Ходатайство	– дархост
Хозяйственное общество	– чамбияти хоҷагї
Хозяйственное право	– ҳукуқи хоҷагї
Хозяйственные преступления	– ҷиноятҳои хоҷагї
Хозяйственное товарищество	– ширкати хоҷагї
Хозяйственное общество	– чамбияти хоҷагї
Хозяйственные товарищества и общества	– ширкат ва чамбияти хоҷагї
Хозяйственный договор	– шартномаи хоҷагї
Хозяйствующий субъект	– субъекти хоҷагї
Хоздоговор	– шартномаи хоҷагї
Хозрасчёт	– ҳисоби хоҷагї
Холдинг	– ҳолдинг
Холодное оружие	– силоҳи беоташ, силоҳи сард
Холостой	– мучаррад
Хранитель	– муҳофиз, нигоҳбон
Хранение	– нигоҳдорї
Храбрость	– ҳасорат, шуҷоат, далерї, нотарсї
Христьянство	– насронї
Хулиган	– авбош

Хулиганить	– авбошӣ кардан, бадахлоқӣ кардан
Хулиганство	– авбошӣ
Хулиганский	– авбошона
Хулиганьё	– авбошхо
Хмурый	– бадқавок, ғамгин
Хмурость	– бадқавоқӣ, ғамгинӣ
Хвастовство	– лофзанӣ, худситоӣ
Хвастун	– лофзан, худсито
Хладнокровный	– хунсард
Хладнокровно	– хунсардона

Ц

Царапина	– харош
Царапать	– харошидан
Царевич	– шоҳзода
Царевна	– шоҳдухтар
Царство	– давлат, салтанат
Царствовать	– хукмронӣ кардан
Царица	– малика, зани шоҳ
Царь	– подшоҳ, шоҳ, малик
Целевое финансирование	– молиякунонии мақсаднок
Целевое назначение земель	– таъиноти мақсадноки замин
Целевые вклады	– амонатҳои мақсаднок
Целевые налоги	– андозҳои мақсаднок
Целенаправленный	– мақсаднок
Целенаправленная деятельность	– фаъолияти мақсаднок
Целесообразность действий	– мувофиқи мақсад будани амалиёт
Цель	– мақсад
Цель убийства	– мақсади куштор
Цель национальной безопасности	– мақсади амнияти миллӣ
Цена	– нарх
Цена иска	– нархи даъво
Цена контракта	– нархи қарордод
Цена кредита	– нархи кредит
Ценовая конкуренция	– рақобати нархӣ
Ценз	– сенз, маҳдудият

Ценз гражданства	– сензи шаҳрвандӣ
Ценз национальности	– сензи миллӣ
Цензор	– маъмури сензура
Цензура	– сензура
Ценная бумага	– қоғази қиматнок
Ценные бумаги	– қоғазҳои қиматнок
Централизованный	– марказонидашуда
Централизовать	– марказонидан
Ценности	– сарватҳо, дороиҳо
Центральная избирательная комиссия Республики Таджикистан	– комиссияи марказии интихоботии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Центральный банк	– бонки марказӣ
Цепь	– занҷир
Цепь доказательств	– силсилаи далелҳо
Цепь событий	– силсилаи ҳодисаҳо
Церковное право	– ҳуқуқи калисоӣ
Церковный брак	– никоҳи калисоӣ, ақди никоҳи калисоӣ
Цессия	– сессия, гузашт кардани ҳуқуқ
Цивилизация	– тамаддун, маданият
Цивилизованность	– маданиятнокӣ, мутамаддин
Цивилизованность общества	– ҷомеаи мутамаддин
Цивилизованные государства	– давлатҳои мутамаддин
Цивильный	– маданӣ, граждонӣ, сивилӣ
Цивильное право	– ҳуқуқи маданӣ
Цинизм	– беорӣ, бешармӣ, беномусӣ
Циник	– одами беор
Цинично	– беорона, бешармона, беномусона
Цитация	– иқтибосоварӣ, иқтибос
Цитата	– иқтибос

Ҷ

Чародейство	– ҷодугарӣ, афсунгарӣ
Чартер	– чартер, иҷоранома
Часть	– қисм
Часть правовой нормы	– қисми меъёри ҳуқуқӣ

Частично	– қисман
Частичная дееспособность	– қобилияти қисман амалқунӣ
Частная биржа	– биржаи хусусӣ
Частная жалоба	– шикоятӣ хусусӣ
Частная медицинская практика	– таҷрибаи хусусии тиббӣ, амалияи хусусии тиббӣ
Частная медицинская деятельность	– фаъолияти хусусии тиббӣ
Частная медицинская организация	– ташкилоти хусусии тиббӣ
Частная компания	– компанияи хусусӣ
Частная охранная деятельность	– фаъолияти хусусии муҳофизатӣ
Частная собственность	– моликияти хусусӣ
Частно-исковой процесс	– муурофияи хусусии даъвогӣ
Частно предпринимательская деятельность	– фаъолияти хусусии соҳибқорӣ
Частное обвинение	– айбдорқунии хусусӣ
Частное определение	– таъиноти хусусӣ
Частное право	– ҳуқуқи хусусӣ
Частное предприятие	– корхонаи хусусӣ
Частно-публичное обвинение	– айбдорқунии хусусию оммавӣ
Частный детектив	– детективи хусусӣ
Частный обвинитель	– айбдорқунандаи хусусӣ
Частный поверенный	– ҳимояқунандаи хусусӣ
Частный протест	– эътирози хусусӣ
Частный сектор	– баҳши хусусӣ
Частный жилищный фонд	– фонди хусусии манзил
Чек	– чек
Чек акцептованный	– чеки аксептшуда, чеки қабулшуда
Чек аннулированный	– чеки бекӯбӣ
Чек банковский	– чеки бонкӣ
Чек возвратный	– чеки бозгашт
Чек именной	– чеки номӣ
Чек лимитированный	– чеки маҳдудқардашуда
Чек ордерный	– чеки ордерӣ
Чек переводный	– чеки интиқолӣ
Чек покупателя	– чеки харидор
Чек предъявительский	– чеки манзуршаванда
Чек расчетный	– чеки ҳисобӣ

Чек товарный	– чеки молї
Чековая книжка	– дафтари чекї
Чековый бланк	– бланкаи чекї
Чекодатель	– чекдиханда
Чекодержатель	– чекдоранда
Челночник	– савдогар
Человек	– одам, инсон
Человеколюбие	– инсондӯстї, одамдӯстї, ба- шардӯстї
Человекоубийство	– одамкушї
Человекоубийца	– одамкуш, котил
Чепуха	– сафсата, ҳарза, чизи беҳуда
Черный рынок	– бозори сиёҳ
Черта бедности	– ҳадди камбизоатї
Черты морали	– хусусиятҳои ахлоқ
Черты права	– хусусиятҳои ҳуқуқ
Честное слово	– ба ростї, ба вичдонам
Честный	– поквичдон, бовичдон
Честь	– шараф, шаън, обрӯї
Чин	– рутба, мансаб, мартаба
Чиновник	– амалдор, мансабдор
Чистосердечие	– софдилї
Чистосердечно	– софдилона
Чистосердечное призна- ние	– икрори софдилона
Чистосердечное раская- ние	– пушаймони софдилона
Чистосердечный	– софдил, аз таҳти дил
Чистый актив	– дороии соф
Член	– узв, аъзо
Член кооператива	– узви кооператив
Член правительства	– аъзои ҳукумат
Чрезвычайность	– фавқулодагї
Чрезвычайный посол	– сафири фавқулода
Чрезвычайный	– фавқулода
Черные дела	– корҳои сиёҳ, сиёҳкорї
Член комиссии	– узви комиссия
Член профсоюза	– аъзои иттифоқи касаба
Член семьи	– аъзои оила
Член товарищества	– аъзои ширкат
Членовредитель	– худмаъиубкунанда
Членовредительство	– худмаъибкунї, қасдан ягон узви

Членские взносы	баданро маъюб кардан
Членство	– ҳаққи узвият
Чрезвычайные полномо- чия	– узвият
Чрезвычайная сессия	– ваколатҳои фавкулода
Чрезвычайная экологиче- ская ситуация	– иҷлосияи фавкулода
Чрезвычайное положение	– ҳолати фавкулодаи экологӣ
Чрезвычайная ситуация	– ҳолати фавкулода
Чрезвычайные суды	– ҳолати фавкулода, ҳолати изтиробӣ
Чрезвычайный закон	– судҳои фавкулода
Чрезвычайный налог	– қонуни фавкулода
Чрезвычайный суд	– андозии фавкулода
Чрезмерная ревнивость	– судии фавкулода
Чрезмерно ревнивый	– бадрашкии аз ҳад зиёд
Чрезмерность	– бадрашкии аз ҳад зиёд
Чтения парламентские	– аз ҳад зиёд, беандоза
Чувство долга	– хониши парламентӣ
Чувство собственного до- стоинства	– ҳисси масъулият
Чувство ответственности	– ҳисси қадршиносии шахсӣ
Чужеземец	– ҳисси масъулиятшиносӣ
	– ғариб, ачнабӣ, хоричӣ, бегона

Ш

Шайка	– даста
Шайка грабителей	– дастаи ғоратгарон
Шайка разбойников	– дастаи роҳзанон
Шантаж	– таҳдид, найранг
Шантажист	– таҳдидгар
Шантажировать	– таҳдид кардан
Шариат	– шариат
Шариатский суд	– судии шариатӣ
Шарлатан	– фиребгар, қаллоб
Шарлатанство	– фиребгарӣ, қаллобӣ
Шаткие основания	– асосҳои бебақо, асосҳои безътимод
Шаткие обвинения	– айбдоркунии безътимод, айбдор- кунии бебақо
Шаткое положение	– вазъияти ноустувор, вазъияти бе- бақо, ҳолати ноустувор

Шах	– шоҳ
Шейх	– шайх
Шельмование	– бадномкунӣ
Шельф	– шелф
Шельф континентальный	– шелфи континенталӣ
Шемякин суд	– суди ғаразнок
Шенгенские правила	– қоидаҳои шенгенӣ
Шериф	– шериф
Шествие уличное	– роҳпаймой
Шизофреник	– маҷзуб
Шизофрения	– шизофрения, рахнаи ақл
Шикана	– шикана
Шиканер	– тоҷири бевиҷдон
Шифр	– рамз
Шифровка	– бо рамз навиштан
Школа права историческая	– мактаби ҳуқуқии таърихӣ
Школа права психологическая	– мактаби ҳуқуқии равоншиносӣ
Школа права реалистическая	– мактаби ҳуқуқии воқеӣ
Школа права социологическая	– мактаби ҳуқуқии иҷтимоӣ
Шовинизм	– бузургманишӣ, шовинизм, миллатгарой
Шок	– садама
Шоковое состояние	– ҳолати садамавӣ
Шпион	– ҷосус
Шпионаж	– ҷосусӣ
Шпионаж промышленный	– ҷосусии саноатӣ
Шпионаж экономический	– ҷосусии иқтисодӣ
Штамп	– муҳр
Штат	– штат, иёлот
Штатная единица	– воҳиди корӣ
Штатное расписание	– ҷадвали воҳидҳои корӣ
Штатный	– штатӣ, воҳидӣ
Штраф	– ҷарима
Штраф административный	– ҷаримаи маъмурий
Штрафной изолятор	– изолятори ҷаримавӣ, тавкифгоҳи ҷаримавӣ

Штрафные санкции	– мучозоти чаримавӣ
Шулерство	– қаллобӣ
Шуллер	– қаллоб
Шура	– шӯро
Шурин	– додарарӯс
Шутка	– ҳазл, шӯхӣ
Шутник	– шӯх

Щ

Щадить	– раҳм кардан
Щедрость	– саховат, саховатмандӣ
Щедрый	– саховатманд, олиҳиммат, сахӣ, босаховат
Щекотливый	– мушкил, душвор
Щенок	– бачаи сағ, бачаи гург, бачаи рӯбоҳ
Щепитильный	– нозуктабиат, бомулоҳиза, латиф, зариф
Щит	– сипар, зиреҳ

Э

Эвакуация	– кӯчонидан, тахлия
Эвакуация населения	– кӯчонидани аҳолӣ
Эвентуальный умысел	– қасди бавосита
Эвентуальный	– имконпазир
Эволюционный	– таҳаввулотӣ
Эволюция	– таҳаввулот
Эгоизм	– худбинӣ, худпарастӣ, худхоӣ
Эгоист	– худбин, худпараст, худхо
Эгоистический поступок	– кирдори худбинона
Эквивалент	– ҳамарзиш, баробарарзиш
Экивоки	– суханҳои духӯра
Экологическая безопасность	– амнияти экологӣ, беҳатарии экологӣ
Экологическая информация	– иттилооти экологӣ

Экологическая ответственность	– ҷавобгарии экологӣ
Экологические права человека	– ҳуқуқҳои экологии инсон
Экологическая экспертиза	– экспертизаи экологӣ
Экологически опасная ситуация	– ҳолати хатарноки экологӣ
Экологические требования	– талаботи экологӣ
Экологический аудит	– аудити экологӣ
Экологический мониторинг	– мушоҳидаи экологӣ, мониторинги экологӣ
Экологический риск	– таваккали экологӣ, хатари экологӣ
Экологическое образование	– маърифати экологӣ
Экологическое право	– ҳуқуқи экологӣ
Экологическое правонарушение	– ҳуқуқвайронкунии экологӣ
Экологическое преступление	– ҷинояти экологӣ
Экологическое страхование	– бимаи экологӣ
Экология	– экология, муҳити зист
Экономист	– иқтисодчӣ
Экологический правопорядок	– тартиботи экологӣ
Экономика	– иқтисодиёт
Экономическая безопасность	– амнияти иқтисодӣ, бехатарии иқтисодӣ
Экономическая блокада	– муҳосираи иқтисодӣ
Экономическая зона	– минтақаи иқтисодӣ
Экономическая независимость	– мустақилияти иқтисодӣ
Экономические права человека	– ҳуқуқҳои иқтисодии инсон
Экономические свободы человека	– озодиҳои иқтисодии инсон
Экономический союз	– иттифоқи иқтисодӣ
Экономический суд дружества независимых государств (СНГ)	– Суди иқтисодии иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ)
Экономия	– сарфакорӣ

Эксгумация трупа	– эксгуматсияи часад
Эксгумация	– эксгуматсия аз гӯр баровардан
Эксклюзивное право	– ҳуқуқи эксклюзивӣ
Экспансия	– ғасб, забт
Экспатриация	– муҳочират
Экспатриировать	– муҳочир кардан
Экспедитор	– экспедитор
Эксперимент	– санчиш, озмоиш
Эксперт	– эксперт, коршинос
Экспертиза	– экспертиза, ташхис
Экспертная комиссия	– комиссияи экспертӣ
Эксплуататор	– истисморгар
Экспорт товаров	– содироти молҳо
Экспорт	– содирот
Экспортер	– содиркунанда
Экспортировать	– содирот кардан
Экспортный	– содиротӣ
Экстравагантный	– аҷобатангез, ғалатӣ, аҷоиб
Экстравагантное поведение	– рафтори ғалатӣ
Экстрадиция	– экстрадитсия, табдил
Экстраординарность	– фавкулода будан
Экстраординарное событие	– ходисаи фавкулода
Экстремизм	– мочарочӯи, ифротгарӣ, ифротгароӣ, экстремизм
Экстремист	– экстремист, ифротӣ, мочарочӯӣ
Экстремистский	– мочарочӯёна
Экстремистическая политика	– сиёсати мочарочӯёна
Экстренность	– таъчилият, таъчилӣ будан
Экстренный	– таъчилӣ
Экстренная помощь	– ёрии таъчилӣ
Экстренная информация	– иттилооти таъчилӣ
Эксцентриковый	– ломарказ, бемарказ, моварои марказ
Эксцесс	– бетартибӣ
Электронная биржа	– биржаи электронӣ
Электронное голосование	– овоздиҳии электронӣ
Электронный бюллетень	– варақаи овоздиҳии электронӣ
Эластичный	– чандирӣ
Элемент	– унсур, аммот, элемент
Эмансипация	– эмансипатсия, озодӣ

Эмбарго	– тахрим, эмбарго
Эмиграция	– эмигрантсия, муҳочират
Эмигрант	– муҳочир
Эмигранты	– муҳочирҳо
Эмир	– амир
Эмиссия	– барориш, нашр
Эмиссия ценных бумаг	– эмиссияи қоғазҳои қиматнок
Эмиссионная ценная бумага	– қоғазҳои қиматноки эмиссионӣ
Эмиссионное право	– ҳуқуқи эмиссионӣ
Эмитент	– эмитент, бароришгар
Эмитент ценных бумаг	– эмитенти қоғазҳои қиматнок
Эмоция	– эҳсос, ҳис
Эмоциональный	– эҳсосотӣ
Энергосбережение	– сарфаҷӯии энергия
Эпигон	– муқаллид, таклидгар
Эпигонство	– таклидгарӣ
Эпизод	– воқеа, ҳодиса
Эпизодический	– ғайримунтазам, тасодуфӣ
Эпизоотия	– эпизоотия, хайвонмурӣ
Эпоха	– давра, давр
Эпидемия	– эпидемия, паҳншавӣ
Эпидемический	– эпидемиявӣ
Эротика	– шаҳват
Эротический	– шавҳонӣ
Эротоман	– шаҳватпараст
Эротомания	– шаҳватпарастӣ
Эрудит	– аллома, фозил
Эскапада	– рафтори бад
Эстафета	– эстафета
Эстафетный	– эстафетӣ
Эстетика	– зебӣ, эстетика
Этап	– марҳила, давр, давра
Этапирование арестованных	– аз як ҷой ба ҷои дигар гузронидани маҳбусон
Этика	– одоб, ахлоқ
Этический	– ахлоқӣ
Этикет	– одоби муошират
Этикетка	– борчасп, тамғақоғаз
Этническое представительство	– намояндагии наҷодӣ (этникӣ)
Эфемерность	– нопойдорӣ, бебақоӣ
Эффективный	– самаранок, самарабахш

Эффективность	– самаранокӣ
Эшафот	– кундаи қатл

Ю

Ювелирные изделия	– маснуоти заргарӣ
Юридическая конструкция	– конструкцияи ҳуқуқӣ
Юридическая консультация	– маслиҳати ҳуқуқӣ
Юридическая конфлик- тология	– низоъшиносии ҳуқуқӣ
Юридическая наука	– илми ҳуқуқшиносӣ
Юридическая обязан- ность	– уҳдадории ҳуқуқӣ
Юридическая ответствен- ность	– ҷавобгарии ҳуқуқӣ
Юридическая сила доку- мента –	эътибори ҳуқуқии ҳуҷжат
Юридическая техника	– техникаи ҳуқуқӣ
Юридическая неосведом- лённость	– ноогоҳии ҳуқуқӣ, беҳабар будан аз ҳуқуқ
Юридическая помощь	– ёриии ҳуқуқӣ
Юридическая сила нор- мативного правового ак- та	– эътибори ҳуқуқии санади меъё- рии ҳуқуқӣ, қувваи ҳуқуқии санади меъёрии ҳуқуқӣ
Юридическая сила закона	– эътибори ҳуқуқии қонун, қувваи ҳуқуқии қонун
Юридический факт	– факти ҳуқуқӣ
Юридический адрес	– нишонии ҳуқуқӣ, суроғаи ҳуқуқӣ
Юридический акт	– санади ҳуқуқӣ
Юридический поступок	– кирдори ҳуқуқӣ
Юридический термин	– истилоҳи ҳуқуқӣ
Юридическое лицо	– шахси ҳуқуқӣ
Юридический	– юридикӣ, ҳуқуқӣ
Юридическое право	– ҳуқуқи юридикӣ
Юрисдикция	– юрисдиксия
Юрисдикция государства	– юрисдиксияи давлат
Юрисконсульт	– маслиҳатгари ҳуқуқӣ
Юриспруденция	– ҳуқуқшиносӣ
Юрист	– ҳуқуқшинос
Юстиция	– адлия

Я

Ябеда	– ғайбат
Ябедник	– ғайбатчї, хабаркаш
Ябедничать	– хабаркашї кардан
Явка	– ғозир шудан
Явка в суд	– ба суд ғозир шудан, ба суд омадан
Явка с повинной	– ба ғуноғи худ иқрор шуда ғозир шудан
Явление	– зухурот
Явный	– ошкоро, маълум
Явная ошибка	– хатои ошкоро
Явная ложь	– дурўғи махз
Явочно-нормативный порядок образования юридических лиц	– тартиби ошкорою меъєрии таъсиси шахси ҳуқуқї
Явочным порядком	– бо тартиби ошкоро, бо тартиби ғозиршавї
Явочная квартира	– ҳуҷраи ғозиршавї
Язык закона	– забони қонун
Язык обвиняемого	– забони айбдоршаванда
Язык судопроизводства	– забони муурофияи (истехсолоти) судї
Языковый суверенитет	– соҳибихтиєрии забонї
Языковый ценз	– сензи забонї, талаботи забон
Ярлык	– тамға
Яростно	– пурхашмона, бо қаҳру ғазаб, хашмгинона
Яростный взгляд	– назари пурхашму ғазаб
Ярость	– бадхашмї, бадқаҳрї
Яд	– заҳр
Ядерная безопасность	– беҳатарии ядрої (ғастой)
Ядовитый	– заҳролуд
Ядовитое вещество	– моддаи заҳрнок

МУНДАРИЦА

Пешгуфтор.....	3
А	6
Б	16
В	25
Г	41
Д.....	50
Е	67
Ж	68
З	69
И	83
К	96
Л	110
М	115
Н	126
О	151
П	188
Р	253
С	265
Т	291
У	299
Ф	309
Х	313
Ц	314
Ч	315
Ш	318
Щ	320
Э	320
Ю	323
Я	324

РАҲИМЗОДА МАҲМАД ЗАБИР (РАҲИМОВ М.З.)

ФАРҲАНГИ РУСӢ БА ТОҶИКИИ ИСТИЛОҲОТИ ҲУҚУҚ

Мухаррири техникӣ:
Бунафша Ҷабборова

Ба матбаа 06.03.2015 таҳвил шуд. Ба чопаш 10.04.2015 имзо шуд.
Андозаи 70x100 1/16. Ҳаҷм 20,43 ҷ.ч. Коғаз ва чопи офсетӣ.
Тягод 200 нусха. Супориши № 36. Нархаш шартномавӣ.

Китоб дар матбааи ҶДММ «Шаҳпар» чоп шудааст.
Суроға: ш. Душанбе, хиёбони «Дӯстии халқҳо», 47